

**ҚОНИИ
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

ДАР БОРАИ ҚАБУЛИ КОДЕКСИ АНДОЗИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

**ҚИСМИ I. ҚИСМИ УМУМӢ
ФАСЛИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ**

Моддаи 1. Муносибатҳое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд

1. Кодекси мазкур муносибатҳои омиронаро оид ба муқаррар намудан, тафир додан, бекор кардан, ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо, инчунин муносибатҳои байни давлат ва андозсупорандаро (агенти андозро) вобаста ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз (минбайд – муносибатҳои андозӣ) танзим менамояд.

2. Муносибатҳои вобаста ба ситонидани бочҳои гумруқӣ, андозҳо аз молҳо ва воситаҳои нақлиёти тавассути сарҳади гумрукии Чумхурии Тоҷикистон интиқолёбанда бо Кодекси мазкур ва қонунгузории гумрукии Чумхурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.

3. Муносибатҳои вобаста ба ситонидани бочи давлатӣ вадигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет бо қонунҳои даҳлдор ва Кодекси мазкурба танзим дароварда мешаванд.

Моддаи 2. Қонунгузории андози Чумхурии Тоҷикистон ва амали он

1. Қонунгузории андози Чумхурии Тоҷикистон ба Конститутсияи (Сарқонуни) Чумхурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси мазкур, санадҳои меъёрии хукуқии мутобикии он қабулшуда ва санадҳои хукуқии байнамилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, ки муносибатҳои андозиро ба танзим медароранд, иборат мебошад.

2. Мағҳумҳо ва истилоҳоти қонунгузории гражданӣ, оилавӣ ва соҳаҳои дигари қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон, ки дар Кодекси мазкур истифода шудаанд, бо ҳамон маънне татбиқ мегарданд, ки дар ҳамин соҳаҳои қонунгузорӣ истифода мешаванд, агар дар Кодекси мазкур тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

3. Дар ҳолати муҳолифат байни муқаррароти Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ бо мақсадҳои андозбандӣ муқаррароти Кодекси мазкур истифода бурда мешаванд. Санадҳои меъёрии хукуқие, ки масъалаҳои андозбандиро дар бар мегиранд, бояд ба муқаррароти Кодекси мазкур мутобикат намоянд.

4. Ба қонунгузории ғайриандозӣ ворид намудани муқаррарот оид ба муносибатҳои андозӣ манъ аст, ба истиснои:

-муқаррарот дар бораи ҳукуқвайронкунҳои маъмурӣ, ки бо қонунгузорӣ оид ба ҳукуқвайронкунҳои маъмурӣ пешбинӣ шудаанд;

- муқаррарот оид ба ҷиноятҳои соҳаи андоз, ки бо қонунгузории ҷиноятӣ пешбинӣ шудаанд;

- муқаррарот оид ба афзалияти ўҳдадориҳои андоз, ки бо қонунгузорӣ оид ба муфлисшавӣ пешбинӣ шудаанд;

- муқаррарот, ки бо қонунгузории гумрук пешбинӣ шудаанд;

- муқаррароте, ки бо қонунгузорӣ оид ба бочи давлатӣ пешбинӣ шудаанд;

- муқаррароте, ки бо қонунгузорӣ дар бораи буҷети давлатӣ барои соли тақвими даҳлдор пешбинӣ шудаанд;

- муқаррароте, ки бо қонунгузорӣ дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пешбинӣ шудаанд;

- муқаррарот оид ба андозҳо, ки босозишномаҳои сармоягузорӣ, консессионӣва қарзӣ (грантӣ), инчунин бодигар санадҳои хукуқии байнамилалӣпешбинишууда, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудаанд;

5. Барои давлату ҳукumatҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байнамилалӣ, намояндағиҳои дипломатию консулгарии давлату ҳукumatҳои хориҷӣ ва кормандони дипломатию консулии онҳо, инчунин намояндағиҳои ташкилотҳои байнамилалӣ, кормандони онҳо ва аъзои оилаи шахсони дар боло номбаршуда озод намудан аз андозҳо ва истифодаи дигар имтиёзҳои мутобикии Кодекси мазкур пешниҳодшаванда ё санадҳои хукуқии байнамилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон пешбинишууда, тибқи расмиёти муқаррарнамудаи Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон таъмин карда мешаванд.

6. Имтиёзҳои пешбининамудаи санадҳои хукуқии байнамилалӣ дар бораи пешгирии андозбандии дукарата нисбат ба резиденти давлатиҳориҷӣ татбиқ намегарданд, агар ин резидентро дигар шахсе, ки резиденти чунин давлат нест, барои ба даст овардани имтиёзҳо истифода барад.

**Моддаи 3. Тартиби муқаррар намудан, тафир додан ва бекор
кардан андозҳо**

1. Муқаррар намудани андозҳои нав, тафир додан ва ё бекор кардан андозҳои муқарраркардашуда танҳо бо роҳи ворид намудани тафиру иловажо ба Кодекси мазкур ва (ё) ба қонунгузории дар қисми 4 моддаи 2 Кодекси мазкур муқарраршуда дар асоси хукуқи ташабbusи қонунгузории Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

2. Ҳангоми муқаррар намудани андозҳо бояд ҳамаи унсурҳои андозбандӣ муайян карда шаванд.

3. Лоиҳаҳои санадҳои меъёрии хукуқӣ оид ба ворид намудани тафиру иловажо ба Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии хукуқӣ вобаста ба масъалаҳои андозбандӣ ба Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати молияи Чумхурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ ва дигар мақомоти давлатии даҳлдор тибқи тартиби муқарраргардида пешниҳод карда мешаванд.

Моддаи 4. Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

Системаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи муносибатҳои андозии дар Кодекси мазкур пешбинишуда ва андешидани тадбирҳоитаъмини пардохти андозҳо, инчунин сохтори ташкилии мақомоти андоз ва шаклҳои ташкилии онҳо, хуқуқу ўҳдадориҳои онҳо, шаклу усулҳои назорати андоз ва ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории андозро дар бар мегирад.

Моддаи 5. Принсипҳои системаи андоз

1. Шаҳсони воқеӣ ва хуқуқӣ ўҳдадоранд ҳамаи намуди андозҳоро, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст ва мутобики Кодекси мазкур нисбат ба онҳо андозсупоранда мебошанд, супоранд.
2. Ба зиммаи шахс гузоштани ўҳдадорӣ оид ба пардохт намудани андозҳои дар Кодекси мазкур пешбининашуда манъ аст.
3. Андозе, ки мутобики Кодекси мазкур ҳисоб карда шудааст, аз ўҳдадории пулӣ дар назди давлат иборат буда, бояд ба бучети давлатӣ пардохт карда шавад.
4. Мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ хукуқ доранд танҳо андозҳои маҳаллии муқаррарнамудаи Кодекси мазкуро ҷорӣ намоянд.

Моддаи 6. Андозҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозҳои умумидавлатӣ ва андозҳои маҳаллӣ муқаррар карда мешаванд. Дар ҳолатҳои даҳлдор тибқи тартибе, ки Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст, андозсупорандагон низоми андозбандии маҳсус ё имтиёзномро истифода мебаранд.

2. Ба андозҳои умумидавлатӣ инҳо доҳил мешаванд:

- андоз аз даромад;
- андоз аз фоида;
- андоз аз арзиши иловашуда;
- аксизҳо;
- андози иҷтимоӣ;
- андозҳо барои заҳираҳои табии;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз фурӯши наҳи пахта ва алюминий аввалия.

3. Ба андозҳои маҳаллие, ки бо Кодекси мазкур муқаррар шуда, бо санадҳои меъёрии хукуқии мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо мавриди амал қарор дода мешаванд, инҳо доҳил мешаванд:

- андоз аз воситаҳои нақлиёт;
- андозҳо аз молу мулки ғайриманқул.

4. Дар фасли XVI Кодекси мазкур низомҳои маҳсуси андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки тибқи онҳо категорияҳои алоҳидай андозсупорандагон ўҳдадоранд баъзе андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллии дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда нишондодашударо тибқи тартиби соддакардашуда супоранд.

5. Ба низомҳои маҳсуси андозбандӣ инҳо доҳил мешаванд:

- низоми андозбандии шаҳсони воқеие, ки ғаъолияти соҳибкориро тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамоянд;
- низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд;
- низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ (андози ягона);
- низоми маҳсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнеси бозӣ.

6. Дар фасли XVII Кодекси мазкур низомҳои имтиёзноми андозбандӣ муқаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт додани имтиёзҳои андозии иловагиро пешбинӣ менамоянд.

7. Бочи давлатӣ, бочи гумrukӣ ва дигар пардохтҳои гумrukӣ, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ки тибқи қонунгузории даҳлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, дар ҳаҷм ва бо тартибе пардохт карда мешаванд, ки қонунгузории зикргардида ва Кодекси мазкур муқаррар намудаанд. Расмиёти маъмурӣ оид ба назорати андоз аз ҷониби мақомоти даҳлдори ваколатдор ва мақомоти андоз ҷиҳати дуруст ҳисоб ва пардохт намудани онҳо тибқи тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур ва қонунгузории даҳлдор амалӣ карда мешавад.

8. Маблағҳо аз андозҳои умумидавлатӣ тибқи қонунгузории буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон байни буҷети ҷумҳурияйӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ тақсим карда мешаванд. Пардохтҳо аз рӯи андозҳои маҳаллӣ ба буҷетҳои даҳлдори маҳаллӣ ворид мешаванд.

9. Ҷамъоварии андозҳои дар қисми маҳсуси Кодекси мазкур муқарраргардида аз ҷониби мақомоти андоз таъмин карда мешавад, агар Кодекси мазкур тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

БОБИ 2. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ

Моддаи 7. Андоз

1. Андоз пардохти ҳатмии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба буҷет ба ҳисоб рафта, ба андозаи муайян амалӣ гардида, ҳусусияти ҳатмии бебозгашт ва беподош дорад.

2. Андозҳо бо воҳиди пулӣ ҳисоб карда шуда, бо пули миллӣ пардохт мешаванд, агар Кодекси мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.

Моддаи 8. Фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ

1. Барои мақсадҳои андозбанӣ ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақиле дониста мешавад, ки таҳти таваккали худи шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд ба ҳамин сифат ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, амалӣ карда мешавад ва барои ба даст овардани фоиди (даромади, ҷуброни) мунтазам аз истифодаи молу мулӯ, фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ё ҳизматрасонӣ равона гардидааст.

2. Намудҳои зерини фаъолияти соҳибкорӣ эътироф карда намешаванд:

- фаъолияти замони зинаҳои мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот, ки мустақиман бо амалӣ намудани ваколатҳои ба онҳо voguzorkarдашуда давлатӣ алоқаманд мебошанд;

- фаъолияти эҳсонкорӣ;

- фаъолияти динӣ;

- фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ;

- фаъолияти муассисаҳое, ки аз ҳисоби муассис маблағгузорӣ карда мешаванд;

- аз ҷониби шахсони воқеӣ иҷро гардидаи кори кироя.

3. Барои мақсадҳои андозбанӣ амалӣ намудани намудҳои зерини фаъолияти соҳибкорӣ эътироф намешавад, ба шарте ки ин фаъолияти барои шахси онро амаликунанда фаъолияти асосӣ набошад:

- ҷойигир намудани маблағҳои пулӣ дар ташкилотҳои қарзӣ;

- ба иҷора додани молу мулӯ манқул ва (ё) ғайриманқул;

- додани молу мулӯ ба ҳидоракуни бозътиҳом;

-ҳаридан (форӯхтан) ё ба дигар шаҳс додани ҳисса дар сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ ё коғазҳои қиматноки он;

- ҳаридан (форӯхтан) ё ба дигар шаҳс додани вомбаргҳо ё ҳама гуна векселҳои дигар;

- ҳаридан (форӯхтан) ё ба дигар шаҳс додани ҳисса дар фонди саҳомии сармоявӣ ва (ё) ҳуқуқи муаллифӣ ва ҳама гуна ҳуқуқҳои шабехи ба фурӯшанда таалуқдошта;

- кори кирояи дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) ҳусусияти гражданиҳуқуқидошта ё ин ки бе шартномаҳо (қарордодҳо) амалишаванда.

4. Дар он қисме, ки шахсони анҷомдиҳандаи фаъолияти дар қисми 2 ҳамин моддапешбинишуда фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамоянд, фаъолияти соҳибкории чунин шахсон бояд андозбанӣ гардад, дороиҳо ва фаъолияти онҳо, ки бевосита ба амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманданд, бояд алоҳида (алоҳида аз фаъолияти асосӣ) ба ҳисоб гирифта шаванд.

5. Фаъолияти муассисаҳои давлатӣ, ки қисми маблағҳои маҳсусашон дар ҳаҷм ва бо тартиби муайяннамудаи қонунгузорӣ ба буҷет ситонида мешавад, фаъолияти соҳибкорӣ эътироф намешавад, агар қонунгузорӣ тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.

Моддаи 9. Кори кироя

1. Барои мақсадҳои Кодекси мазкур мағҳуми «кори кироя» маънои зеринро дорад:

-аз ҷониби шахси воқеӣ иҷро шудани ўҳдадориҳо дар доираи муносибатҳои тибқи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат ё дар соҳаи ҳизмати давлатӣ танзимшаванда;

- аз ҷониби шахси воқеӣ иҷро шудани ўҳдадориҳое, ки бевосита ба ҳизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ ё мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва (ё) мақомоти (муассисаҳои) ба онҳо баробаркардашуда алоқаманданд;

- кори шахси воқеӣ дар мансаби роҳбарикунандаи корхона ё ташкилот.

2. Шаҳси воқеене, ки кори кирояро иҷро карда буд, иҷро карда истодааст ё минбаъд иҷро мекунад, дар Кодекси мазкур «корманд» номида мешавад. Шаҳсе, ки ҳаққи ҳизматрасонии чунин шахсро мепардозад «корфармо» ва чунин пардоҳт «музди меҳнат» номида мешавад.

3. Барои мақсадҳои Кодекси мазкур ҷои кори асосии корманд ҷои коре ҳисобида мешавад, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба меҳнат корфармо ўҳдадор аст аз рӯи он дафтарчай меҳнатии кормандро пеш барад.

Моддаи 10. Фаъолияти эҳсонкорӣ

1. Фаъолияти эҳсонкорӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти эҳсонкорӣ» амалӣ карда мешавад.

2. Барои мақсадҳои андозбанӣ расонидани кӯмак (дастгирӣ) ба шахсон фаъолияти эҳсонкорӣ ба ҳисоб намеравад, агар яке аз шартҳои зерин ҷой дошта бошад:

- шахси қабулкунандаи чунин кӯмак (дастгирӣ) дар назди шахси кӯмакрасон ўҳдадории дорои ҳусусияти молумулӯкӣ ё ғайримолумулӯкиро қабул кунад (ба истиснои ўҳдадориҳои истифодаи мақсадноки маблағ ё молу мулӯ гирифташуда);

- шахси кӯмакиранда (дастгириёбанд) ва шахси кӯмакрасон (дастгирикунанда) шахсони мутақобилан вобаста ҳисобида шаванд;

- агар чунин кӯмак (дастгирӣ) ба ҳар шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ барои иштирок дар ҳама гуна маъракаҳои интихоботӣ расонида шавад.

Моддаи 11. Шаҳсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайрирезидентҳо

1. Шаҳси воқеене, ки дар давоми ҳар давраи 12-моҳӣ пай дар пай гузаранд, ки дар ҳамин соли тақвимии ҷорӣ ба охир мерасад, дар ҳақиқат дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 182 рӯз қарор дошта бошад, аз рӯи 183-юм барои соли ҷорӣ тақвимӣ резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд -резидент) ба ҳисоб меравад. Агар чунин шаҳсони воқеӣ дар соли гузаштаи тақвимӣ резидент ба ҳисоб рафта бошад, пас он аз 1 январи соли ҷорӣ низ резидент ба ҳисоб меравад.

2. Шахси воқеи, ки дар давоми ҳамин соли тақвимии чорӣ дар хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ҳамин соли тақвимии чорӣ, новобаста ба давомнокии чунин хизмат, резидент ба ҳисоб меравад.

3. Шахсони воқеи, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, шахсони воқеи, ки барои қабул шудан ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар бораи гирифтани иҷозат барои истиқомати доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе қабули шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ариза додаанд, сарфи назар аз мӯҳлати дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон буданашон ва дигар омилҳои муайяннамудаи ҳамин модда, ҳамчун шахсони воқеӣ-резидентон эътироф мешаванд, аз ҷумла:

- аз ҷониби мақомоти ҳокимиyaти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа ба сафари хизматӣ фиристодашуда, аз ҷумла кормандони дипломатию консулӣ ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашуда, намояндагиҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилотҳои байнамилӣ ё байнixуematӣ, инчунин аъзои оилаи шахсони воқеии зикргардида;

- аъзои экипажҳои воситаҳои нақлиётӣ ба шахсони ҳукуқӣ ё шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқдошта, ки ҳамму нақли байнамиллиро анҷом медиҳанд;

- хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони fārīnizomīi пойгоҳҳои ҳарбӣ, қисмҳои ҳарбӣ, гурӯҳҳо, қисмҳо ва ҷузъу томҳои ҳарбие, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд;

-шахсоне, ки дар объектҳои воқеи берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ё резидентҳо ё субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд (аз ҷумла дар асоси шартномаҳои консессионӣ), кор мекунанд;

- хонандагон, донишҷӯён, коромӯzon ва taqrībaomӯzon, ки бо мақсади таҳsil ва koromӯzӣ dар давоми тамоми мӯҳлати таъlim va koromӯzӣ берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;

-муалимон ва кормандони ilmӣ, ки бо мақсади таъlimidhӣ, машварat ё iҷroи корҳои ilmӣ dар давоми тамоми mӯhlati tаъlim ё iҷroи корҳои nombarshuda berun az қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор dorand.

4. Барои мақсадҳои қисми 1 ҳамин модда вақте, ки дар давоми он шахси воқеии хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, вақти воқеии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштан ба ҳисоб намеравад, агар чунин шахс:

- ба сифати шахси дорои мақоми дипломатӣ ё консулӣ (ё узви оилаи чунин шахс) қарор дошта бошад;

- ба сифати корманди ташкилоти bainamiliatӣ ё ба сифати шахсе, ки дар хизмати давлатии kishvari хориҷӣ kor mекунад (ё аъзои оилаи чунин шахс) қарор дошта бошад;

- танҳо барои гузаштан az як давлати хориҷӣ ба давлати хорiҷi дигар tavassuti қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошад.

5. Ҳар rӯze, ки дар давоми он шахси воқеӣ ҳақиқатан дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, сарфи назар аз давомнокии қарор доштанаш, rӯzi dар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштан ҳисобида мешавад.

6. Шахси воқеи, ки мутобиқи ҳамин модда резидент намебошад, fārīrīzidenti Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

7. Шахси воқеӣ дар давраи az rӯzi oxiрини ҳамин соли тақvimӣ dар қаламравi Ҷумҳuриi Toҷikiстon буданаш то oxiри ҳамин sоли taқvimӣ fārīrīzidenti Ҷumҳuриi Toҷikiстon (minbād -fārīrīzident) ба ҳисоб меравад, агар чунин шахs бевosita dар soli minbādaи taқvimӣ fārīrīzidenti Ҷumҳuриi Toҷikiстon boшad.

8. Maқomri резидент ва fārīrīzident nisbat ba шахси воқеӣ барои ҳар soli taқvimӣ muайyan карда mешавad.

9. Шахси воқеи, ки fārīrīzident эътироф мешавад, ūxđador ast, ki ба aгenti andoz ё maқomotи andozи maҳallli будубош (istiқomat) na deртар az rӯzi гирифтани dаромad ё laҳzaи peshniҳod karдан ҳисоботи andoz ҳuchčatҳoи zerinro peshniҳod namoyad:

- ҳuchčatи tasdiқunandaи rезidentӣ ё шахси beshahrwan dар давлатi хorиҷi будani in shahs;

- tarҷumaи ба tавri notarijal tasdiқshudaи ҳuchčatи muaiyankunandaи shahsияt (shinoсnom) ба забони давлатi;

Моддаи 12. Muassisasi doimii fārīrīzident (korxonaи хориҷӣ ё шахси воқеии fārīrīzident)

1. Taҳti maғhumui muassisasi doimii fārīrīzident (korxonaи хориҷӣ ё шахси воқеии fārīrīzident) dар Ҷумҳuриi Toҷikiстon (minbād -muassisasi doimii), aгар ҳamин moddatartiби dигарero muқarrar nакарda boшad, maҳallli doimie faҳmida mешавad, kи tavassuti on fārīrīzident faъoliyatи soҳibkori, az ҷumla faъoliyatи tavassuti shahs vакolatdor iҷroshavandaro purra ё қisman anҷom medihad.

2. Muassisaxoi doimii, az ҷumla inҳo ба ҳisob meravand:

- ҳар maҳallli amaliй namudani faъoliyatи marbut ba istehsol, korkarд, chamyu takmil (komplektkunī), bastabandī (fasovka), borbandī va taҳvili mol, novobasta ba mӯhlati iҷroи chunin faъoliyat;

- ҳar maҳallli idorakunii fārīrīzident (az ҷumla filial, shӯба, namояndagī, būro, idora, ofis, xucrai korī, agentī, fabrika, ustoxona, seх, laboratoriya, maғosa, anbor), novobasta ba mӯhlati iҷroi chunin faъoliyat;

- ҳar maҳallli faъoliyat, az ҷumla daстtoҳ ё mайдoncha, taҷhiзoti parmakunī ё dигar taҷhiзoti bарои chustuchӯi zahiraҳo tabii istifodashavanда, kon, choҳi naft va (ē) газ, karer, manoraҳo rӯizaminī ё rӯiobiy va (ē) choҳo, novobasta ba mӯhlati iҷroi chunin faъoliyat;

- ҳar maҳallli faъoliyat (az ҷumla faъoliyatи назорatiю nозirotī ё mушоҳidakunī) wobasta ba қuburguzorx, қuburxo газу naft, chustuchӯi va (ē) korkardi zahiraҳo tabii, nasb, vasl, chamykunī, tanzim, baistifodadihī va (ē) хizmatrasonii taҷhiзot, novobasta ba mӯhlati iҷroi chunin faъoliyat;

- ҳar maҳallli dигari faъoliyat wobasta ba istifodaи automatҳo bозӣ (az ҷumla vositaҳo ilovagii onҳo), shabakaҳo kompyuteri va aloқa, attrakcionҳo, infrasoхtori naқliётӣ va fārīrīzident, novobasta ba давомнокии istifodabarii onҳo;

- pojgoҳi doimie, kи шахси воқеии fārīrīzident bарои iҷroi faъoliyatи soҳibkori istifoda mebarad.

3. Mайдoncha (objekti) соҳtmoni, objekti vasl ё chamykunī, iҷroi faъoliyatи назорatiю wobasta ba chunin objektxo, guzaronidani korҳo loiҳakashī, novobasta ba давомнокии iҷroi in korҳo, muassisasi doimiro tashkil mекунанд. Baroи maқsadҳoи ҳamин moddatati maғhumui mайдoncha (objekti) соҳtmoni, az ҷumla maҳallli faъoliyat oид ba bunēd va (ē) taҷdiidi objektxo fārimanқul, az ҷumla соҳtmoni binoxo, inшoot

ва (ё) ичрои корҳои васлкунӣ, соҳтмон ва (ё) таҷдиди пулҳо, роҳҳо, каналҳо, гузоштани қубурҳо, васли таҷхизоти барқӣ, технологӣ ё дигар таҷхизот ва (ё) ичрои корҳои дигари шабеҳ дар назар дошта мешавад. Майдончай (объекти) соҳтмонӣ аз рӯзи дуюми баъд аз рӯзи имзо шудани санади қабули объект барои истифодабарӣ (ҳаҷми корҳои ичрошуда) ва пардоҳти пурраи арзиши соҳтмон қатъгардидаэтироф мешавад.

4. Ғайрирезидент ҳамчунин дорои муассисаи доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида мешавад, агар:

- тавассути агенти ваколатдор ҷамъоварии подоши суғуртавӣ ва (ё) суғуртакунӣ ё аз нав суғуртакуни таваккалро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дихад;

- тавассути кормандон ё ҳайати кормандони барои ин мақсадҳо кирояшуда зиёда аз 90 рӯзи тақвимӣ дар тамоми давраи муттасили дувоздаҳмоҳае, ки дар ҳамин давраи андоз хотима мёбад, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста хизмат расонад;

- иштирокчи шартномаи фаъолияти якҷоя (ширкати оддӣ) бошад, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта, дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад;

- дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намоишгоҳҳои пулакӣ гузаронад ва (ё) дар ин намоишгоҳҳо таҳвили (furӯши) молро анҷом дихад;

- дар асоси муносибатҳои шартномавӣ ба резидент ё ғайрирезидент ҳуқуқи манфиатҳои худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ кардан, аз номи ў амал намудан ва ё қарордодҳо (шартномаҳо, созишинаҳо) бастанро дихад.

5. Танаффусҳои муваққатӣ ё мавсими ҳангоми ичрои фаъолияти дар ҳамин моддапешбинишуда боиси барҳам додани муассисаи доимӣ намегарданд.

6. Ғайрирезиденте, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти соҳибкориро тавассути миёнарави мустақиле (брокер ва (ё) дигар агенти мустақиле, ки дар асоси шартномаи супориш, комиссия, консигнатсия ё дигар шартномаи шабеҳ амал мекунад) анҷом дода, барои аз номи ин ғайрирезидент имзо намудани шартномаҳо (қарордодҳо) ваколат надорад, муассисаи доимӣ ба ҳисоб намеравад. Таҳти мағҳуми миёнарави мустақил шахсе фаҳмида мешавад, ки дар доираи фаъолияти муқаррарии (асосии) худ вазифаи миёнаравиро бо мақсади ҳамкории тарафҳо амалӣ намуда, аз нигоҳи ҳам ҳуқуқӣ ва ҳам иқтисодӣ ба ғайрирезидент вобаста намебошад.

7. Корхонаи фаръии шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфтааст, ҳамчун муассисаи доимии корхонаи асосӣ - ғайрирезидент баррасӣ намешавад, агар байни корхонаҳои фаръӣ ва асосӣ муносибатҳое ба миён наоянд, ки ҷавобгӯи муқаррароти сарҳати панҷуми қисми 4 ҳамин моддамебошанд.

8. Маҳалле, ки барои мақсадҳои зерин истифода бурда мешавад (новобаста ба он, ки онро қадом шахс истифода мебарад), муассисаи доимии корхонаи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб намеравад:

-нигоҳ доштани мол ё маҳсулоти ба корхонаи хориҷӣ тааллуқдошта (то лаҳзai фурӯши онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон);

- харидани мол ё маҳсулот, ҷамъоварии маълумот барои корхонаи хориҷӣ;

- ичрои ҳар фаъолияти дигари дорои ҳусусияти омодасозӣ ё ёрирасон ба манфиатҳои корхонаи хориҷӣ;

- ичрои ҳама гуна шаклҳои фаъолияте, ки дар сарҳатҳои якӯм, дуюм ва сеюми ҳамин қисмпешбинӣ шудаанд.

9. Намояндагӣ ва (ё) филиали корхонаи хориҷии ба қайд гирифташудае, ки шахси алоҳида ҳуқуқӣ нест, муассисаи доимии корхонаи хориҷӣ ба ҳисоб меравад.

10. Фаъолияти ғайрирезидент мутобики муқаррароти ҳамин модда, сарфи назар аз он ки он дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шудааст ё не, маънои таъсиси муассисаи доимиро дорад.

Моддаи 13. Агенти андоз

1. Таෂкилот ё соҳибкори инфиродие, ки мутобики Кодекси мазкур ба зиммаашон вазифаи ҳисоб намудани андоз, аз андозсупорандა ё аз манбаи пардоҳт нигоҳ доштан ва ба бучети даҳлдор гузаронидани он гузошта шудааст, агенти андоз мебошад.

2. Агенти андоз дорои ҳамон ҳуқуқу ўҳдадориҳо мебошад, ки андозсупорандаро дорад, агар дар Кодекси мазкур тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад.

3. Агенти андоз вазифадор аст:

- андозҳои мутобики Кодекси мазкур аз андозсупорандаро ё аз манбаи пардоҳт нигоҳдошташавандаро дуруст ва сари вақт ҳисоб намояд, нигоҳ дорад ва ба бучет гузаронад;

- даромадҳои ба андозсупорандагон пардоҳтшуда, андозҳои аз андозсупорандагон (ё аз манбаи пардоҳт) нигоҳдошташуда ва ба бучети даҳлдор гузаронидашударо ба ҳисоб гирад, аз ҷумла оид ба ҳар як андозсупоранда ҳисоби ҷудогона барад;

- ба мақомоти андози маҳалли баҳисобирии ҳудмувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳисботи андоз пешниҳод намояд;

- дигар вазифаҳоеро, ки қонунгузории андоз пешбинӣ намудааст, ичро намояд.

Моддаи 14. Шаҳсони мутақобилан вобаста

1. Шаҳсони мутақобилан вобаста шаҳсоне мебошанд, ки муносибатҳои байни онҳо метавонанд ба шароит ва натиҷаи иқтисодии фаъолияти байни онҳо ё фаъолияти шаҳсоне, ки онҳоро намояндагӣ менамоянд, таъсир расонанд, аз ҷумла дар ҳолатҳо, ки:

- шаҳсон муассисони (иштирокчиёни) ҳамон як корхона бошанд, агар ҳиссаи ҳар яки онҳо на камтар аз 20 фоизро ташкил намояд;

- як шаҳс мустақим ва (ё) ғайримустақим дар шаҳси дигар иштирок намояд ва ҳиссаи умумии чунин иштирок зиёда аз 20 фоизро ташкил дихад;

- як шаҳс ба шаҳси дигар мувофиқи вазъи вазифавӣ тобеъ бошад ё як шаҳс таҳти назорати (мустақим ё ғайримустақими) шаҳси дигар қарор гирифта бошад;

- шаҳсон таҳти назорати мустақим ё ғайримустақими шаҳси сеюм қарор дошта бошанд;

- шахсон мустақиман ё ғайримустақиман шахси сеюмро назорат кунанд, агар ҳукуқи овози ҳар кадоми онҳо на камтар аз 20 фоизро ташкил дихад;
 - шахсон бо ҳамдигар дар қайди никоҳ бошанд ё муносибатҳои хешовандӣ дошта бошанд.
2. Суд метавонад бо дигар асосхое, ки дар қисми 1 ҳамин моддапешбинӣ нашудаанд, шахсонро мутақобилан вобаста эътироф намояд, агар муносибатҳои миёни ин шахсон ба натиҷаҳои аҳдо оид ба таҳвили (фурӯши) молҳо (ичрои корҳо, хизматрасонӣ) таъсир расонида тавонанд.

Моддаи 15. Ичораи молиявӣ (лизинг)

1. Ба шахси дигар додани молу мулки моддии истехлокшаванда, аз ҷумла ҳавопаймоҳо (ба истиснои молу мулки ғайриманқул, мебел, мошинҳои сабуқрав) дар асоси шартномаи ичораи молиявӣ (лизинг), ки мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ичораи молиявӣ (лизинг)» баста шудааст, ичораи молиявӣ мебошад, агар он ба яке аз шартҳои зерин ҷавобгӯ бошад:
 - ба моликияти ичорагир интиқол дода шудани молу мулк ва (ё) ба ичорагир додани ҳукуқи ҳариди молу мулк бо нархи устувор дар шартномаи лизинг муайян шуда бошад;
 - мутобики шартномаи ичораи молиявии молу мулк мӯҳлати ичора нисбат ба мӯҳлати хизмати муфиди молу мулки ичорагирифташуда 75 фоиз бештар бошад;
 - арзиши ҷории таҳифшудаи пардохти ҳадди ақал дар тамоми давраи мӯҳлати ичора аз 90 фоизи арзиши бозории молу мулки мутобики ичораи молиявӣ ба ичора додашаванда бештар бошад;
 - арзиши боқимонда баҳододашудаи молу мулк баъди ба охир расидани мӯҳлати ичора камтар аз 20 фоизи нархи бозории онро то оғози ичора ташкил дихад;
 - молу мулки ба ичораи молиявӣ додашаванда тибқи фармоиш барои ичорагир таҳия шуда, баъди ба охир расидани мӯҳлати ичора ба ҷуз ичорагир наметавонад аз тарафи шахси дигар истифода шавад.
2. Сарҳати сеюми қисми 1 ҳамин модданисбат ба ичораи молиявие, ки оғози он ба 25 фоизи охирини мӯҳлати хизмати молу мулк рост меояд, татбиқ намегардад.
3. Барои мақсадҳои ҳамин моддамеъёри баҳисобигрие, ки барои муайян намудани арзиши ҷории таҳифшудаи пардохтҳои ичора истифода мегардад, ба меъёри фоизи барои сари вақт напардохтани андозҳобаробар аст.
4. Барои мақсадҳои ҳамин моддамӯҳлати ичора мӯҳлати иловагиеро дар бар мегирад, ки ичорагир ҳукуқ дорад ба он ичораро мутобики шартномаи ичора аз нав оғоз намояд.

Моддаи 16. Лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон – лоиҳаҳо, ки дар заминai созишномаҳои қарзӣ (грантӣ) оид ба маблағузории (татбиқи) онҳо байнӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон (Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон) ва давлатҳои хориҷӣ (ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ), ташкилотҳои ватанӣ, хориҷӣ ва байнамилалии молиявӣ амалишаванде, ки дар доираи Барномаи давлатии сармоягузорӣ, грантҳо ва соҳтмони асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшаванда татбиқ карда мешаванд.
2. Лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодাযи имтиёзҳои пешбинinамудаи Кодекси мазкур татбиқ мешаванд.
3. Созишномаҳои қарзӣ (грантӣ) оид ба маблағузории (татбиқи) лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки додани имтиёзҳои иловагии андозро пешбинӣ менамоянд, аз ҷониби Мачлиси намоянданагони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. Чунин созишномаҳо наметавонанд мӯқаррароти аз андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ озод намудани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар гиранд.
4. Дар ҳолати бад шудани шартҳои андозбандӣ барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, то анҷом ёфтани ҷонин лоиҳаҳонисбат ба онҳо шартҳои андозбандии дар лаҳзай баймзорасонии созишномаҳои даҳлдор амалкунанда истифода мешаванд.

Моддаи 17. Мағҳумҳои асосии дигаре, ки дар Кодекси мазкур истифода мешаванд

Дар Кодекси мазкур инчунин мағҳумҳои асосии дигари зерин истифода мешаванд:

- 1) Үнсурҳои андозбандӣ - маълумотҳо, ки мавҷудияти онҳо дар санади меъёри ҳукуқӣ ҳангоми мӯқаррар намудани андозҳо ҳатмӣ мебошад, аз ҷумла андозсупоранда, объекти андозбандӣ, манбаи андоз, меъёри андоз, давраи андоз, тартиби ҳисоб кардани андоз, тартиб ва мӯҳлати пардохти андоз, имтиёзҳои андоз, агар онҳо мӯқаррар гардида бошанд.
- 2) Андозсупоранда (супорандаи андоз) - шахсе, ки мутобики Кодекси мазкур ба зиммааш ўҳдадории пардохти андозҳо гузошта шудааст. Аз ҷумла, шахси воқеъ андозсупоранда ба ҳисоб меравад, агар ҷонин шахс резидентбошад. Инчунин шахси воқеъ (ташкилот) андозсупоранда ба ҳисоб меравад, агар ин шахс:
 - а) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятеро амалийнамояд, ки даромад медиҳад ё аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегирад;
 - б) молики (истифодабарандай) молу мулке бошад, ки бояд андозбандӣ шавад;
 - в) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаракатҳо ё амалиёти андозбандишавандаро ичро намояд.
- 3) Объекти андозбандӣ (объекте, ки бо андозбандӣ алоқаманд аст) - ҳолатҳо, ҳукуқҳо ва (ё) ҳаракатҳои аз рӯи ҳар як намуди андоз муйяншаванда, ки аз мавҷудияти онҳо ўҳдадории андоз ба миён меояд.
- 4) Манбаи андоз – баҳои арзиши, ҷисмонӣ ё тавсифи дигари объекти андозбандӣ (объекти бо андозбандӣ алоқаманд), ки дар асоси он маблағи андоз ҳисоб карда мешавад.

5) Меъёри андоз – миқдори андози ситонидашаванда, бузургии ҳисоб кардани андозҳо ба воҳиди ченаки манбаи андоз, ки нисбат ба воҳиди ченаки манбаи андоз бо фоиз ё маблағи мутлак муқаррар карда мешавад.

6) Давраи андоз – мӯхлате, ки дар давоми (бо ба охир расидани (анҷом ёфтани)он манбаи андоз муайян ва маблағи андоз ҳисоб карда мешавад. Давраи андоз метавонад ба якчанд давраҳои ҳисоботӣ тақсим карда шавад, ки аз рӯи натиҷаи онҳо ўҳдадории пешниҳод намудани ҳисобҳо ва пардоҳти маблағи зарурии андоз ба вучуд меояд.

7) Тартиби ҳисоб кардани андоз – қоидаҳои ҳисоб кардани маблағи андоз барои давраи андоз бо дарназардоши манбаӣ, меъёр, инчунин имтиёзҳои андоз.

8) Тартиб ва мӯхлатҳои пардоҳти андоз – қоидаҳое, ки мӯхлат ва тартиби пардоҳти андозҳо ба буҷетро (буҷетҳоро) муайян менамоянд. Мӯхлати пардоҳти андоз санаи тақвимие мебошад, ки мутобики Кодекси мазкур муайян шуда, тоин мӯхлат ё дар лаҳзаи фарорасии он маблағи ҳисобшудаи андоз бояд ба буҷет пардоҳт шавад, яъне ўҳдадории андоз бояд иҷро гардад.

9) Имтиёзҳои андоз – афзалиятҳое, ки мутобики Кодекси мазкур ё санадҳои ҳуқуқии байнамилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ба андозсупорандагон дода мешаванд, аз ҷумла додани имконияти напардоҳтан ё дар ҳаҷми камтар ё дар мӯхлати нисбатан дертар супоридани андоз.

10) Иштирокчиёни муносибатҳои андозӣ – андозсупорандагон, агентҳои андоз, мақоми ваколатдори давлатӣ ва дигар мақомоти андоз, мақомоти гумрук, дигар мақомот, ки ваколатдоранд андозҳоро ҳисоб ва (ё) ҷамъоварӣ намоянд.

11) Ташкилотҳо – шахсони ҳуқуқӣ, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудаанд (минбаъд - ташкилотҳои резидентӣ), шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, ки тибқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ таъсис дода шудаанд, ташкилотҳои байнамилалӣ, аз ҷумла тавассути филиалҳо ва намояндагиҳои амалкунанда, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудаанд (минбаъд – ташкилотҳои хориҷӣ).

12) Маъмурикунни андоз – маҷмӯи ҷораҳои аз ҷониби мақомоти андоз амалишаванди назорати андоз, маҷбуран ситонидани андоз нисбат ба ўҳдадории андози дар мӯхлаташ иҷронашуда, инчунин хизматрасониҳо ба андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва мақомоти ваколатдор.

13) Корхона (ташкилоти соҳибкорӣ) – ташкилоте, ки фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳад ё барои иҷрои ҷунин фаъолият таъсис дода шудааст.

14) Низоми маҳсуси андозбанӣ – тартиби маҳсуси андозбанӣ, ки барои гурӯҳҳои алоҳидай андозсупорандагон муқаррар карда шуда, тарзу усули соддакардашудаи ҳисоб кардан ва пардоҳтани намудҳои алоҳидай андозҳо, пешниҳоди ҳисоботи андозро пешбинӣ менамояд.

15) Низоми имтиёзноми андозбанӣ – тартиби маҳсуси андозбанӣ, ки барои татбиқи сиёсати давлатӣ мутобики Кодекси мазкур додани афзалиятҳои иловагиро пешбинӣ менамояд.

16) Низоми умумии андозбанӣ – тартиби ҳисоб кардан ва пардоҳти андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур, ба истиснои низомҳои маҳсус ва имтиёзноми андозбанӣ.

17) Соҳибкори инфиродӣ – шахси воқеене, ки фаъолияти соҳибкориро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ тибқи патент ё шаҳодатнома амалӣ менамояд.

18) Ҳарочоти тасдиқгардида – ҳарочоти бо ҳуҷҷатҳо тасдиқгардидае, ки имконият медиҳанд сана, маблағ, ҳусусияти амалиёт муайян ва иштирокчиёни он мушаҳҳас карда шаванд.

19) Дороиҳо – молу мулк, дороиҳои молию моддии дигар, фондҳои пулӣ ё ҳуқуқҳои молумулкӣ, ки маблағи умумии воситаҳои (фондҳои) асосӣ ва муомилотии шахсро ташкил медиҳанд; ҳар сарвати ба шахс тааллуқдоста; категорияи ҳисобие, ки арзиши молу мулки шахсии субъект, инчунин восита ва заҳираҳоеро дар бар мегирад, ки барои пардоҳти (пӯшонидани) қарзҳо (ӯҳдадориҳо) пешбинӣ шудаанд.

20) Бақияпӯлӣ - маблағҳои андозҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳо, ки барои пардоҳтан ба буҷет ҳисоб карда шуда, дар мӯхлати муқарраргардида, аз ҷумла дар мӯхлати таѓирӣ додашуда, пардоҳт нашудаанд.

21) Бурдҳо - ҳар намуди даромадҳо, подошҳо ва манфиатҳои дар шакли аслӣ ё пулӣ, қиандозсупорандагон дар озмунҳо, мусобиқаҳо (олимпиадаҳо), фестивалҳо, бо лотереяҳо, дар бозиҳои пулӣ, аз ҷумла бозиҳо тавассути пасандозҳо ва коғазҳои қиматноки қарзӣ дастрас менамоянд.

22) Воситаҳои асосӣ – дороиҳо, ки ҳамзамон ба шартҳои зерин ҷавобғӯ мебошанд:

а) мӯхлати хизмати онҳо зиёда аз як сол мебошад;

б) ҳангоми истехсоли молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасониҳо) ё барои эҳтиёҷоти идоравӣ ба сифати воситаҳои меҳнат истифода мешаванд;

в) ҷун қоида, арзиши ҳар як воҳиди ҷунин дороиҳо аз ҳадҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои баҳисобигарии муҳосибӣ барои ба воситаҳои дар гардишбуда мансуб доностани дороиҳои моддӣ зиёд мебошад;

г) онҳо истехложашавандамебошанд.

23) Грант – воситаҳои пулӣ ва (ё) молу мулки дигари ройгон ва бебозгашти барои ноил шудан ба мақсадҳои (вазифаҳои) муайян аз ҷониби шахсони зерин додашаванда (супоридашаванда):

а) давлатҳои хориҷӣ (ҳуқуматҳои давлатҳои хориҷӣ), ташкилотҳои байнамилалӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ - ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

б) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои оғатҳои табиӣ ё ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ иншооти заруриро бунёд намуда, ба таври ройгон ба моликияти мақомоти даҳлдори давлатӣ месупоранд;

в) ташкилотҳои зерине, ки фаъолияти онҳо ҳусусияти эҳсонкорӣ ва (ё) байнамилалӣ дошта, хилоғи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад - ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон:

-ташкилотҳои байнамилалӣ ва хориҷӣ;

-ташкилотҳо ва фондҳои хориҷии ғайриҳуқуматии ҷамъиятӣ.

24) Даромад аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон – ҳар воридот, манфиат дар шакли пул, моддӣ ё ғайримоддӣ ё (бе тарҳ намудан аз онҳо) аз ҳама намудҳои фаъолият, молу мулк (ҳуқуқҳои молумулкӣ) ва асосҳои дигар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба маҳалли пардоҳти даромад, аз ҷумла:

- а) даромад аз кори кироя дар Ҷумхурии Тоҷикистон;
- б) даромад аз таҳвили молҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон истеҳсолнамудаи истеҳсолкунанда, инчунин даромад аз иҷрои кор ва хизматрасониҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон;
- в) даромад аз фаъолияти соҳибкорие, ки метавонад ба муассисаи доимии ғайрирезиденти дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта мансуб дониста шавад, аз ҷумла:
- даромаде, ки метавонад дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба фурӯши ҳамон навъи молҳо ё навъи шабехи молҳо тавассути чунин муассисаи доимӣ таҳвилшаванда (фурӯхташаванда) мансуб дониста шавад;
 - даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон, ки дорои ҳамон хусусият ё хусусияти шабехе мебошад, ки фаъолияти тавассути чунин муассисаи доимӣ анҷомшаванда дорад;
- г) даромади вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ, аз ҷумла аз қарзи беътиҳоди андозупорандаро аз ҳисоб баровардани қарздорон, аз фурӯши воситаҳои асосии мутобики маддai 119 Кодекси мазкур ба даромад дохилшуда, аз ҷуброни ҳарочот мутобики маддai 152 Кодекси мазкур;
- д) даромади дар шакли дивидендҳои аз шахси ҳуқуқии резидентӣ гирифташуда, инчунин даромаде, ки аз фурӯш ё ба шахси дигар додани ҳиссаи иштирок дар чунин шахси ҳуқуқӣ ба даст омадааст;
- е) даромади дар шакли фоизҳо аз резидентон бадастомада;
- ё) даромади дар шакли фоизҳо аз шахси ғайрирезиденти дорои муассисаи доимӣ ё молу мулк дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон ба даст омадааст, агар қарзи чунин шахс бо ҳамин муассисаи доимӣ ё молу мулк алоқаманд бошад;
- ж) нафақа, агар онро резидент пардоҳт намояд;
- з) даромад дар шакли роялти, ки барои молу мулки дар Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта ё истифодашаванда ба даст оварда мешавад, ё даромад аз фурӯш ё ба дигар шахс додани молу мулки дар банди 41 ҳамин маддапешбинигардидае, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон қарор дорад ё истифода мешавад;
- и) даромаде, ки аз ҳисоби ба иҷора додани молу мулки манқули дар Ҷумхурии Тоҷикистон истифодашаванда ба даст оварда мешавад;
- к) даромаде, ки аз ҳисоби молу мулки ғайриманқули дар Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта ба даст оварда мешавад, аз ҷумла даромад аз фурӯш ё ба шахси дигар додани ҳиссаи иштирок дар чунин молу мулк;
- л) даромад аз фурӯш ё ба шахси дигар додани саҳмияҳо ё ҳиссаи иштирок дар корхонае, ки арзиши дороиҳои он мустақиман ё ғайримустақим бештар аз ҳисоби арзиши молу мулки ғайриманқули дар Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта иборат аст;
- м) дигар даромадҳо аз фурӯш ё ба шахси дигар додани молу мулк аз ҷониби резидент, ки ба амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нест;
- н) даромаде, ки аз хизматрасониҳои идоракунӣ, молиявӣ ё суғуртавӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои азnavсуғуртакунӣ ба даст оварда шудааст, агар он аз тарафи корхонаи резидентӣ ё муассисаи доимии ғайрирезидентии дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта пардоҳт шавад ё агар он дар асоси шартнома бо ҷунин корхона ё муассисаи доимӣ ба даст оварда шуда бошад;
- о) даромаде, ки дар шакли подоши суғуртавӣ аз рӯи шартнома дар бораи суғурта ё азnavsuғurtakunii тавакkal дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардоҳт мешавад;
- п) даромад аз хизматрасонии телекоммуникатсионӣ ё нақлиётӣ ҳангоми амалӣ намудани алоқа ё ҳамлу нақли байнамилалӣ байни Ҷумхурии Тоҷикистон ва давлатҳои дигар;
- р) даромад аз фаъолият дар Ҷумхурии Тоҷикистоназ рӯи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ё шартномаҳои дигари дорои хусусияти гражданииҳуқуқӣ;
- с) подоши роҳбарон ва (ё) пардоҳтҳои дигаре, ки аъзои мақоми олии идоракуни (шӯрои директорон, идора ё мақоми дигари шабехӣ) шахси ҳуқуқӣ-резидент, сарфи назар аз маҳалли воқеии иҷрои вазифаҳои ба зиммаи ҷунин шахсон гузошташуда мегиранд;
- т) иловапулиҳое, ки бинобар истиқомат дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардоҳт мешаванд;
- ү) даромаде, ки шахсони воқеӣ-ғайрирезидентони дар Ҷумхурии Тоҷикистон коркунанда дар шакли ҷубронпулии ба онҳо аз тарафи (аз ҳисоби) корфармоён ё кирокунандагон барои ҳарочоти ин шахсони воқеӣ-ғайрирезидентон барои неъматҳои маддӣ, иҷтимоӣ ва неъматҳои дигари маддӣ, аз ҷумла ҳарочот барои озуқа, будубош, таҳсили кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ, ҳарочоти марбут ба истироҳат, аз ҷумла рафту омади аъзои оилаи онҳо ҳангоми рӯҳсатӣ гирифтаанд;
- ф) пардоҳтҳои нафақавие, ки фондҳои нафақаи андӯхтшавандai резидентӣ амалӣ менамоянд;
- ҳ) даромадҳо, ки ба артистони театр ва кино, кормандони радио ва телевизион, мусиқиавозон, рассомон ва варзишгарон бинобар фаъолияти онҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардоҳт мешаванд, сарфи назар аз он, ки ҷунин даромадҳо ба кӣ пардоҳт мешаванд;
- ҷ) бурдҳо, ки аз тарафи резидентон пардоҳт мешаванд;
- ш) даромадҳо, ки аз хизматрасониҳои мустақили шахсӣ (касбӣ) дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба даст оварда мешаванд;
- э) фарқияти мусбии қурби асьори ҳориҷӣ, аз ҷумла аз ҳарид ва фурӯши асьори ҳориҷӣ;
- ю) даромадҳо аз ройгон гирифтани молу мулки дар Ҷумхурии Тоҷикистон қарордошта, аз ҷумла даромад аз ҷунин молу мулк;
- я) дигар даромадҳо, ки дар ҳамин бандпешбинӣ нашудаанд.
- 25) Имзои электронии андозупоранда – воситаи маҳсуси криптографии таъмини ҳаққоният, пуррагӣ ва муаллифии ҳуҷҷатҳои электронӣ.
- 26) Андозупорандай электронӣ – андозупоранде, ки бо мақомоти андоз бо тариқи электронӣ дар асоси созишномаи бо онҳо басташуда оид ба истифода ва эътироғи имзои электронии рақамӣ ҳангоми мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ҳамкорӣ менамояд.
- 27) Кор – фаъолиятест, ки натиҷаҳои он ифодаи маддӣ дорад, аз ҷумла корҳои соҳтмонӣ, васл ва таъмир, таҳқиқоти илмӣ, корҳои таҷрибавию конструкторӣ валоиҳакашӣ.

28) Суди саҳмияҳо (дивидендо) - ҳама гуна тақсимоти восита ё молу мулки шахси ҳуқуқӣ байни иштирокчиёни (саҳмдорони) он, ба истиснои даромади дар шакли саҳмияҳои худро дар байни саҳмдорон тақсим намудани шахси ҳуқуқӣ-эмитент бадастовардаи иштирокӣ (саҳмдор), ки он (тақсимот) таносуби фоизии (хиссаи) саҳмияҳои саҳмдоронро дар сармояи саҳҳомии (шарикӣ) шахси ҳуқуқӣ-эмитент тафйир намедиҳад, аз ҷумла:

- а) даромаде, ки саҳмдор (иштирокӣ) аз шахси ҳуқуқӣ - эмитент ҳангоми тақсимоти фоидаи ҳарсолаи баъди андозбанӣ боқимонда мутаносибанд ба миқдори (хиссаҳои) саҳмияҳои саҳмдор дар сармояи оинномавии (саҳҳомии, ҷамъшавандӣ) ин шахси ҳуқуқӣ гирифтааст;
- б) суди саҳмияҳо (дивиденде), ки саҳмдор (иштирокӣ) таҳти дигар пардохтҳои пардапӯшшуда гирифтааст;
- в) даромаде, ки саҳмдор (иштирокӣ) аз тақсими маблағ ва молу мулк тибқи тартиби аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ - эмитент ҳаридани саҳмияҳои худ гирифтааст ва даромаде, ки саҳмдор (иштирокӣ) аз тақсими молу мулки шахси ҳуқуқӣ ҳангоми барҳамдии гирифтааст, бо тарҳи (дар ҳарду маврид) арзиши молу мулке (саҳмияҳоे), ки муассис дар шакли саҳм ба сармояи оинномавӣ (сармояи саҳҳомӣ) гузаронидааст.

29) Қўмаки башардӯстона (гуманитарӣ) - молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), ки ройгон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахси субъектҳои он аз кишварҳои ҳориҷӣ ва ташкилотҳои байналмилаӣ барои беҳбуди шароити зисту машии аҳолӣ, инчунин пешгири ва рафғи оқибатҳои ҳодисаҳои фавқулоддаи дорои ҳусусияти ҳарбӣ, экологӣ, табииӣ, техногенӣ ва ғайра фиристода шудааст ва он мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим мешавад.

30) Қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ - ин заминҳои таъиноти кишоварзӣ, аз ҷумла майдони замин барои соҳтмон ва ҳавлӣ, ки тибқи меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони воқеӣ чудо гардидаанд. Қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ қитъаҳои заминеро, ки тибқи тартиби муқарраршуда барои ташкили ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) чудо гардидаанд, инчунин қитъаҳои заминеро, ки ба шахсони воқеӣ ба иҷора дода шудаанд, дар бар намегиранд.

31) Маңбаи пардохти даромади андозсупоранда - ташкилот ё шахси воқеие, ки аз он (аз ҳисоби он) андозсупоранда даромад мегирад.

32) Қарзи беътиҳод (шубҳанок) - маблағест, ки бояд ба андозсупоранда пардохтшавад, вали бо сабаби ғайри қобили пардохт будан ё барҳам дода шудани қарздор, андозсупоранда онро пурра гирифта наметавонад ё имконияти гирифтани он аз шахси қарздор ё шахси сеюм аз ҳаҷимон дур аст. Дар ҳар ҳолат қарзи беътиҳод (шубҳанок) қарзе мебошад, ки ба суратҳисоби пардохти он дар давоми се сол аз лаҳзае, ки чунин пардохт бояд анҷом дода мешуд, яғон пардохт сурат нагирифтааст.

33) Мақоми ваколатдори давлатӣ - мақоми иҷроиямарказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайяншуда, назорати андозиро оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои андоз дар назди давлат таъмин мекунад.

34) Мақомоти ваколатдор - мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои мақомоти андоз, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисоб ва (ё) ҷамъоварӣ намудани андозҳои алоҳида ва (ё) иҷро намудани дигар вазифаҳои вобаста ба андозбанӣ ваколатдор шудаанд.

35) Воҳиди алоҳида шахси ҳуқуқӣ - воҳиди он (филиал, намояндагӣ ё дигар), новобаста ба дарҷ намудани он дар ҳуҷҷатҳои таъсисдии ё (ё) дигар ҳуҷҷатҳои шахси ҳуқуқӣ, ки дар маҷмӯъ ба шартҳои зерин ҷавобӣ мебошад:

а) фаъолияти соҳибкорӣ ё ғайрисоҳибкориро амалӣ менамояд;

б) дорои ҷудоияти минтақавӣ ва (ё) молумулӣ аз шахси ҳуқуқӣ мебошад;

в) дорои ҷойҳои кории ба мӯҳлати зиёда аз як моҳи тақвимӣ ташкилшуда ва (ё) ҳайати кормандоне мебошад, ки бо ташкилот ё ҳамин воҳид бо муносибатҳои бо Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшавандада алоқаманданд.

36) Махалли ҷойгиршавии воҳиди алоҳида шахси ҳуқуқӣ - махалле, ки шахси ҳуқуқӣ тавассути воҳиди алоҳидаҳуд фаъолиятро анҷом медиҳад (маҳалли дар асл воқеъбудаи воҳиди алоҳида).

37) Маҳсулоти кишоварзӣ - натиҷаи ибтидиои (маҳсули) парвариши растаниҳои кишоварзӣ, ҷорво ва дороиҳои дигари биологӣ, ки таҳти корқарди минбаъда қарор нагирифтааст.

38) Мол - ҳама гуна молу мулки моддӣ, аз ҷумла қувваи барқ ё қувваи гармӣ, газ ва об. Барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда молҳо воситаҳои пулии ва заминро дарбар намегиранд.

39) Ташкилотҳои қарзӣ - шахсони ҳуқуқие (бонкҳо, ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ), аз ҷумла ташкилотҳои маблағузории хурд), ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиётҳои бонкии дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо иҷро менамоянд.

40) Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ - системаи рамзҳои таснифи молҳо, ки мутобиқи Системаи ҳамоҳангсоҳташудаи тасвир ва рамзгузории молҳо қабул шудааст.

41) Роялти - пардохти маблағ барои:

а) ҳуқуқи истифодай сарватҳои табии дар ҷараёни истиҳроҷи маъданҳои фоиданок ва (ё) коркарди зуҳуроти техногенӣ;

б) истифодай ҳуқуқҳои муаллиғӣ, таъминоти барномавӣ, патентҳо, нақшаҳо, тамсилаҳо, тамғаҳои савдо ё дигар моликияти зеҳнӣ ё додани ҳуқуқи истифодай онҳо ба дигар шахсон;

в) истифодай таҷҳизоти саноатӣ, тиҷоратӣ ё илмию таҳқиқотӣ ё додани ҳуқуқи истифодай онҳо ба дигар шахсон;

г) ба кор бурдани ноу-ҳау;

д) истифодай кинофильмҳо, видеофильмҳо, сабтҳои овоз ё дигар шаклҳои сабт ё додани ҳуқуқҳои истифодай онҳо ба дигар шахсон;

е) расонидани қўмаки техникии вобаста ба ҳуқуқҳои дар ҳаминбанд пешбинишуда ё даст кашидан аз истифодай ин ҳуқуқҳо.

42) Ҳарочоти намояндагӣ - ҳарочоти марбут ба қабул ва хизматрасонии ҳама гуна шахсон, аз ҷумла ҳарочоте, ки барои мақсадҳои муқаррарсозӣ ё дастгирии ҳамкориҳои мутакобила, инчунин барои иштирокчиёни ба маҷлиси шӯрои директорон, комиссияи тафтишотӣ, маҷлиси саҳмдорон ташrifоварда сурат гирифтааст. Ба ҳарочоти намояндагӣ ҳарочоти вобаста ба қабули расмии шахсони зикргардида, хизматрасонии буфетӣ (форшетӣ) ҳангоми гуфтушунид дохил мешавад.

43) Хизматрасонй - ҳама гуна фаъолият бар ивази подош, ки тахвили мол ё ичрои кор намебошад, аз ҷумла, фаъолияти савдо, хизматрасонии молиявӣ, ба ичора додани молу мулки моддӣ, додани молу мулки ғайримоддӣ.

44) Хизматрасонихо молияй (барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда) – хизматрасонихои зерини ташкилоти қарзӣ ва ташкилотҳои дигар:

а) додан, фурӯш ё гузаронидани қарзҳо, кафолатҳои қарзӣ ва ҳама гуна дигар таъминоти кафолатии амалиёти пулӣ-қарзӣ, аз ҷумла идоракунии қарзҳо ва кафолатҳои қарзӣ аз ҷониби шаҳс, ки қарз ё кафолат медиҳад;

б) додан, фурӯш ё гузаронидани қарзҳо (аз ҷумла қарзҳои хурд), кафолати қарзҳо (қарзҳои хурд) ва ҳама гуна дигар таъминоти кафолатии чунин амалиёти пулӣ-қарзӣ, аз ҷумла идоракуни қарзҳо (қарзҳои хурд) ва кафолатҳои қарзҳо (қарзҳои хурд) аз ҷониби шахсе, ки чунин қарзҳо (қарзҳои хурд) ё кафолат медиҳад;

В) амалиёте, ки ба идоракуни пасандозхо ва суратхисобҳо, пардохтҳо, пулгузаронихо, ўҳдадориҳо қарзӣ, маблағҳои пардоҳт ва воситаҳои мизочон вобаста аст;

Гамалиети вобаста ба муомилоти асъор, воситаҳои пулӣ ва пулҳои коғазие (банкнотҳое), ки воситаҳои қонунии пардоҳт мебошанд (ба истиснон ашёҳои нумизматӣ);

д) амалиети вобаста ба муюмилоти саҳмияҳо, вомбаргҳо, сертификатҳо, векселҳо, чекҳо ва дигар коғазҳои қиматнок (ба истиснои хизматрасонии нигоҳдории онҳо);

е) амалиётхой вобаста ба аҳдхое, ки ба воситаҳои молиявии ҳосилшуда, қарордодҳои форвардӣ, опсион ва созишномаҳои шабеҳ алоқаманд мебошанд;

е) хизматрасониҳои вобаста ба идоракунни фондҳои инвеститсионӣ;

ж) амалиёти суғартакунй вә азнавсуғартакунй;

3) ичораи молиявӣ (лизинг).

45) Хүччати электроний андоузупоранда – хүччати мутобики шакли мүккәрраршудаа электроний тартиб, пешниход, рамзгузорй вабо имзои электроний тасдиқ кардашуда, ки пас аз қабул ва тасдиқ шудани дурустии он күвваан эътибори хисоботй дорад.

46) Пардохти сууртавӣ (чуброни сууртавӣ, маблағи сууртавӣ) – маблағе, ки ташкилоти сууртакунанда ба шахси суурташуда тибли сууртai молу мулк ва сууртai масъулият ҷиҳати пӯшонидани зарари дар натиҷаи сар задани ҳодисаҳои сууртавӣ расида мепардозад.

47) Молу мулки маддии истехлокшаванда барои мақсадҳои ичораи молиявӣ (лизинг) - ҳамаи намудҳои воситаҳои асосии истехлокшаванда (аз ҷумла, ҳавопаймоҳо), ба истиснои молу мулки ғайриманқул, мебел ва мошинҳои сабуқрав, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода шуда, ба мӯҳлати на камтар аз 12 моҳи пурраи муттасил ба ичораи молиявӣ (лизинг) дода мешаванд.

48) Фаъолият оид ба истехсоли молҳо – фаъолияти соҳибкорие, ки даромад аз он асосан аз истехсол ва фурӯши молҳо (молу мулки моддии) аз ҷониби худи соҳибкор истехсолшуда ба даст омадааст.

49) Қарзи андози аз чониби андозсупоранда эътирофшуда - маблағи ўҳдадориҳои андози пардохтнашуда, ки дар шакли зерин муайян (хисоб) карда шудааст:

а) аз ҷониби андозсупорандар дар ҳисоботи андозии худ;

б) дар қарор оид ба таъхир гузошта шудани пардохти андозҳо;

В) дар қарори мақомоти андоз оид ба санади санчиш ё назорати камералй, ки андозсупоранды гирифтааст ва мавриди баҳс қарор надодааст;

г) бо қарори суд, ки ба эътибори қонунӣ пайдо кардааст.

50) Кашфи тичоратй – захираҳои намудҳои алоҳидай маъданҳои фоиданок, ки дар доираи ҳудуди қарордод кашф шуда, мувофиқи тартиби муқарраршуда аз ҷониби Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои маъданҳои фоиданок тасдиқ гардидаанд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ барои истихроҷ самаранок мебошанд.

51) Андозсупорандай бемасулият – андозсупорандай, ки барои мақсадҳои назорати андоз бо амали (беамалии) худ боиси баланд шудани эҳтимолияти (хатари) сари вакт ва (ё) пурра пардоҳти нашудани андозҳои мӯқарраршуда мегардад, аз ҷумла:

а) дар давоми зиёда аз 3 моҳи пай дар пай аз лаҳзаи ба миён омадани ўҳдадорӣ сари вақтва дар ҳамчии пурра пешниҳод намудани хисоботи андоз ва (ё) пардоҳти маблағи андоз (андозҳо) ва (ё) пардоҳти қарзи эътирофшудаи андозро таъмин накардааст;

б) хисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашударо бе амалан анчом додани амалиёти андозбандишаванда ё хисобнома-фактураи қалбакиро пешниҳод намудааст;

в) дигар амалхоро (бемалиро) анчом дода бошад, ки номгүй онхо аз чониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор дар соҳаи дастирии соҳибкорӣ муқаррар карда мешавад.

52) Андози ғайримустаким – андозе (андоз аз арзиши иловашуда ва аксизе), ки дар намуди иловапулӣ ба нархи молҳои воридотӣ ва (и) таҳвилшуда, корҳои иҷрошуда ва (ё)хизматрасониҳои анҷомдодашуда ва аз ҷониби истеъмолкунанда ҳангоми ҳаридани молҳо, корҳои иҷрошуда

ва(ё) хизматрасониҳо анҷомдода шуда бо наҳри ба маблағи ҳамин андоз замшуда пардоҳт мешавад. Ӯҳдадорӣ оид ба пардоҳти андози ғайримустақим ба буҷет ба зиммаи молрасон, иҷроқунандаи кор ё (ва) хизматрасоне гузашта мешавад, ки барои мақсадҳои Кодексимазкур ҳамчун андозупорандагӣ ном бурда мешаванд.

ЭЭ ГАДВИЛИ МОЛ – додани хукуки моликият ба молҳо, аз ҷумла фурӯш, мӯоодила ё тақдим, интиқоли роигон ё қисман пардохт намудани он, додани музди меҳнат дар шакли аслӣ (натурали) ва пардохтои дигар дар шакли аслӣ, инчунин ба гаравгиранда додани хукуки моликият ба моли ба гарав мондашуда.

БОБИ З. ХҮКҮҚУ УХДАДОРИХОЙ АНДОЗСУПОРАНДА (АГЕНТИ АНДОЗ)

Моддаи 18. Ҳуқуқҳои андозсупоранда (агенти андоз)

1. Андозсупоранда (агенти андоз) ҳуқуқ дорад:

-аз мақомоти андоз доир ба андозҳои амалкунанда ва тафйирот дар қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мълумот, инчунин оид ба тартиби ҳисоб кардан ва пардохтани андозҳо ва пур кардан шаклҳои хисботи андоз шарҳу эзоҳ гирад;

-манфиатҳои худро оид ба масъалаҳои муносибатҳои андоз шахсан ё тавассути намояндаи худ муҳофизат намояд;

-дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур натиҷаҳои назорати андозро гирад;

-оид ба санчиши ҳуҷҷатии дарпешистода оғоҳинома гирад, ҳангоми гузаронидани назорати андоз иштирок намояд;

-агар дар Кодекси мазкур тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, аз мақомоти андоз намунаҳои (бланкаҳои) аризаҳои андоз ва шаклҳои хисботро гирад, тибқи тартиби муқарраршуда хисботи андозро дар шакли электронӣ пешниҳод намояд;

-ба мақомоти андоз оид ба ҳисоб кардан ва пардохт намудани андозҳо аз рӯи натиҷаҳои назорати андоз шарҳу эзоҳ диҳад;

-на дертар аз 5 рӯзи корӣ аз лаҳзай аз ҷониби мақомоти андоз гирифтани аризаи хаттӣ оид ба ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет доир ба иҷрои ӯҳдадориҳои андоз аз варақаҳои ҳисоббаробаркуни шаҳсиаш иқтибос гирад;

-дар давоми 5 рӯзи корӣ дар асоси аризаи хаттӣ мълумоти зеринро гирад, аз ҷумла дар бораи мавҷуд будан ё набудани қарзи андоз, дар бораи маблағҳои даромаде, ки ғайрирезидент аз манбаъҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтааст ва дар бораи андозҳои боздошташуда (пардохтшуда);

-маълумоте, ки барои пур намудани ҳуҷҷати пардохт бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои андоз оид ба пардохти андозҳо зарур аст, инчунин маълумотро оид ба усули пардохти андозҳо дар давоми 1 рӯзи корӣ аз лаҳзай муроҷиат ба мақомоти андоз гирад;

-мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба санадҳои санчиши андоз, оғоҳиномаҳо оид ба санадҳои санчиши андоз, амали (беамалии) шаҳсони мансабдори мақомоти андоз шикоят намояд;

-ба риояи сирри андоз;

-иттилоот ва ҳуҷҷатҳоеро, ки ба андозбандӣ даҳл надоранд, пешниҳод нанамояд;

-мӯҳлати пардохти андозҳоро тибқи тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур тамдид намояд (ба таъхир гузорад);

-ба баҳисобигирӣ ё баргардонидани саривақтии маблағҳои андозҳои барзиёд супоридаш ё аз ӯ ситонидашуда (андозҳои ба буҷет барзиёд доҳилшуда);

-аз шаҳсони мансабдори мақомоти андоз ҳангоми амалӣ намудани ҳаракатҳояшон нисбат ба андозсупорандагон риояи қонунгузории андозро талаб намояд;

-бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ аз мақомоти андоз товони зарари дар натиҷаи қабули қарор ва амалҳои (беамалии) ғайриқонуни шаҳсони мансабдори он расонидашударо талаб кунад.

2. Андозсупоранда (агенти андоз) дорои дигар ҳуқуқҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур мебошад.

3. Ба андозсупорандагон ҳифзи судии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуниашон кафолат дода мешавад. Тартиби ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни андозсупорандагонро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян менамояд.

4. Ҳуқуқҳои андозсупорандагон тавассути ӯҳдадориҳои даҳлдори шаҳсони мансабдори мақомоти андоз таъмин карда мешаванд.

5. Иҷро накардан ё иҷрои номатуби ӯҳдадориҳо оид ба таъмини ҳуқуқҳои андозсупорандагон боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

Моддаи 19. Ӯҳдадориҳои андозсупоранда (агенти андоз)

1. Андозсупоранда (агенти андоз) ӯҳдадор аст:

-ӯҳдадориҳои андозро мутобиқи Кодекси мазкур сари вақт ва дар ҳаҷми пурра иҷро намояд;

-талаботи қонунии кормандони мақомоти андозро дар ҳусуси бартараф намудани вайронкуниҳои ошкоршудаи қонунгузории андоз иҷро намуда, инчунин ба фаъолияти қонунии онҳо ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматиашон монеъ нашавад;

-дар асоси амрнома ба шаҳсони мансабдори мақомоти андоз барои азназаргузоронии молу мулке, ки обьекти андозбандӣ ва (ё) обьекти бо андозбандӣ алоқаманд мебошад, иҷозат дӣҳад;

-ба мақомоти даҳлдори андоз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳуҷҷатҳоро мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пешниҳод намояд;

-мувофиқи тартиби муқарраргардида мошинаҳои назоратию ҳазинавиро истифода барад;

-мувофиқи тартиби муқарраргардида баҳисобигирии даромадҳои (харочоти) худ, обьектҳои андозбандӣ ва (ё) обьектҳои бо андозбандӣ алоқамандро мутобиқи қонунгузории андоз ба ҳисоб гирад;

-мувофиқи тартиби муқарраргардида сари вақт ба сифати андозсупоранда дар баҳисобигирӣгузашта шавад ва ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда аз қайд гузарад;

-маълумоти баҳисобигирии муҳосибӣ, баҳисобигирии дигар ва дигар ҳуҷҷатҳои заруриро барои ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои тасдиқунандай даромадҳои гирифташуда, харочот ва андозҳои пардохтшударо (нигоҳ дошташударо) дар давоми мӯҳлати муқаррарнамудаи Кодекси мазкур нигоҳ дорад;

-ҳар сол барӯйхатгирии (инвентаризатсияи) молу мулк ва ӯҳдадориҳои худро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳисобигирии муҳосибӣ гузаронад;

-дар давоми 5 рӯзи корӣ ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигирии дигар ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намояд, аз ҷумла, дар бораи таъсис додан ё қатъ намудани фаъолияти воҳидҳои алоҳидай худ, дар бораи қабули қарор оид ба азнатвашкилдиҳӣ, барҳамдиҳӣ (қатъ гардидани фаъолият) ё

муфлишавай, дар бораи тафтири ёфтани низоми истифодашавандай андозбандӣ, тартиби баҳисобгирий, маҳалли фаъолият (чойи истиқомат), иттилоот барои алоқа бо ӯ.

2. Андозсупоранда (агенти андоз) дигар ўҳдадориҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкурро амалӣ менамояд.
3. Шахси воқеӣ ўҳдадориҳои муқаррарнамудаи қисми 1 ҳамин моддаро дар қисми марбут ба ўҳдадориҳои андози ӯ иҷро менамояд.

Моддаи 20. Ҳукуқ ба намояндагӣ дар муносибатҳое, ки қонунгузории андоз танзим менамояд

1. Андозсупоранда ҳукуқ дорад дар муносибатҳои андозӣ намоянда дошта бошад.
2. Ваколати намоянда дар асоси ваколатнома, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад.

ФАСЛИ II. МУҚАРРАРОТИ УМУМИИ МАЪМУРӢ БОБИ 4. НАЗОРАТИ ПАРДОХТИ АНДОЗҲО

Моддаи 21. Тартиби татбиқи муқаррароти маъмурӣ

1. Муқаррароти маъмурӣ, ки дар ҳамин фасл ва дигар фаслҳои қисми умумии Кодекси мазкур муқаррар шудаанд, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошад, нисбатба ҳамаи намудҳои андозҳо, инчунин бочи гумруқӣ, бочи давлатӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет татбиқ карда мешаванд.

2. Муқаррароти маъмурие ки дар қисми умумии Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, нисбат ба андозсупорандагон ва агентҳои андоз татбиқ мешаванд.

Моддаи 22. Назорати андоз аз рӯи ба буҷет ворид шудани андозҳо

1. Назорати андоз шакли назорати давлатӣ буда, аз ҷониби мақомоти андоз ҷиҳати иҷрои меъёрҳои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати иҷрои онҳо ба зиммаи мақомоти андоз voguzor шудааст, амалӣ карда мешавад.

2. Мақомоти андоз барои иҷрои назорати андоз нисбат ба шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, санчиши дуруст ҳисоб кардан ва саривақӣ пардохтани андозҳо ва дигар ҷанбаҳои андозбандӣ масъулияти пурра ва истисноӣ доранд, ба ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур, ки тибқи онҳо ҷунун масъулията ба зиммаи дигар мақомоти андоз шудааст.

3. Назорати андоз аз ҷониби мақомоти андоз дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- баҳисобгирии андозсупорандагон, баҳисобгирии объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд, баҳисобгирии ўҳдадориҳои андозӣ ва рафти иҷрои онҳо;

- бақайдигирии супорандагони андоз аз арзиши иловашуда;

-санчишҳои андоз;

-назорати камералиӣ;

-муоинаи хронометражӣ;

- назорати қоидаҳои истифодаи мошинаҳои назоратию хазинавии дорои хотираи фискалӣ;

-назорати андозии истехсол ва гардиши молҳои зераксизӣ, дурустии тамғагузории намудҳои алоҳидай молҳои зераксизӣ ва ташкили дидбонгоҳҳои аксизӣ;

- татбиқи нарҳҳои бозорӣ бо мақсадҳои андозбандӣ;

-назорат аз болои мақоми ваколатдор оид ба дуруст ҳисоб кардан ва (ё) ба буҷет супоридани андозҳо.

4. Мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумруқӣ назорати андозро дар доираи салоҳияти худ бинобар аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол гардидани молҳо ва воситаҳои нақлиёт мутобики Кодекси мазкур ва қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

Моддаи 23. Чораҳои мубориза бар зидди саркашӣ аз пардохти андозҳо ва усулҳои алтернативии андозбандӣ

1. Ҳама гуна маблағе, ки ба манфиати ягон шахс истифода мегардад, барои мақсадҳои андозбандӣ маблағи ба он шахс пардохтшуда ба ҳисоб меравад.

2. Даромади (фоидай) гирифташуда, новобаста ба асосҳои ба даст омадани он, бояд мутобики Кодекси мазкур андозбандӣ гардад. Агар мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ муайян карда шавад, ки ягон даромад ё ҷузъи (қисми) он ғайриқонунӣ ба даст оварда шудаасту бояд ба моликияти давлат гузаронида шавад, дар ин ҳолат маблағи андозҳои қаблан аз ин даромади ғайриқонунии ба буҷети давлатӣ нигоҳдошташуда (пардохтшуда) ба ҳисоб гирифта мешавад.

3. Барои дуруст муайян намудани ўҳдадориҳои андоз мақомоти андоз ҳукуқ, доранд:

-амалиётро (аҳдҳоеро), ки барои андозсупоранда моҳияти назарраси иқтисодӣ надоранд (ба истиснои моҳият барои ўҳдадориҳои андоз), ба эътибор нагиранд;

-агар шакли амалиёт (аҳд) ба мазмунаш мутобиқат накунад, мувофиқи вазъи воқеӣ онро тафтири диханд (аз нав муайян кунанд);

- маблағи андозро дар асоси ҳолатҳои воқеии ошкоршуда ва моҳияти амалиётӣ (аҳдҳои) содиршавандай барои мақсадҳои андозбанди аҳмиятдошта ҳисоб намоянд, агар шакли ҳуқуқии амалиёт (аҳд) ё пайдарҳамии аҳдҳо ба саркашӣ (канорагирий) намудан аз пардохти андозҳо оварда расонад.

4. Мақомоти андоз ҳуқук доранд маблағи андози дахлдорро бо истифода аз усули арзёбии мустақим ё ғайримустақим (дар асоси дороихо, муюмилот, харочоти истексолй, усули муқосса бо андозсупорандагони шабех, муюнаи хронометражӣ ва ғайра) дар ҳолатҳои зерин муқаррар (ҳисоб) кунанд:

- андозсупоранда баҳисобигирии муҳосибиро (андозиро) анҷом надиҳад ва (ё) талаботи онро вайрон намояд;
- ҳӯҷҷатҳои ҳисоб, ки барои муйайн намудани ўҳдадориҳои андоз заруранд, гум ё нобуд карда шуда бошанд;
- ҳисоботи андоз пешниҳои нашуда бошад;
- андозсупоранда шахсони мансабдори мақомоти андозро барои азназаргузаронии (муюнаи) бино ва ҳудуди истексолй, анборҳо, биноҳои тиҷоратӣ, ки андозсупоранда барои ба даст овардани даромад истифода мебарад ё онҳо ба нигоҳдории объекти андозбандӣ вобастаанд, иҷозат надиҳад;
- дар мӯҳлатҳои муқарраршуда маълумот ва ҳӯҷҷатҳои зарурӣ ҷиҳати ҳисоби андоз ба мақомоти андоз пешниҳои нашуда бошанд;
- андозсупоранда бемасъулият эълон шуда бошад.

5. Агар дар ҷараёни санчиши андоз мавҷуд набудани баҳисобигирии объектҳои андоз ошкор карда шавад ё аз ҷониби андозсупоранда доир ба онҳо иттилоот пешниҳои карда нашавад, мақомоти андоз ҳуқук доранд дар асоси иттилооти дар иҳтиёр доштаашон, дар ҳолатҳои даҳлдор бо истифода аз арзёбӣ қардани арзиши фурӯши молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), арзиши молу мулк, сатҳи миёнаи музди меҳнат ва ҳисоби даромаднокӣ дар ҳаҷми 25 фоиз маблағи эҳтимолии андозро ҳисоб намоянд.

6. Маблағи андоз метавонад инчунин дар асоси натиҷаҳои муюнаҳои хронометражӣ, нишондодҳои иқтисодии қиёсшаванди фаъолияти дигар андозсупорандагон, ки намудҳои шабеҳи фаъолиятиро амалий менамоянд, муқаррар карда шавад.

7. Ҳангоми дар оянда аз ҷониби андозсупоранда пешниҳои шудани ҳисбот ва ҳисобҳои андоз, дар ҳолатҳои зарурӣ бошад – иттилооти даҳлдори баҳисобигирии андози объектҳои андозбандишаванд, мақомоти андоз маблағи ҳисобкардашудаи андозро тасҳҳо (ислоҳ) менамоянд.

8. Дар мавриди ҳама гуна андозҳо амалиёти моливазкунӣ ва (ё) амалиёти дигар, аз ҷумла гирифтани даромадҳо ва ҳарочот қардан дар шакли аслиро мақомоти андоз ҳамчун фурӯши мол (натиҷаи кор, хизмат) бо нарҳи бозорӣ баррасӣ менамоянд.

9. Бо мақсади андешидани ҷораҳои иловагии мубориза бар зидди саркашӣ аз пардоҳти андозҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби татбиқи усуљҳои алтернативии андозбандиро тасдиқ менамояд.

Моддаи 24. Нарҳҳои бозорӣ

1. Барои мақсадҳои андозбандӣ ба сифати нарҳи мол (кор, хизматрасонӣ) нарҳи воқеие қабул карда мешавад, ки тарафҳои аҳд (бо ҳӯҷҷатҳои асли тасдиқшуда) нишон додаанд, агар ҳамин модда тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад. Дар ҳолате, ки агар нарҳи нишондодашудаи мол (кор, хизматрасонӣ) аз нарҳи бозорӣ фарқ қунад ва аз ҷониби андозсупоранда оид ба фарқи нарҳҳо асосҳои кофӣ пешниҳои нашуда бошад, ҳангоми андозбандӣ нарҳи бозорӣ истифода бурда мешавад.

2. Нарҳи бозории мол (кор, хизматрасонӣ) нархе эътироф мешавад, ки дар натиҷаи таъсири мутақобилаи дарҳосту пешниҳои дар бозори молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) шабеҳ (ва дар ҳолати мавҷуд набудани он – якхела) ва дар асоси аҳдҳое ба вучуд омадааст, ки дар бозори даҳлдор миёни шахсоне баста шудаанд, ки шахсони мутақобилаи вобаста намебошанд. Аҳди миёни шахсони мутақобилаи вобаста танҳо ба шартеба назар гирифта мешавад, ки агар вобастагии мутақобилаионҳо ба натиҷаҳои чунин аҳд таъсири нарасонад.

3. Нарҳи бозории молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дар асоси иттилоот дар бораи аҳдҳои дар бозори даҳлдор дар лаҳзаи таҳвали ин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) басташуда, дар суратимавҷуд набудани чунин ҳолати нарҳи молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) шабеҳ (якхела) даррӯзи ба лаҳзаи фурӯш наздик, ки то ё байдӯз аз лаҳзаи фурӯши чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) фаро расидааст, аз ҷумла иттилоот дар бораи нарҳҳои муйянкардаи баҳогузорон, нарҳҳои событии бирҷаҳои байналмилӣ ва дигар бирҷаҳои муйян карда мешавад.

4. Бо мақсадҳои андозбандӣ ҳангоми фурӯши молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) тибқи нарҳҳои (тарифҳои) аз ҷониби давлат танзимшуда, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, нарҳҳои (тарифҳои) зикршуда истифода мешаванд.

5. Бозори мол (кор, хизматрасонӣ) доираи муюмилоти чунин мол (кор, хизматрасонӣ) эътироф мешавад, ки вобаста ба имкониятҳои фурӯшанд (ҳаридор) бе ҳарочоти начандон қалон дар қаламрави ба фурӯшанд (ҳаридор) наздиктарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз он фурӯхтани (ҳаридани) мол (кор, хизматрасонӣ) муйян карда мешавад.

6. Дар сурати мавҷуд набудани аҳдҳо аз рӯи молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) шабеҳ (якхела) дар бозори мол (кор, хизматрасонӣ) ё таҳвил ногардидани чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ба ин бозор, нарҳи бозории мол (кор, хизматрасонӣ) бо нарҳҳо, ки дар асоси бастани аҳдҳо нисбат ба молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) шабеҳ (якхела) дар санаи ба лаҳзаи таҳвали мол (кор, хизматрасонӣ) наздиктарин, вале на зиёда аз 30 рӯзи тақвими то ё байдӯз аз лаҳзаи таҳвали чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ё байдӯз он ташаккул ёфтаанд ва ё бо нарҳҳои аҳди охирин муйян карда мешавад.

7. Дар сурати ғайриимкон будани татбиқи қисмҳои 1-5 ҳамин модда, нарҳи бозории молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) бо усули нарҳи фурӯши минбаъда, усули ҳисоби ҳарочот, усули муйян намудани фойдаи ҷашмандаш ё дигар усуљҳо муйян карда мешавад.

8. Ҳангоми муйян намудани нарҳи бозории молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) манбаъҳои расмии маълумот оид ба нарҳҳои бозории молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), маҳзани иттилоотии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии даҳлдор, иттилооте, ки аз ҷониби андозсупорандагон, нарҳгузорон, эксперտҳо ба мақомоти андоз пешкаш мешавад, инчунин дигар маълумоти дақиқ истифода бурда мешаванд.

9. Мақомоти андоз нарҳҳои бозориро метавонанд татбиқ намоянд, агар:

- аҳд байни шахсони мутақобилаи вобаста содир шуда бошад;
- мубодилаи молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) ба вучуд омада бошад;
- ҳангоми иҷрои шартномаи (қарордоди) савдои хориҷӣ яке аз тарафҳои аҳд тибқи моддаи 131 Кодекси мазкур резиденти дорони андозбандии имтиёзномои бошад;

- яке аз тарафҳои аҳд аз имтиёзҳои андоз ё низоми андозбандин имтиёзном истифода барад;

- нархе, ки иштирокчиёни аҳд пешниҳод намудаанд, аз нархҳои аҳдҳои вобаста ба молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) шабех (якхела) зиёда аз 30 фоиз фарқ кунад.

10. Барои мақсадҳои ҳамин моддамафҳумҳои зерин истифода мешаванд:

-молҳои шабех – молҳои гуногуне, ки хусусиятҳо, аз ҷумла, хусусияти ҷисмонӣ, сифат, ҳайсият дар бозор, кишвари баромад ва истеҳсоли якхела доранд;

-молҳои якхела – молҳое, ки шабех набуда, аломатҳои ба ҳам монанд доранд ва аз унсурҳои монанд иборат мебошанд, ки ба онҳо имконият медиҳад вазифаи якхеларо иҷро кунанд ва дар тиҷорат яқдигарро ивазкунанда бошанд.

11. Тартиби муайянкунӣ ва истифодабарии нархҳои бозорӣ барои мақсадҳои андозбанӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 25. Баҳисобгирии андозсупорандагон

1. Бо мақсадҳои таъмини назорати андоз ҳамаи андозсупорандагон бояд дар мақомоти андоз ба баҳисобгири (ба қайди андозӣ) гузашта шаванд.

2. Андозсупорандагон, агентҳои андоз, аз ҷумла воҳидҳои алоҳидай таъсиснамудаи онҳо (филиалҳо, намояндагиҳо, муассисаҳои доимӣ ва ғайра), инчунин шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16-солагӣ расидаанд, бояд дар мақомоти андоз ба ҳисобгирифта шаванд.

3. Баҳисобгири тибқи асосҳои зерин амалӣ карда мешавад:

-аризаи ҳаттии андозсупоранда ё намояндаи ваколатдори (қонунии) вай;

- иттилооти мақоми ваколатдор ва (ё) дигар мақомот;

-иттилооти ташкилоти қарзӣ;

- иттилооти мақомоти ҳудудии андоз.

4. Баҳисобгири дар мақомоти андоз инҳоро пешбинӣ менамояд:

- баҳисобгирии шахси воқеӣ;

- баҳисобгирии шахси ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидай он;

- баҳисобгирии филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ;

- баҳисобгирии намояндагиҳои дипломатӣ ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашудаи давлатҳои хориҷие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд;

-қайди андозсупорандагон ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур;

-баҳисобгирии андозсупоранда ба сифати андозсупорандай электронӣ;

-баҳисобгирии андозсупоранда дар маҳалли ҷойгиршавии объекти андозбанӣ ва (ё) объекте, ки бо андозбанӣ алоқаманд аст.

5. Дар асоси иттилооти баҳисобгири мақоми ваколатдори давлатӣ Феҳристи ягонаи давлатии андозсупорандагонро (минбаъд – феҳрист) пеш мебарад.

6. Пеш бурдани феҳрист инҳоро дар бар мегирад:

- ворид намудани маълумот дар бораи андозсупорандагон;

-тағйир додан ва (ё) илова намудани маълумоти баҳисобгирии андозсупорандагон;

-хориҷ намудани маълумот дар бораи андозсупорандагон.

7. Ҳуччате, ки ба ҳисоб гузаштани андозсупорандаро дар мақомоти андоз тасдиқ менамояд, Шаҳодатнома дар бораи гузаштани рақами мушаҳхаси андозсупоранда мебошад.

8. Ба ҳисоб гузаштан ва аз ҳисоб баровардан дар мақомоти андоз ройгон амалӣ карда мешавад.

9. Баҳисобгири дар мақомоти андоз ҷунин амалӣ карда мешавад:

1) Дар маҳалли истиқомати (бақайдигирии) шахси воқеӣ дар асоси аризаи шахси воқеӣ, ки ба мақомоти андоз дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст ва (ё) дар асоси иттилооте, ки аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ пешниҳод шудааст.

2) Дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ, дар маҳалли ҷойгиршавии воҳидҳои алоҳидай он, инчунин дар маҳалли ҷойгиршавии молу мулк ва воситаи нақлиёти ба ўтаалуқдошта, ки бояд андозбанӣ шаванд.

3) Шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент, ки фаъолияташро тавассути муассисаи доимӣ бе таъсис додани филиал ё намояндагӣ амалӣ менамояд, дар маҳалле, ки ҳангоми ба ҳисоб гузаштани ариза додааст:

а) дар маҳалли бақайдигирии давлатии андозсупоранда, ки ваколатҳои намояндагии доимии ин ғайрирезидентро амалӣ менамояд;

б) дар маҳалли бақайдигирии давлатии андозсупоранда, ки ваколатҳои агенти андозро оид ба пардоҳт намудани андозҳо аз манбаи пардоҳти даромадҳои ғайрирезидент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд.

4) Шахси воқеӣ – ғайрирезидент (аз ҷумла шахси бешаҳрванд) дар маҳалли истиқомати (будубоши) муваққатиаш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар варақаи муҳочирати ҳамин шахси воқеӣ нишон дода шудааст. Агар тибқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ мавҷудияти варақаи муҳочиратӣ пешбинӣ нашуда бошад, пас маҳалли будубоши шахси воқеӣ – ғайрирезидент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалле эътироф мешавад, ки дар ариза ба мақомоти андоз пешниҳодшуда нишон дода шудааст.

5) Шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, аз ҷумла ғайрирезиденте, ки фаъолияташ мутобики сарҳати панҷуми қисми 4 моддаи 13 Кодекси мазкур ҳамчун муассисаи доимии шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент баррасӣ карда мешавад, ўҳдадор аст дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аз санаи ба имзо расонидани созишнома (шартнома, қарордод) бо шарники худ ё дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аз санаи амалан оғоз намудани ҷунин фаъолият бо мақсади ба шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент доддани рақами мушаҳхаси андозсупоранда ба мақомоти андоз дар бораи ба ҳисоб гузаштани шарикаш-шахси ҳуқуқӣ-ғайриresident ариза пешниҳод намояд.

6) Санай оғози амалй намудани фаъолияти ғайрирезидент дар Ҷумхурии Тоҷикистон яке аз рӯзҳои зерин эътироф мешавад:

а) рӯзи бастани қарордод (шартнома, созишнома);

- барои иҷрои корҳо (хизматрасониҳо) дар Ҷумхурии Тоҷикистон;

- барои додани ваколати аз номи вай (ғайрирезидент) амал намудан дар Ҷумхурии Тоҷикистон;

- барои ба даст овардани молҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон бо мақсади таҳвили минбаъдаи онҳо;

- барои амалй намудани фаъолияти якҷоя (иштирок намудан дар ширкати оддӣ);

- барои ба даст овардани корҳо (хизматрасониҳо) бо мақсади амалй намудани фаъолият дар Ҷумхурии Тоҷикистон;

б) санаи бастани шартнома (қарордоди) меҳнатӣ ё дигар шартномаи дорои хусусияти гражданиҳукуй бо шахси воқеӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон;

в) санаи бастани шартнома (шартномаи хариду фурӯш, шартнома дар бораи иҷорати молу мулк), ки ба кушодани идора (офис) ишора мекунад;

г) дар ҳолати мавҷуд будани якчанд шарти ҳамин қисм, рӯзи оғози фаъолият дар Ҷумхурии Тоҷикистон рӯзи аз қарордодҳои (шартномаҳои, созишномаҳои) пешбинишуда бастани якуминаш (аз ҳама аввалинаш) ба ҳисоб меравад.

7) Намояндагиҳои дипломатӣ ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашуда давлатҳои хориҷӣ, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, дар маҳалли ҷойгиршавии намояндагиҳои дипломатӣ ва ба онҳо баробаркардашуда дар асоси ариза ва (ё) иттилооти аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумхурии Тоҷикистон гирифташуда.

10. Баҳисоб гузоштани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ – ғайрирезидентҳо, ки фаъолияташонро дар Ҷумхурии Тоҷикистон бе таъсис додани филиал, намояндагӣ амалй менамоянд, асос барои аз ҷониби онҳо мустақилона пардоҳт намудани андозҳо шуда наметавонад, агар Кодекси мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.

11. Мақомоти андоз ба феҳрист маълумоти зеринро ворид менамоянд:

- дар бораи шахси воқеӣ, аз ҷумла шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд - дар маҳалли истиқомат ва (ё) будубоши муваққатии ў;

- дар бораи шахси ҳуқуқӣ – резидент, филиал ва намояндагии он, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент – дар маҳалли ҷойгиршавии он;

- дар бораи шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумхурии Тоҷикистон таввасути муассисаи доимӣ бе таъсис додани филиал, намояндагӣ амалй менамояд - дар маҳалли агенти вобаста – шахсе, ки ваколатҳои муассисаи доимии ғайрирезидентро амалй менамояд;

- дар бораи шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ – ғайрирезиденте, ки коғазҳои қиматнок, ҳиссаи иштирок, молу мулки ғайриманқулро дар Ҷумхурии Тоҷикистон меҳарад (мефурӯшад) – дар маҳалли ҷойгиршавии ин молу мулк ва (ё) резиденте, ки ваколати пешбаранди феҳристи соҳибмулкони коғазҳои қиматнок ва (ё) ҳиссаи иштироки зикргардида резиденте, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон молу мулки ғайриманқулро меҳарад (мефурӯшад);

- дар бораи намояндагии дипломатӣ ва намояндагии ба он баробаркардашуда давлати хориҷӣ, ташкилоти байнамилалии дар Ҷумхурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда - дар маҳалли ҷойгиршавии намояндагии дипломатӣ ва намояндагии ба он баробаркардашуда, ташкилоти байнамилалий;

- дар бораи ғайрирезиденте, ки фаъолияташро бе таъсис додани филиал, намояндагӣ таввасути муассисаи доимӣ амалй менамояд - дар маҳалли бақайдигирии шахсе, ки ваколатҳои муассисаи доимии ғайрирезидентро амалй менамояд;

- дар бораи ғайрирезиденте, ки дар ташкилотҳои қарзӣ - резидентон ҳисоб мекушояд - дар маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти қарзӣ - резидент (агенти андоз);

- дар бораи воситаҳои нақлиётӣ ҳаҷоӣ ва дигар воситаҳои нақлиёт - дар маҳалли ҷойгиршавии молики онҳо;

- дар бораи молу мулки ғайриманқул, қитъаҳои замин - дар маҳалли амалан воқеии онҳо.

12. Ба феҳрист маълумот дар бораи шахси воқеӣ ҳангоми ба синни 16-солагӣ расиданаш дар асоси аризаи ин шахс ворид карда мешавад.

Дар ҳолати ба вуҷуд омадани ўҳдадории андозии шахси воқеии ба синни 16-солагӣ нарасида, ба феҳристи андозсупорандагон, инчунин маълумот дар бораи агенти андоз (намояндаи қонунӣ ё ваколатдори) ин шахс низ ворид карда мешавад.

13. Ба феҳрист ворид намудани маълумот дар бораи шахсоне, ки мутобиқи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» аз қайди давлатӣ гузаштаанд, тибқи тартиби зерин амалй карда мешавад:

- маълумоти ибтидой – дар ҷараёни бақайдигирии давлатӣ;

- маълумоти бақайдигирӣ (маълумот дар бораи оинномаи шахси ҳуқуқӣ, низомномаи филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқӣ – резидент ё ғайрирезидент) – дар давоми 30 рӯзи корӣ пас аз санаи бақайдигирии давлатӣ дар асоси иттилооти андозсупоранда;

- дигар маълумоти барои назорати андоз зарур - дар давоми 5 рӯзи корӣ пас аз ба вуҷуд омадани ҳолатҳои даҳлдор (кушодани ҳисобҳо дар ташкилотҳои қарзӣ, гирифтани иҷозатнома ё консессия, фаъолият дар минтақаи озоди иқтисодӣ ва дигар иттилоот тибқи Кодекси мазкур) дар асоси иттилооти андозсупоранда.

14. Ариза дигар шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷие, ки дар қисми 9 ҳамин моддапешбинӣ нашудаанд, дар бораи ба ҳисоб гузоштани онҳо ба сифати андозсупорандагон ва (ё) объекти андозбандӣ ва (ё) объекти, ки бо андозбандӣ алоқаманд мебошад, ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии онҳо дар давоми 30 рӯзи корӣ пас аз гузаронидани бақайдигирии давлатӣ (пас аз оғози фаъолияти ғайрирезидент) пешниҳод карда мешавад.

15. Ариза дар бораи тағиیر додани маълумот дар бораи бақайдигирии шахсоне, ки дар қисми 9 ҳамин моддапешбинӣ нашудаанд, ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигирии онҳо дар давоми 10 рӯзи тақвими пешниҳод карда мешавад.

16. Дар ҳолати барҳамдигҳии (қатъ гардидани фаъолият, азnavatashkilidighii) шахсоне, ки дар қисми 13 ҳамин моддапешбинӣ нашудаанд, фавт ё маҳдуд кардан қобилияти амал аз ҷониби шахси воқеӣ, аз баҳисобигирии андозӣ барвардан аз ҷониби мақомоти даҳлдори андоз дар асоси маълумоти воридшуда анҷом дода мешавад.

17. Ариза дар бораи баҳисобигири молу мулки ғайриманқул, воситаҳои нақлиёт ва дигар объектҳои андозбандӣ ё объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд дар маҳалли ҷойгиршавиашон аз ҷониби андозсупоранда дар давоми 10 рӯзи пас аз ба вучуд омадани ҳолатҳои даҳлдор пешниҳод карда мешавад.

18. Дар ҳолати барои андозсупоранда ба вучуд омадани мушкилиҳои вобаста ба муайян намудани маҳалли ба ҳисоб гузоштан, дар асоси иттилооти пешниҳоднамудаи ў мақомоти андози маҳалли истиқомати шахси воқеӣ ё маҳалли ҷойгиршавии андозсупоранда – шахси ҳуқуқӣ қарори даҳлдор қабул менамоянд.

19. Мақомоти андоз ҳуқуқ доранд дар асоси далелҳо ва маълумоти дар ихтиёрдоштаашон, ки аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ ба онҳо пешниҳод шудаанд, инчунин иттилооти ба онҳо дастрасшуда, ки барои мақсадҳои баҳисобигири зарур ва кифоя мебошад, мустақилона (то лаҳзai аз ҷониби андозсупоранда пешниҳод намудани ариза) ба баҳисобигири гузоштани андозсупорандагонро дар мақомоти андоз таъмин намоянд.

20. Баҳисобигири андозсупоранда дар давоми 3 рӯзи корӣ амалӣ карда мешавад.

21. Фаъолият бидуни баҳисобигири ба сифати андозсупоранда дар мақомоти андоз метавонад мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба ҷавобгарӣ қашидан асос шавад.

Моддаи 26. Рақами мушаҳҳаси андозсупоранда

1. Ҳангоми баҳисобигири дар мақомоти андоз ба сифати андозсупоранда, ба ҳар як андозсупоранда – шахси воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, филиал ва (ё) намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ рақами мушаҳҳаси андозсупоранда ба тариқи ройгон дода мешавад.

2. Рақами мушаҳҳаси ба андозсупоранда додашуда дар ҳеч ҳолат, ба истиснои ҳолатҳои дар Кодекси мазкур пешбинигардида, тағиیر дода намешавад ва наметавонад ба андозсупорандай дигар (ҳама гуна шахси дигари воқеӣ ё ҳуқуқӣ), ҳатто ҳангоми барҳамхӯрии ҳамин андозсупоранда – шахси ҳуқуқӣ (воҳиди алоҳидай он), катъ гардидани фаъолияти филиали (намояндагии) шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ ё вафоти андозсупоранда – шахси воқеӣ дода шавад.

3. Рақами мушаҳҳаси андозсупоранда метавонад дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати пурра аз нав баҳисобигири тамоми андозсупорандагон ё ғурӯҳи муайянни онҳо ё ин ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар сурати роҳ додани иштибоҳ ҳангоми додани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда (нодуруст додани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда, додани ҳамон як рақами мушаҳҳаси андозсупоранда ба андозсупорандагони гуногун ё додани зиёда аз як рақами мушаҳҳаси андозсупоранда ба ҳамон як андозсупоранда) тағиیر дода шавад.

4. Мақомоти даҳлдори андоз ба шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии ҳориҷӣ шаҳодатномадар бораи додани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда медиҳад. Дар ҳолати мавҷуд будани воҳидҳои алоҳидай шахси ҳуқуқӣ, дигар объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд мувофиқи тартиб ва шакли тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба шахсони зикргардида, инчунин рамзҳои сабабҳои гирифтани баҳисоб гузоштани муқаррар карда мешаванд. Ин гуна рамзҳои сабабҳои ба ҳисоб гузоштан, инчунин ба муассисаи доими ғайрирезиденте, ки фаъолияти худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе филиал (намояндагӣ) ё агентҳои ваколатдорнамудаи худ анҷом медиҳад, муқаррар карда мешаванд.

5. Ба шахсоне, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигири давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» аз қайди давлатӣ гузаштаанд, шаҳодатнома дар бораи додани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда ҳамзамон бо ҳуҷҷати тасдиқнамандай бақайдигири давлатӣ дода мешавад. Ба шахсони воқеии ба синни 16-солагӣ расида, инчунин дигар шахсони ҳуқуқие, ки дар ҳаминқисимпешбинӣ нашудаанд, Шаҳодатнома дар бораи додани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда дар асоси аризашо ба мақомоти даҳлдори андоздар мӯҳлатҳои муқарарнамудаи Кодекси мазкур дода мешавад.

6. Мақомоти давлатӣ ва дигар шахсоне, ки ваколатдоранд бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (нисбат ва ба манфиати чунин шахсон) амалҳои (амалиёт, аҳдҳои) зеринро, аз ҷумла тавассути мубодилаи электронии ҳуҷҷатҳои анҷом медиҳанд, ўҳдадоранд аз ин шахсон талаб кунанд, ки ба онҳо дода шудани рақами мушаҳҳаси андозсупорандаро тасдиқ намоянд:

-амалҳои нотариалий, аз ҷумла амалиёт бо молу мулки ғайриманқул ва воситаҳои нақлиёт, ки барои онҳо ситонидани бочи давлатӣ пешбинӣ шудааст;

- додани иҷозатномаҳо, иҷозатҳои васертификатҳо барои ҳуқуқи истифодаи қитъаҳои замин;
- ба кор қабул намудан дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ, дар корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо;
- барасмиятдарории амалиёти иқтисодии ҳориҷӣ;
- маблағузаронӣ берун аз ҳудуд ва дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- насия додани молҳо (бо пардоҳти арзиши онҳо аз рӯи мӯҳлатҳо), додани қарз аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ, ба истиснои амалиёти воридот ва ҳароҷот аз рӯи ҳисобҳои пасандозии шахсони воқеӣ.

7. Андозсупорандагонвазифадоранд рақами мушаҳҳаси худро дар ҳисботи андозӣ, мукотибот бо мақомоти андоз, гумрук ё молия, дар муносибатҳои мутақобила бо дигар мақоми ваколатдор, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст, дар шиносномаи ин шахси воқеӣ бо роҳи задани мӯҳр ва дар он сабт намудани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда нишон дода мешавад. Рақами мушаҳҳаси андозсупорандабояд дар варақаҳо ва мӯҳрҳои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ сабт гарداد.

8. Рақами мушаҳҳаси андозсупоранда, ки ба шахси воқеӣ – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст, дар шиносномаи ин шахси воқеӣ бо роҳи задани мӯҳр ва дар он сабт намудани рақами мушаҳҳаси андозсупоранда нишон дода мешавад. Рақами мушаҳҳаси андозсупорандабояд дар варақаҳо ва мӯҳрҳои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ сабт гардад.

9. Қоидаҳои баҳисобигири, додани рақамҳои мушаҳҳаси андозсупорандагон, муқаррар намудани рамзҳои сабабҳои ба ҳисоб гузоштан, инчунин қоидаҳои тайёр намудани мӯҳрҳо, гузоштани мӯҳрҳо ва ба расмият даровардани сабти рақами мушаҳҳаси андозсупоранда дар шиноснома аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Моддаи 27. Ўҳдадориҳои мақомоти давлатӣ ҳангоми ҳамкорӣ бо мақомоти андоз

1. Мақомоте, ки бақайдигирии давлатии шахсони ҳуқуқи, филиало ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқи хориҷиро, ба истиснои шахсони мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигирии давлатии шахсони ҳуқуқи ва соҳибкорони инфиродӣ» ба қайд гирифташуда, амалӣ менамоянд, ўҳдадоранд то санаи 15-уми моҳе, ки баъди семоҳаи ҳисботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиашон оид ба шахсони ҳуқуқи ба қайд гирифташуда, аз нав ба қайд гирифташуда, азнатвашкилдодашуда ё барҳамхӯрда хабар диҳанд.

2. Мақомоте, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ иҷозатнома, иҷозат, шаҳодатнома ё дигар ҳуҷҷатҳои шабеҳ медиҳанд, ўҳдадоранд ба мақомоти даҳлдори андози маҳалли ҷойгиршавиашон оид ба шахсоне, ки барояшон чунин ҳуҷҷатҳо дода шудааст, инчунин шахсоне, ки аз онҳо ҳуҷҷатҳои мазкур бозхонда шудааст, гирифта шудааст ё мӯҳлати амалашон ба охир расидааст, то санаи 15-уми моҳе, ки баъди семоҳаи ҳисботӣ фаро мерасад, хабар диҳанд.

3. Мақомоти корҳои доҳилӣ вазифадоранд дар бораи аз ҷониби онҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон додани шиносномаҳои умумишаҳрвандӣ, хориҷӣ, аз ҷумла ба ивази шиносномаҳои гумшуда ё ин ки мӯҳлати амалашон баохиррасида, инчунин бекоркардашуда ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиашон то санаи 15-уми семоҳае, ки баъди моҳи ҳисботӣ фаро мерасад, хабар диҳанд.

4. Мақомоте, ки бақайдигирии (азнавбақайдигири) ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул ва (ё) воситаҳои нақлиёти объекти андозбандибударо амалӣ менамоянд, ўҳдадоранд дар бораи дар ҳудуди таҳти назораташон қарордошта ҷойгир будани молу мулки ғайриманқул ё воситаҳои нақлиёти дар ин мақомот ба қайд гирифташуда ва соҳибони онҳо ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиашон то санаи 15-уми моҳе, ки баъди семоҳаи ҳисботӣ фаро мерасад, маълумот диханд.

5. Мақомоте, ки баҳисобигири ва (ё) бақайдигири истифодабарандагони заҳираҳои табӣ, аз ҷумла бақайдигирии давлатии ҳуқуқи истифодади заминро амалӣ менамоянд, инчунин ба ғаъолияти вобаста ба истифодаи ин заҳираҳои табӣ иҷозатнома медиҳанд, ўҳдадоранд дар бораи додани ҳуқуқ барои чунин истифодабарӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиашон ҳар семоҳа то санаи 15-уми моҳе, ки баъди семоҳаи ҳисботӣ фаро мерасад, хабар диҳанд.

6. Мақомоти гумруқ вазифадоранд мунтазам бо тартиби муқарраршуда ба мақомоти андоз маълумоти барои иҷрои қонунгузории андоз зарурӣ дар ихтиёрашон бударо пешниҳод намоянд.

7. Ба мақомоти андоз пешниҳод намудани маълумоте, ки дар қисмҳои 1-6 ҳамин моддапешбинӣ шудааст, бо мувофиқаи тарафҳо метавонад дар шакли электронӣ анҷом дода шавад.

8. Пешниҳод накардан ё сари вақт пешниҳод накардани маълумоти дар қисмҳои 1-6 ҳамин моддапешбиншуда дар бораи объектҳои андозбандишаванда ва (ё) объектҳое, ки бо андозбандӣ алоқаманд мебошанд, мутобики Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ба ҷавобгарӣ қашида шудани шахсони мансабдори мақомоти даҳлдори давлатӣ мешавад.

БОБИ 5. САНЧИШҲОИ АНДОЗ ВА ДИГАР ШАКЛҲОИ НАЗОРАТИ АНДОЗ

Моддаи 28. Муқаррароти умумӣ

1. Санчиши андоз – санчиши аз ҷониби мақомоти андоз амалишаванда оид ба иҷрои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дигар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати иҷрои он ба зиммаи мақомоти андоз вогузор шудааст.

2. Санчишҳои андоз танҳо аз ҷониби мақомоти андоз гузаронида мешаванд. Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои кофӣ тибқи дарҳости ҳаттии мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти андоз санчиши андозро мутобики Кодекси мазкур якҷоя бо ин мақомот мегузаронанд.

3. Санчишҳои андоз ба намудҳои зерин тақсим мешаванд:

- санчиши ҳуҷҷатӣ;
- санчиши амалиётӣ.

4. Санчишҳои ҳуҷҷатӣ ба намудҳои зерин тақсим мешаванд:

1) Санчиши маҷмӯй – санчиши иҷрои ўҳдадории андоз аз рӯи ҳамаи намудҳои андоз, аз ҷумла ҳангоми барҳамдиҳӣ (қатъ гардидани ғаъолият) ва (ё) азнатвашкилдиҳии андозсупоранда (минбаъд – санчиши андози барҳамдиҳӣ).

2) Санчиши мавзӯй – санчише, ки нисбат ба андозсупоранда (агенти андоз) аз рӯи як ё якчанд масъалаҳои зерин гузаронида мешавад:

а) иҷрои ўҳдадории андоз аз рӯи намудҳои алоҳидай андозҳо, инчунин андозҳои бо онҳо алоқаманд. Андоз дар ҳолате бо андози дигар алоқаманд ҳисобида мешавад, ки агар тағиیر додани маблағи ҳисобкардашуда ба мутаносибан тағиیر маблағи дигар андоз оварда расонад;

б) ҳолати иҷрои қарор оид ба маҷбуран ситонидани андозҳо аз андозсупоранда ва (ё) ташкилотҳои қарзӣ;

в) тасдиқидурустии маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки барои баргардонидан пешниҳод шудаанд.

3) Санчиши мутақобила - санчише, ки нисбат ба шахси дигар гузаронида мешавад, агар ҳангоми гузаронидани санчишҳои андоз ба мақомоти андоз зарурат пайдо шавад, ки оид ба дурустии дар баҳисобигирии андоз зикр намудани амалиётӣ гузаронидай андозсупоранда маълумоти иловагӣ ба даст оранд.

5. Санчиши амалиётiro мақомоти андоз доир ба масъалаҳои риояи талаботи зерини қонунгузории андоз мегузаронанд:

- ба сифати андозсупоранда ба ҳисоб гузоштан дар мақомоти андоз, дурустии маълумот дар бораи маҳалли ҷойгиршавии андозсупоранда;
- аз ҷониби корфармо барои иҷрои ягон кор (хизматрасонӣ) ҷалб намудани кормандони кироя;
- истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ;
- риоя намудани қоидаҳои рехтан (печондан), гузоштани тамғаҳои аксизӣ, нигаҳдорӣ, фурӯши молҳои зераксизӣ ва амалӣ кардани намудҳои алоҳидай ғаъолияти зераксизӣ.

6. Санчишҳои маҷмӯии андозро мақомоти андоз тибқи муроҷиати хаттии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ танҳо нисбат ба ҳамон андозсупорандагон мегузаронанд, ки нисбат ба онҳо тасдиқи хаттӣ дар бораи оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо нишонаҳои ҷиноятҳои бо андозбандӣ алоқаманд ворид шуда бошад. Санчишҳои мутақобилаи андоз нисбат ба дигар шахсони бо андозсупорандагони зикршуда алоқаманд, ки дар муроҷиатҳои хаттии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муайян шудаанд, дар ҳолатҳои пешниҳоди қарори даҳлдор гузаронида мешаванд.

7. Гузаронидани санчиши андоз, ба истиснои ҳолатҳое, ки соҳибкори инфиродӣ бе ҷалб намудани коргари кироя кор мекунад ва иштироки ў дар ҷараёни санчиш ҳатмӣ мебошад, набояд фаъолияти андозсупорандаро боздорад.

8. Дастурамал оид ба гузаронидани санчишҳои андозро мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

Моддаи 29. Даврияти гузаронидани санчишҳои андоз

1. Санчишҳои ҳуҷҷатии андоз ба навъҳои зерин тақсим мешаванд:

-нақшавӣ - санчишҳои маҷмӯии ҳуҷҷатии андоз, ки тибқи нақшаша гузаронидани санчишҳои аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқшуда гузаронида мешаванд. Нақшаша санчишҳои андоз дар асоси баҳодиҳии ҳавфи вайрон кардани қонунгузории андоз, таҳлили маълумотҳои дар ҳисоботҳои аз ҷониби андозсупорандаро пешниҳодшуда, иттилооти мақомоти ваколатдор, инчунин дигар ҳуҷҷатҳо ва иттилоот дар бораи фаъолияти андозсупорандаро тартиб дода мешавад;

-ғайринақшавӣ - санчишҳои маҷмӯии ҳуҷҷатии андозе, ки дар сарҳати якумиҳамин қисмпешбинӣ нашудаанд.

2. Санчишҳои нақшавии ҳуҷҷатии андозсупорандагоне, ки даромади умумии онҳо (ба истиснои андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳо, андоз аз фурӯши наҳи пахта ва алюминий аввалия) дар давраи соли тақвимии гузашта бештар аз 15 миллион сомонӣ мебошад, на зиёда аз як маротиба дар як сол гузаронида мешаванд.

3. Санчишҳои нақшавии ҳуҷҷатии андозсупорандагоне, ки даромади умумиашон дар соли тақвимии гузашта аз 15 миллион сомонӣ кам мебошад, на зиёда аз як маротиба дар ду сол гузаронида мешаванд.

4. Санчиши нақшавии ҳуҷҷатии аввалини фаъолияти субъекти соҳибкории ҳурд, ки супорандаро андози низоми соддакардашуда мебошад, танҳо пас аз сипарӣ шудани 24 моҳи пурраи тақвимӣ аз рӯзи бақайдигарии давлатии он амали мегардад.

5. Агар субъектҳои соҳибкории ҳурди дар қисми 4 ҳамин моддапешбинишуда то гузаштани мӯҳлати пешбинигардида ба рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият доҳил карда шаванд, азнатвашкил карда шаванд ё барҳам дода шаванд, фаъолияти онҳо бояд мавриди санчиши маҷмӯии ҳуҷҷатии ғайринақшавӣ қарор дода шавад.

6. Санчишҳои амалиётӣ бо қарори роҳбарони мақомоти андоз аз рӯи зарурат гузаронида мешаванд.

7. Санчишҳои ҳуҷҷатии андоз аз рӯи давраҳои баҳиррасидан андозӣ гузаронида мешаванд, ба истиснои санчишҳои андози барҳамдигӣ, ки ба барҳам додани шахси ҳуқуқӣ, қатъ гардидани фаъолияти муассисаи доими ғайрирезидент ё қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ вобаста мебошанд. Агар нисбат ба давраи барои гузаронидани санчиш банақшагирифташуда санчиши маҷмӯии андозсупорандаро гузаронида шуда бошад, пас дар ин ҳолат санчиши мавзӯи ин давра гузаронида намешавад.

8. Санчиши ғайринақшавии маҷмӯӣ ё мавзӯӣ дар ҳолатҳои зерин гузаронида мешавад:

-ҳангоми қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродӣ – супорандаро андоз аз арзиши иловашуда;

-ҳангоми азнатвашкилдигӣ ё барҳамдигии шахси ҳуқуқӣ, қатъ гардидани фаъолияти шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи филиал ё намояндагӣ амали менамояд;

-ҳангоми қатъ гардидани амали имтиёзҳо барои шахсони ҳуқуқии дар фасли XVII Кодекси мазкур пешбинишуда;

-бинобар ба охир расидани мӯҳлати амали қарордоди истифодаи сарватҳои зеризамиӣ;

-бо мақсади тасдиқ намудани дурустии маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки барои баргардонидан пешниҳод шудааст;

-тибқи асосҳое, ки дар қисми 6 моддаи 28 Кодекси мазкур муқаррар шудаанд;

-ба охир расидани лоиҳаи сармоягузорӣ.

9. Санчишҳои ғайринақшавии маҷмӯӣ ё мавзӯӣ дар ҳолатҳои зерин гузаронида мешаванд:

-дар ҳолати ба миён омадани зарурат барои гузаронидани санчишҳои мутақобила;

-дар асоси қарори роҳбари мақоми ваколатдори давлатӣ;

-дар асоси дарҳостҳои мақомоти андози давлатҳои дигар;

-нисбат ба шахсоне, ки андозсупорандаро бемасъулият эътироф шудаанд;

-қатъ гардидани фаъолияти соҳибкори инфиродии дар асоси шаҳодатномаи фаъолиятқунанда;

-дар асоси муроҷиати худи андозсупорандаро.

10. Аз ҷониби мақомоти андоз гузаронидани санчишҳои такрории маҷмӯӣ барои давраи санҷидашудаи андоз манъ аст, ба истиснои ҳолатҳои зерине, ки чунин санчишҳо дар доираи мӯҳлати бо Кодекси мазкур муқарраршудаи даъво гузаронида мешаванд:

-дар асоси аризани хаттии худи андозсупорандаро;

-тибқи асосҳои пешбининамудаи қисми 6 моддаи 28 Кодекси мазкур;

-бо қарори роҳбари мақоми ваколатдори давлатӣ тибқи пешниҳодҳои асосноҳи роҳбари мақоми даҳлдори андоз;

-бо қарори роҳбари мақоми ваколатдори давлатӣ бо тартиби назорат аз болои фаъолияти мақоми андозе, ки санчиши ҳуҷҷатии андозро гузаронидааст. Чунин санчиш танҳо нисбат ба даврае гузаронида мешавад, ки санчиши ҳуҷҷатии андози охирон гузаронидашударо дар бар мегирад.

Моддаи 30. Давомнокӣ ва вақти гузаронидани санчишҳои андоз

1. Мұхлати гузаронидан санчишқои андози дар амрнома додашууда зикршаванда набояд аз лаҳзаи пешниҳоди амрнома аз 30 рүзи корй зиёд бошад, агар дар ҳамин модда тартиби дигар муқаррар нашуда бошад.

2. Мұхлати гузаронидан санчиши хүчкатии андоз барои шахсони хуқуқӣ, ки дорои воҳидҳои алоҳида мебошанд ва ғайрирезидентҳое, ки фаъолияташонро ба воситан муассисаҳои доимӣ амалӣ менамоянд, дар сурати мавҷуд будани зиёда аз як маҳалли ҷойгиршавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои андозсупорандагоне, ки дар баҳисобирии нозироти андози андозсупорандагони қалон қарор доранд, аз 60 рӯзи корй зиёд буда наметавонад. Мақоми ваколатдори давлатӣ метавонад мӯхлати санчиши хүчкатии андозроба мӯхлати то 30 рӯзи корй дароз намояд.

3. Мӯхлати гузаронидан санчиши хүчкатии андози андозсупорандае, ки субъекти соҳибкории хурд мебошад, набояд аз 10 рӯзи корй зиёд бошад.

4. Мӯхлати гузаронидан санчиши амалиётӣ наметавонад аз 15 рӯзи корй зиёд бошад. Санчиши амалиётӣ нисбат ба андозсупорандаи алоҳида набояд аз чор соати корй зиёд давом кунад.

5. Ҷараёни мӯхлати гузаронидан санчиши андоз дар фосилаи байни лаҳзашои ба андозсупоранда пешниҳоди намудани талабнома оид ба пешкаш намудани хүчкатҳо ва пешниҳоди хүчкатҳои талабшуда аз ҷониби андозсупоранда ҳангоми гузаронидан санчиши хүчкатҳо, инчунин дар фосилаи қабули маълумот ва ҳүчкатҳо аз шахсони сеюм бо дарҳости мақоми андоз боздошта мешавад. Боздоштан ва барқарор намудани ҷараёни мӯхлати гузаронидан санчиши андоз дар дафтари бақайдигории санчишҳои субъектҳои ҳочагидор ва дар амрнома барои гузаронидан санчиш қайд карда мешавад. Мӯхлати боздоштан ба мӯхлати санчиши андоз доҳил карда намешавад.

6. Санчиши андоз метавонад танҳо дар вақти корий ва рӯҳои кории муқарраршуда гузаронида шавад. Дар ҳолати амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ (истехсол ва (ё) фурӯши молҳо, корҳо, хизматрасонӣ) дар вақти дигар, санчиши андоз инчунин метавонад дар ин вақт гузаронида шавад. Агар вақти кории мақомоти андоз ва андозсупоранда мувофиқ нaboшад, санчиши андоз метавонад дар вақти кории андозсупоранда гузаронида шавад.

7. Мақомоти андоз дар субъектҳои ҳочагидоре, ки фаъолияти онҳо хусусияти мавсимидорад, дар ҷунин ҳолатҳо санчишҳои нақшавии хүчкатии андозро гузаронида наметавонанд:

-дар ҳочагиҳои истехсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ дар мавсими киштукор аз 1-уми апрел то 1-уми июн ва дар мавсими ҷамъоварии ҳосил аз 1-уми август то 1-уми ноябрин соли тақвимӣ;

-дар корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ (маҳсулоти зудвайроншаванди меваю сабзавот) аз 20-уми июн то 20-уми октябрин соли тақвимӣ.

Моддаи 31. Огоҳинома дар бораи санчиши дарпешистодаи андоз

1. Мақомоти андоз на дертар аз 10 рӯзи корий пеш аз оғози санчиши хүчкатии андоз ба андозсупоранда дар хусуси гузаронидан санчиши андоз огоҳинома меғиристанд ё месупоранд, агар ҳамин модда тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

2. Дар бораи санчиши дарпешистодаи ғайринақшавии андоз андозсупоранда на дертар аз 24 соат то лаҳзаи оғозшавии санчиши андоз ҳаттӣ огоҳ, карда мешавад.

3. Мақомоти андоз ҳуқуқ доранд санчиши хүчкатии ғайринақшавии андозро бе огоҳ намудани андозсупоранда дар бораи оғози санчиш дар ҳолатҳое шурӯй намоянд, ки агар ҳавғи асоснокшуда дар мавриди он ки андозсупоранда метавонад хүчкатҳои марбут ба андозбандии барои гузаронидан санчиш зарурро, пинҳон намояд ё нобуд созад ё ин ки дигар ҳолатҳое мавҷуд бошанд, ки гузаронидан санчишро ғайриимкон месозад ё барои дар ҳаҷми пурра гузаронидан он имконият намедиҳанд. Мақомоти андоз ҷунин санчиши андозро дар асоси иҷозати ҳаттии мақомоти болоии андоз бе огоҳ намудани андозсупоранда амалӣ менамоянд.

4. Андозсупорандае, ки дар хусуси санчиши дарпешистодаи андоз огоҳинома гирифтааст, ўҳдадор аст иштироки худ (иштироки намояндаи худ) ва ҳүчкатҳои заруриро барои санчиш дар рӯз ва вақти дар огоҳинома пешбинишуда таъмин намояд.

5. Дар ҳолате, ки агар андозсупоранда бо сабабҳои узрнок оғози санчиши хүчкатиро дар рӯз ва вақти дар огоҳинома пешбинишуда таъмин карда натавонад, вай ўҳдадор аст мақомоти андози санчишкунандаро дар ин хусус то оғози санчиши андоз, vale на дертар аз 5 рӯзи корий аз рӯзи гирифтани огоҳиномаи мақоми андози санчишкунанда, ба таври ҳаттӣ огоҳ намояд ва ба мақомоти андози санчишкунанда сана ва вақти барои тарафҳо мувофиқи санчиши андозро пешниҳод намояд.

6. Сабабҳои узрнок, ки вобаста ба онҳо андозсупоранда наметавонад оғози санчишро дар рӯз ва вақти дар огоҳинома пешбининамуда таъмин намояд, метавонанд нажирифтани огоҳинома, бемории бо ҳүчкатҳои тасдиқшуда ё дар сафари хизматӣ будани шахси мансабдори масъул, ки ўҳдадор аст оғози санчишро таъмин намояд, фавтиданни хешовандони наздики он, оғатҳои табиийбошанд.

7. Дар ҳар ҳолат мақомоти андоз ҳуқуқ доранд санчиши андозро, ки дар огоҳинома пешбинӣ шудааст, пас аз гузаштани 10 рӯзи корий аз мӯхлати дар огоҳинома зикршуда оғоз кунанд, андозсупоранда бошад, ўҳдадор аст шароит муҳайё соҳта, ҳүчкатҳои заруриро барои гузаронидан санчиши андоз пешниҳод намояд.

8. Санчишҳои мутақобила ва амалиётӣ бе пешакӣ додани (ирсол намудани) огоҳинома анҷом дода мешаванд.

Моддаи 32. Асос барои гузаронидан санчиши андоз

1. Асос барои гузаронидан санчиши андоз амрнома мебошад, ки шакли онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияти Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян менамояд.

2. Дар асоси як амрнома танҳо як санчиши андоз гузаронида мешавад, ба истиснои санчиши амалиётӣ.

Моддаи 33. Оғози санчиши андоз

1. Оғози санчиши андоз лаҳзаи ба андозсупоранда (агенти андоз) супоридан амрнома ба ҳисоб меравад.

2. Кормандони мақомоти андоз, ки санчиши андозро мегузаронанд, вазифадоранд ба андозсупоранда шаходатномаи хизматии худро нишон диханд ва тибқи тартиби муқарраршуда дар дафтари бақайдигирии санчишҳои субъектҳои хоҷагидорӣ қайди даҳлдор кунанд.

3. Кормандони мақомоти андозе, ки санчиши ҳӯҷатии андозро мегузаронанд, ба андозсупоранда амрномаи асрро месупоранд. Дар нусхай амрномаи андозсупоранда дар хусуси он ки бо амрнома шинос шуда, онро гирифт, имзо менамояд.

4. Ҳангоми гузаронидани санчишҳои амалиётӣ ба андозсупоранда ё корманди вай, ки фурӯши мол ё хизматрасониро амалий менамояд, барои шиносой амрномаи асл нишон дода шуда, нусхааш супорида мешавад. Дар амрномаи асл аз ҷониби андозсупоранда ё корманди вай, ки фурӯши мол ё хизматрасониро амалий менамояд, оид ба шинос шудан бо амрнома ва гирифтани нусхай он, имзо бо нишондоди сана ва вакти гирифтани гузашта мешавад.

5. Рад кардани гирифтани амрнома аз ҷониби андозсупоранда барои бекор кардани санчиши андоз асос шуда наметавонад.

Моддаи 34. Дастрасии кормандони мақомоти андоз ба ҳудуд ё бино

барои гузаронидани санчиши андоз

1. Андозсупоранда ўҳдадор аст, ки барои ворид шудани кормандони мақомоти андози санчиши андозро гузаронанда ҷиҳати муоина ба ҳудуд ё бинои (ба истиснои манзилҳои истиқоматӣ) барои гирифтани даромад истифодашаванда ё ба объекти андозбандӣ ва объекти бо андозбандӣ алоқаманд, иҷозат дихад.

2. Дар сурати монеъ шудан ба ворид шудани кормандони мақомоти андоз, ки санчиши андозро мегузаронанд, ба ҳудуди номбаршуда ё ба объекти андозбандӣ ё объекти бо андозбандӣ алоқаманд ё ба дигар биноҳо (ба истиснои манзилҳои истиқоматӣ) протокол тартиб дода мешавад.

3. Протоколро кормандони мақомоти андоз, ки санчиши андозро мегузаронанд ва андозсупоранда (агенти андоз) имзо менамоянд. Агар андозсупоранда (агенти андоз) аз имзо кардани протоколи мазкур даст қашад, санчишгар дар протокол оид ба даст қашидани андозсупоранда аз имзо қайд мегузорад.

4. Кормандони мақомоти андоз бояд бо ҳуд иҷозати маҳсус дошта бошанд, агар мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба ҳудуд ва (ё) бинои андозсупоранда он зарур бошад.

5. Андозсупоранда дар ҳолатҳои зерин ҳуқуқ дорад ба ворид шудани кормандони мақомоти андоз ба ҳудуд ё бино барои гузаронидани санчиши андоз иҷозат надиҳад, агар:

-талаботи моддаҳои 31 ва 33 Кодекси мазкур риоя карда нашаванд;

-мӯҳлатҳои санчиши дар амрнома нишондодашуда фаро нарасида бошанд ё гузашта бошанд;

-ҳамин шахсон дар амрнома зикр нашуда бошанд;

-кормандонимақомоти андоз иҷозати даҳлори маҳсуси маҳфиятро, ки барои даромадан ба ҳудуд ё бинои андозсупоранда тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон заруранд, ҳамроҳи ҳуд надошта бошанд.

Моддаи 35. Ба охир расидани санчиши андоз

1. Баъди ба охир расидани санчиши андоз кормандони мақомоти андоз санади санчиши андозро тартиб медиҳанд, ки шакли онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

2. Андозсупорандае, ки дар давраи санчиши андоз бо талаби санчишкунанда ҳӯҷатҳои барои муайян намудани объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд зарурро пешниҳод накардааст, ўҳдадор аст сабабҳои пешниҳод накардан ин ҳӯҷатҳоро ба таври ҳаттӣ шарҳ дихад.

3. Ба охир расидани санчиши ҳӯҷатии андоз рӯзи ба андозсупоранда супоридани санади санчиши андоз ё дар ҳолати даст қашидани андозсупоранда аз қабули санади санчиши андоз, санаи ба ўғирисподани санади санчиши андоз бо мактуби фармоиши дорои огоҳинома ба ҳисоб меравад.

4. Агар баъди ба охир расидани санчиши андоз вайронкунии қонунгузории андоз муқаррар нашавад, дар санади санчиши андоз дар ин хусус қайди даҳлор гузашта мешавад.

5. Ба санади санчиши андоз нусхай ҳӯҷатҳои зарурӣ, ҳисобҳои анҷомдодаи корманди мақомоти андоз ва дигар маводи дар рафти санчиши андоз гирифташуда замима мегарданд.

6. Санади санчиши андоз ба миқдори на камтар аз ду нусха тартиб дода шуда, онро кормандони мақоми андоз, ки санчиши андозро гузаронидаанд ва андозсупоранда имзо менамоянд. Як нусхай санади санчиши андоз ба андозсупоранда (агенти андоз) дода мешавад.

7. Ҳангоми гирифтани санади санчиши андоз андозсупоранда (агенти андоз) ўҳдадор аст дар нусхай дигари санад дар хусуси гирифтани он қайд кунад ва имзои ҳудро гузорад. Ҳамзамон имзои андозсупоранда маънои онро надорад, ки ў бо санади санчиши розӣ аст, ва ҳуқуқи андозсупорандаро ба шикоят кардан аз болои қарорҳо ва амалҳои (беамалии) ин корманди мақомоти андоз маҳдуд намекунад. Дар ҳолати даст қашидани андозсупоранда (агенти андоз) аз қабул ва (ё) имзои санади санчиши андоз, дар ин хусус дар ҳуди санад қайд карда мешавад. Дар ин ҳолат санади санчиши андоз ба андозсупоранда (агенти андоз) бо мактуби фармоиши дорои огоҳинома фиристода мешавад.

Моддаи 36. Қарор аз рӯи натиҷаҳои санчиши андоз

1. Баъди ба охир расидани санчиши ҳӯҷатии андоз дар ҳолати ошкор гардидани вайронкуниҳо мақомоти андоз қарор (огоҳинома) дар бораи натиҷаҳои санчиши ҳӯҷатии андоз (минбаъд - огоҳинома) дар шакли муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунад, ки он дар давоми 15 рӯзи кории баъди санаи ба охир расидани санчиши ҳӯҷатии андоз ба андозсупоранда фиристода мешавад.

2. Дар ҳолати мавчуд набудани маълумот оид ба маҳалли чойгиршавии андозсупоранда, мӯҳлати ичрои огоҳинома оид ба натиҷаҳои санчиши ҳуҷҷатии андоз то лаҳзай ба андозсупорандай мазкур супоридани огоҳинома боздошта мешавад.

3. Баъди ба охир расидани санчиши амалиётни андоз дар ҳолати ошкор гардидани ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби мақомоти андоз тибқи тартиби муқаррарнамудаи боби 13 Кодекси мазкур истеҳсолот оид ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкуниҳо андоз амалӣ карда мешавад.

4. Бақайдигрии огоҳинома (дар ҳолати ошкор гардидани вайронкунӣ) ва санади санчиши ҳуҷҷатии андозро мақоми андоз таҳти як рақам анҷом медиҳад.

5. Андозсупорандае, ки дар бораи маблағҳои ҳисобшудаи андоз, ҷарима ва фоизҳо огоҳинома гирифтааст, агар оид ба натиҷаҳои санчиши андоз шикоят накарда бошад, ўҳдадор аст дар мӯҳлатҳои дар огоҳинома зикршуда онро ичро намояд. Зимнан мӯҳлати ичрои огоҳинома бояд на дертар аз 10 рӯзи корӣ пас аз супоридани огоҳинома муқаррар карда шавад.

6. Дар ҳолате, ки агар баъди анҷом ёфтани санчиши андоз вайронкунии қонунгузории андоз муқаррар нашуда бошад, огоҳинома қабул карда намешавад.

7. Дар огоҳинома аз рӯи натиҷаҳои санчиши андоз, ки ба талаботи сарҳати бисту дуюми қисми 1 моддаи 90 Кодекси мазкур ҷавобӣ мебошанд, бояд қайд гардад, ки дар давоми 10 рӯзи корӣ пас аз тартиб додани огоҳинома маводи санчиши андоз тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти даҳлдори хифзи ҳуқуқ барои баррасӣ дода мешаванд.

Моддаи 37. Назорати камералӣ

1. Назорати камералӣ шакли назорати андоз буда, аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси омӯзиш ва таҳлили ҳисботи андози пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти мақоми ваколатдор ва дигар ҳуҷҷатҳо дар маҳалли чойгиршавии мақомоти андоз анҷом дода мешавад. Назорати камералӣ қисми таркибии низоми идоракуни хавфҳо мебошад.

2. Назорати камералӣ аз ҷониби кормандони ваколатдори мақомоти андоз тибқи вазифаҳои хизматии онҳо бе ягон қарори маҳсуси (амрномаи) роҳбари мақомоти андоз амалӣ карда мешавад.

3. Дар ҳолате, ки агар дар ҷараёни назорати камералӣ вайронкунии ҳаҷимолии қонунгузории андоз ошкор шаванд, ба андозсупоранда огоҳинома бо талаби дар мӯҳлати 5 рӯзи корӣ пешниҳод карданӣ тавзехот, ҳуҷҷатҳо ва (ё) ичро намудани дигар ўҳдадориҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур фиристода мешавад.

4. Агар ҳуқуқвайронкуниҳо, ки дар натиҷаи назорати камералӣ ошкор шудаанд, боиси тафъир ёфтани маблағи ўҳдадории андози андозсупоранда шаванд, корманди мақомоти андоз, ки назорати камералиро амалӣ намудааст, ўҳдадор аст санади назорати камералӣ тартиб дидҳад. Тартиб додани санади назорати камералӣ ва қабули қарори мақомоти андоз аз рӯи натиҷаҳои он бо шакли муайяннамудаи Кодекси мазкур барои санчишҳои ҳуҷҷатии андоз амалӣ карда мешаванд.

5. Назорати камералӣ аз ҷумла оид ба масъалаҳои зерин анҷом дода мешавад:

- мутобиқат байнӣ маълумоту ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи андозсупоранда ва маълумоту ҳуҷҷатҳо, ки дар мақомоти андоз мавҷуданд;
- бақайдигрий ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда;
- қонунӣ будани истифодаи низомҳои андоз;
- қонунӣ будани истифодаи имтиёзҳои андоз.

Моддаи 38. Истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ

1. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ ҳангоми фурӯши мол, ичрои корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақӣ, кортҳои пардоҳти бонӣ, чекҳо бо истифодаи ҳатмии мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва додани чеки назоратӣ анҷом дода мешаванд.

2. Муқаррароти ҳамин моддаба ҳисоббаробаркуниҳои пулии шахсони зерин татбиқ намегарданд:

1) Соҳибкорони инфириодӣ (ба истиснои фурӯшандагони молҳои зераксизӣ), ки:

а) тибқи патент фаъолият мекунанд;

б) агар аз лаҳзай бақайдигрии давлатии андозсупоранда ба сифати соҳибкори инфириодӣ (ба истиснои онҳо, ки тибқи патент фаъолият мекунанд) се моҳ нагузашта бошад.

2) Андозсупорандагон дар қисми хизматрасониҳо ба аҳолӣ бо додани расидҳо (квитансияҳо), чиптаҳо, талонҳо, тамғаҳои пардоҳти почтавӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба чекҳо баробаркардашудаи ҳисботи қатъӣ тибқи шаклҳои тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3) Шахсони воқеене, ки маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли худашонро дар бозор ва дигар ҷойҳои маҳсус ҷудошуда, берун аз биноҳо мефурӯшанд.

4) Супорандагони андози ягона ҳангоми фурӯши маҳсулоти истеҳсоли худашон дар маҳалли истеҳсол берун аз биноҳо.

3. Тартиби истифодаи мошинҳои назоратӣ–ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (аз ҷумла ҳангоми муомилот бо кортҳои пардоҳти ва штриҳкодҳо), талаботи техникӣ ба мошинҳои назоратӣ–ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (назоратӣ), инчунин талабот нисбат ба системаи компьютерӣ оид ба назорати хизматрасониҳои алоқаи мобилий ва хизматрасониҳои электрониро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

4. Мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ – ин таҷҳизоти электронӣ бо блоки хотираи фискалӣ ва (ё) системаҳои компютерие мебошанд, ки барои сабти ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ ҳангоми фурӯши мол ва хизматрасонӣ истифода бурда шуда, қайди тасҳҳашавандай ҳарбастӣ ва нигоҳдории дарозмуддати маълумотро, новобаста ба мавҷудияти кувваи барқ, таъмин менамоянд. Вазорати рушди иқтисад ва саёди Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти даҳлдори дигар Фехристи давлатии мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалиро, ки барои истифодаи онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шудааст, тасдиқ менамоянд.

5. Дар ҳолатҳои аз ҷиҳати техникий корношоям шудани мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, набудани қувваи барқ ё амали шартҳои зербанди б) банди 1) қисми 2 ҳамин моддаистифода ва додани чекҳои молӣ ба ҳаридорон бо тартиби пешбининамудаи банди 2) қисми 2 ҳамин моддамуваққатан иҷозат дода мешавад. Барои ҷунун андозсупорандагон пешбуруди дафтари сабти қайди маблағҳои пулии нақд, ки шакли онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯқаррар мекунад, ҳатмист.

6. Ҳангоми истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ риояи талаботи зерин ҳатмӣ мебошад:

-то оғози фаъолият мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ дар мақомоти андози маҳалли амалӣ намудани фаъолият ба қайд гирифта мешаванд;

-додани чеки мошини назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ амалӣ карда мешавад;

-дастрасии мақомоти андоз ба мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ таъмин карда мешавад.

Моддаи 39. Назорати андоз оид ба риояи тартиби татбик ва истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ

1. Мақомоти андоз:

-назорати риояи тартиби истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, инчунин истифодаи дафтари сабти қайди маблағҳои пулии нақд ва дафтари сабти расидҳо (квитансияҳо) ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳисоботи қатъиро, ки шаклҳои онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯқаррар мекунад, амалӣ менамоянд;

-ҳангоми гузаронидани назорати андоз нишондиҳандаҳои дар блоки хотираи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ мавҷудбударо истифода мебаранд;

-пешниҳоди нишондиҳандаҳои мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалиро дар баробари пешниҳоди эъломияҳои андоз ва дигар шакли ҳисоботи андоз талаб менамоянд;

-фехристи ҷойгиршавӣ ва истифодаи мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалиро барои ҳар шаҳр (ноҳия) пеш мебаранд.

2. Андозсупорандагон ўҳдадоранд дар ҷойи барои ҳаридор (муштари) дастрас низоми (вакти) корӣ ва нархномаҳоро барои молҳои фурӯҳташаванда (корҳои иҷрошаванда ва хизматрасониҳо) бо пули миллий оvezанд.

3. Ҳариди назоратӣ аз ҷониби мақомоти андоз бе маҳдудияти даврияти он танҳо барои назорати истифодабарии мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ва ба ҳаридорон додани чекҳо анҷом дода мешавад. Тартиби гузаронидани ҳариди назоратиро мақоми ваколатдори давлатӣ мӯқаррар менамояд.

Моддаи 40. Муоинаи хронометражӣ

1. Муоинаи хронометражӣ – шакли назорати андоз буда, аз ҷониби мақомоти андоз бо мақсади мӯқаррар намудани даромади воқеии андозсупорандагон ва ҳароҷоти воқеии вобаста ба фаъолияти барои гирифтани даромад равонашуда дар даврае, ки мавриди муоина қарор мегирад, гузаронида мешавад.

2. Дар ҷараёни гузаронидани муоинаи хронометражӣ мақомоти андоз масъалаҳои вобаста ба муоинаи объекти андозбандӣ ва (ё) объекти ба андозбандӣ алоқамандро мустақилона муйян менамоянд. Ҳамзамон инҳо бояд ҳатман мавриди муоина қарор гиранд:

-объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд;

-мавҷудияти пул, ҳуҷҷатҳои пулӣ, дафтарҳои муҳосибӣ, ҳисоботҳо, сметаҳо, коғазҳои қиматнок, ҳисобҳо, эъломияҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо, ки бо объекти муоинашаванди андозбандӣ ва (ё) объекти ба андозбандӣ алоқаманд вобастаанд;

-ҳисоботи фискалии мошини назоратӣ – ҳазинавӣ;

-шумораи кормандони кирояи воқеан истифодашаванда.

3. Муоинаи хронометражӣ тибқи тартиби муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ на зиёда аз як маротиба дар як сол ба мӯҳлати то 3 рӯзи корӣ гузаронида мешавад.

4. Агар андозсупорандагон муоинашаванда фаъолияташро дар рӯзҳои истироҳат ва ид амалӣ намояд, муоинаи хронометражӣ метавонад дар рӯзҳои зикршуда гузаронида шавад. Муоинаи хронометражӣ метавонад мутобики низоми кории андозсупорандагон, новобаста ба вакти шабонарӯзӣ, гузаронида шавад.

5. Асос барои гузаронидани муоинаи хронометражӣ амрномае мебошад, ки мутобики талабот барои гузаронидани санчишҳои андоз бо тартиби мӯқаррарнамудаи Кодекси мазкур қабул гардидааст.

6. Натиҷаҳои муоинаи хронометражии андозсупорандагон ҳангоми гузаронидани ҳисобҳои маблағҳои андозҳо аз рӯи натиҷаҳои санчиши ҳуҷҷатӣ, инчунин барои таҳлили дурустии ҳисоботи пешниҳодашудаи андоз, бо дарназардошти мавсими будани фаъолияти ҳочагидорӣ, ба назар гирифта мешаванд.

Моддаи 41. Назорати иловагии молҳои зераксизӣ ва фаъолияти дигар

1. Ба молҳои алоҳидай зераксизӣ бояд тамғаҳои аксизӣ гузашта шаванд.

2. Истеҳсолкунандагон ва воридкунандагони молҳои зераксизӣ барои тамғагузории молҳои зераксизӣ масъул мебошанд.

3. Мақомоти андоз бо тартиби мӯқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ назорати аз ҷониби истеҳсолкунандагон риоя гардидани қоидаҳои тамғагузории намудҳои алоҳидай молҳои зераксизро амалӣ менамоянд.

4. Назорати тамғагузории молҳои зераксизие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо низоми гумрукии иҷозат ба муомилоти озод ворид карда мешаванд, инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи низоми дигари гумруқӣ ба фурӯш бароварда мешаванд, аз ҷониби мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

5. Бо мақсади пурра ба ҳисоб гирифтани гардиши молҳо, аз ҷумла молҳои зераксизӣ ва маблағҳои пулӣ, мақоми ваколатдори давлатӣ ҳукуқ дорад мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави (маҳалли ҷойгиршавии) андозсупорандагонда дидбонгоҳҳои андоз гузорад.

6. Дидбонгоҳи андоз дар қаламрави (маҳалли ҷойгиршавии) андозсупорандагони зеринметавонад гузашта шавад, ки:
- молҳои зераксизӣ истеҳсол менамоянд;
 - қарзи андоз доранд;
 - ҳисоботи андозро мунтазам бо нишондоди ба сифр баробар пешниҳод менамоянд;
 - маъданҳои фоиданокистихроҷ менамоянд.

Моддаи 42. Назорат аз болои мақомоти ваколатдор

Мақоми ваколатдори давлатӣ аз болои мақомоти ваколатдор доир ба масъалаҳои ҳисоби дуруст, пурра ситонидан ва сари вақт гузаронидани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет, ба истиснои мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумруқӣ, назорат менамоянд.

БОБИ 6. СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ХАВФҲО

Моддаи 43. Муқарраротиумумӣ

1. Системаи идоракунии хавфҳо ба баҳо додани хавфҳо асос ёфта, ҷорхоеро дар бар мегирад, ки мақомоти андоз бо мақсади ошкор ва пешгирий намудани хавфи вайронкунии қонугузории андоз таҳия ва (ё) татбик менамоянд. Дар асоси натиҷаҳои баҳодиҳии хавфҳо мақомоти андоз метавонанд шаклҳои мухталифи назорати андозро истифода баранд.

2. Ҳавф – эҳтимолияти аз ҷониби андозсупорандагон (агенти андоз) иҷро накардан ва (ё) ба пуррагӣ иҷро накарданӣ ӯҳдадориҳои андоз, ки метавонистанд ва (ё) метавонанд ба давлат зарар расонанд.

3. Мақсадҳои аз ҷониби мақомоти андоз татбик гардидани системаи идоракунии хавфҳо инҳо мебошанд:

- ҷалб намудани диққат ба соҳаҳои дорои хавфи баланд ва таъмини истифодаи нисбатан самараноки заҳираҳои дар иҳтиёර дошта;
- зиёд намудани имкониятҳои вобаста ба ошкор намудани ҳукуқвайронкуніҳо дар соҳаи андозбандӣ.

4. Системаи идоракунии хавфҳо ҳангоми амалӣ намудани назорати андоз, аз ҷумла бо мақсади интиҳоби андозсупорандагон (агентҳои андоз) барои гузаронидани санчишҳои андоз истифода мешавад.

5. Системаи идоракунии хавфҳо метавонад бо истифода аз системаи иттилоотии идоракунии хавфҳо амалӣ карда шавад.

Моддаи 44. Амалҳои мақомоти андоз оид ба баҳодиҳӣ ва идоракунии хавфҳо

1. Мақомоти андоз маълумоти ҳисботи андози пешниҳоднамудаи андозсупорандагон (агенти андоз), маълумоти аз мақоми ваколатдор гирифташуда, инчунин дигар ҳӯҷҷатҳо ва (ё) маълумотро дар бораи фаъолияти андозсупорандагон таҳлил менамоянд.

2. Натиҷаҳои ҷониби таҳлилро мақомоти андоз барои муайян намудани дараҷаи ҳавф, ошкор намудани номѓӯи андозсупорандагони бемасъулият, пурзӯр намудани назорат аз болои андозсупорандагони бемасъулият ва ҳавасмандгардонии андозсупорандагони бомасъулият истифода мебаранд.

3. Номѓӯи андозсупорандагони бемасъулият аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тартиб дода шуда, дар сомонаи электронии он ҷойгир карда мешавад. Номи (номѓӯи) андозсупорандагони бемасъулият аз ин номѓӯ пас аз ислоҳи вайронкунии роҳдодааш ва (ё) пешниҳод шудани далелҳои асоснок ҳориҷ карда мешавад.

4. Шаҳсоне, ки ба рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият доҳил карда нашудаанд, андозсупорандагони бомасъулият ҳисобида мешаванд.

БОБИ 7. ОГОҲОНҶ ВА ФАҲМОНДАДИҲӢ ОИД БА ИЧРОИ ӮҲДАДОРИИ АНДОЗ

Моддаи 45. Огоҳиномаи мақомоти андоз

1. Огоҳинома ҳабари аз ҷониби мақомоти андоз ба андозсупорандагон (агенти андоз) дар ҳомили коғазӣ ё бо розигии хаттии вай бо усули электронӣ фиристодашуда дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур эътироф карда мешавад.

2. Огоҳиномаҳо ба андозсупорандагон (агенти андоз) аз ҷониби мақомоти андоз бо асосҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур фиристода мешаванд, аз ҷумла:

- дар бораи маблағи ҳисобкардаи мақомоти андоз;
- дар бораи натиҷаҳои санчиши андоз;
- дар бораи пешниҳоди нагардидани ҳисботи андоз;
- дар бораи пардоҳтҳои намудани қарзи андоз;
- дар бораи бартараф намудани ҳукуқвайронкуніҳо дигар, ки мақомоти андоз ошкор намудаанд;
- дар бораи ба номѓӯи андозсупорандагони бемасъулият доҳил намудани он бо ишораи асосҳои талаби бартараф намудани ҳукуқвайронкунии ҷойдошта.

3. Дар огоҳинома бояд инҳо нишон дода шаванд:

- раками мушаххаси андозсупорандагон;

- насаб, ном, номи падар (ҳангоми мавҷуд будани он) ё номи пурраи андозсупоранда;
- номи мақомоти андоз;
- санай огоҳкунӣ;
- асос барои фиристодани огоҳинома;
- мундариҷаи огоҳинома;
- талабот оид ба иҷрои талаботи қонунгузории андоз;
- тартиби шикоят кардан.

4. Огоҳинома бояд ба андозсупоранда (агенти андоз) шахсан бо гирифтани имзояш ё дигар тарзи тасдиқунандаи далели фиристодан ва гирифтани он супорида шавад.

5. Дар ҳолати аз ҷониби мақомоти андоз фиристода шудани огоҳинома, талаботи қонунгузории андоз, ки дар огоҳинома қайд шудааст, бояд аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) дар мӯҳлатҳои дар огоҳинома муқарраргардида иҷро шаванд.

Моддаи 46. Тавзехот оид ба иҷрои ўҳдадории андоз

1. Тавзехоти хаттӣ оид ба иҷрои ўҳдадории андоз ба андозсупоранда мушаххас тибқи дастурамалҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷиҳати иҷрои Кодекси мазкур қабул шудаанд, аз ҷониби роҳбари мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод карда мешаванд.

2. Тавзехоти хаттии мақоми ваколатдори давлатӣ ба дарҳости хаттии андозсупоранда, ки ҳусусияти тамоми ҷанбаҳои амалиёти (аҳди) ҳоҷагидории вобаста ба андозбандӣ, унсурҳои андозро, ки бояд ба андозсупоранда ба таври иловагӣ тавзех дода шаванд, пурра ва дуруст инъикос менамояд, асос мейбанд.

ФАСЛИ III. БАҲИСОБГИРЧ ВА ҲИСОБОТ БОБИ 8. БАҲИСОБГИРИИ АНДОЗ ВА ҲИСОБОТИ АНДОЗ

Моддаи 47. Тартибдихӣ ва нигоҳдории ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирӣ

1. Баҳисобгирии андоз – ҷараёни аз ҷониби шаҳс пеш бурдани ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирӣ тибқи талаботи Кодекси мазкур бо мақсадҳои ҷамъбаст ва мураттаб карданӣ маълумот дар бораи объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд, инчунин ҳисоб карданӣ андозҳо ва тартиб доддани ҳисоботи андоз мебошад.

2. Ҳар шаҳс ўҳдадор аст ҳӯҷҷатҳои баҳисобгириро пеш барад, агар онҳо:

- боиси ба миён омадани ўҳдадориҳои андозии ин шаҳс шаванд;
- боиси ба миён омадани ўҳдадориҳои ин шаҳс оид ба нигоҳ доштани андоз дар манбаи пардоҳт шаванд;
- боиси ба миён омадани ўҳдадориҳои ин шаҳс оид ба пешниҳоди маълумоти вобаста ба андозбандӣ шаванд.

3. Ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирӣ аз ҳӯҷҷатҳои ибтидӣ, регистрҳои ҳисоботи муҳосибавӣ ва дигар ҳӯҷҷатҳои иборатанд, ки барои муайянсозии объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқаманд асос мебошанд, инчунин барои ҳисобкунии ўҳдадориҳои андоз ҳамчун асос истифода бурданӣ мешаванд.

4. Андозсупорандагон ўҳдадоранд ҳӯҷҷатҳои баҳисобгириро мутобиқи санадҳои меъёрии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳангоми зарурат бошад, Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар мақомоти ваколатдор мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш баранд.

5. Ҳар ҳӯҷҷати аввалияи баҳисобгирӣ, ба истиснои ҳӯҷҷати шакли электронӣ, бояд ба микдори на камтар аз ду нусхай якхела тартиб дода шавад, ки якеаш дар ихтиёри шаҳсе мемонад, ки онро тартиб дода, пешниҳод намудааст, дигараш ба шаҳсе супорида мешавад, ки ин ҳӯҷҷат барояш пешбинӣ шудааст ва аз ҷониби вай нигоҳдорӣ мешавад.

6. Агар ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирии андозсупоранда ба забони ҳориҷӣ тартиб дода шаванд, бо талаби корманди мақомоти андоз, ки санчиш мегузаронад ё мақомоти андоз аз ҷониби андозсупоранда чунин ҳӯҷҷатҳо бояд ба забони давлатӣ тарҷума карда шаванд. Ҳангоми тартиб доддани ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирӣ дар шакли электронӣ андозсупоранда ўҳдадор аст дар ҷараёни санчиши андоз бо талаби мақомоти андоз нусхай коғазии чунин ҳӯҷҷатҳоро пешниҳод намояд.

7. Ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирӣ аз инҳо иборат мебошанд:

-ҳӯҷҷатҳои муҳосибавӣ – барои шаҳсоне, ки ба онҳо мутобиқи қонунгузорӣ дар бораи ҳисоботи муҳосибавӣ ўҳдадории оид ба пешбуриди он voguzor шудааст;

-ҳисоботи андоз;

-дигар ҳӯҷҷатҳо, ки барои муайян намудани объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд, инчунин барои ҳисоб карданӣ ўҳдадории андоз асос мебошанд.

8. Андозсупорандагон ўҳдадоранд ҳӯҷҷатҳои баҳисобгириро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми на камтар аз мӯҳлати даъво, ки моддаи 66 Кодекси мазкур муқаррар намудааст, нигоҳ доранд.

9. Ғайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи муассисаи доимӣ бе таъсис доддани филиал ё намояндагӣ амалӣ менамояд, ўҳдадор аст ҳӯҷҷатҳои баҳисобгириро дар маҳалли ҷойгиршавӣ (дар идораи) ҳуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки дар ҳолати надоштани идора – дар идораи агенти ҳамин ғайрирезидент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дорад.

10. Ҳангоми азnavtashkilidixii шаҳси ҳуқуқӣ ўҳдадорӣ оид ба нигоҳдории ҳӯҷҷатҳои баҳисобгирии шаҳси ҳуқуқии азnavtashkilshuda ба вориси он voguzor карда мешавад.

11. Ҳангоми барҳамдихии шахси ҳуқуқӣ тиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ҳуҷҷатҳои баҳисобигирӣ ба бойгонии давлатӣ супорида мешаванд.

Моддаи 48. Қоидаҳои умумии баҳисобигирии андоз

1. Андозсупоранда ўҳдадор аст баҳисобигирии даромаду ҳарочотро дар асоси маълумоти бо ҳуҷҷатҳо асоснокшуда дақиқ ва саривақт пеш барад ва даромаду ҳарочотро ба давраҳои ҳисботии даҳлдоре, ки дар давраи онҳо гирифта ё пардоҳт шудаанд, вобаста ба усули баҳисобигирии тиқи моддаҳои 140-154 Кодекси мазкур истифодашаванда ҷиҳати дуруст нишон додани даромади (фоидай) андозбандишаванда ва амалиёти анҷомдодашаванда ба роҳ монад. Таҳти усули баҳисобигирӣ, ки андозсупоранда истифода мебараад, ҳамаи омилҳои вақт ва тартиби баҳисобигирии маблағҳои воридшуда ва ҳарочот, ба монанди истифодаи усули баҳисобигирӣ дар асоси кассавӣ ё дар асоси ҳисобу замқунӣ, усули баҳисобигирии ҳарочоти истехсолӣ ва дигар ҳарочоти сармояи фахмида мешавад.

2. Андозсупоранда ўҳдадор аст баҳисобигирии ҳамаи амалиёти марбут ба фаъолияташро, ки барои муайян кардани оғоз, ҷараён ва ба оҳиррасии он имконият медиҳанд, таъмин намояд.

3. Андозсупоранда баҳисобигирии андозро тиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба он мухолифат намекунанд, бо усули кассавӣ ё усули ҳисобу замқунӣ амалӣ менамояд.

4. Андозсупоранда бояд баҳисобигирро бо усули ҳисобу замқунӣ дар соли тақвимӣ пеш барад, агар вай:

- тиқи низоми умумии андоз андозбандӣ карда шавад;
- мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои пешбуруди баҳисобигирии муҳосибавӣ тиқи усули қайди дугона вазифадор бошад.

5. Амалиёти моливазкунӣ, пардоҳт тавассути додани молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо, ба ғаравғир додани ашёи ғарав дар ҳолати иҷро накардани ўҳдадории бо ғарав таъминшуда ҳангоми фурӯши он ба мақсадҳои андозбандӣ ҳамчун фурӯши молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо эътироф мешаванд.

6. Ҳама гуна амалиёт бо асьори ҳориҷӣ барои мақсади андозбандӣ ба пули миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби ҳисобкуни расмии Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи анҷом додани амалиёт аз нав ҳисоб карда мешавад.

7. Асьори ҳориҷие, ки нисбат ба он қурби ҳисобкуни расмии Бонки миллии Тоҷикистон вуҷуд надорад, аз рӯи қурби ҳисобкуни асьори дигар, дар асоси қурби асьорҳои марбута нисбат бадоллари Иёлоти Муттаҳидаи Америка (минбайд- ИМА) муайян ва аз нав ҳисоб карда мешавад.

Моддаи 49. Баҳисобигирии ҷудогона ва қоидаҳои пешбурди он

1. Андозсупорандагоне, ки намудҳои фаъолиятеро иҷро менамоянд, ки барои онҳо Кодекси мазкур шартҳои (низомҳои) гуногуни андозбандиро пешбинӣ намудааст, вазифадоранд баҳисобигирии ҷудогонаи объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқамандро, ки бо ин намудҳои фаъолият вобастаанд, пеш баранд.

2. Баҳисобигирии ҷудогонаро андозсупорандагон ба воситаи ҳисобҳо дар асоси нишондиҳандаҳои баҳисобигирии муҳосибӣ, бо дарназардоши муқаррароти Кодекси мазкур амалӣ менамоянд. Чунин ҳисобкуниҳо аз рӯи ҳар намуди фаъолият алоҳида анҷом дода мешаванд.

3. Тамоми даромаду ҳарочоте, ки ба намуди муайянни фаъолият мансуб дониста шудаанд, бояд бо ҳуҷҷатҳои даҳлдори баҳисобигирӣ тасдиқ карда шаванд.

Моддаи 50. Ҳисботи андоз

1. Ҳисботи андоз - ҳуҷҷатҳои мебошанд, ки ба онҳо ариза, ҳисобҳо ва эъломияҳо оид ба низомҳои андозбандӣ, ҳар як намуди андоз ё оид ба даромадҳои пардоҳтшуда, инчунин замимаҳо ба ҳисобҳо ва эъломияҳои андозҳо, ки тиқи тартиби муқарраршуда тартиб дода шудаанд, дохил мешаванд.

2. Ҳисботи андоз аз инҳо иборат аст:

- эъломияҳои андоз, ҳисобкуниҳо, маълумоте, ки бояд андозсупоранда доир ба ҳар як намуди андоз тартиб дихад;
- аризаҳо дар бораи баҳисобигирии андоз ё гузаштан ба дигар низоми андозбандӣ;
- аризаҳо дар бораи бақайдгирий ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда;
- аризаҳо дар бораи баргардонидани андозе, ки аз рӯи он ба пардоҳти маблағи барзиёд роҳ дода шудааст ё ин ки андози саҳван пардоҳтшуда ё бораи баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда;
- аризаҳо дар бораи татбиқи шартномаҳо дар бораи пешгирии андозбандии дукарата ва дигар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои андозбандӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст;
- ҳисботи муҳосибии солона, маводи санчишҳои гузаронидашудаи аудитории андозсупоранда, ки бо стандартҳои аудит пешбинӣ шудааст;
- оинномаи шахси ҳуқуқӣ, низомномаи филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқӣ, аз ҷумла қарор дар бораи тафийридиҳии онҳо;
- маълумот оид ба воҳидҳои алоҳида;
- нусхай қарор оид ба барҳамдииҳ ё азnavtashkilidhӣ ва ё муфлишавии шахси ҳуқуқӣ;
- маълумот оид ба кушодани суратҳисобҳо дар ташкилоти қарзӣ;
- маълумот оид ба ғаҷиҷатни иҷозатнома барои анҷом додани баъзе намудҳои фаъолият;
- маълумот оид ба гирифтани сертификат барои ҳуқуқи истифодабарии замин ва (ё) дигар ҳуҷҷате, ки барои истифодабарии замин ҳуқуқ медиҳад;
- дигар ҳуҷҷатҳо, ки бояд мувофиқи муқаррароти Кодекси мазкур таҳия ва ба мақомоти андоз пешниҳод карда шаванд.

Моддаи 51. Тартиби таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи андоз

1. Ҳисоботи андозро андозсупоранда (агенти андоз) ё намояндаи он дар шакли коғазӣ ё электронӣ бо забони давлатӣ тибқи тартиб ва шаклҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур, тартиб медиҳад.

2. Бо Кодекси мазкур ҳолатҳое пешбинӣ мешаванд, ки таҳияи ҳисоботи андоз ба зиммаи агенти андоз, мақомоти андоз ва (ё) дигар мақомоти ваколатдор, ки дар муносабатҳои андозӣ иштирок менамоянд, voguzor карда мешавад.

3. Тартиби пешниҳоди ҳисоботи андоз дар шакли электронӣ (бо ё бе пешниҳод намудани ҳисоботи мазкур дар шакли коғазӣ) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешавад.

4. Ҳисоботи андоз, ки дар шакли коғазӣ тартиб дода шудааст, бояд аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) ё намояндаи вай имзо карда шавад, инчунин бо мӯҳри андозсупоранда (агенти андоз) ё намояндаи вай, ки дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мӯҳр бо номи худаш мебошад, тасдиқ карда шавад.

5. Ҳисоботи андози дар шакли электронӣ тартибдода шуда бояд бо имзои электронии андозсупоранда (агенти андоз) тасдиқ карда шавад.

6. Намояндаи андозсупоранда ё агенти андоз, ки оид ба таҳияи ҳисоботи андоз дар шакли коғазӣ хизмат мерасонад, ўҳдадор аст онро имзо карда, мӯҳр гузорад ва рақами мушаххаси андозсупорандаи худро дарҷ намояд. Агар ҳисоботи андозро беш аз як нафар намояндаи андозсупоранда тартиб диханд, онро танҳо намояндаи асосӣ имзо менамояд.

7. Ҳангоми тартиб додани ҳисоботи андоз аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) ё намояндаи вай, ҷавобгарӣ барои дурустии маълумоти дар ҳисоботи андоз зикрёфта ба зиммаи андозсупоранда (агенти андоз) ё намояндаи вай гузашта мешавад.

8. Ҳисоботи андоз ба мақомоти даҳлдори андоз тибқи тартиб ва мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пешниҳод карда мешавад.

9. Ҳисоботи андоз ба намудҳои зерин тақсим мешавад:

-ҳисоботи аввалия – ҳисоботи андозе мебошад, ки аз ҷониби шаҳс барои давраи ба ҳисоб гузашта шудани андозсупоранда ва (ё) аввалин маротиба ба миён омадани ўҳдадории андоз аз рӯи намудҳои алоҳидай андоз, ки шаҳси мазкур андозсупорандаи (агенти андози) онҳо мебошад, пешниҳод карда мешавад;

-ҳисоботи навбатӣ – ҳисоботе мебошад, ки аз ҷониби шаҳс барои давраҳои андозе, ки баъд аз давраи андозе фаро мерасад, ки дар он андозсупоранда ба ҳисоб гузашта шудааст ва (ё) аввалин маротиба ўҳдадории андоз аз рӯи намудҳои алоҳидай андоз, инчунин аз рӯи натиҷаҳои давраи андоз – дар ҳолати ҳориҷ шудани объектҳои андозбандӣ ба миён омадааст, пешниҳод карда мешавад;

-ҳисоботи иловагӣ – ҳисоботе мебошад, ки аз ҷониби шаҳс ҳангоми ворид намудани тағйирот ва (ё) иловаҳо ба ҳисоботи андози қаблан пешниҳодкардаш барои давраи андозе пешниҳод карда мешавад, ки ин тағйирот ва (ё) иловаҳо аз рӯи намудҳои андозҳо, ки шаҳси мазкур андозсупоранда (агенти андоз) мебошад, ба он даҳл дорад;

-ҳисоботи барҳамдӣ – ҳисоботе мебошад, ки аз ҷониби шаҳс ҳангоми барҳамдӣ ё азnavtashkildixhii faъoliyati андозсупоранда аз рӯи намудҳои андозе, ки шаҳси мазкур андозсупоранда (агенти андоз) мебошад, инчунин ҳангоми бекор кардани бақайдигӣри барои андоз аз арзиши иловашуда пешниҳод карда мешавад.

10. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур андозсупорандагоне, ки намудҳои faъoliyati амалӣ менамоянд, ки барои онҳо шартҳои гуногуни андозбандӣ муқаррар шудааст, ҳисоботи андозро барои ҳар намуди faъoliyataшон алоҳидай тартиб медиҳанд.

11. Ҳангоми нисбат ба андозсупоранда татбиқ гардидан низомҳои гуногуни андозбандӣ, ҳисоботи андоз дар шакл ва мӯҳлатҳои пешниҳод карда мешавад, ки барои ҳамин низомҳои андозбандӣ муқаррар шудаанд.

12. Андозсупорандагон (агентҳои андоз) ҳуқуқ доранд ҳисоботи андозро бо интиҳоби ҳуд ба тариқи зайл пешниҳод намоянд:

-бо тартиби шаҳсан ҳозир шудан ё ба воситаи намоянда;

-тавассути почта бо фиристодани мактуби фармоишӣ бо огоҳинома;

-дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар шакли электронӣ, ки барои коркарди компьютерии маълумот имконият медиҳад.

13. Муқаррапоти сарҳати дуюми қисми 12 ҳамин модданиҳабат ба шаҳсони зерин татбиқ намешаванд:

-андозсупорандагоне, ки назорати faъoliyati онҳоро нозироти андози андозсупорандагони калон амалӣ менамояд;

-соҳибкорони инфириодие, ки тибқи патентfaъoliyiat менамоянд.

14. Дар ҳолати бо тартиби шаҳсан ҳозир шудан ва дар шакли коғазӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андоз, он дар ду нусха пешниҳод карда мешавад. Як нусхай ҳисоботи андоз бо қайди мақомоти андоз ба андозсупоранда (агенти андоз) баргардонида мешавад.

15. Агар бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳси ҳуқуқӣ барҳам дода нашуда бошад ё соҳибкори инфириодӣ (воҳиди алоҳидай шаҳси ҳуқуқӣ) faъoliyati соҳибкориро қатъ накарда бошад, дар ин ҳолат шаҳсони дар боло зикргардида ба мақомоти андоз мутобики талаботи Кодекси мазкур, новобаста ба faъoliyati анҷомдода шаванд, эъломияҳои андозро пешниҳод менамоянд.

16. Ҳисоботи андоз бе назорати пешакии камералӣ қабул карда мешавад.

Моддаи 52. Мӯҳлати нигоҳдории ҳисоботи андоз

1. Ҳисоботи андозро андозсупорандагон (агентҳои андоз) дар давоми на камтар аз мӯҳлати даъво, ки Кодекси мазкур муқаррар кардааст, нигоҳ медоранд.

2. Ҳангоми азnavtashkildixhii faъoliyati нигоҳдории ҳисоботи андоз ба зиммаи вориси ҳукукии он гузашта мешавад.

Моддаи 53. Пешниҳод намудани ҳисоботи андоз

- Хисоботи андоз аз чониби андозсупоранда ба мақомоти андоз дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пешниҳод карда мешавад.
- Хисоботи андоз ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигирии андозсупоранда пешниҳод карда мешавад. Хисоботи андоз аз рӯи намудҳои алоҳидай андозҳо низ дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур аз чониби андозсупоранда дар маҳалли баҳисобигирии объектҳои андозбандӣ пешниҳод карда мешавад.
- Шахсони воқеи, ки соҳибкори инфиродӣ намебошанд, эъломияи андозро ба мақомоти андози маҳалли истиқоматашон пешниҳод менамоянд.
- Хисоботи андоз ба мақомоти андоз пешниҳодшуда ҳисобида намешавад, агар дар он рақами мушаххаси андозсупоранда, давраи андоз, намуд ва маблағи андоз, ва (ё) санаи пешниҳоди ҳисоботи андоз нишон дода нашуда бошанд ё нодуруст нишон дода шуда бошанд.
- Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ҳисоботи андоз дар доираи мӯҳлати даъво бо роҳи пешниҳоди ҳисоботи иловагӣ барои давраи андозе, ки ин тағйиру иловаҳо ба он тааллуқ доранд, иҷозат дода мешавад.
- Ҳангоми пешниҳод намудани ҳисоботи андоз бо тағйиру иловаҳо ба мақомоти андоз то лаҳзاء, ки андозсупоранда дар бораи таъин намудани санчиши ҳуҷҷатии андоз огоҳ шуд ё бояд огоҳ мешуд, андозсупоранда аз ҷавобгарии бо қонунгузорӣ муқарраргардида барои ҳуқуқвайронкуни содиркардааш озод карда мешавад. Зимнан фоизҳо барои дар вақташ напардохтани андозҳо тибқи тартиби муқарраршуда ҳисоб ва пардоҳт карда мешавад.
- Барои андозсупорандагони алоҳидай, ки назорати фаъолияти онҳо аз чониби нозироти андози андозсупорандагони калон амалий карда мешавад, дар ҳолатҳои зарурӣ мӯҳлатҳои пешниҳоди эъломияҳо ва пардоҳти андозҳо метавонанд аз чониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шаванд.

Моддаи 54. Пешниҳоди иттилоот оид ба пардоҳтҳо ё амалиёти дигар

Шахси ҳуқуқӣ, филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, муассисаи доимию ғайрирезидент ва соҳибкори инфиродӣ, ки дар давоми соли тақвимӣ ба манфиати дигар шахсон пардоҳтҳо анҷом медиҳанд, ӯҳдадоранд иттилооти даҳлдорро оид ба пардоҳтҳо тибқи тартиб ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти андоз пешниҳод намоянд.

Моддаи 55. Тамдид кардани мӯҳлати пешниҳоди эъломияҳои андоз

- Барои андозсупорандай бомасъулияте, ки то ба охир расидани мӯҳлати пешниҳоди эъломия бо ҳоҳиши тамдид кардани мӯҳлати эъломияи андоз аз даромад ё андоз аз фоида муроҷиат намуда, ҳамзамон маблағи арзёбишудаи андози ҳисобкардашударо супоридааст, мӯҳлати пешниҳоди эъломия ба мӯҳлати ду моҳ дароз карда мешавад.
- Тамдиди мӯҳлати пешниҳоди эъломия мувофиқи ҳамин модда мӯҳлати пардоҳти андозро тағйир намедиҳад ва боиси боздоштани ҳисобкуни фоизҳо барои сари вақт напардохтани андозҳо намегардад.

Моддаи 56. Суратҳисобҳои бонкӣ

Ташкилотҳои қарзӣӯҳдадоранд:

-суратҳисобҳои бонкӣи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро (ба истиснои суратҳисобҳои пасандозии шахсони воқеӣ) танҳо бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, ки аз чониби мақомоти андоз додани рақами мушаххаси андозсупорандаро таасиқ менамоянд, кушода, дар мӯҳлати 5 рӯз ба воситаи шабакаҳои алоқаи электронӣ ё дар шакли коғазӣ мақомоти андозро дар ҳусуси аз чониби андозсупоранда кушодани суратҳисобҳои номбурда огоҳ намоянд ва бе зикри рақами мушаххаси андозсупоранда дар ҳуҷҷатҳои бонкӣ бо суратҳисобҳо амалиёт анҷом надиҳанд;

-пардоҳти андозҳоро аз рӯи навбати муқаррарнамудаи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардоҳти маблағҳо аз суратҳисобҳои бонкӣ, аз ҷумла аз суратҳисобҳои асъории андозсупорандагон анҷом диханд;

-бо супориши андозсупоранда ба суратҳисоби Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи андозҳоро дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи дигари баъди гузаронидани амалиёт ҷиҳати аз ҳисоб баровардани маблағҳо аз суратҳисоби бонкӣи андозсупоранда ба даромадҳои буҷети даҳлдор доҳил намоянд (гузаронанд);

-бо дарҳости ҳаттии мақомоти андоз дар мӯҳлати 5 рӯз иттилоотро дар бораи суратҳисобҳои бонкӣ, бақия ва гардиши маблағҳо дар ин суратҳисобҳои андозсупорандай санчишавандаро ба мақомоти андоз пешниҳод намоянд;

-ҳангоми қабули ҳуҷҷатҳои вобаста ба пардоҳти андозҳо зикр намудани рақами мушаххаси андозсупоранда, намудҳои андозҳои пардоҳтшавандаро (рамзҳои андозҳоро) талаб намоянд, инчунин дурустии нишон додани маълумотҳои (реквизитҳои) бонкӣи гирандаи пардоҳтро назорат кунанд;

-тибқи дарҳости ҳаттии мақомоти андоз дар мӯҳлати 5 рӯз дар бораи суратҳисобҳои бонкӣ, бақия ва гардиши маблағҳо дар ин суратҳисобҳои андозсупорандаҳо, ки нисбат ба онҳо қарор дар бораи ба таври ғайрисудӣ рӯёниданни қарзҳои эътирофшудаи андоз ва (ё) дар бораи андозсупорандагони бемасъулият қабул гардида, дар бораи онҳо дар сомонаи электронии мақоми ваколатдори давлатӣ иттилоот ҷойгир карда шудааст, ба мақомоти андоз маълумот пешниҳод намоянд.

Моддаи 57. Пешниҳоди маълумот ба мақомоти андоз

- Ҳангоми амалий намудани назорати андоз мақомоти андоз ҳуқуқ доранд бо роҳи фиристодани огоҳиномаи ҳаттӣ аз ҳар шахс талаб намоянд, ки дар мӯҳлати 10 рӯз:

-маълумоти зеринро пешниҳод намояд, азчумла, дар бораи даромад ва харочоти андозсупоранда барои давраи муайян андоз, дар бораи даромадхое, ки аз андозсупоранди огохинома зикршуда гирифтааст, дар бораи харочоте, ки бинобар муносабатҳои мутақобила бо андозсупоранди огохинома зикршуда анҷом додааст;

-ба маҳал вадар мӯҳлати дар огохинома зикршуда барои аниқ намудани маълумоте, ки мақомоти андоз дар ихтиёр дорад ё барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ё дигар маълумоти вобаста ба андозбандии ҳамин ва дигар андозсупоранда ҳозир шавад.

2. Корманди ваколатдори мақомоти андоз дар ҷараёни санчиши андоз бо мақсади ҷамъоварии маълумот тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқӯқ дорад:

-ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба андозбандиро нусхабардорӣ намояд;

-тибқи тартиби муқарраргардида дар асоси санад оид ба гирифтан ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ё дигар ҳуҷҷатҳоеро, ки ба ҳамин санчиши андоз алоқаманданд, гирад;

-ҳисобкунакҳо гузорад (тибқи тартиби муқарраргардида аз андозсупоранда талаб намояд, ки ҳисобкунакҳо гузорад) ва (ё) нишондиҳандаҳои онҳоро гирад;

-ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоро мӯҳр гузашта, истифодаи онҳоро манъ намояд.

3. Агар корманди ваколатдори мақомоти андоз мутобики қисми 2ҳамин модда таҷхизот ва маводи андозсупорандаро барои гирифтани иқтибосҳо аз ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ё дигар ҳуҷҷатҳо ё нусха аз онҳо истифода барад, мақомоти андоз ўҳдадоранд харочоти ин андозсупорандаро пардоҳт намоянд.

4. Агар корманди ваколатдори мақомоти андоз ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ё дигар ҳуҷҷатҳоро дар асоси ваколатҳои пешбининамудаи қисми 2ҳамин модда гирад, мақомоти андоз бояд ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ё дигар ҳуҷҷатҳоро нусхабардорӣ намоянд ва нусхаҳои аслии онҳоро дар мӯҳлати на дертар аз 10 рӯзи корӣ аз санаи гирифтани баргардонанд.

5. Дастрасии кормандони мақомоти андоз ба ҳуҷҷатҳо ва дигар объектҳои дорои ин ё он сирри маҳфӣ мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

ФАСЛИ IV. ЎҲДАДОРИИ АНДОЗ ВА ИЧРОИ ОН БОБИ 9. ЎҲДАДОРИИ АНДОЗ

Моддаи 58. ЎҲДАДОРИИ АНДОЗ

1. ЎҲдадории андоз ин ўҲдадории андозсупоранда дар назди давлат мебошад, ки мутобики қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омада, тибқи он андозсупоранда ўҲдадор аст ба буҷет андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳоро супорад.

2. Давлат дар шаҳси мақомоти андоз ҳуқӯқ дорад аз андозсупоранда ичрои ўҲдадории андозиашро дар ҳаҷми пурра талаб намояд ва дар ҳолати ичро накардан ё ба таври даҳлдор ичро накардан ўҲдадориҳои андоз, тибқи тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур ҷораҳои назорати андоз ва (ё) ситонидани маҷбурии андозҳоро татбиқ намояд.

3. Асосҳо барои ба миён омадан, тағиیر ёфтани ё қатъ гардидани ўҲдадориҳои андоз, инчунин тартиб ва шартҳои ичрои ўҲдадории андозро Кодекси мазкур ва (ё) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд.

4. ЎҲдадории андоз аз лаҳзаи пайдо шудани ҳолатҳое, ки пардоҳти андоз, ҷаримаҳои ҳисобшуда ва фоизҳоро мутобики талаботи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамоянд, ба зиммаи андозсупоранда voguzor карда мешавад.

Моддаи 59. Ичрои ўҲдадориҳои андоз

1. Ичрои ўҲдадориҳои андоз, новобаста ба мавҷудияти маблағҳои пулӣ дар суратҳисобҳои бонкӣ ва дигар молу мулки андозсупоранда ҳатмӣ буда, аз пардоҳти маблағи андозҳои пардоҳтшаванда, ҷаримаҳо ва фоизҳои ҳисобшуда дар мӯҳлатҳои муқарраргардида иборат мебошад.

2. Ичрои ўҲдадории андоз аз ҷониби андозсупоранда мустақилона амалӣкарда мешавад, агар дар Кодекси мазкур тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. Дар ҳолатҳои муайяннамудаи қонунгузории андоз ичрои ўҲдадории андоз метавонад ба зиммаи агенти андоз ё дигар шаҳси ўҲдадор гузашта шавад. Бо қарори мақомоти даҳлдори давлатӣ воҳидҳои соҳтории он метавонанд ўҲдадории пардоҳти андозҳоро мустақилона ичро намоянд. Дар ҳолате, ки дар шаҳр (ноҳия) ду ва зиёда воҳидҳои алоҳидаи як шаҳси ҳуқуқӣ мавҷуд бошанд, ичрои ўҲдадориҳои андоз пас аз ҷониби шаҳси ҳуқуқӣ оғоҳ соҳтани мақомоти андоз аз ҷониби шаҳси ҳуқуқӣ метавонад ба яке аз онҳо voguzor карда шавад.

3. ЎҲдадории андоз бояд аз ҷониби андозсупоранда тибқи тартиб ва дар мӯҳлатҳое, ки қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ба ичро расонида шавад.

4. Андозсупоранда ҳуқӯқ дорад ўҲдадории андозро пеш аз мӯҳлат ичро намояд.

5. Ҳангоми пардоҳти андозҳо дар ҳуҷҷатҳои пардоҳтӣ аз ҷониби пулфиристанонда насанӣ, ном, ва номи падар (дар ҳолати мавҷуд будан) ё номи андозсупоранда, раками мушаҳҳаси вай, номѓӯи андози пардоҳтшаванда ва давраи андоз нишон дода мешаванд.

6. ЎҲдадории андозсупоранда оид ба пардоҳти андоз, ки агенти андоз ичро менамояд, аз рӯзи нигоҳ доштан ва ба буҷет пардоҳт намудани андоз ичрошуда ҳисобида мешавад.

7. ЎҲдадории андоз оид ба пардоҳти андозҳо, ҷаримаҳо ва (ё) фоизҳо метавонад бо роҳи баҳисобгирӣ андоз тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 69 Кодекси мазкур ичро карда шавад. Дар ҳолати напардоҳтан ё пардоҳти нопурраи андозҳо дар мӯҳлатҳои муқарраршуда ситонидани андоз бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур анҷом дода мешавад.

8. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур ўҲдадорӣ оид ба ҳисоб кардани маблағи намудҳои алоҳидаи андозҳо метавонад ба мақомоти андоз ва мақомоти ваколатдор voguzor карда шавад.

9. Мұхлатқои ичрои ўҳдадории андоз бо Кодекси мазкур муқаррар карда мешаванд. Ҳамзамон қараёни мұхлати муқаррарнамудаи Кодекси мазкур аз рўзи минбаъдаи баъд аз фаро расидани ҳодисаи воқеъ ё амали ҳуқуқӣ, ки оғози мұхлати ичрои ўҳдадории андоз бо он муйян шудааст, оғоз мешавад. Мұхлат дар фарҷоми рўзи охирини давраи муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба охир мерасад. Агар рўзи охирини мұхлат ба рўзи ғайрикорӣ рост ояд, пас мұхлат дар фарҷоми рўзи минбаъдаи корӣ ба охир мерасад.

10. Ўҳдадории андози шахси ҳуқуқӣ дар ҳолатқои муайяннамудаи Кодекси мазкур бояд аз ҷониби воҳиди алоҳидаи вай ичро карда шавад.

11. Ичрои ўҳдадориҳои андоз дар ҳолати муфлишавии андозсупорандаги мутобиқи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузорӣ дар бораи муфлишавӣ амалӣ карда мешавад.

Моддаи 60. Ичрои ўҳдадории андоз ҳангоми барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ

1. Муассиси (муассисони) шахси ҳуқуқӣ – резидент, мақомоти ваколатдори он ё суд дар давоми 5 рўзи корӣ аз рўзи қабули қарор дар бораи барҳамдиҳӣ ба таври хаттӣ дар ин ҳусус ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш ҳабар медиҳанд.

2. Шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар давоми 3 рўзи корӣ аз рўзи тасдиқ намудани тавозуни фосилавии барҳамдиҳиаш ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш дар як вақт ариза дар бораи гузаронидани санчиши маҷмӯии андоз ва ҳисоботи андозии барҳамдиҳӣ пешниҳод мекунад.

3. Ҳисоботи андози барҳамдиҳӣ аз рўи намудҳои андозҳои тартиб дода мешавад, ки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда андозсупорандаги (агенти андози) онҳо мебошад.

4. Шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда андозҳоеро, ки дар ҳисоботи андозии барҳамдиҳӣ дарҷ шудаанд, на дертар аз 10 рўзи тақвимӣ аз рўзи ба мақомоти андоз пешниҳод шудани ҳисоботи андозии барҳамдиҳӣ пардоҳт менамояд.

5. Санчиши маҷмӯии андоз бояд на дертар аз 20 рўзи корӣ баъди аз ҷониби мақомоти андоз гирифтани аризаи шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда оғоз гардад.

6. Қарзи андози шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда аз ҳисоби маблағҳои пулии вай, аз ҷумла маблағҳои аз фурӯши молу мулки вай бадастомада, бо навбати муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳт карда мешавад.

7. Шахсоне, ки замини шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда – корхонаи қишоварзӣ ба онҳо дода мешавад, аз рўи маблағи боқимондаи қарзи андози ҳамин шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда масъулияти иловагӣ доранд.

8. Агар молу мулки шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда барои пардоҳти пурраи қарзҳои андозаш кифоя набошад, қисми боқимондаи қарзи андоз аз ҷониби муассисони (иштирокиён) шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда пардоҳт мешавад, агар мутобиқи қонун, оиннома ё ҳуҷҷатҳои муассиси онҳо доир ба ўҳдадориҳои корхона (ташкilot) ҷаъвобгарии муштарақро ба зимма дошта бошанд.

9. Пас аз хотимаи санчиши маҷмӯии андоз ва пурра пардоҳтани қарзи андоз шахси ҳуқуқии барҳамдодашаванда ҳамзамон ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш тавозуни барҳамдиҳӣ пешниҳод менамояд.

10. Мақомоти андоз вазифадоранд тибқи тартиб ва дар мұхлатқои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба андозсупорандаги оид ба қарздор набуданаш маълумотнома диханд.

11. Ичрои ўҳдадории андози филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент, муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ки фаъолиятшонро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ менамояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин модда анҷом дода мешавад.

Моддаи 61. Ичрои ўҳдадориҳои андоз ҳангоми азнаташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ

1. Ичрои ўҳдадории андози шахси ҳуқуқии азнаташкилшуда ба зиммаи вориси (ворисони) ҳуқуқии он гузошта мешавад.

2. Муқаррар намудани вориси (ворисони) ҳуқуқӣ, инчунин ҳиссаи иштироки вориси (ворисони) ҳуқуқӣ дар пардоҳт намудани қарзи андози шахси ҳуқуқии азнаташкилшуда тибқи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

3. Шахси ҳуқуқӣ дар давоми 5 рўзи корӣ аз рўзи қабули қарор дар бораи азнаташкилдиҳӣ бо роҳи муттаҳид, ҳамроҳ, чудо ё тақсим кардан дар ин ҳусус ба таври хаттӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш ҳабар медиҳад.

4. Дар давоми 3 рўзи корӣ аз рўзи тасдиқи санади супоридан ё тавозуни тақсимкуни шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш дар як вақт ариза дар бораи гузаронидани санчиши андоз ваҳисботи андозии барҳамдиҳӣпешниҳод менамояд.

5. Ҳисоботи андозии барҳамдиҳӣ аз рўи намудҳои андозҳои тартиб дода мешавад, ки шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда андозсупорандаги (агенти андози) онҳо мебошад.

6. Азнаташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ барои тағиیر додани мұхлатқои ичрои ўҳдадории андозии вай оид ба пардоҳти андозҳо аз ҷониби вориси (ворисони) ҳуқуқии ҳамин шахси ҳуқуқӣ асос намебошад.

7. Санчиши андоз бояд на дертар аз 20 рўзи корӣ баъди аз ҷониби мақомоти андоз гирифтани аризаи шахси ҳуқуқии азнаташкилшаванда оғоз гардад.

8. Ҳангоми муттаҳидшавии (яқчояшавии) якчанд шахси ҳуқуқӣ вориси ҳуқуқии онҳо оид ба ичрои ўҳдадориҳои андоз шахси ҳуқуқии навтаъсис эътироф мегардад. Парвандажои шахсии андозии шахсони ҳуқуқие, ки ба ҳайати шахси ҳуқуқии навтаъсис ҳамроҳ шудаанд, дар асоси санади супоридан ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш шахси ҳуқуқии навтаъсис супорида мешаванд.

9. Ҳангоми ҳамроҳшавии як шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар вориси ҳуқуқии шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда оид ба ичрои ўҳдадориҳои андоз шахси ҳуқуқие эътироф мешавад, ки шахси ҳуқуқӣ мазкур ба он ҳамроҳ шудааст. Парвандай шахсии андозии шахси ҳуқуқии ҳамроҳшуда дар асоси санади супоридан ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш шахси ҳуқуқие дода мешавад, ки шахси ҳуқуқӣ мазкур ба он ҳамроҳ шудааст.

10. Ҳангоми тақсим шудани шахси ҳуқуқӣ шахсони ҳуқуқии навтаъсис, ки дар натиҷаи чунин тақсимшавӣ ба вуҷуд омадаанд, дар қисмати иҷрои ўҳдадориҳои андоз ворисони ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда эътироф мешаванд.

11. Ҳангоми чудошавӣ аз шахси ҳуқуқӣ шахсони ҳуқуқии навтаъсис, ки дар натиҷаи чунин чудошавӣ ба вуҷуд омадаанд, инчунин шахси ҳуқуқии мазкур оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз ворисони ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда эътироф мешаванд, агар санади супоридан тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

12. Агар тавозуни тақсимотӣ ё санади супоридан имконият надиҳад, ки ҳиссаи иштироки ҳар вориси ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азнавташкилшуда оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз муайян карда шавад ё аз ҷониби ин ё он вориси ҳуқуқӣ пурра иҷро гардидан ўҳдадориҳои андозро истисно намояд, пас шахсони ҳуқуқии навтаъсис оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андози шахси ҳуқуқии азнавташкилёфта ё қисми даҳлдори ўҳдадориҳои андози номбаршуда ўҳдадории муштарақ доранд.

13. Ҳангоми табдил додани як шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар бо роҳи тағйир додани шакли ташкилию ҳуқуқӣ вориси ҳуқуқии шахси ҳуқуқии азнавташкилёфта оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз шахси ҳуқуқии навтаъсис ба ҳисоб меравад.

14. Шахсони ҳуқуқии дар натиҷаи чудошавии шахси ҳуқуқӣ ташкилёфта ўҳдадориҳои андозии шахси ҳуқуқии азнавташкилёфта мазкурро муштарақ иҷро менамоянд.

Моддаи 62. Иҷрои ўҳдадории андози соҳибкори инфириодие, ки фаъолияташро қатъ менамояд

1. Соҳибкори инфириодӣ дар давоми 5 рӯзи корӣ аз рӯзи қабули қарор дар бораи қатъ намудани фаъолияташ ба таври ҳаттӣ дар ин хусус ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавиаш ҳабар медиҳад.

2. Ҳисботи андозии барҳамдӣ аз рӯи намудҳои андозҳои тартиб дода мешавад, ки соҳибкори инфириодии фаъолияташро қатъкунанда андозсупоранди (агенти андози) онҳо мебошад.

3. Андозҳо, ки дар ҳисботи андозии барҳамдӣ дарҷ гардидаанд, аз ҷониби соҳибкори инфириодии фаъолияташро қатъкунанда ҳамзамон бо пешниҳоди ҳисботи андозии барҳамдӣ ба мақомоти андоз пардоҳт мешаванд.

4. Санчиши андоз бояд на дертар аз 3 рӯзи корӣ баъди аз ҷониби мақомоти андоз гирифтани аризани соҳибкори инфириодии фаъолияташро қатъкунанда оғоз гардад.

5. Нисбат ба соҳибкори инфириодии тибқи патент амалкунанда ба ҷои санчиши андоз аз ҷониби мақомоти андози даҳлдор мӯқоисаи маблағҳои пардоҳтшудаи андоз анҷом дода мешавад.

Моддаи 63. Иҷрои ўҳдадориҳои андози шахсони воқеии фавтида, ғайри қобили амал эътирофшуда, бедарак ғоиб ё шахсоне, ки аз ҷониби суд фавтида эълон шудаанд

1. Ўҳдадориҳои андози шахси воқеии фавтида ё шахсе, кисуд ўро фавтида эълон кардааст, вориси (ворисони) он дар доираи арзиши молу мулки ба мерос гирифтааш (он) ва мутаносибан ба ҳиссаи молу мулки ба мерос гирифтааш (он) дар санаи гирифтани иҷро менамоянд.

2. Дар ҳолати набудани ворисон ё аз мерос даст қашидани ҳамаи ворисон, ўҳдадориҳои андози шахси воқеии фавтида ё шахсе, ки суд ўро фавтида эълон кардааст, қатъ мегарданд ва тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳамчун қарзҳои беътиҳоми андоз аз ҳисоб бароварда мешаванд.

3. Ўҳдадориҳои андози шахси воқеиро, ки суд бедарак ғоиб ё ғайри қобили амал эътироф кардааст, шахсе ки молу мулки шахси мазкурро соҳибӣ менамояд, аз ҳисоби ҳамин молу мулк иҷро мекунад.

4. Агар молу мулки шахси тибқи тартиби муқарраргардида бедарак ғоиб ё ғайри қобили амал эътирофшуда ё шахсе, ки суд ўро фавтида эълон кардааст, барои иҷрои ўҳдадориҳои андози ин шахси воқеӣ, аз ҷумла ҷаримаю фоизҳои ҳисобшуда нокифоя бошад, пас қисми иҷронашудаи ўҳдадориҳои андоз, аз ҷумла ҷаримаю фоизҳои шахси воқеии бедарак ғоиб ё ғайри қобили амал эътирофшуда ё шахсе, ки суд ўро фавтида эълон кардааст, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳамчун қарзҳои беътиҳоми андоз аз ҳисоб бароварда мешаванд.

5. Ҳангоми тибқи тартиби муқарраргардида қабул шудани қарор дар бораи беътибор доностани эътирофи шахси воқеӣ ҳамчун бедарак ғоиб ё ғайри қобили амал эътирофшуда ё дар бораи бекор кардани қарори даҳлдори суд дар бораи фавтида эълон кардани шахси воқеӣ амали ўҳдадориҳои андоз, ки қаблан мувофиқи қисмҳои 2 ва 4 ҳамин модда аз ҳисоб бароварда шуда буданд, барқарор карда мешаванд, аммо фоизҳо ва ҷаримаҳо аз давраи қабули қарор дар хусуси бедарак ғоиб, ғайри қобили амал эътироф намудан ё фавтида эълон кардани шаҳрванд (шахси воқеӣ) то лаҳзаи қабул шудани қарори даҳлдор ҳисоб карда намешаванд.

Моддаи 64. Қатъ гардидан ўҳдадории андоз

Дар ҳолатҳои зерин ўҳдадории андоз қатъгардида ва қарзи андоз пардоҳтшуда ҳисобида мешаванд:

- ба таври даҳлдор иҷро гардидан ўҳдадории андоз ва пардоҳти андозҳо, фоизҳо ва ҷаримаҳо;
- гузаштани мӯҳлати даъво аз рӯи ўҳдадории андоз, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст;
- муфлис эътироф шудани андозсупоранди дар ҳолати нокифоя будани молу мулки он, агар бо қарори суд тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад;
- фавти шахси воқеӣ дар ҳолати мавҷуд набудани вориси ҳуқуқӣ ё меросхӯр;
- фавтида эълон шудан, бедарак ғоиб ё ғайри қобили амал эътироф шудани шахси воқеӣ ҳангоми мавҷуд набудан ё нокифоя будани молу мулки вай;
- аз ҳисоб баровардани ўҳдадории андозтибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур.

БОБИ 10. БАҲСОБИРИИ ИҶРОИ ЎҲДАДОРИИ АНДОЗ

Моддаи 65. Асосҳои баҳисобигирии ичрои ўҳдадории андоз

1. Баҳисобигирии ичрои ўҳдадории андоз аз ҷониби мақомоти андоз бо роҳи пеш бурдани ҳисбономаи шахсии андозсупоранда (агенти андоз) амалӣ карда мешавад.

2. Аз ҷониби мақомоти андоз пеш бурдани ҳисбономаи шахсии андозсупоранда (агенти андоз) инҳоро дар бар мегирад:

- кушодани ҳисбономаи шахсӣ барои ҳар намуди андоз;

3. Минбаъд дар ҳисбономаи шахсӣ дарҷ намудани маблағҳои ҳисобкардашуда, иловагӣ ҳисобшуда, пардохтшуда, баҳисобигирифташуда, баргардонидашуда андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо;

- bastani ҳисбономаи шахсӣ.

3. Маблағи ҳисобкардашуда андоз маблағи андозе мебошад, ки аз ҷониби шахсони зерин ҳисоб карда шудааст:

- андозсупоранда (агенти андоз) дар ҳисботи андоз;

- мақомоти андоз аз рӯи намудҳои алоҳиди андозҳо аз шахсони воқеӣ, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст;

- мақомоти ваколатдор – тибқи асосҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур.

4. Дар Кодекси мазкур таҳти мағҳуми маблағи андози (ўҳдадории андози) иловагӣ ҳисобшуда ва аз ҷониби мақомоти андоз дар ҳисбономаҳои шахсии андозсупоранда дохилкардашуда маблағи ҳисобшаванди андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо барои давраи андози муайянӣ андозсупоранда фаҳмида мешавад. Иловагӣ ҳисоб намудани маблағи андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо, аз ҷумла зиёд ё кам кардани ўҳдадорӣ, аз ҷониби мақомоти андоз дар холатҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- аз рӯи натиҷаҳои санчиши андоз ва ҳамагуна дигар маълумоти ба мақомоти андоз маълумшуда;

- тибқи маълумоти мақомоти дигар, натиҷаҳои назорати камералий, муоинаи хронометражӣ ё шаклҳои дигари назорати андоз;

5. Дар Кодекси мазкур таҳти мағҳуми маблағи андози (ўҳдадории андози) иловагӣ ҳисобшуда ва аз ҷониби мақомоти андоз дар ҳисбономаҳои шахсии андозсупоранда (агенти андоз) дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои зерин пеш бурда мешавад:

- оид ба пардохти андозҳо, ҷаримаҳо, фоизҳо;

- дар бораи баҳисобигириҳо, баргардонидани маблағҳои изофапулии андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои гузаронидашуда;

6. Ҳангоми тағиیر ёфтани мӯҳлати ичрои ўҳдадории андоз оид ба пардохт намудани андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур дар ҳисбономаи шахсии андозсупоранда маблағи андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо, ки мӯҳлати ичрои ўҳдадории андоз барои онҳо тағиир дода шудааст, бо дарназардошти мӯҳлати ичрои он инъикос карда мешавад. Дар давраи тағиирёбии мӯҳлати пардохти андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо аз ҷониби мақомоти андоз нисбат ба андозсупоранда чораҳои ҷавобгарӣ ва чораҳои маҷбуран ситонидан татбик карда намешаванд.

7. Маблағи фоизҳои дар ҳаҷм ва бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур иловагӣ ҳисобшуда дар ҳисбономаи шахсии андозсупоранда (агенти андоз) бо нишон доддани даврае, ки онҳо иловагӣ ҳисоб шудаанд, инъикос карда мешавад.

8. Роҳбари мақомоти андоз ҳуқуқ дорад маблағи андозро ҳисоб карда, пардохти фаврии онро то санае, ки маъмулан андоз супорида мешавад, талаб намояд, агар ин чорабинӣ барои таъмини ситонидани андоз зарур бошад ва иттилооти мушахҳас мавҷуд бошад, ки агар пардохти фаврии андоз сурат нагирад, андозсупоранда бо роҳи фирор аз ҳудуди кишвар, супоридани дороиҳо ба шахси дигар ё андешидани дигар чораҳое, ки ба ситонидани андоз монеъ мешаванд, аз андозбандӣ канорагиӣ менамояд.

Моддаи 66. Мӯҳлати даъво

1. Мақомоти андоз метавонанд маблағи андози андозсупорандаро ҳисоб намоянд (иловагӣ ҳисоб намоянд), аз нав баррасӣ намоянд (ислоҳ намоянд) ва (ё) маблағи андози ҳисобшударо (иловагӣ ҳисобшударо, ислоҳшударо) дар давоми 5 соли баъди ба охир расидани соли тақвимӣ, ки давраи андози даҳлдорро дар бар мегирад, ситонанд.

2. Андозсупоранда ҳуқуқ дорад баргардонидан ё ба ҳисоб гирифтани маблағи андозро дар давоми 5 соли баъди ба охир расидани соли тақвимӣ талаб намояд.

3. Нисбат ба андозсупорандагоне, ки тибқи фасли XVII Кодекси мазкур низоми андозбандии имтиёзномро истифода мебаранд, мӯҳлати даъво ба мӯҳлати андозбандии имтиёзноми мутобики санадҳои меъериҳи ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайянгардида дароз карда мешавад.

4. Ҷараёни мӯҳлати даъво дар давраи амали мораторияи санчиши андозҳо ва мӯҳлати батаъхиргузории пардохти андозҳо боздошта мешавад.

БОБИ 11. ПАРДОХТ, ҶАМЬОВА҆РӢ ВА БАРГАРДОНИДАНИ АНДОЗҲО

Моддаи 67. Шаклҳои мӯҳлати пардохти андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо

1. Андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои тибқи Кодекси мазкур ҳисобшуда (иловагӣ ҳисобшуда) бояд дар мӯҳлатҳои муайяннамудаи Кодекси мазкур аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) ба суратҳисобҳои буҷети даҳлдор пардоҳт шаванд.

2. Дар дехот ҷамъоварии андозҳо аз молу мулки ғайриманқули шахсони воқеӣ метавонад дар шакли нақд аз ҷониби корманди ваколатдоршудаи мақомоти андоз бо мусоидатикормандони мақомоти худидоракуни дехот амалӣ карда шавад.

3. Ҳангоми бо пули нақд гирифтани андозҳо аз молу мулки ғайриманқул аз шахсони воқеӣ дар ду нусхай шабеҳ ҳуҷҷати дорои ҳисботи қатъӣ дар бораи пардоҳти андоз, ки шакл ва тартиби истифодабарии онро мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, пур карда мешавад.

Моддаи 68. Маҳалли пардоҳти андозҳо ва буҷетҳое, ки андозҳо ба онҳо гузаронида мешаванд

1. Андозҳои умумидавлатӣ ба буҷети ҷумҳурияӣ ва андозҳои маҳаллий ба буҷетҳои маҳаллий пардоҳт мешаванд.

2. Андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои ҳисобшуда (иловагӣ ҳисобшуда) бояд дар маҳалҳои зерин пардоҳт шаванд:

-дар маҳалле, ки дар огоҳиномаи мақомоти андоз оид ба ҳисобкуни (иловагӣ ҳисоб намудани) андоз ва талабот оид ба пардоҳти андоз зикр шудааст;

-агар огоҳиномаи мақомоти андоз оид ба ҳисобкуни (иловагӣ ҳисоб намудани) андоз зарур набошад, дар маҳалле, ки дар санади даҳлдори қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст;

-агар дар санади даҳлдори қонунгузории андоз маҳал зикр нашуда бошад, - дар маҳалли зисти андозсупоранда - шахси воқеӣ, дар маҳалли фаъолияти соҳибкори инфиродӣ ё дар маҳалли бақайдигарии давлатии шахси ҳуқуқӣ (филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ), ё дар маҳалли ҷойгиршавии агенти андоз (филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқӣ – резидент).

3. Қонунгузории буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли тақвими даҳлдор метавонад пардоҳти андозҳои умумидавлатиро (ё қисми онҳоро) ба буҷети ҷумҳурияӣ ва (ё) буҷети маҳаллий муқаррар намояд.

4. Андозсупоранда ҳар сол дар мақомоти андози маҳалли баҳисобгириаш маблағотеро (суратҳисобҳои бонкӣ ва ҳазинадориеро), ки ба онҳо бояд ин ё он намуди андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо ба ин ё он буҷет супорида шаванд, аниқ менамояд.

5. Новобаста ба муқаррароти қисмҳои 1- 3 ҳамин модда, андози даромад ва андози иҷтимоӣ нисбат ба шахсони воқеие, ки дар воҳидҳои алоҳидай шахсони ҳуқуқӣ кор мекунанд, бояд ба буҷети маҳалли ҷойгиршавии воҳидҳои алоҳидабо дарназардоши тақсими маблағҳои ин андозҳо байни буҷетҳои ҷумҳурияӣ ва маҳаллий мутобиқи қонунгузории буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шаванд.

Моддаи 69. Ба ҳисоб гирифтани ё баргардонидани маблағҳои барзиёд пардоҳтшуда

1. Маблағи барзиёд пардоҳтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо барои давраи андоз, ба истиснои ҳолатҳои пешбинinamudaи моддаи 191 Кодекси мазкур, ин фарқи мусбии байни маблағҳои ба буҷет пардоҳтшуда ва маблағҳои ҳисобшудаи, иловагӣ ҳисобшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ба буҷет барои ҳамин давраи андоз мебошад.

2. Ба ҳисоб гирифтани маблағи барзиёд пардоҳтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо андозсупоранда бо пули миллӣ аз ҷониби мақомоти андозе гузаронида мешавад, ки тибқи ҳисобномаи шахсии андозсупоранда маблағи барзиёд пардоҳтшуда дар он мавҷуд мебошад.

3. Маблағи барзиёд пардоҳтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо бояд ҳатман бо тартиби зайл ба ҳисоб гирифта шавад:

- бе аризаи андозсупоранда – ба ҳисоби пардоҳти фоизҳо ва ҷаримаҳо аз рӯи ҳамин намуди андозҳо ва (ё) қарзҳои андозсупоранда аз рӯи дигар андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо, ки ба ҳамон буҷет ворид мешаванд;

-тибқи аризаи андозсупоранда барои баҳисобгирий, ки ҷавобан ба муроҷиати мақомоти андоз гирифта шудааст – бақияи байди иҷрои амалҳои дар сарҳати якумиҳамин қисм номбаршуда бавуҷудомадаро ба ҳисоби ўҳдадориҳо оид ба пардоҳтҳои минбаъдаи ҳамон андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ба буҷете, ки бояд бақияи бавуҷудомада низ ворид шавад, мегузаронанд.

4. Байди иҷрои амалҳои пешбинinamudaи сарҳатҳои якум ва дуюми қисми 3 ҳамин модда, агар Кодекси мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, якҷоя бо мақомоти даҳлдори молия маблағи зиёдатиро (бақияро) ба андозсупоранда дар мӯҳлати 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзai пешниҳоди аризаи хаттии андозсупоранда ба мақомоти андози баҳисобгириаш бармегардонанд.

5. Агар маблағи барзиёд пардоҳтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо мутобиқи қисмҳои 3 ва 6 ҳамин модда ба ҳисоби ўҳдадориҳо дигар андозҳо гузаронида шаванд, мақомоти андоз бояд дар ин маврид андозсупорандаро дар мӯҳлати 3 рӯз аз санаи гузаронидани баҳисобгирии дар боло пешбинishудa оғоҳ намоянд.

6. Агар ҳангоми гузаштани (барои гузаштани) молҳо ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан ҳам маблағи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо барзиёд пардоҳт шуда бошанд, мақомоти андоз ҳангоми гирифтани тасдиқномаи пардоҳти барзиёд аз мақомоти гумруki даҳlдор, мутобиқи ариза дар бораи баҳисобгирий амали дар қисми 3 ҳамин модда пешbinishudaro анҷом медиҳанд ва дар мӯҳлати 3 рӯz андозсупоранда ва мақомоти гумruki daҳlдорро дар бораи амалҳои худ оғоҳ менамоянд.

7. Дар асоси аризаи андозсупоранда баҳисобгирий тибқи қисми 3 ҳамин модда метавонад бо мувофиқаи байни мақомоти даҳlдори андоз ва гумruk, инчунин ба ҳисоби пардоҳт намудани қарзи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо, ки бояд ҳангоми гузаштани молҳо ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумruki Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳt шаванд, гузаронида шавад. Баҳисобгирий дар ҳолате роҳ дода мешавад, ки агар бақияи андоз барзиёд пардоҳtшудa ва қарз ба ҳамон як буҷет алоқаманд бошанд.

8. Бар ивази баргардонидани маблағи барзиёд пардоҳtшудa аксиз барои молҳои зераксизӣ, он аз ҳисоби дигар андозҳо, ба истиснои ҳолатҳои қатъӣ намудани фаъолияти андозsупорanда истеҳсолкунанда чунин молҳо, ба ҳисоб гирифта мешавad.

9. Агар маблағи барзиёд пардоҳtшудa андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ба як буҷет, вале ўҳдадории андоз ба буҷети дигар тааллук дошта бошанд, баҳисобгирий ё баргарdonidani маблағҳои барзиёd пардоҳtшудa андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо тибқи тартиби муқararrnamudaи daстuramal

дар бораи анҷом додани баҳисобгирӣ ё баргардонидани маблағҳои барзиёд пардохтшудаи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо, ки мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул менамояд, бо дарназардошти ўҳдадориҳои андози андозсупоранда, амалӣ гардонида мешаванд.

Моддаи 70. Тағйир додани мӯҳлати пардохти андозҳо

1. Тахти мағҳуми тағйир додани мӯҳлати иҷрои ўҳдадориҳои андоз оид ба пардохти андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо дар асоси аризai хаттии андозсупоранда гузаронидани мӯҳлати муқаррарнамудаи Кодекси мазкур оид ба пардохти андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ба мӯҳлати нисбатан дертар дониста мешавад.

2. Тағйир додани мӯҳлати иҷрои ўҳдадории андоз нисбат ба андозҳои дар манбаи пардохт ситонидашаванда ва андози иҷтимоӣ роҳ дода намешавад.

3. Ҳукуқи иҷрои ўҳдадории андоз аз рӯи мӯҳлатҳои тағйирдодашуда набояд ба шахси дигар гузашт карда шавад.

4. Батаъхиргузорӣ андозсупорандаро аз ҷавобгарӣ дар шакли ҳисоб кардани фоизҳо аз рӯи маблағҳои ба таъхир гузашташудаи маблағи андозҳо озод намекунад.

5. Дар давраи батаъхиргузорӣ ҷараёни мӯҳлатҳои даъвои ситонидани андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо, ки Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст, қатъ мегардад.

6. Маблағи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳое, ки пардохти онҳо ба таъхир гузашта шудааст, то ба охир расидани давраи батаъхиргузорӣ ҳамчун бақиятулӣ ба ҳисоб намеравад ва нисбат ба ин маблағҳо тадбирҳои маҷбуран ситонидани андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо татбиқ намегарданд.

7. Пардохти маблағи ўҳдадориҳои андози батаъхиргузошташуда дар моҳе, ки баъд аз моҳи давраи батаъхиргузорӣ фаро мерасад, амалӣ гардонида мешавад. Пардохти маблағи ўҳдадориҳои андози батаъхиргузошташудаи андозсупоранда ўро аз ўҳдадории пардохт намудани андозҳои ҷорӣ озод намекунад.

8. Батаъхиргузорӣ метавонад ба андозсупоранда ҳангоми мавҷуд будани яке аз асосҳои зерин пешниҳод карда шавад:

- расидани зарар ба ин андозсупоранда дар натиҷаи оғати табӣ, садамаи техногенӣ ва дигар ҳолатҳои таъсири қувваҳои рафъоназар; -аз ҷониби ин андозсупоранда анҷом додани фаъолияти ҷориқунонӣ ё инноватсионӣ, аз ҷумла ихтирои технологияҳои нав ё такмил додани технологияҳои истифодашаванда, кор карда баромадани намудҳои нави ашё ё мавод;

-сари вақт аз бучет маблағузорӣ нашудани ин андозсупоранда ё сари вақт напардохтани маблағи фармоиши давлатӣ, ки аз ҷониби ин андозсупоранда иҷро шудааст.

9. Батаъхиргузории тақрории пардохти андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо бе пурра пӯшонидани маблағҳои андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои қаблан батаъхиргузошташуда, ба истиснои ҳолатҳои мавҷудияти асосҳои пешбининамудаи сарҳати якуми қисми 8 ҳамин модда, маънӣ аст.

10. Қарор дар ҳусуси батаъхиргузорӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ишора ба намуди андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳое, ки батаъхиргузорӣ нисбат ба онҳо татбиқ шудааст, маблағи онҳо, мӯҳлати пардохти онҳоро дар бар гирад.

11. Батаъхиргузорӣ пешниҳод карда намешавад, агар:

-нисбат ба андозсупоранда вобаста ба вайрон кардани қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида бошад; - бинобар сабаби аз ҷониби андозсупоранда содир гардиданӣ вайронкунии қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистоннисбат ба вай оид ба ҳукуқвайронкунии андоз ё ҳукуқвайронкунии маъмурӣ истехсолоти парванда пеш бурда шуда истода бошад; - андозсупоранда ба рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият доҳил карда шуда бошад; -мавҷуд будани асоси кофие, ки дар ҳолати ҷой доштани ўҳдадории иҷронашудаи андоз андозсупоранда аз ҷунин тағйирот истифода бурда, маблағҳои пулии худ ва (ё) дигар молу мулкашро пинҳон менамояд.

12. Қарор дар ҳусуси батаъхиргузорӣ оид ба андозҳои умунидавлатӣ бо пешниҳоди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

13. Қарор дар ҳусуси батаъхиргузорӣ оид ба андозҳои маҳалӣ бо пешниҳоди мақомоти даҳлдори молия ва андози шаҳр (ноҳия) аз ҷониби Маҷлиси вакiloni ҳалқи шаҳри (ноҳия) даҳлдор қабул карда мешавад.

Моддаи 71. Тартиби пӯшонидани ўҳдадориҳои андоз

1. Пӯшонидани ўҳдадориҳои андоз бо тартиби зерин анҷом дода мешавад:

-фоизҳои иловагӣ ҳисобшуда; -ҷаримаҳои иловагӣ ҳисобшуда; -маблағи андозҳои ҳисобшуда (иловагӣ ҳисобшуда).

2. Ҳамзамон аз рӯи маблағи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳои иловагӣ ҳисобшуда пардохтани ўҳдадориҳои андоз тибқи пайдарҳамии зерин амалӣ карда мешавад:

- пеш аз ҳама ўҳдадориҳои андози солҳои гузашта, аз қарзҳои андози нисбатан барвақттар (қарзҳои андози аз соли ҷорӣ дурттар) оғоз гардида, то қарзҳои андози дертар (қарзҳои андози ба соли ҷорӣ наздиктар) равона карда мешавад;

-маблағи боқимонда барои пардохт кардани ўҳдадориҳои андози соли ҷорӣ пардохт мешаванд (агар онҳо мавҷуд бошанд).

ФАСЛИ V. МАҶБУРАН СИТОНИДАНИ АНДОЗҲО ВА ЧОРАҲОИ ҶАВОБГАРӢ БОБИ 12. ЧОРАҲОИ ТАЪМИНИ ИҼРОИ ЎҲДАДОРИИ ДАР МӮҲЛАТАШ ИҼРОНАШУДАИ АНДОЗ

Моддаи 72. Чораҳои таъмини ичрои ўҳдадории дар мӯҳлаташ икронашудаи андоз

1. Мақомоти андоз ичрои ўҳдадориҳои андози дар мӯҳлати муқарраршуда икронакардаи андозсупорандаро бо чораҳои зерини пешбининамудаи ҳамин боб таъмин менамоянд:

- ҳисобкунии фоизҳо ба маблағҳои дар мӯҳлаташ пардохтнашудаи андозҳо;
- боздоштани амалиёти харочоти суратҳисоби бонкии андозсупоранда дар ташкилотҳои қарзӣ;
- рӯёнидани қарзҳои андоз аз ҳисоби маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкӣ мавҷудбудаи андозсупоранда ва (ё) дебиторони вай, инчунин маблағҳои пулии нақди андозсупоранда;
- рӯёнидани қарзи андоз аз ҳисоби ҳабс кардан ва фурӯши молу мулки андозсупоранда.

2. Чораҳои пешбининамудаи сарҳатҳои дуюм, сеюм ва ҷоруми қисми 1 ҳамин модда татбиқ карда мешаванд:

- бевосита аз ҷониби мақомоти андоз бо тартиби ғайрисудӣ нисбат ба он қарзҳои андозе, ки андозсупоранда эътироф кардааст;
- бо тартиби судӣ нисбат ба қарзҳои андозе, ки дар сарҳати якумӣ ҳамин қисм нишон дода нашудаанд.

3. Дар сурати аз ҷониби андозсупоранда дар мӯҳлатҳои муқарраршуда пардохт нагардидани андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ва ба вуҷуд омадани қарзи эътирофшудаи андоз, мақомоти андоз:

-андозсупорандаро оид ба зарурати пардохти қарзи андоз дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи аз ҷониби андозсупоранда гирифтани чунин огоҳинома ва имконпазирӣ нисбат ба ўандешидани тадбирҳои пешбининамудаи сарҳатҳои дуюм, сеюм ва ҷоруми қисми 1 ҳамин модда огоҳ менамоянд;

-дар ҳолати аз ҷониби андозсупоранда дар мӯҳлати зикргардида пардохт нагардидани қарзи эътирофшудаи андоз, мақомоти андоз тақроран андозсупорандаро оид ба зарурати пардохти қарзи андоз дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи гирифтани чунин огоҳинома огоҳ менамоянд;

-ҳангоми ичро нагардидани талаботи огоҳиномаҳои дар сарҳатҳои якум ва дуюми ҳамин қисм пешбинишуда, нисбат ба андозсупорандае, ки қарзи андоз дорад, мақомоти андоз метавонанд ҳамзамон тамоми чораҳои пешбининамудаи қисми 1 ҳамин моддоро татбиқ намоянд.

4. Чораҳои мачбуран рӯёнидани андозҳо вобаста ба боздоштани амалиёти харочотии суратҳисобҳои андозсупоранда дар ташкилотҳои қарзӣ, рӯёнидани қарзи андоз аз ҳисоби маблағҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкии андозсупоранда ва (ё) дебиторони вай мавҷудбуда, инчунин маблағҳои пулии нақди андозсупорандагон метавонанд ба тартиби ғайрисудӣ амалӣ карда шаванд, ба истиснои:

- суратҳисобҳои пасандозии шахсони воқеӣ, ки бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул намебошанд;
- суратҳисобҳои қарзӣ ва суратҳисобҳои маҳсуси аз ҳисоби маблағҳои ташкилотҳои байнамилалии молиявӣ кушодашуда;
- амалиёти харочотӣ аз суратҳисобҳои андозсупоранда оид ба пардохти музди меҳнат ва пардохтҳои ба он баробаркардашуда, пардохтҳо аз рӯи ўҳдадориҳои ҷории андоз ва пӯшонидани қарзи андоз.

5. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани қарзи эътирофшудаи андоз мақомоти андоз метавонанд қарор қабул намоянд, ки ичроҷаш барои ташкилотҳои қарзӣ, бо дарназардошти маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қисми 4 ҳамин модда, оид ба боздоштани амалиёти харочотӣ тибқи суратҳисобҳои андозсупоранда дар ин ташкилотҳо ҳатмӣ мебошад. Чораи мазкур, инчунин метавонад ҳангоми мавҷуд будани ақаллан яке аз ҳолатҳои зерин низ татбиқ карда шавад:

-агар андозсупоранда дар мӯҳлати муқарраршуда эъломияи андозро пешниҳод нақунад, мақомоти андоз ўро дар бораи зарурати пешниҳоди он огоҳ карда бошанд ва агар баъди ба охир расидани 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи чунин огоҳ эъломияи андоз пешниҳод нашуда бошад;

-роҳ надодани шахсони мансабдори мақомоти андоз барои гузаронидани санчиши андоз ё дигар шакли назорати андоз, пешниҳод накардан ҳуҷҷатҳои барои санчиш зарур, ба истиснои ҳолатҳои вайрон намудани тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур оид ба гузаронидани назорати андоз, агар аз рӯзи аз ҷониби андозсупоранда гирифтани огоҳиномаи мақомоти андоз дар хусуси гузаронидани яке аз шаклҳои назорати андоз ва оид ба имконияти татбиқи чораҳои пешбининамудаи ҳамин модда 10 рӯзи тақвимӣ гузашта бошад.

6. Боздоштани амалиёти харочотӣ аз рӯи суратҳисобҳои андозсупоранда дар ташкилотҳои қарзӣ барои ситонидани қарзи эътирофшудаи андозбо дарназардошти талаботи қисмҳои 4 ва 5 ҳамин модда тибқи тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

-қарори роҳбари (ё муовини ваколатдори роҳбари) мақомоти андоз барои ичро ба ташкилотҳои қарзӣ, ки дар он суратҳисобҳои андозсупоранда кушода шудаанд ва хизмат расонида мешаванд, фиристода мешавад;

-ташкилотҳои қарзӣ ўҳдадоранд қарори даҳлдори мақомоти андозро оид ба боздоштани амалиёти харочотӣ аз рӯи суратҳисобҳои андозсупоранда ичро намоянд, инчунин ҳукуқ надоранд барои ў суратҳисобҳои нав кушоянд, аз суратҳисобҳои вай пули нақд диханд ва (ё) ба ў қарз диханд;

-то гирифтани огоҳиномаи ҳаттии мақомоти андоз оид ба ичрои пурраи қарорҳои қаблан қабулнамудаи онҳо дар бораи боздоштани амалиёти харочотӣ аз рӯи суратҳисобҳо ташкилотҳои қарзӣ ўҳдадоранд тибқи дарҳости ин мақоми андоз ҳар моҳ ба мақомоти андозе, ки андозсупоранда дар он ба ҳисоби гирифта шудааст, оид ба амалиёти даромаду харочотӣ ва маблағҳои пулии воридшуда (ҳарҷшуда) аз рӯи суратҳисобҳои амалиёташон боздошташудаи андозсупоранда маълумот пешниҳод намоянд. Мақомоти андоз метавонанд дурустии ичрои талаботи муқаррарнамудаи ҳамин қисм ва (ё) саҳехии маълумоти пешниҳодшударо таҳти санчиш қарор диханд.

7. Ситонидани қарзи эътирофшудаи андоз аз ҳисоби пулҳои дар суратҳисобҳои андозсупоранда ва (ё) дебиторони вай дар ташкилотҳои қарзӣ, инчунин воситаҳои пулии нақди андозсупоранда бо дарназардошти маҳдудиятҳои қисми 4 ҳамин модда бо тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

- фармоишҳои инкассавии даҳлдори роҳбари (ё муовини ваколатдори роҳбари) мақомоти андоз, инчунин санадҳои муқоисавии қарзи дебиторӣ (танҳо ҳангоми ситонидани қарз аз ҳисоби дебиторҳои андозсупорандагӣ қарздор) барои ичро ба ташкилотҳои қарзӣ, ки дар онҳо суратҳисобҳои андозсупоранда ва (ё) дебиторони он кушода шудаанд ва хизмат расонида мешаванд, ирсол мегарданд. Ҳангоми ситонидани маблағҳои дар суратҳисобҳои асьории хориҷӣ ҷойгиршуда, ташкилотҳои қарзӣ ўҳдадоранд дар давоми ду рӯзи корӣ баъд аз ворид гардидани

фармоши инкассавӣ фурӯши воситаҳои асьории андозсупорандаро амалӣ намуда, маблағҳои пулиро ба буҷети дахлдор гузаронанд. Ҳарочоти марбут ба фурӯши асьори хориҷӣ аз ҳисоби андозсупоранда анҷом дода мешаванд;

- ташкилотҳои қарзӣ бо дарназардошти маҳдудиятҳои пешбининамудаи қисми 4 ҳамин модда ўҳдадоранд бидуни аз мақомоти андоз талаб намудани ҳуҷҷатҳои иловагӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 71 Кодекси мазкур фармоишҳои дахлдори инкассавии мақомоти андозро дар бораи ситонидани маблағҳои пули аз суратҳисобҳои андозсупоранда ва (ё) дебиторони он барои пӯшонидани қарзи андоз иҷро намоянд;

- то гирифтани оғоҳиномаи ҳаттӣ аз мақомоти андоз оид ба иҷрои пурраи қарорҳои қаблан қабулнамудаи онҳо дар бораи ситонидани қарзи андоз аз ҳисоби воситаҳои пулии дар суратҳисобҳои бонкӣ андозсупоранда ва (ё) аз ҳисоби дебиторҳои он, ташкилотҳои қарзӣ ўҳдадоранд тибқи дарҳост ба мақоми андоз оид ба амалиёти даромадию ҳарочотӣ ва маблағҳои пулии воридшуда (ҳарҷшуда) аз рӯи суратҳисобҳои бонкӣ андозсупоранда ва (ё) дебиторони вай ҳар моҳ маълумот пешниҳод намоянд. Мақомоти андоз метавонанд дурустии иҷрои талаботи муқаррарнамудаи сарҳатҳои якум ва дуюмиҳамин қисм ва (ё) саҳехии маълумоти пешниҳодшударо таҳти санчиш қарор диханд;

- барои ситонидани қарзи андоз аз ҳисоби воситаҳои пулии нақди андозсупоранда қарори дахлдори роҳбари (муовини ваколатдори роҳбари) мақоми андоз барои иҷро ба андозсупоранда ирсол карда мешавад. Пас аз гирифтани қарори дахлдор андозсупоранда ўҳдадор аст воситаҳои пулии нақдашро танҳо барои пӯшонидани қарзи андоз тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 71 Кодекси мазкур, ба истиснои пардоҳти музди меҳнат ва пардоҳтҳои ба он баробаркардашуда, равон намояд.

8. Баъди бартараф намудани асосҳое, ки боиси татбиқи чораҳои маҷбуран ситонидани андозҳо мутобики қисмҳои 6,7 ҳамин модда шуда буданд, мақоми андоз дар асоси маълумоти ҳаттии ташкилотҳои қарзӣ оид ба маблағҳои пулии аз суратҳисобҳои андозсупоранда ва (ё) дебиторони он ситонидашуда ва (ё) санади муқоисавии ўҳдадориҳои андозии андозсупорандаро бо мақомоти андоз дар мӯҳлати як рӯзи корӣ қарорҳои қаблан қабулшударо иҷрошуда ҳисобида, ҳамзамон ба шахсони дахлдор оғоҳинома мефиристанд. Қарорҳои қаблан қабулнамудаи мақомоти андоз барои ташкилотҳои қарзии дахлдор ва андозсупоранда аз рӯзи фиристида шудани оғоҳиномаи ҳаттии мақомоти андоз оид ба иҷрои онҳо, иҷрошуда ҳисобида мешаванд.

9. Барои ситонидани қарзи эътирофшудаи андоз аз ҳисоби фурӯши молу мулки андозсупоранда қарори дахлдори мақомоти андоз оид ба ҳабси молу мулки андозсупоранда ва ба фурӯш баровардани он барои пӯшонидани қарзи андоз қабул мегардад, ки аз ҷониби мақомоти андоз мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истеҳсолоти иҷро» ба иҷро расонида мешавад.

10. Барои мақсадҳои ҳамин боб суратҳисобҳои муассисаҳои давлатӣ, ки дар мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба иҷрои буҷет кушода шудаанд, ба суратҳисобҳои бонкӣ ва мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба иҷрои буҷет бошад, ба ташкилотҳои қарзӣ баробар дониста мешаванд.

11. Дар сурате, ки агар андозсупоранде, ки нисбат ба ўҷораҳои маҷбуран ситонидани андозҳо амалӣ шуда истодаанд, нақшай воқеии беҳбудии вазъи молиявиро пешниҳод намояд, мақоми андоз ва андозсупоранда метавонанд ба мӯҳлати то 6 моҳи пай дар пайи тақвимӣ оид ба тартиб ва мӯҳлатҳои пардоҳти қарзи андоз шартнома банданд. Роҳбари мақоми ваколатдори давлатӣ метавонад иловатан шартномаи зикршударо бо андозсупоранда ба мӯҳлати то 6 моҳи пай дар пайиминбаъда дароз намояд. Ҳамзамон иҷрои қарорҳои қаблан қабулгардида оид ба истифодабарии тадбирҳои маҷбуран ситонидани андозҳо ба мӯҳлати амали шартнома боздошта мешавад. Мӯҳлати иҷрои шартномаи мазкур ва боздошта шудани қарорҳои қаблан қабулгардидаи мақоми андоз оид ба истифодабарии чораҳои маҷbuран ситонидани андозҳо наметавонад дароз карда шавад.

Моддаи 73. Фоизҳо

1. Ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи қисми 5 ҳамин модда, агар маблағи андоз, аз ҷумла пардоҳти ҷорӣ дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қонунгузории андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳт нашуда бошад ва бақияпӯлий ҷой дошта бошад, андозсупоранда (агенти андоз) ўҳдадораст аз санаи фаро расидани мӯҳлати пардоҳт то санаи пардоҳти бақияпӯлиҳо фоизҳои дахлдорро пардоҳт намояд.

2. Фоизҳо барои ҳар як рӯзи иҷро нагардидани ўҳдадории андоз, аз рӯзи якум баъд аз фарорасии мӯҳлати пардоҳти андоз, бо дарназардошти рӯзи пардоҳт ҳисоб карда мешаванд.

3. Маблағи фоизҳо, новобаста ба татбиқи дигар чораҳои маҷbuран ситонидан, инчунин дигар чораҳои ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб ва пардоҳти карда мешаванд.

4. Пардоҳти фоизҳо дар шакли иловапулӣ ба маблағи бақияпӯлий анҷом дода мешавад.

5. Фоизҳо ҳисоб карда намешаванд:

- аз рӯи қарзҳои андози соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие, ки нисбат ба онҳо қарор дар ҳусуси муфлишавӣ қабул гардидааст - аз рӯзи аз ҷониби суд қабул гардидан парванда оид ба муфлишавӣ;

- аз рӯи маблағи қарзи андоз - аз санаи эътибори қонунӣпайдо намудани қарори суд дар ҳусуси бедаррак ғоib эътироф шудани шахси воқеӣ то лаҳзаи бекор карда шудани он;

- аз рӯи фоизҳо ва маблағи ҷарима;

- аз рӯи қарзи андоз, ки бо роҳи гузаронидани баҳисобигарии маблағи барзиёд пардоҳтшудаи андоз - аз санаи ҳуҷҷати пардоҳти барои гузаронидани баҳисобигарӣ;

- аз рӯи маблағи бақияпӯлий оид ба як намуди андозҳо, агар доир ба дигар намуди андозҳо маблағи барзиёд пардоҳтшуда мавҷуд бошад;

- аз рӯи қарзҳои андози шахси воқеии, ки фавтидааст ва ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда дар ин бораи пешниҳод шудааст.

6. Агар аз санаи аз ҷониби андозсупоранда додани ариза барои баргардонидани (ба ҳисоб гирифтани) маблағи андози барзиёд пардоҳтшуда, яъне изофапулӣ, то санаи воқеии баргардонидани (ба ҳисоб гирифтани) маблағи изофапулӣ беш аз 30 рӯзи тақвимӣ гузашта бошад, фоизҳо ба ғоидан андозсупоранда ба маблағи изофапулии андоз бояд аз буҷети дахлдор аз санаи додани ариза барои баргардонидани (ба ҳисоб гирифтани) изофапулӣ то санаи воқеии баргардонидани он пардоҳт шаванд. Фоизҳо ба андозсупоранда пардоҳт намешаванд, агар баргардонидани маблағи изофагӣ дар мӯҳлати на бештар аз 30 рӯз аз лаҳзаи аз ҷониби андозсупоранда додани ариза дар мавриди баргардонидани маблағҳои зиёдатии пардоҳтшуда анҷом дода шавад.

7. Дар ҳолати ба ҳисоб гирифтани маблағи барзиёд пардохтшуда ба санаи амалӣ намудани баҳисобири ё, агар маблағи барзиёд пардохтшуда ё бақияпулӣ ба буҷетҳои гуногун тааллук душта бошанд, ба санаи гирифтани иҷозат ба баҳисобири маблағҳо баргардонида ҳисобида мешаванд.

8. Фоизҳо аз рӯзи пардохтани қарзи андоз ҳисоб карда намешаванд.

9. Фоизҳо дар ҳаҷми 0,08 фоизи маблағи қарзи андоз барои ҳар рӯзи тақвимии мавҷуд будани бақияпулӣ ё изофапулӣ ҳисоб карда мешаванд.

Моддаи 74. Тартиби судии маҷбуран ситонидани қарзи андоз

1. Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои пешбининамудаи сарҳати дуюмиқисми 2 моддаи 72 Кодекси мазкур, роҳбари (ё муовини ваколатдори роҳбари) мақоми андозе, ки дар онҳо андозсупоранда ба ҳисоб гузашта шудааст, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба суди иқтисодӣ ё ба суди маҳалли чойгиршавии андозсупоранда оид ба ситонидани қарзи андоз бо роҳи нисбат ба вай татбиқ намудани ҷораҳои пешбининамудаи сарҳатҳои дуюм, сеюм ва ҷоруми қисми 1 моддаи 72 Кодекси мазкур муроҷиат намуда, нусҳаи аризан даъвогиро ба андозсупоранда ирсол мекунанд.

2. Суди иқтисодӣ муроҷиати мақоми андозро дар бораи ситонидани қарзи андоз аз шахси ҳукуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ мувофиқи Кодекси муроғиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби истехсолоти соддакардашуда баррасӣ менамояд.

3. Суди маҳалли чойгиршавии андозсупоранда муроҷиати мақоми андозро дар бораи ситонидани қарзи андози шахси воқеиен, ки соҳибкори инфиродӣ намебошад, дар рафти муроғиаи фармонӣ тибқи Кодекси муроғиавии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ менамояд.

4. Ҳалномаи суд дар бораи ситонидани қарзи андоз пас аз Ҷӯтибори қонунӣ пайдо карданаш аз ҷониби мақомоти андоз тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро карда мешавад.

Моддаи 75. Ҳабси молу мулк

1. Ҳабси молу мулк аз ҷониби мақомоти андоз мутобиқи Кодекси мазкур ва (ё) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истехсолоти иҷро» барои таъмини иҷрои ӯҳдадории андози дар мӯҳлаташ иҷронашуда нисбат ба қарзи андози андозсупоранда, ки дар қисми 2 моддаи 72 Кодекси мазкур муқаррар шудааст, татбиқ карда мешавад.

2. Ҳабс танҳо нисбат ба он молу мулке татбиқ карда мешавад, ки барои иҷрои ӯҳдадориҳои андоз зарур ва кифоя мебошад. Ҳабси молу мулки андозсупоранда аз ба рӯйхатигарии молу мулк, муқаррар кардани тартиби ихтиёрдорӣ кардан, соҳибӣ намудан ва истифода бурдани молу мулки ҳабсшуда, инчунин ба андозсупоранда доддани молу мулки ҳабсшуда барои нигоҳдорӣ ё гирифтани он ҷиҳати минбаъд бо мақсади пӯшонидани ӯҳдадориҳои андози андозсупоранда бегона кардан (форӯҳтан) иборат мебошад.

3. Мақомоти гумрук дар асоси оғоҳиномаи ҳаттии мақоми андоз вобаста ба қарор дар бораи ҳабси молу мулки андозсупоранда амалиёти содиротии тамоми молу мулки ҳабсшудаи ин андозсупорандаро ба мӯҳлати дар оғоҳиномаи ҳаттии мақомоти андоз пешбинигардида бозмедоранд.

4. Нотариусҳои давлатӣ, раисони ҷамоатҳои шаҳрак ва дехот ва дигар шахсони мансабдоре, ки ваколатдоранд амалиёти нотариалиро анҷом диханд, инчунин мақомоте, ки ваколат доранд шартномаҳои гарави молу мулкро ба қайд гиранд, дар асоси оғоҳиномаи ҳаттиимақоми андоз вобаста ба қарор дар бораи ҳабси молу мулки андозсупоранда амалиёти нотариалии ҳама гуна шаклҳои бегона кардани (ба дигарон доддани) тамоми молу мулки ҳабсшудаи ин андозсупоранда ва гарави онро ба мӯҳлати дар оғоҳиномаи ҳаттии мақоми андоз пешбинигардида бозмедоранд.

5. Ҳабси дастгоҳҳо, таҷҳизот, бино, иншоот ва дигар воситаҳои асосии ташкилотҳои давлатӣ манъ мебошад.

6. Баҳодиҳии нархи молу мулки баҳабсгирифташуда аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, ки барои анҷом доддани фаъолияти нархгузорӣ иҷозатнома доранд, амалӣ карда мешавад. Ҳарочоти вобаста ба нархгузории объекти ҳабсшуда, инчунин ҳаққи хизмати нархгузор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт мешаванд.

Моддаи 76. Фурӯши молу мулки ҳабсшуда

1. Молу мулки ҳабсшудаи андозсупоранда мутобиқи Кодекси мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истехсолоти иҷро» форӯҳта мешавад.

2. Даромад аз бегона кардани (форӯши) молу мулки ҳабсшуда барои пӯшонидани қарзҳои андози андозсупоранда тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи истехсолоти иҷро» равона карда мешавад. Бақияи маблағ дар муддати 10 рӯзи корӣ ба андозсупоранда баргардонида мешавад.

Моддаи 77. Муроҷиат ба суд дар бораи муфлис эътироф кардани андозсупоранда

Дар сурати аз ҷониби андозсупоранда напардохтани маблағи қарзи андоз пас аз татбиқ кардани ҳамаи ҷораҳои пешбининамудаи моддаи 72 Кодекси мазкур ё мавҷуд набудани воситаҳои пулии андозсупоранда дар суратҳисобҳои бонкӣ ва (ё) молу мулки бозоргузар ва (ё) қарзҳои дебиторӣ ҳангоми мавҷуд будани нишонаҳои муфлишшавӣ, мақомоти андоз ҳукуқ доранд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муфлис эътироф кардани андозсупоранда ба суд муроҷиат намояд.

Моддаи 78. Аз ҳисоб баровардани қарзҳои беэътиmod оид ба андоз

Қарзи зерини андози андозсупоранда беэътиmod эътироф гардида, тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоб бароварда мешавад:

-дар ҳолатҳои пешбининамудаи сарҳатҳои дуюм - шашуми қисми 1 моддаи 64 Кодекси мазкур;

-дар ҳолатҳои оғатҳои табии (садамаҳо), ҳодисаҳои фавқулодда.

БОБИ 13. ЧАВОБГАРЙ

Моддаи 79. Ҳукуқвайронкунни андоз

1. Ҳукуқвайронкунни андоз кирдори (амал ё беамалии) зиддиҳукуқии андозсупорандагон (агентҳои андоз) ва шахсони мансабдори онҳо, инчунин шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор эътироф мешаванд, ки ба ичро нагардидан ё ба таври дахлдор ичро нагардидан талаботи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки назорати онҳо ба зимма мақомоти андоз вогузор шудааст, оварда расонидаанд.

2. Аз ҷониби андозсупорандагон (агентҳои андоз), шахсони мансабдори онҳо ва шахсони мансабдори мақоми ваколатдор содир шудани ҳукуқвайронкунни андоз боиси ҷавобгарии пешбининамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.

Моддаи 80. Ҳолатҳои истиснокунандай ҷавобгарӣ барои содир намудани ҳукуқвайронкунни андоз

1. Ба ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсро дар ҳолатҳои зайл ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашидан мумкин нест:

-аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) ичро намудани тавзехоти хатти мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба ичрои ўҳдадориҳои андоз;

-аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) мустақилона бартараф карда шудани ҳукуқвайронкунни андоз то лаҳзаи нисбат ба вай татбиқ намудани шаклҳои назорати андоз, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст.

2. Агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, ҳангоми мавҷуд будани ҳадди ақал яке аз ҳолатҳои зерин шахсро ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашидан мумкин нест:

-мавҷуд набудани ҳодисаи ҳукуқвайронкунни андоз;

-мавҷуд набудани гуноҳи шаҳс дар содир шудани ҳукуқвайронкунни андоз;

-аз ҷониби шаҳси воқеи, ки дар лаҳзаи содир гардидан кирдор ба синни 16-солагӣ нарасидааст, содир намудани кирдоре, ки дар он нишонаҳои ҳукуқвайронкунни андоз мавҷуданд;

-гузаштани мӯҳлати ба ҷавобгарӣ кашидан барои содир намудани ҳукуқвайронкунни андоз.

ФАСЛИ VI. ҲАЛЛИ БАҲСҲО

БОБИ 14. ҲАЛЛИ БАҲСҲО

Моддаи 81. Шикоят

1. Ҳар як андозсупоранда ҳуқуқ дорад аз болои қарори санадҳои мақомоти андоз, амал ё беамалии кормандони онҳо шикоят намояд.

2. Шикоят аз болои санади мақоми андоз ҳамзамон маънои шикоят аз болои қарорҳои нисбат ба ин санади қабулкардаи мақоми андозро дорад.

3. Шикояти андозсупоранда метавонад ба мақоми болои андоз, мақоми ваколатдори давлатӣ ва (ё) суд пешниҳод карда шавад.

4. Шикоятҳои (аризаҳои даъвогии) андозсупоранда, ки ба суд пешниҳод шудаанд, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ҳал карда мешаванд.

5. Шикояти хаттӣ аз болои санади санчиши андоз, маблағҳои иловагӣ ҳисобшудаи андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо, инчунин дигар қарорҳои мақомоти андоз метавонад дар муддати 30 рӯзи тақвими аз санаи аз ҷониби андозсупоранда гирифтани қарори мақоми андоз пешниҳод карда шавад.

6. Дар сурати гузаронидани мӯҳлати пешниҳоди шикояти хаттӣ ба мақомоти андоз бо сабабҳои узрнок, ин мӯҳлат метавонад тибқи аризан шаҳси шикоятнамуда аз ҷониби мақоми болои андоз ё мақоми ваколатдори давлатӣ дар доираи мӯҳлати даъво, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст, барқарор карда шавад.

7. Шикояти андозсупоранда баррасӣ гардида, нисбат ба он қарор қабул карда мешавад ва мақоми андоз оид ба қарори қабулгардида шаҳси шикоятнамударо дар шакли хаттӣ дар мӯҳлати на бештар аз 30 рӯзи тақвими аз рӯзи аз ҷониби мақоми андоз гирифтани шикоят оғоҳ менамоянд, агар тағири мӯҳлат бо ичрои муқаррароти қисми 8 ҳамин модда вобаста набошад.

8. Ҳангоми баррасии шикояти андозсупоранда мақоми андоз ҳуқуқ доранд:

-тибқи тартиби муқаррарнамуда санчиши андоз, аз ҷумла санчиши тақрории андозро таъин намоянд;

-ба андозсупоранда ва (ё) мақоми андозе, ки санчиши андозро анҷом додаанд, ҷиҳати пешниҳоди итилооти иловагӣ ё ин ки баёнот вобаста ба масъалаҳои дар шикоят баёншуда дарҳост фиристонанд;

-ба мақомоти даҳлдори давлатӣ, инчунин ба мақомоти ваколатдори андози давлатҳои ҳориҷӣ оид ба масъалаҳои ба ваколати чунин мақомот тааллукдоста дарҳост фиристонанд;

-вобаста ба масъалаҳои дар шикоят баёншуда бо андозсупоранда воҳӯриҳо гузаронанд.

9. Тибқи натиҷаҳои баррасии моҳияти шикоят мақоми болои андоз қарори асоснок қабул намуда, онро ба андозсупоранда ирсол менамояд ё медиҳад, нусхай онро ба мақомоти андоз нисбат ба қароре, ки ба он шикоят пешниҳод гардидааст, равон менамояд.

10. Bo ҷамъбасти баррасии шикоят мақоми болои андоз:

-шикоятро қонеъ намекунад;

-қарори нав мебарорад.

11. Az амали (беамалии) шахсони мансабдори мақомоти андоз bo тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят карда мешавад.

Моддаи 82. Оқибатҳои пешниҳоди ариза (шикоят) нисбат баҳисобкуни маблағҳои андоз, ҷаримаҳо ва фоизҳо

1. То ба охир расидани баррасии ариза (шикоят) нисбат ба ҳисобкуни маблағи андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо, инчунин дигар қарорҳо, ки ба мақомоти андоз пешниҳод шудааст, тибқи расмиёти муқаррарнамудаи боби 12 Кодекси мазкур танҳо он қисми ўҳдадориҳои андоз бояд пардоҳт ва ситонида шавад, ки аз ҷониби андозсупорандагон мавриди баҳс қарор нағирифтааст.

2. Боздоштани пардоҳти маблағи ҳамаи ўҳдадориҳои андоз ё як қисми он вобаста ба баррасии шикоят андозсупорандаро аз пардоҳти фоизҳо барои сари вақт нагузаронидани маблағ ба буҷет, аз ҷумла фоизҳое, ки дар давраи аз санаи пешниҳоди шикоят то қабули қарор вобаста ба шикоят ҳисоб шудааст, озод намекунад.

ФАСЛИ VII. МАҚОМОТИ АНДОЗ БОБИ 15. МАҚОМОТИ АНДОЗ

Моддаи 83. Вазифаҳои асосии мақомоти андоз

1. Вазифаҳои асосии мақомоти андоз инҳо мебошанд:

- таъмини риоя намудани қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, пурра ва сари вақт ворид намудани андозҳо ба буҷет;
- дар доираи ваколатҳои худ иштирок дар таҳия ва амалӣ намудани сиёсати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили маъмурикунонии андозҳо;
- дар доираи ваколатҳои худ таҳия ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ оид ба масъалаҳои бақайдигири давлатии субъектҳои соҳибкорӣ;
- расонидани ёрӣ ба андозсупорандагон оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз.

2. Мақомоти андоз фаъолияти худро мутобики Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, инчунин мақомоти андози дигар давлатҳо амалӣ менамоянд.

Моддаи 84. Вазъи ҳуқуқӣ ва соҳтори мақомоти андоз

1. Мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – мақомоти андоз) аз мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти худудии андоз иборат мебошанд. Низомнома, соҳтори дастгоҳи марказӣ, нақшаша идоракунӣ ва номѓӯи корхонаҳои (ташкilotҳои) системаи мақоми ваколатдори давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

2. Ба мақомоти худудии андоз раёсатҳои андоз дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, нозироти андоз дар шаҳрҳо (ноҳияҳо), нозироти андози андозсупорандагони калон, дигар мақомоти минтақавии андоз, инчунин мақомотиминтақавии мақоми ваколатдори давлатӣ доир ба бақайдигири давлатии шаҳсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ тааллук доранд.

3. Мақоми ваколатдори давлатӣ ва мақомоти худудии андоз системаи ягонаи мутамаркази мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил менамоянд.

4. Мақоми ваколатдори давлатӣ ба низоми мақомоти иҷроияи марказии ҳокимиюти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил мешавад.

5. Мақомоти худудии андоз бевосита ба таври амудӣ (вертикаль) ба мақомоти даҳлдори болоии андоз ҳисботдиҳанда ва тобеъ буда, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ тобеъ нестанд.

6. Мақомоти андоз шаҳсони ҳуқуқӣ буда, дорои тавозуни мустақил, суратҳисобҳои маҳсус дар Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти он дар маҳалҳо, мӯҳр бо акси Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабти номи худ ба забони давлатӣ мебошанд.

7. Мақомоти андоз дорои рамз мебошанд, инчунин ҷиҳати ҳавасмангардонии кормандони ба натиҷаҳои назаррас ноилгашта аз нишони сарисинагии идоравӣ истифода мебаранд, ки тасвири онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

8. Мақомоти андоз дар масъалаҳои таъмини назорати давлатии пардоҳти пурра ва саривақтии андозҳо дорои тамоми ваколатҳо мебошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки тибқи Кодекси мазкур ситонидани андозҳо ба дигар мақомот вогузор шудааст.

Моддаи 85. Кормандони мақомоти андоз

1. Ба вазифаҳои кормандони мақомоти андоз ҳамон шаҳсоне таъин мешаванд, ки ба талаботи таҳассусӣ ҷиҳати ишғоли мансабҳое, ки Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигар муқаррар кардаанд, ҷавобгӯ мебошанд. Кормандони мақомоти андоз хизматчиёни давлатӣ мебошанд.

2. Ба кормандони мақомоти андоз мутобики тартиби муқарраршуда рутбаи таҳассусӣ дода мешавад.

3. Рутбаҳои таҳассусии кормандони мақомоти андоз аз ҷониби Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Ҷумурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд. Низомнома дар бораи тартиби ба кормандони мақомоти андоз додани рутбаҳои таҳассусӣ ва иловапулиҳои вобаста ба онҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

4. Ба кормандони мақомоти андоз либоси маҳсуси расмӣ ва тибқи рутбаҳояшон нишонҳои фарқунанда дода мешаванд, ки намунаҳо ва меъёрҳои додани онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

5. Ба кормандони мақомоти андоз ҷиҳати тасдиқи ваколатҳояшон шаҳодатномаи хизматӣ дода мешавад, ки намунаи онро мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ менамояд.

6. Кормандони мақомоти андоз мувоғики тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистоназ атtestатсия мегузаранд.

Моддаи 86. Баҳоғузории фаъолияти касбии корманди мақомоти андоз

1. Фаъолияти касбии ҳар як корманди мақомоти андоз бояд ҳар сол дар асоси нишондиҳандаҳои умумӣ ва маҳсус, ки ба қоидагӣ баҳоғузории хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат менамоянд, вобаста ба намуди фаъолияти ў ба таври воқеӣ (холисона) баҳоғузорӣ карда мешавад.
2. Нишондиҳандаҳои (ҳисботи) фаъолияти касбии корманди мақомоти андоз тибқи натиҷаҳои соли ҳисботӣ аз ҷониби худи ў муайян карда шуда, барои омӯзиш ва баҳоғузорӣ ба роҳбари бевоситааш пешниҳод мегарданд. Фаъолияти касбии корманди мақомоти андоз, ки дорои сиёбони камтар аз шаш моҳи корӣ дар мақомоти андоз мебошад, баҳоғузорӣ карда намешавад.
3. Баҳоғузории фаъолияти касбии корманди мақомоти андоз дар ҳолатҳои зерин аз ҷониби роҳбарияти болой ва (ё) комиссияи аттестацисонӣ тибқи тартиби муқарраршуда ба инобат гирифта мешавад:
 - ҳангоми пешбарӣ ба дигар мансаб;
 - ҳангоми ҷоизадиҳӣ ва мукофотонӣ;
 - ҳангоми муқаррар намудани мӯҷозоти интизомӣ;
 - дар дигар ҳолатҳо, ки санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳавӣ муайян намудаанд.

Моддаи 87. Муносибати байніҳамдигарии мақомоти андоз бо дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ

1. Мақомоти андоз фаъолияти худро новобаста ба дигар мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехотамалӣ менамоянд. Қарорҳои дар доираи ваколатҳояшон қабулнамудаи мақомоти андоз барои тамоми шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатми мебошанд.
2. Мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва дехот вазифадоранд ба мақомоти андоз дар иҷрои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини мукаммал ва саривақтии ба буҷет ворид шудани андозҳо мусоидатнамоянд. Агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, даҳолати мақомоти зикргардида ба фаъолияти мақомоти андоз манъ аст.
3. Мақомоти гумруқ, мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, дигар мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои қарзӣ ўҳдадоранд мунтазам тибқи тартиби муқарраршуда ба мақомоти андоз маълумоти барои иҷрои қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурӣ дар ихтиёрашон бударо пешниҳод намоянд.

Моддаи 88. Ҳисбот

1. Дар ҷараёни шаш моҳи бâъди анҷоми ҳар як соли тақвимӣ мақоми ваколатдори давлатӣ дар сомонаи расмии худ нашри ҳисбототро оид ба фаъолияти мақомоти андоз таъмин менамояд.
2. Ҳисбототро оид ба соли тақвимии гузашта бояд маълумоти зайлро дар бар гирад:
 - маблағҳои андозҳои банақшагирифташуда ва воқеан ҷамъовардашуда аз рӯи намудҳои онҳо дар вилояҳо (шаҳрҳо ва ноҳияҳо);
 - маблағҳои қарзҳои андоз аз рӯи намудҳои андозҳо дар вилояҳо (шаҳрҳо ва ноҳияҳо);
 - маълумоти оморӣ оид ба имтиёзҳои додашудаи андозҳо ва батаҳхиргузории бақияпулиҳо, аз ҷумла дар давоми соли ҳисботии тақвимӣ;
 - тавсифи муҳтасари комёбииҳо ва норасоиҳо дар фаъолияти мақомоти андоз.
3. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар сомонаи расмии худ рӯйхати андозсупорандагонеро, ки андозҳояшон ҳисоб (иловагӣ ҳисоб) карда шудаанду вале дар ҳачми зиёда аз 5000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо пардоҳт нашудаанд, бо нишон додани ҳачми бақияпулиҳо, ҷойир намуда, онро мунтазам нав мекунад.

Моддаи 89. Ҳукуқҳои мақомоти андоз

1. Мақомоти андоз мутобиқи Кодекси мазкур ҳукуқ доранд:
 - дар доираи ваколатҳояшон санадҳои меъёрии ҳукуқиеро, ки Кодекси мазкур пешбинӣ кардааст, мустақилона ё дар мувофиқа бо Вазорати молияти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ намоянд;
 - назорати андозро амалий намоянд;
 - ҳамкориҳои байналмилалиро оид ба масъалаҳои андозбандӣ амалий намоянд;
 - аз андозсупоранда (агенти андоз) талаб намоянд, ки дастрасӣ ба муоинai иттилооти таъмини барномавии барои автоматизатсиякунонии ҳисботи муҳосибӣ ва андоз зарур ва (ё) системаи иттилоотии дорои иттилооти ҳуҷҷатҳои аввалини ҳисбототро оид ба объектҳои андозбандӣ ва (ё) объектҳое, ки ба андозбандӣ алоқаманданд, дар ҳолати аз ҷониби андозсупоранда (агенти андоз) истифода шудани чунин таъминоти барномавӣ ва (ё) системаи иттилоотӣ, таъмин намояд;
 - дар ҷараёни санчиши андоз тибқи тартиби муайяннамудаи Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои андозсупорандаро (агенти андозро), ки аз содир гардидани ҳукуқвайронкунии маъмурий гувоҳӣ медиҳанд, дар ҳолати вуҷуд доштани имконияти нобуд соҳтан, пинҳон намудан, таъйир додан ё иваз намудани ин ҳуҷҷатҳо, гиранд;
 - мутобиқи Кодекси мазкур ҳаҷми ўҳдадории андозро (бо истифода аз усуљҳои баҳодиҳии мустақим ва ғайримустақим, нарҳҳои бозорӣ ё иттилооти муоинai хронометражӣ) ҳисоб намоянд;
 - дар ҷараёни санчиши андоз ҳаҷми ӯҳдадории андозро (бо истифода аз усуљҳои баҳодиҳии мустақим ва ғайримустақим, нарҳҳои бозорӣ ё иттилооти муоинai хронометражӣ) ҳисоб намоянд;

Дар ҷараёни санчиши андоз ҳаҷми ӯҳдадории андозро (бо истифода аз усуљҳои баҳодиҳии мустақим ва ғайримустақим, нарҳҳои бозорӣ ё иттилооти муоинai хронометражӣ) ҳисоб намоянд;

-дар рафти санчиши андоз молу мулкеро, ки обьекти андозбандй ва (ё) обьекти ба андозбандй алоқаманд мебошад, новобаста ба маҳалли ҷойгиршиши муюна намоянд, баруҳатигирии (инвентаризатсия) молу мулки андозсупорандаро (агенти андозро) (ба истиснои биноҳои истиқоматӣ) бо тартибе, ки мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, гузаронанд;

-дар рафти санчиши андоз биноҳои истехсолӣ, савдо, анборҳо ва дигар биноҳои корхонаҳо ва шахсони воқеиро, новобаста ба маҳалли ҷойгиршиши муюна намоянд, ки барои гирифтани даромад ё барои нигоҳдории объектҳои андозбандй истифода мешаванд, аз назар гузаронанд;

-ба роҳбарон ва дигар кормандони мансабдори ташкилотҳо, инчунин ба шахсони воқеӣ ҷиҳати бартараф намудани ҳуқуқвайронкуниҳои андози ошкоршуда супоришҳо диханд, ки барои иҷро ҳатмӣ мебошанд ва иҷрои онҳоро назорат намоянд;

-барои ҳуқуқвайронкуниҳои андоз мӯҷозот ва ҷаримаҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро татбиқ намоянд, оид ба боздошти (бекор намудани) амалиёти иҷозатномаҳо барои иҷрои намудҳои алоҳидаи фаъолият дарҳост намоянд;

-мутобиқи Кодекси мазкур аз андозсупорандагон, шахсони мансабдори онҳо ва шахсони воқеӣ андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳо ситонанд, аз ҷумла тавассути пешниҳоди даъвоҳо ба суд;

-дар ҳолати вайрон намудани қонунгузории андоз намудҳои муқарраршудаи ҷавобгариро татбиқ намоянд;

-аз андозсупоранда (агенти андоз) пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқиқунданда дурустии ҳисоб ва саривақт пардоҳти (нигоҳ доштан ва гузаронидани) андозҳо ва вобаста ба ҳисботи андози тартибдодашудаи андозсупорандагон (агенти андоз), инчунин ҳисботи молиявии андозсупорандагон (агенти андоз), аз ҷумла бо замима намудани ҳисботи аудиторӣ дар ҳолате, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба чунин шахсони гузаронидани аудити ҳатмӣ муқаррар шуда бошад, баёни ҳаттӣ талаб намоянд;

-тибқи тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истехсолоти иҷро ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо оид ба маҷбуран ситонидани андозҳо, ҷаримаҳо ва фоизҳоро татбиқ намоянд ва маблағҳои қарзи андозро рӯйнанд;

-ҷиҳати гузаронидани назорати андоз мутахассисон, экспертҳо ва тарҷумонҳоро ҷалб (даъват) намоянд, ки пардоҳти хизматҳои онҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои экспертизаи судӣ амалӣ карда мешавад;

-дар ҳолати ошкор намудани ҳуқуқвайронкуни мャмурӣ соҳаи андоз, ба сифати шоҳид шахсонеро, ки барояшон ҳолатҳои барои гузаронидани назорати андоз аҳамиятшуда майдонанд, даъват намоянд;

-тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бе кам намудани ҳаҷми умумии воридоти андозҳо дар шаҳрҳои (ноҳияҳои) алоҳида ё ғурӯҳҳои алоҳидаи андозсупорандагон ба мӯҳлати на кам аз 12 моҳи пайҳам ояндаи тақвими бо тариқи озмоиш кам намудани шумораи эълонияҳои пешниҳодшаванда, пардоҳти андозҳо ба буҷет ва (ё) бо тариқи дигар тартиби пардоҳти андозҳо содда намоянд.

2. Мақомоти болоии андоз ҳуқӯқ доранд қарорҳои мақомоти поёни андозро дар ҳолати мувофиқ набудани онҳо ба қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бекор кунанд.

3. Мақомоти андоз, инчунин дорои дигар ҳуқӯқҳо мебошанд, ки Кодекси мазкур ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд.

Моддаи 90. Ўҳдадориҳои мақомоти андоз

1. Мақомоти андоз ўҳдадоранд:

- Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мазкур, қонунҳои конститутсионӣ ва дигар қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ, қарорҳои Маҷлиси намояндагон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқӯқ ва манфиатҳои қонунан хифзшавандаи корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, инчунин шаҳрвандонро риоя намоянд;

- дуруст ҳисоб кардан, ба пурраҷи ҷариви саривақт ба буҷет пардоҳт гардидан андозҳоро назорат намоянд, қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро пурра ва аниқ риоя намоянд;

- ҳуқӯқҳо ва манфиатҳои қонунии андозсупорандагонро риоя ва ҳимоя намоянд;

- бақайдигирии давлатии шахсони ҳуқӯқӣ ва соҳибкорони инфириодиро тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдигирии давлатии шахсони ҳуқӯқӣ ва соҳибкорони инфириодӣ» анҷом диханд;

- баҳисобигирии пурра ва саривақтии андозсупорандагон, аз ҷумла супорандагони андоз аз арзиши иловашуда ва объектҳои андозбандӣ, баҳисобигирии андозҳои ҳисобшуда (иловагӣ ҳисобшуда), пардоҳтушда ва бақияпулиҳоро таъмин намоянд;

- дар бораи ба буҷет ворид гардидан андозҳо ҳисботот тартиб диханд, оид ба маблағҳои имтиёзҳои додашудаи андоз аз рӯи ғурӯҳҳои андозсупорандагон, намудҳои андозҳо ва имтиёзҳо, инчунин минтақаҳо баҳисобигириро ба роҳ монанд ва ҳисботот тартиб диханд;

- ҷаримаҳо ва фоизҳои пешбинinamudaи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро татбиқ намоянд ва сари вақт ситонанд;

- мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати андозро амалӣ намоянд;

- дастурҳои методӣ ва дастурамалҳоро доир ба масъалаҳои таҳти салоҳияташон қарордодашта, инчунин маводу китобчаҳо ва овезаҳо таҳия кунанд, дар воситаҳои аҳбори омма оид ба ин масъалаҳо иттилооти машваратӣ ва тавзеҳотӣ нашр намоянд;

- ба андозсупорандагон оид ба иҷрои ўҳдадориҳои андоз тибқи мӯҳлатҳо ва ҳолатҳои пешбинinamudaи Кодекси мазкур оғоҳинома супоранд;

- тибқи аризai андозсупорандагон дар мӯҳлати панҷ рӯзи корӣ аз ҳисбномаи шахсии ў оид ба вазъи ҳисоббаробаркунӣ бо буҷет дар бораи иҷрои ўҳдадориҳои андозӣ иқтибос пешниҳод намоянд;

- ҷарорӣ маҷбуран ситонидани қарзи андози андозсупорандаро мутобиқи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намоянд;

-нусхай дуюми санади санчиши андоз ва қарори даҳлдори мақомоти андозро оид ба натиҷаи санчиши андоз ба андозсупорандагон пешниҳод намоянд;

-фехристи давлатӣ ва баҳисобигирии мошинҳои назоратӣ – хазинавии дорои хотираи фискалиро пеш баранд;

-тибқи тартиби муқарраршуда дарҳостҳо, аризаҳо, шикоятҳо ва пешниҳодҳоро оид ба масъалаҳои таҳти салоҳияти мақомоти андоз қарордошта баррасӣ намоянд;

-ҳар моҳ ба мақомоти молия оид ба маблағҳои андози воқеан ба буҷет доҳилшуда маълумот пешниҳод намоянд;

-оид ба вайрон гардидаи қонунгузории андоз маълумот ҷамъоварӣ намоянд, таҳлил кунанд, баҳо диҳанд, ба мақомоти даҳлдори давлатӣ оид ба бартараф намудани сабабҳо ва шароите, ки боиси сар задани чунин ҳолатҳо мешаванд, тавсияҳо пешниҳод намоянд;

-мувофиқи муқаррароти моддаи 69 Кодекси мазкур маблағҳои аз андозҳои ҳисобшуда барзиёд супоридаи андозсупорандагонро ба ҳисоб гиранд ва (ё) ба андозсупорандагон баргардонанд;

-маҳфияти сирри андозро риоя намоянд;

-оид ба татбиқи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои тавзехотиро анҷом диҳанд, бо тартиби муқарраргардида ба андозсупорандагон шаклҳои ҳисботи андозро пешниҳод кунанд ва тартиби пур кардан онҳоро фаҳмонанд, тартиби ҳисобкуни ҷаҳонӣ ва пардоҳти андозҳоро, аз ҷумла дар шакли ҳаттӣ шарҳ диҳанд;

-дар давоми мӯҳлати даъво нигоҳдории ҳисботи андоз ва дигар ҳуччатҳоро, аз ҷумла нусхаҳои ба андозсупоранда додашудаи ин ҳуччатҳоро (расид ва ғайраро), ки далели иҷрои ўҳдадориҳои андози андозсупоранда оид ба пардоҳти андозҳо ба буҷети давлатӣ мебошанд, инчунин санадҳои санчиши андоз ва дигар ҳуччатҳоро, ки ба ин андозсупоранди мушахас марбутанд, таъмин намоянд. Ҳамаи ҳуччатҳои дар боло пешбинигардида дар парвандай шаҳсии андозсупоранда ҷамъ оварда мешаванд (парвандай шаҳсии андозсупорандаро ташкил медиҳанд). Мақомоти андоз парвандай шаҳсии андозсупорандагонро нисбат ба андозсупорандагон – шаҳсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, инчунин шаҳсони воқеене, ки ўҳдадоранд мутобики Кодекси мазкур эъломияни андоз пешниҳод кунанд, мураттаб месозанд;

-ҳангоми дар рафти санчиши андоз ошкор гардидаи далелҳо, ки дорои аломатҳои ҷиноятҳои вобаста ба саркашӣ аз супоридани андозҳо ва пардоҳтиҳои ҳатмӣ ба буҷет мебошанд, маводро дар давоми 10 рӯзи корӣ пас аз қабули қарор аз рӯи санади санчиши андоз барои мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорҷӯрӣ кардан ба мақомоти даҳлдори ҳифзи ҳуқуқ фиристанд;

-фаъолияти мақомоти поёни ҳудудии андоз ва корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳои тобеъро назорат намоянд;

-дастрасии андозсупорандагонро ба иттилоот оид ба масъалаҳои ба андозбандии онҳо алоқаманд таъмин намоянд.

2. Мақомоти андоз инчунин дигар ўҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро иҷро менамоянд.

Моддаи 91. Масъулияти кормандони мақомоти андоз

1. Кормандони мақомоти андоз барои иҷро накардан ё ба таври даҳлдор иҷро накардан ўҳдадориҳои худ, риоя накардан сирри давлатӣ, хизматӣ, андозӣ, тиҷоратӣ ва бонкӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда, сўнистифода аз мансаби хизматӣ ва дигар амалҳои зиддиҳуқуқӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии интизомӣ, маъмурӣ ё ҷиноятӣ қашида мешаванд.

2. Зараре, ки ба андозсупоранда дар натиҷаи амалҳои зиддиҳуқуқӣ кормандони мақомоти андоз расонида шудааст, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброи карда мешавад.

Моддаи 92. Барҳӯрди манғиатҳо

Ба корманди мақомоти андоз иҷро намудани ўҳдадориҳои мансабӣ нисбат ба андозсупоранда манъ аст, агар:

- корманди мазкур бо андозсупоранда алоқаи хешу таборӣ дошта бошад;
- нисбат бакорманди мазкур андозсупоранда ё хеши вай манғиати мустақим ё ғайримустақим дошта бошад.

Моддаи 93. Сирри маълумот (сирри андоз)

1. Мақомоти андоз, агентҳои андоз ва кормандони онҳо (дар давраи кор ё байди аз кор озод шудан) вазифадоранд, ки сирри ҳамаи гуна маълумотро оид ба андозсупорандагон (ба истиснои маълумот дар бораи рақами мушахҳаси андозсупоранда ва дигар маълумоти вобаста ба баҳисобигирии андозсупорандагон), ки ҳангоми иҷрои ўҳдадориҳои мансабиашондастрас намудаанд, пинҳон нигоҳ доранд.

2. Мақомоти андоз ва агентҳои андоз ҳуқуқдоранд ҷунин маълумотро тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ танҳо ба шаҳсони зерин пешниҳод намоянд:

- ба дигар кормандони мақомоти андоз бо мақсадҳои иҷрои ўҳдадориҳои мансабӣ;
- ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба мақсадҳои тибқи қонун санчиши намудани шаҳсе, ки қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон намудааст ё ҷиноят содир кардааст;
- ба судҳо дар рафти баррасии парвандा оид ба муайян намудани ўҳдадориҳои андози андозсупоранда ё ҷавобгарӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии андоз;
- ба мақомоти андози дигар давлатҳо мутобики санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон;
- ба мақомоти молия дар ҳамон ҳаҷме, ки барои иҷрои қонунгузорӣ оид ба буҷет зарур аст;
- ба мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба корҳои хизмати давлатӣ нисбат ба шаҳсоне, ки ўҳдадоранд оид ба даромадҳояшон эъломия пешниҳод намоянд;

-ба мақомоти гумрук барои татбиқи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба мақоми ваколатдоре, ки мутобики Кодекси мазкур барои мақсадҳои амалӣ намудани андозбандӣ дорои ҳуқуқи ситонидани андозҳо мебошад.

3. Шаҳсоне, ки мутобики қисми 1 ҳамин модда маълумот гирифтаанд, тибқи тартиби муқарраргардида нигоҳ доштани сирри онро таъмин менамоянд.

4. Ҳисоботи андоз ва ҳамагуна дигар ҳүчкатҳо, ки дар ҷараёни фаъолияти мақомоти андоз ташкил мешаванд (парвандоҳои шахсии андозсупорандагон, санадҳои санчишҳои андоз, оғоҳиномаҳо ва дигар ҳүчкатҳои барои амалӣ намудани назорати андоз зарур), наметавонанд ба дигар мақомоти давлатӣ дода шаванд, ба истиснои ҳолатҳои дар сарҳати дуюми қисми 2 ҳамин модда пешбинишуда.

5. Ҳангоми риоя намудани талаботи қисми 1 ҳамин модда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо тибқи дарҳости хатти онҳо дар ҳолати мавҷуд будани парвандай ҷиноятӣ, ки нисбат ба ҳамин андозсупорандагон оғоз карда шудааст, метавонанд нусхаҳои аслии ҳүчкатҳое, ки дар қисми 4 ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, дода шаванд.

6. Ҳамзмон нусхаҳои ҳүчкатҳои ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо додашуда, ки мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудаанд, ба таври ҳатмӣ дар мақомоти андоз нигоҳ дошта мешаванд.

7. Ҳангоми қатъ намудани парвандоҳои ҷиноятии оғозкардашуда бо сабаби мавҷуд набудани таркиби ҷиноят ё бо дигар асосҳои қонунӣ ё эътибори қонунӣпайдо намудани ҳукми суд, нусхаҳои аслии ҳүчкатҳои дар боло пешбинишуда дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи қатъ намудани парвандагон ё эътибори қонунӣпайдо намудани ҳукми суд бояд ба мақомоти даҳлдори андоз баргардонид шаванд.

Моддаи 94. Таъминоти моддӣ, ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии кормандони мақомоти андоз

1. Кормандони мақомоти андоз намояндағони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мебошанд ва таҳти ҳимояи давлат қарор доранд. Талаботи қонунии онҳо дар доираи ваколатҳояшон барои иҷро аз ҷониби шахсони воқеӣ ва шахсони мансабдор ҳатмӣ мебошанд.

2. Монеъ шудан ба иҷрои ўҳдадориҳои мансабии кормандони мақомоти андоз, таҳқир намудани шаъну шарафи онҳо, таҳдид, муқобилият, зӯроварӣ ва сунҷасд ба ҳаёт, саломатӣ ва молу мулки онҳо вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти хизматиашон боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегарданд.

3. Ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, шаъну шарафва молу мулки аъзои оилаи кормандони мақомоти андоз бо Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ мегардад.

4. Давлат ҳифзи иҷтимоии кормандони мақомоти андозро кафолат медиҳад.

5. Таъминоти моддӣ ва иҷтимоии майшии кормандони мақомоти андоз ва аъзои оилаи онҳо тибқи шартҳо, тартиб ва ҳаҷми муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи хизмати давлатӣ анҷом дода мешавад.

6. Намудҳо ва ҳаҷми таъминоти моддӣ, аз ҷумла намуд ва андозаи маоши кормандони мақомоти андоз тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

7. Маблагузории фаъолияти мақомоти андоз аз ҳисоби буҷети ҷумҳурияйӣ анҷом дода мешавад.

8. Тартиб ва меъерӯҳои таъминоти моддиию техникии мақомоти андозро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

9. Молу мулки мақомоти андоз моликияти давлатӣ мебошад ва ҳусусӣ гардонидა намешавад.

ҚИСМИ II. ҚИСМИ МАҲСУС ФАСЛИ VIII. АНДОЗ АЗ ДАРОМАД ВА АНДОЗ АЗ ФОИДА ЗЕРФАСЛИ 1. АНДОЗ АЗ ДАРОМАД БОБИ 16. МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ

Моддаи 95. Андозсупорандагон

1. Супорандагони андоз аз даромад шахсони воқеӣ - резидентҳо ва ғайрирезидентҳо мебошанд, ки объекти андозбандишаванда доранд.

2. Дар ҳолатҳое, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст, ўҳдадорӣ оид ба ситонидани андоз аз даромад дар манбаи пардоҳт аз ҷониби агенти андоз амалӣ карда мешавад.

Моддаи 96. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандӣ даромади андозбандишаванда, аз ҷумла, ҳама гуна даромад, ки новобаста ба маҳал ва воситаи пардоҳт аз ҷониби андозсупорандагони зерин гирифта шудааст, ки барои давраи андоз ҳамчун фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбининамудаи ҳамин зерфасл муайян карда мешавад:

-барои шахсони воқеене, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд, аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) аз манбаъҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-барои шахсони воқеене, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб намераванд, аз манбаъҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд буда.

2. Даромади умумие, ки шахси воқеӣ мегирад, ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешавад:

-даромадҳое, ки дар манбаъҳои пардоҳт андозбандӣ карда мешаванд;

-даромадҳое, ки дар манбаъҳои пардоҳт андозбандӣ карда намешаванд.

3. Агар муқаррароти Кодекси мазкур имконият надиҳанд, ки даромадҳои гирифташуда бевосита ба даромадҳое мансуб аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз манбаъҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда доноста шаванд, мансуб доностани даромад ба ин ё он манбаъ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ амалӣ карда мешавад.

Моддаи 97. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз аз даромад даромади умумие мебошад, ки шахсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайрирезидентҳо гирифтаанд, барои давраи андоз ҳамчун фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳҳои пешбининамудаи ҳамин зерфасл муайян карда мешавад.

2. Шахси воқеј – ғайрирезидент, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ фаъолият менамояд, супорандан даромади андозбандишаванде мебошад, ки ба муассисаи доимӣ алоқаманд аст ва ҳамчун фарқи байни даромади умумии аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумхурии Тоҷикистон марбут ба муассисаи доимӣ ва тарҳҳои марбут ба даромади гирифташуда, ки ҳамин зерфасл пешбинӣ намудааст, муайян карда мешавад.

3. Даромади умумии шахси воқеј – ғайрирезидент, ки дар қисми 2 ҳамин модда зикр нашудааст, бояд аз манбаи пардоҳт бе тарҳкунии ҳароҷот андозбандӣ карда шавад, агар ин дар моддаи 128 Кодекси мазкур пешбинӣ шуда бошад.

4. Шахси воқеј – ғайрирезидент, ки аз манбаи воқеъ дар Ҷумхурии Тоҷикистон аз фурӯш ё додани молу мулк ва (ё) ҳукуқҳои молумулкие, ки ба муассисаи доимиаш дар Ҷумхурии Тоҷикистон алоқаманд намебошад, даромад мегирад, нисбат ба даромади умумии чунин намуд бо тарҳи ҳароҷоти пешбининамудаи ҳамин зерфасл ва марбут ба чунин даромад барои ҳамин давра, супорандан андоз аз даромад ба ҳисоб меравад. Агар андози даҳлдор аз фурӯш ё додани молу мулк ва (ё) ҳукуқҳои молумулкии шахси воқеј – ғайрирезиденти зикршуда пардоҳт нашуда бошад, шахси ҳукуқие, ки ғайрирезиденти зикршуда дар он дорои ҳукуқҳои молумулӣ буд (мебошад) ё агенти андози вай, ки ба ғайрирезидент даромад мепардозад, ўҳдадоранд, ки андозро бе тарҳи ҳароҷот нигоҳ доранд ва пардоҳт намоянд.

5. Ҳангоми ситонидани андоз аз даромад аз ҷониби корфармо тарҳ кардани ҳароҷоти марбут ба иҷрои кори кирояи ҳамин корманди кироя аз даромади умумии шахси воқеј – корманди кироя роҳ дода намешавад.

6. Барои ҳар як намуди даромадҳои шахси воқеј, ки нисбат ба онҳо меъёрҳои гуногуни андоз муқаррар шудаанд, манбаи андоз алоҳида муайян карда мешавад.

Моддаи 98. Даромади умумӣ

Ҳамаи намуди даромадҳо, подошпулиҳо ва манфиатҳои шахси воқеј, ки дар шакли пулӣ, моддӣ ва ғайримоддӣ ба он пардоҳт мешаванд, ба истиснои даромадҳо, ки мувофиқи зерфасли мазкур аз андоз аз даромад озод карда шудаанд, ба даромади умумии ҳамин шахси воқеј мансубанд, аз ҷумла:

- даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнати гирифта шудаанд;
- даромадҳо аз фаъолияте, ки меҳнати кироя ҳисоб намешавад;
- Ҳама гуна даромадҳои дигар.

Моддаи 99. Даромадҳо дар шакли музди меҳнат

1. Ҳама гуна пардоҳтҳо, манфиатҳо ё подошҳо, аз ҷумла дар шакли моддӣ ва ғайримоддӣ, ки ба фоидай шахсони воқеј пардоҳт мешавад, новобаста ба шакл ва маҳалли пардоҳт даромаде ҳисоб намешавад, ки дар шакли музди меҳнати гирифта шудааст, аз ҷумла:

- даромадҳо аз меҳнати кироя;
- даромадҳо аз хизматрасонӣ (иҷрои кор) мутобики шартномаи ҳусусияти граждани ҳукуқӣ дошта ё бе чунин шартномаҳо, аз ҷумлаподошпулиҳо аз шартномаҳои муаллифӣ, ба истиснои шартномаҳое, ки мавзӯи онҳо гузариши ҳукуқи моликият ё ба дигар шахс додани ҳукуқи молумулӣ мебошад;
- даромадҳо аз меҳнати кирояи пешина, ки дар шакли нафақа ё дигар шакл гирифта мешаванд ё даромадҳо аз меҳнати кирояи минбаъда.

2. Даромаде, ки андозсупоранд аз шакли музди меҳнати гирифтааст, шаклҳои зерини пардоҳти аслро (натуралиро) дар бар мегирад:

- пардоҳти музди меҳнат дар шакли аслӣ (натурали);
- арзиши молу мулке, ки ройгон дода мешавад. Арзиши корҳои (хизматрасониҳои) ройгон иҷрошуда дар ҳаҷми ҳароҷоте муайян карда мешавад, ки бинобар иҷрои чунин корҳо, хизматрасониҳо сарф шудаанд;

-аз ҷониби корфармо пардоҳт гардидани арзиши молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо, ки корманд аз шахсони сеюм гирифтааст.

3. Барои мақсадҳои қисми 1 ҳамин модда арзиши манфиати андозсупоранд ба маблағҳои зерин бо тарҳи ҳама гуна пардоҳтҳои худи андозсупоранд ба барои гирифтани ин манфиат баробар мебошад:

-ҳангоми гирифтани қарз тибқи меъёри фоизи пасттар аз меъёри бозорӣ барои чунин намуди қарзҳо – маблағи баробар ба фоизҳое, ки бояд тибқи меъёри бозорӣ пардоҳт шаванд;

-ҳангоми фурӯҳтан ё ройгон додани молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо – арзиши бозории чунин молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо;

-ҳангоми гирифтани кӯмак барои таҳсили корманд ё шахсони дар таъминоти ўқарордошта (ба истиснои барномаҳои тайёрӣ, ки бевосита ба иҷрои ўҳдадориҳои корманд алоқаманданд) – барои кӯмакгиранда арзиши кӯмаки гирифташуда;

-дар ҳолати ба корманд ҷуброн қардани ҳароҷоте, ки бевосита ба меҳнати кирояи ўқарордошта – маблағи ҷуброн;

-ҳангоми баҳшидани қарз ё ўҳдадории корманд дар назди корфармо – маблағи қарз ё ўҳдадории баҳшидашуда;

-ҳангоми пардоҳти подоши суғуртавӣ тибқи шартномаҳои суғуртавӣ ҳаёт ва саломатӣ ва дигар маблағҳои шабех аз ҷониби корфармо – арзиши чунин подоши суғуртавӣ ё маблағҳо барои корфармо;

-дар дигар ҳолатҳо – арзиши бозории манфиат.

4. Даромади умумии корманд ҷуброни ҳароҷоти сафарҳои хизматиро мутобики меъёрҳои дар санадҳои меъёрии ҳукуқии даҳлдор муқарраршуда, инчунин ҷуброни ҳароҷоти сафарҳои хизматиро аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ва муассисаҳои онҳо, фондҳо, ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ – ғайрирезидент аз ҳисоби маблағҳои шахсони дар боло номбаршуда дар бар намегирад.

5. Даромади умумӣ пардоҳтҳои намояндагӣ ва дигар ҳароҷоти шабехро (барои гузаронидани ҷашиҳо, ҷойгиронии меҳмонон ва ғайра), ки шахси воқеј гирифтааст, дар бар намегирад.

6. Пардоҳти моддӣ (ғайримоддӣ), арзиши фоидаҳо, пардоҳтҳо ва ҳароҷоти корфармо ба фоидай шахсони воқеј, ки дар қисми 2 ва 3 ҳамин модда номбар шудаанд, маблағи андози аксиз, андоз аз арзиши иловашуда ва ҳама гуна дигар андозро дар бар мегиранд, ки корфармо бояд вобаста ба аҳди арзишдошта пардоҳт намояд.

Моддаи 100. Даромадҳои шахси воқеӣ аз фаъолияте, ки ба меҳнати кироя мансуб нест

1. Даромадҳои зерин аз фаъолияти ғайрисоҳибкории шахси воқеӣ даромади шахси воқеӣ аз фаъолияте мебошад, ки ба меҳнати кироя мансуб нест:

- даромади фоизҳо;
- суди саҳмияҳо (дивидендҳо);
- даромад аз иҷора (кироя) молу мулк ва (ё) афзоиши арзиш аз фурӯши молу мулк;
- роялти;
- маблағи қарзи ба андозупоранда бахшидаи қарздиҳанда.

2. Ба даромадҳои шахси воқеӣ аз фаъолияте, ки ба меҳнати кироя мансуб нест, инчунин ҳама гуна манфиате, ки аз ҷониби он гирифта шудааст ва (ё) дигар даромадҳо, ба истиснои даромад дар шакли музди меҳнат ва (ё) даромад аз фаъолияти соҳибкории инфиродӣ низ мансуб мебошанд.

Моддаи 101. Тасҷеҳи даромади умумии шахси воқеӣ

Даромадҳо дар шакли музди меҳнат, суди саҳмияҳо (дивидендҳо), фоизҳо, бурдҳо, роялти ва дигар даромадҳое, ки шахси воқеӣ гирифтааст ва қаблан аз манбаи пардоҳт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики Кодекси мазкур андозбандӣ шудаанд, бояд аз даромади андозбандишаванди он, ки дар давраи андозбандӣ гирифта шудааст, хориҷ карда шаванд.

Моддаи 102. Тарҳкуниҳои шахсӣ аз даромадҳои шахсони воқеӣ

1. Аз даромади шахси воқеӣ – корманди кироя дар шакли музди меҳнат барои ҳар моҳи тақвимӣ дар ҳачми як нишондиҳанда барои ҳисобҳо тарҳи шахсӣ амалӣ карда мешавад.

2. Аз даромад дар шакли музди меҳнати гурӯҳҳои зерини шахсони воқеӣ – кормандони кироя барои ҳар моҳи тақвимӣ дар ҳачми 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо тарҳи шахсӣ амалӣ карда мешавад:

–қаҳрамонҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, қаҳрамонҳои меҳнати сотсиалистӣ, қаҳрамонҳои Тоҷикистон, шахсони ба иштирокчиёни Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ барои муҳофизати Иттиҳоқи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалқунанда шомилбуда хизмат кардаанд, собиқ партизанҳо, ҷангварони интернатсионалист, маъюбони гурӯҳҳои I ва II;

–шашхрвандони беморшуда ва мубталои бемории шуоъ, ки дар натиҷаи оқибатҳои садамаҳо дар объектҳои атомӣ рух додааст, шахсони дар рафғи оқибатҳои чунин садамаҳо дар доираи минтақаи ҷудокунӣ иштирокшуда, шахсоне, ки дар давраи бартараф намудани оқибатҳои садамаҳо дар корҳои баистифодабарӣ ё дигар корҳо дар объектҳои атомӣ иштирок намудаанд.

3. Аз даромади шахси воқеӣ – корманди кироя яке аз маблағҳои нисбатан қалонтари тарҳи шахсӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда мутобики қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда иҷозат дода мешавад.

4. Дар ҳолате, ки агар шахси воқеӣ камтар аз шонздаҳ рӯзи тақвимӣ дар давоми моҳ корманди кироя бошад, пас ҳангоми муайян намудани даромади андозбандишаванди корманд тарҳи шахсӣ мутобики қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда анҷом дода намешавад.

5. Тарҳи шахсӣ аз даромади андозбандишаванда мутобики қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда тибқи даромадҳои гирифташуда танҳо дар як ҷойи кори (асосии) корманд роҳ дода мешавад. Дар ҳолате, ки шахси воқеӣ корманди кироя ва соҳибкори инфиродӣ намебошад, тарҳи шахсӣ, ки қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда муқаррар намудааст, танҳо дар як маҳалли пардоҳти даромад, ки дар асоси аризai пешниҳодшудаи ӯ муайян карда мешавад, роҳ дода мешавад.

6. Ҳангоми ҳисоб кардани даромади андозбандишаванди шахси воқеӣ аз даромади ӯ маблағи андози иҷтимоии барои суғурташудагон, ки бо меъёри 1 фоиз нигоҳ дошта шудааст, тарҳ карда мешавад.

7. Шахсе, ки даромади шахси воқеиро пардоҳт менамояд, барои дуруст амалӣ намудани тарҳи шахсӣ ҷавобгар мебошад. Дар ҳолати вайрон намудани талаботи муқаррарнамудаи ҳамин модда, маблағи андози бинобар нодуруст тарҳ кардан ба буҷет вориднашударо ҳамин шахс ҷуброн менамояд.

Моддаи 103. Меъёрҳои андоз аз даромад

1. Даромади андозбандишаванди ҷойи кори асосии шахси воқеӣ аз рӯи меъёрҳои зерин андозбандӣ мешавад, агар ҳамин модда талаботи дигареро муқаррар накарда бошад:

| р/т | Маблағи даромади андозбандишаванда (дар як моҳ) | Маблағ ва меъёри андоз |
|-----|---|--|
| 1. | На зиёда аз тарҳи шахсӣ | Даромад андозбандӣ намешавад (аз андозбандӣ озод) |
| 2. | Зиёда аз миқдори тарҳи шахсӣ то 140 сомони | 8 фоиз аз маблағи даромади андозбандишавандаи зиёда аз тарҳи шахсӣ |
| 3. | Зиёда аз 140 сомонӣ | Маблағи андози сатри 2 ҷамъ 13 фоиз аз маблағи даромади андозбандишавандаи зиёда аз 140 сомонӣ |

2. Даромади андозбандишавандай шахси воқей, ки дар қисми 1 ҳамин модда пешбинӣ нагардидааст, бо меъёри 13 фоиз бе татбики тархҳои пешбининамудаи моддаи 102 Кодекси мазкур, ба истиснои тарҳи андози иҷтимоии пардохтшуда барои шахси суғурташуда, андозбандӣ карда мешавад.

3. Даромад дар шакли музди меҳнати андозбандишавандай шахси воқей – ғайрирезидент бо меъёри 25 фоиз андозбандӣ карда мешавад.

Моддаи 104. Имтиёзҳои андозӣ

Аз намудҳои зерини даромадҳои шахсони воқей андоз аз даромад гирифта намешавад:

1) Даромад аз фаъолияти расмии дипломатӣ (консулӣ) ва фаъолияти ба он баробаркардашудаи шахсе, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2) Арзиши молу мулк дар шаклҳои аслӣ (натуралий) ва (ё) пулӣ, ки аз шахсони воқей ҳамчун мерос ё тӯҳфа гирифта шудаанд, ба истиснои даромадҳое, ки аз ҳисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, аз ҷумла маблағҳое, ки ба ворисони (ворисони ҳуқуқии) муаллифони асарҳои илмӣ, адабӣ, санъат, инчунин барои қашшоғӣ, иҳтироқӣ ва намунаҳои саноатӣ пардохт мешаванд.

3) Арзиши тӯҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифтшуда, инчунин ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобиқаҳо гирифтшуда, аз ҷумла дар шакли пулӣ, ки агар:

а) арзиши тӯҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифтшуда, ки аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест;

б) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар намоишҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ гирифтшуда, ки аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест;

в) арзиши ҷоизаҳои (бурдҳои) дар озмунҳо ва мусобиқаҳои ҷумҳурияӣ гирифтшуда, ки аз 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар як сол зиёд нест.

4) Нафақаҳои давлатӣ васуғуртавӣ стипендияҳои давлатӣ, ёрдампулиҳои давлатӣ ва ҷубронпулиҳои давлатӣ.

5) Алиментҳо аз шахсоне, ки онро мегиранд, маблағҳое, ки барои супоридани хун, ширӣ модарӣ ва дигар кӯмакҳои ба донорҳо додашаванда.

6) Пардохтҳои яқдағъанияна ва кӯмаки моддӣ аз ҳисоби буҷет, ки мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд, маблағҳои аз ҷониби корфармо ба шахси воқей - резидент пардохтшавандай ҳарочоти сафарҳои хизматӣ аз рӯи меъёрҳои муқарраршуда, маблағи ҷуброни ҳарочоти сафарҳои хизматии аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ ва муассисаҳои онҳо, фондҳо, ташкилотҳои ғайридавлатӣ - ғайрирезидент аз ҳисоби маблағҳои ин шахсони дар боло номбаршуда, инчунин кӯмаки башардӯстона (гуманитарӣ) ва кӯмаки эҳсонкорӣ, аз ҷумла ҳангоми оғатҳои табии.

7) Афзоиши арзиш ҳангоми фурӯш ё дигар шакли бегона кардан:

а) биноҳои (ҳуҷраҳои) истиқоматӣ, ки на кам аз 3 сол ҷойи зисти (истиқомати) асосии андозсупоранда то бегона кардан қарор дошта бошанд;

б) дигар объектҳои ғайриманқул, ки на кам аз 2 сол то санаи бегона кардан дар моликияти андозсупоранда қарор дошта бошанд.

8) Афзоиши арзиш ё дигар шакли бегона кардан молу мулки манқул, ба истиснои:

а) молу мулке, ки аз ҷониби андозсупоранда барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда мешавад;

б) фурӯши воситаҳои нақлиётӣ механикӣ ва ядакҳо, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва на камтар аз як сол то санаи бегона кардан дар моликияти андозсупоранда қарор дошта бошанд;

в) моликияти қиматноки таъриҳӣ (антиквариат).

9) Маблағи ҷоизаҳо ва мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

10) Пардохтҳои суғуртавие, ки тибқи шартномаҳои дорои ҳусусиятҳои ҷамъшаванд ва баргардонидашаванд дар доираи маблағҳои аз ҷониби шахси воқей ба ҳисоби чунин шартномаҳо пардохтшуда ва пардохтҳои суғуртавие, ки дар натиҷаи фавти шахси суғуртави гирифта шудаанд.

11) Маблағҳои маош, подошпулиҳо ва дигар маблағҳои пардохтшуда вобаста ба адои хизмат (ичрои ӯҳдадориҳои мансабӣ) ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикундандаи системаи вазоратҳои мудофиа, корҳои дохилӣ (ба истиснои Ҳадамоти давлатии "Муҳофиза"), мақомоти давлатии амнияти миллӣ, оид ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, ҷоҳидҳои ҳифзи ҳуқуқи мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, мақомоти гумрук, Агентии назорати маводи нашъовар, Гвардияи миллӣ, системаи ичрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

12) Бурдҳо аз вомбаргҳои давлатӣ ва лотереяҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардааст, дар ҳангоми на зиёда аз 50 сомонӣ ба як вомбарг ё лотерея.

13) Қӯмаки иҷтимоии суроғавӣ, ёрдампулӣ ва ҷубронпулиҳо, ба истиснои пардохтҳо вобаста ба музди меҳнат, ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ тибқи ҳаҷам ва тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дода мешаванд.

14) Ҷуброни зарари ҷисмонӣ ё дигар намуди зарари ба саломатии корманд вобаста ба ичрои ӯҳдадориҳои меҳнатиаш ва хизматиаш расонидашуда, мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

15) Арзиши либоси маҳсус ва (ё) либоси расмӣ ва пойафзол, воситаҳои ҳифзи инфиродӣ ва қӯмаки аввалияи тиббӣ, собун, воситаҳои безараркунданда, шир ё дигар маҳсулоти истеъмолии ба онҳо баробари барои истеъмоли табобатию профилактикӣ додашуда тибқи меъёрҳо ва вобаста ба соҳаҳои фаъолият, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд.

16) Пардохтҳои суғуртавӣ тибқи шартномаҳои суғуртаи ҳатмии масъулияти корфармо (аз ҳисоби маблағҳои корфармо) барои расонидани (ҳангоми расонидани) зарар ба ҳаёт ва саломатии корманд ҳангоми ичрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ (хизматӣ).

17) Маблағи ҷуброни зарари моддӣ, ки бо қарори суд муқаррар карда шудааст.

ЗЕРФАСЛИ 2. АНДОЗ АЗ ФОИДА БОБИ 17. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 105. Андозсупорандагон

1. Супорандагони андоз аз фоида шахсони ҳукуқӣ (ба истиснои шахсоне, ки чавобгӯи шартҳои низомҳои маҳсуси андозбандӣ мебошанд) ба ҳисоб мераванд.

2. Ҳама гуна субъекти хориҷие, ки шаҳси воқеӣ намебошад, барои мақсадҳои зерфасли мазкур ба сифати андозсупоранда - корхона баррасӣ мегардад, агар исбот накунад, ки вай мутобики маддаи 147 Кодекси мазкур ба сифати иштирокии соҳибии муштарак баромад меқунад.

Моддаи 106. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандии андоз аз фоида барои резидент даромади умумӣ мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур кам карда мешавад.

2. Даромади умумӣ аз даромадҳо, подошпулиҳо ва манфиатҳои андозсупоранда дар шакли пулӣ ва моддӣ (файримоддӣ), аз ҷумла тамоми воридоте, ки боиси афзоиши дороиҳои соғи андозсупоранда мегардад, ба истиснои воридоте, ки аз андоз аз фоида озод аст, иборат мебошад.

3. Объекти андозбандии ғайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ амалӣ менамояд, даромади умумии он аз манбаъҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба муассисаи доимӣ мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур нисбат ба ҷунин даромад кам карда шудааст.

4. Намудҳои даромади умумии ғайрирезидент, ки ба муассисаи доимии он алоқаманд нест, агар манбаи даромад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойигир бошад, дар манбаи даромад бе тарҳи ҳароҷот тибқи маддаи 128 Кодекси мазкур андозбандӣ мегарданд.

5. Ҳангоми аз ҷониби ғайрирезидент гирифтани даромад аз фурӯш ё супурдани молу мулк ва (ё) ҳукуқҳои молумулкӣ, ки бо муассисаи доимии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд намебошад, объекти андозбандӣ даромади умумии аз ин амалиёт аз манбаи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур кам карда шудааст.

Моддаи 107. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз ин даромади умумӣ барои давраи андоз мебошад, ки ба маблағи тарҳҳои муқарраркардаи Кодекси мазкур кам карда шудааст, ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи қисми 4 ҳамин мадда.

2. Даромади умумии резидент аз даромадҳои иборат мебошад, ки ҳамин шаҳс дар давоми давраи андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он гирифтааст (бояд гирад).

3. Даромади умумии ғайрирезидент, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ амалӣ менамояд, аз даромадҳои ба фаъолияти муассисаи доимӣ алоқаманд иборат мебошад, ки ҳамин шаҳс гирифтааст (бояд гирад).

4. Манбаи андозиғайрирезидентаз даромади умумии аз манбаъҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бадастовардаи ў, ки ба муассисаи доимиаш алоқаманд нест, иборат мебошад.

5. Барои мақсадҳои андоз аз фоида инҳо даромад ҳисобида намешаванд:

- арзиши молу мулке, ки ба сифати ҳиссаи саҳм ва (ё) саҳм дар сармояи оинномавии андозсупоранда гирифта шудааст;
- маблағи пуле, ки андозсупоранда - эмитент аз пахнкуни саҳмияҳои баровардааш гирифтааст.

6. Барои ҳар як ҳамин даромадҳо, ки нисбат ба онҳо меъёрҳои гуногуни андоз муқаррар шудаанд, манбаи андоз алоҳида муайян карда мешавад.

Моддаи 108. Тасҳехи даромад

1. Даромад аз таҳвили молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо бояд дар ҳолатҳои зерин тасҳех карда шавад:

- пурра ё қисман баргардонидани молҳо, қабул нашудани корҳо ё хизматрасониҳо;
- тағиیر ёфтани шартҳои аҳд.

2. Тасҳехи даромад ҳаҷми даромади умумии ҷунин давраи андозро, ки дар муддати он молҳо баргардонида шуданд ё шартҳои аҳд тағиیر ёфтанд, тағиир медиҳад.

3. Мутобики талаботи муқаррарнамудаи фасли XVI Кодекси мазкур тасҳехи даромади умумӣ метавонад, инчунин дар ҳолати ба низоми маҳсуси андозбандӣ гузаштан ва баръакс анҷом дода шавад.

Моддаи 109. Меъёрҳои андоз

1. Бо дарназардошти қисмҳои 2 ва 3 ҳамин мадда фоидаи андозсупоранда, ки ба маблағи зарари расида бо дарназардошти талаботи маддаи 124 Кодекси мазкур кам карда шудааст, бояд аз рӯи меъёрҳои зерин андозбандӣ карда шавад:

1) Барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо:

- аз 1-уми январи соли 2013 - 15 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2015 – 14 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 13 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ.

2) Барои дигар намудҳои фаъолият:

- аз 1-уми январи соли 2013 - 25 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2015 – 24 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 23 фоиз, вале на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ.

2. Намудҳои даромади умумии ғайрирезидент, ки дар қисми 4 маддаи 106 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, аз рӯи меъёрҳои пешбининамудаи маддаи 128 Кодекси мазкур андозбандӣ мешаванд.

3. Фоида ғайрирезидент дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 5 моддаи 106 Кодекси мазкур аз рӯи меъёри 25 фоиз, vale на кам аз 1 фоизи даромади умумӣ андозбандӣ мешавад.

Моддаи 110. Имтиёзҳо

1. Аз андоз аз фоида озоданд:

1) Муассисаҳо, ташкилотҳои динӣ, эҳсонкорӣ, ташкилотҳои байніхӯкуматӣ ва байнидавлатии (байналмилалии) ғайритичоратӣ, ба истиснои фоидае, ки онҳо аз фаъолияти соҳибкорӣ мегиранд. Ҳамзамон чунин муассисаҳо ва ташкилотҳо бояд баҳисобигории чудогонаи фаъолияти асосӣ (фаъолияте, ки аз андоз аз фоида озод аст) ва фаъолияти соҳибкориро пеш баранд.

2) Маблағузаронҳои ройгон, молу мулки ройгон ва грантҳое, ки ташкилотҳои ғайритичоратӣ мегиранд ва барои фаъолияти ғайритичоратӣ истифода мебаранд, инчунин аъзоҳаққиҳо ва хайрияни ба онҳо дастрасшуда.

3) Корхонаҳо, ба истиснои корхонаҳо, ки ба фаъолияти савдо, миёнаравӣ, таъминотӣ – фурӯш ва заҳиракунӣ машғуланд, ки дар онҳо дар як вақт дар соли ҳисботии андоз:

а) на камтар аз 50 фоизи шумораи кормандонро маъюбон ташкил медиҳанд;

б) на камтар аз 50 фоизи маблағҳои музди меҳнат ва дигар таъминоти моддӣ, аз ҷумла натуралий, барои эҳтиёҷоти маъюбон сарф карда шудааст.

4) Бонки миллии Тоҷикистон, Ҳазинаи сүғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ.

5) Суди саҳмияҳо (дивидендҳо), ки корхонаҳои резидентӣ аз корхонаҳои резидентӣ мегиранд.

6) Корхонаҳои нави молистехсolkунанда аз санаи бақайдигории ибтидоии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби муассисони онҳо дар мӯҳлати 12 моҳи тақвимии аз санаи бақайдигории давлатӣ ба фонди оинномавии чунин корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дар поён пешбинigардидаи сармоягузориҳо ба мӯҳлати:

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 200 ҳазор доллари ИМА то 500 ҳазор доллари ИМА бошанд;

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошанд;

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 миллион то 5 миллион доллари ИМА бошанд;

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 миллион доллари ИМА бошанд.

2. Озодкунӣ аз андоз аз фоида (таътили андоз) мутобики банди 6) қисми 1 ҳамин модда дар ҳолати аз нав бақайд гирифтани корхона ё азнавташкандиҳии он, тағйирёбии моликони корхона, тағйирот дар шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва дигар чунин тағйирот татбик карда намешаванд. Имтиёзи мазкур нисбат ба шахсоне, ки низомҳои имтиёзникои андозбандиро истифода мебаранд (ё қаблан истифода мебурданд), татбик намегардад.

3. Давраи имтиёзҳо, ки дар банди 6) қисми 1 ҳамин модда пешбинӣ шудааст, метавонад дар асоси аризаи андозсупоранда ҳангоми гузариш ба низоми маҳсуси андозбандӣ ва баръакс давом ёбад.

ЗЕРФАСЛИ 3. ТАРҲҲО БАРОИ МАҚСАДҲОИ АНДОЗ АЗ ФОИДА БОБИ 18. ТАРҲҲО АЗ ДАРОМАДИ УМУМӢ

Моддаи 111. Тарҳҳои ҳароҷоти вобаста ба гирифтани даромад

1. Аз даромади умумӣ тамоми ҳароҷоти тасдиқшудаи воқеан анҷомдодаи марбут ба давраи ҳисботии бо гирифтани чунин даромад алоқаманд, ки дар Кодекси мазкур ва (ё) дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пешбинӣ гардида, ба Кодекси мазкур муҳолифат намекунанд, тарҳ карда мешаванд, аз ҷумла:

-ҳароҷоти тасдиқшудаи ўҳдадориҳои андоз бо дарназардошти маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи моддаи 123 Кодекси мазкур;

-ҳароҷоти тасдиқшудаи музди меҳнат, ҳароҷоти сафарҳои хизматии кормандон дар доираи меъёрҳои муқарраршуда;

-ҳароҷоти тасдиқшудаи вобаста ба ҳариди ашёи хом, маводҳо, энергияи воқеан дар давраи андоз истифодашуда, ба истиснои ҳароҷоти вобаста ба соҳтмон, ҳаридории воситаҳои асосӣ ва васли онҳо, инчунин дигар ҳароҷоте, ки мутобики моддаи 153 Кодекси мазкур хусусияти асосӣ (капиталий) доранд ва ҳароҷоте, ки мутобики моддаи 112 Кодекси мазкур ва дигар муқаррароти ҳамин боб бояд тарҳ нашаванд.

2. Тарҳҳои ҳароҷот дар ҳолати мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои ба таври даҳлдор ба расмият даровардашуда, ки ҳароҷоти воқеии вобаста ба гирифтани чунин даромадро тасдиқ менамоянд, иҷозат дода мешавад.

3. Агар ҳамон як ҳароҷот дар якчанд моддаи ҳароҷот пешбинӣ шуда бошад, дар ин сурат ҳангоми ҳисоби фоидаи андозбандишаванда ин ҳароҷот танҳо як маротиба тарҳ карда мешаванд.

4. Ҷаримаҳо, фоизҳо (пеняҳо), ноустуворонаҳои таъиншуда ё эътирофшудаи вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ки бояд аз ҳисоби андозсупоранда пардоҳт шаванд (шудаанд), ба истиснои онҳо, ки бояд ба буҷет ворид гарданд, тарҳ карда мешаванд.

5. Андоз аз арзиши иловашуда, ки барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоб гирифтани он иҷозат дода намешавад, дар арзиши молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо ба инобат гирифта мешавад.

Моддаи 112. Ҳароҷоте, ки тарҳ карда намешавад

1. Тарҳнисбат ба ҳароҷоте, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нест, инчунин ҳароҷоти вобаста ба ҳариди мол (кор, хизматрасонӣ) аз соҳибкорони инфириodie, ки тибқи патент фаъолият менамоянд, иҷозат дода намешавад. Тарҳнисбат ба ҳароҷоти вобаста ба соҳтмон, истифодабарӣ ва нигоҳдории объектҳо, инчунин дигар ҳароҷоте, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ (истехсолоти асосӣ) алоқаманд нест, сурат намегирад.

2. Тарҳҳои пешбининамудаи ҳамин боб иҷозат дода намешавад, агар онҳо ҷавобгӯи талаботи моддаи 111 Кодекси мазкур набошанд.

3. Ҳеч гуна тарҳ нисбат ба ҳарочоти намояндагӣ ва дигар ҳарочоти шабех (гузаронидани ҷашиҳо, ҷойгиронии меҳмонон ва ғайра) зиёда аз меъёри муайяннамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода намешавад.

4. Қисми 3 ҳамин модданисбат ба андозсупоранде, ки ғаъолияти соҳибкориаш дорои ҳусусияти фароғатӣ мебошад, татбиқ намегардад, агар ҳарочот дар доираи чунин ғаъолият анҷом дода шавад.

5. Тарҳинисбат ба ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои захиравӣ танҳо мувофиқи муқаррароти моддаҳои 115 ва 116 Кодекси мазкур анҷом дода мешавад.

6. Аз даромади умумии корфармо ҳарочот аз ҳисоби корманди кироя вобаста ба ғаъолияти меҳнатиаш тарҳ карда намешавад.

7. Тарҳинисбат ба арзиши молу мулк ройгон (ҳайрия) додашуда, корҳо ва хизматрасониҳои ройгон (эҳсонкорона), ба истиснои ҳолати пешбининамудаи моддаи 113 Кодекси мазкур, анҷом дода намешавад.

8. Тарҳинисбат ба ҳарочоти марбут ба мошинҳои сабукрав, ки дар ҳама давра дар ҷараёни давраи андоз дар ихтиёри кормандон ё саҳмдорон (иштирокчиёни андозсупоранд) барои истифодаи шахсӣ қарор дошт, аз ҷумла истифодаи он барои қашондани кормандон ба ҷои кор ва барьакс, анҷом дода намешавад.

9. Тарҳ инчунин роҳ дода намешавад нисбати:

-аъзоҳаққиҳо ба сармояи оинномавӣ, ҳаққи ҳиссаҳо, пардоҳтҳо барои аз меъёр зиёд ба ҳаво партофтани моддаҳои ифлоскунанда, ҳаққо барои суғуртаи ихтиёри, аъзоҳаққиҳои ихтиёри ба ташкилотҳои ҷамъиятий, мукофотҳо ва тӯҳфаҳо дар вақти гузаронидани маъракаҳои рекламиавӣ;

-маблағҳои пули, молу мулк, корҳо, хизматрасониҳо, ки ҳамчун пешпардоҳт дода шудаанд, молу мулки ба сифати гарав, байъона додашуда;

-тарҳи ҳарочоти аз меъёрҳои дар ҳамин боб муқарраршуда барзиёд.

Моддаи 113. Тарҳ барои пардоҳтҳои эҳсонкорӣ

1. Тарҳи пардоҳтҳо барои ташкилотҳои эҳсонкорӣ ва иҷрои ғаъолияти эҳсонкорӣ дар ҳаҷми воқеии маблағҳои пардоҳтшуда, аммо на бештар аз 10 фоизи фоидаи андозбандишаванде, ки бе дарназардошти маблағҳои мутобиқи ин модда тарҳшуда, муайяншаванда иҷозат дода мешавад.

2. Ҳангоми анҷом додани пардоҳтҳои эҳсонкорӣ дар шакли молу мулк маблағи воқеии пардоҳтҳои эҳсонкорӣ, ҳурдтарини яке аз ин ду бузургиҳо – арзиши бозории молу мулк ё арзиши аслии он ба ҳисоб меравад.

Моддаи 114. Маҳдудияти тарҳҳо нисбат ба фоизҳо

1. Агар дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳаҷми дар асл пардоҳтшудаи фоизҳо барои ҳар як қарз тарҳ карда мешавад, аммо ба андозаи на бештар аз маблағи секаратаи фоизҳои бо истифодаи меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон ҳисобшуда (бояд ҳисоб карда шавад), ки дар давраи андоз амал мекунад. Ҳамин муқарраротнисбат ба фоизҳои супоридашаванда тибқи шартномаҳои иҷори молиявӣ (лизинг) низ татбиқ мегардад.

2. Фоизҳои қарзҳо, ки бинобар ҳаридорӣ намудан ва (ё) соҳтани воситаҳои асосии истехложаванда пардоҳт мешаванд ё ба ҳарочоте вобастаанд, ки ба тағйирёбии арзиши то ба истифода додани онҳо таъсир мерасонанд, аз даромади умумии солона тарҳ карда намешаванд, вале арзиши чунин воситаҳои асосиро зиёд менамоянд.

3. Нисбат ба корхона, агар зиёда аз 25 фоизи сармояи оинномавиаш (саҳмияҳояш) мустақим ё ғайримустақим ба ғайрирезидентҳо ё шахсони ҳуқуқии аз андоз аз фоида озод тааллӯк дошта бошад, доир ба ҳар як қарзи дар доираи давраи андоз истифодашуда фоизҳои пардоҳтшуда мувофиқи қисми 1 ҳамин модда тарҳ карда мешаванд, аммо ҳамзамон маблағи ниҳоии фоизҳо, ки мувофиқи қисми 1 ҳамин модда метавонанд тарҳ шавад, бо маблағҳои зерин маҳдуд мегардад:

-ҳама гуна даромади фоиззии чунин корхона;

-ҷамъи 50 фоизи бузургие, ки дар натиҷаи кам қардани даромади умумии (ғайр аз даромади фоиззии) ин корхона ба тарҳҳои мутобиқи боби мазкур иҷозатшуда, ба истиснои тарҳҳо нисбат ба фоизҳо ҳосил шудааст.

Моддаи 115. Тарҳҳо нисбат ба қарзҳои беъзтиҳом (шубҳанок)

1. Андозсупорандагон нисбат ба қарзҳои беъзтиҳоми (шубҳанок) вобаста ба таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо ба тарҳ ҳуқуқ доранд, агар даромади марбут ба онҳо қаблан ба даромади умумие, ки аз ғаъолияти соҳибкорӣ гирифта шудааст, доҳил карда шуда бошад.

2. Тарҳ нисбат ба қарзи беъзтиҳом (шубҳанок) ҳангоми аз дафтарҳои муҳосибавии андозсупоранд аз ҷумла қарзи беарзиш аз ҳисоб баровардани он иҷозат дода мешавад.

3. Бонҳо, ширкатҳои қарзӣ ва ташкилотҳои амонатии қарзии ҳурд ба тарҳи 90 фоизи ҳиссаҷудокуниҳо ба захира барои пӯшонидани талағоҳои эҳтимолӣ доир ба қарзҳо (минбаъд - захира) мувофиқи қоидаҳои ташаккули ин захира ва таснифи қарзҳои муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд, ба истиснои қарзҳои стандартӣ, қарзҳое, ки барои мақсадҳои лизинг ё таъминоти бегарав, қарзҳои ба фоидаи тарафҳои бо ҳам алоқаманд ё ин ки тибқи ўҳдадориҳои тарафҳои бо ҳам алоқаманд ба шахсони сеюм дода шудаанд.

4. Ҳиссаҷудокуниҳо аз рӯи қарзҳо, ки дар захира зиёда аз 2 сол пас аз анҷом ёфтани мӯҳлати пешбининамудаи шартномаи қарзӣ нигоҳ дошта шудаанд, ба даромади бонҳо, ширкатҳои қарзӣ ва ташкилотҳои амонатии қарзии ҳурди зикршуда доҳил карда мешаванд.

5. Захираҳои ташкилшаванда доир ба қарзҳои беъзтиҳом (шубҳанок) наметавонанд, ки аз 10 фоизи даромади дар давраи ҳисботӣ бадастовардашуда зиёд бошанд.

6. Дастурамал оид ба муайян намудани маблағи тарҳи иҷозатшударо аз даромади умумӣ барои мақсадҳои қисмҳои 3, 4 ва 5 ҳамин модда мақоми ваколатдорӣ давлатӣ дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

Моддаи 116. Тарҳи ҳиссаҷудокуниҳо ба фондҳои захирavии суғурta

Шахси ҳуқуқие, ки ба фаъолияти суғуртавӣ машғул аст, ҳуқук дорад тарҳи хиссаҷудокуниҳоро ба фондҳои заҳиравии суғуртавӣ мувофиқи тартиб ва меъёрхое, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар намудааст, анҷом дихад.

Моддаи 117. Тарҳҳо нисбат ба ҳарочот барои таҳқиқоти илмӣ, корҳои лоиҳақаши ҳамон ба таҷрибавию конструкторӣ

1. Тарҳ нисбат ба ҳарочот барои таҳқиқоти илмӣ, корҳои лоиҳақаши ҳамон ба таҷрибавию конструктории вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ба истиснои ҳарочот барои ҳаридани воситаҳои асосӣ, васли онҳо ва дигар ҳарочоти ҳусусияти асосидошта (капиталӣ) анҷом дода мешавад. Асос барои тарҳи чунин ҳарочот супоришҳои техникий, ҳуҷҷатҳои лоиҳавию сметавӣ, санади корҳои иҷрошуда ва санадҳои қабули зинаҳои иҷрошудаи чунин корҳо ба ҳисоб мераванд.

2. Муқаррароти қисми 1 ҳамин модданибат ба ҳарочот барои таҳқиқоти илмӣ, корҳои лоиҳақаши ҳамон ба (ё) таҷрибавию конструкторӣ дар ташкилотҳое, ки ин намудҳои фаъолиятро ба сифати иҷроӣ (пудратҷӣ ё зерпудратҷӣ) анҷом медиҳанд, паҳн намешаванд. Ҳарочоти зикршуда ҳамчун ҳарочот барои амалӣ намудани фаъолияти ин ташкилотҳо, ки барои гирифтани фоида (даромад) равона шудааст, ҳисобида мешавад.

Моддаи 118. Тарҳи маблағҳои ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлоқӣ ва дигар тарҳҳо аз рӯи воситаҳои асосии истеҳлоқшаванда

1. Ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ доир ба воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддие, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд, бояд мувофиқи муқаррароти ҳамин модда тарҳ карда шавад. Ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ доир ба воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддие, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд (дар фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ истифода мешаванд), ҳисоб ва тарҳ карда намешавад.

2. Ба дороиҳое, ки бояд истеҳлоқ шаванд, инҳо мансуб нестанд:

-замин, ҷорво, асарҳои санъат, заҳираҳои молию моддӣ, аз ҷумла обьектҳои соҳтмонашон нотамом ва таҷхизоти васлнашуда, инчунин молу мулке, ки арзишаш ҳангоми муайян намудани манбаи андозбандишаванди соли равон пурра тарҳ карда мешавад ва дигар дороиҳое, ки истеҳлоқ намешаванд;

-воситаҳои асосие, ки ройгон гирифта шудаанд;

-воситаҳои асосие, ки арзишашон пештар пурра тарҳ шуда буд;

-воситаҳои асосии ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, муассисаҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла воситаҳои асосие, ки онҳо барои гирифтани даромад истифода мебаранд.

3. Воситаҳои асосии истеҳлоқшаванда ба гурӯҳҳои дорои меъёрхои зерини истеҳлоқӣ тақсим мешаванд:

| Гурӯҳ | Намуди молу мулк | Меъёри истеҳлоқ (бо фоиз) |
|-------|---|---------------------------|
| 1. | Техникаи автотрактории роҳсозӣ; асбобу анҷом ва лавозимоти маҳсус; мошинаҳои электронии ҳисоббарор, дастгоҳҳо ва воситаҳои маҳаллии коркарди маълумот | 20 |
| 2. | Автомобилҳои боркаш, автобусҳо, автомобилҳои маҳсус ва ядакҳо; мошинаҳо ва таҷхизоти барои тамоми соҳаҳои саноат, истеҳсолоти рехтагарӣ; таҷхизоти оҳангарию пресҳо; таҷхизоти соҳтмон; мошинаҳо ва таҷхизоти кишоварзӣ; автомобилҳои сабуқрав; мебели идора. | 15 |
| 3. | Мошинаҳо ва таҷхизоти қуввадиҳанда; таҷхизоти техникий, таҷхизоти турбинӣ, муҳаррикҳои электрикӣ ва генераторҳои дизелӣ; воситаҳои интиқоли барқ; таҷхизоти электронӣ ва воситаҳои алоқа; ҳатҳои кубур | 8 |
| 4. | Биноҳо, иншоот ва иморатҳо, воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, баҳрӣ, дарёӣ ва ҳавоӣ | 7 |
| 5. | Дороиҳои истеҳлоқшавандае, ки ба дигар гурӯҳҳо мансуб нестанд | 10 |

4. Ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ доир ба ҳар гурӯҳи воситаҳои асосӣ (минбаъд - гурӯҳ) бо роҳи татбиқи меъёри истеҳлоқӣ дар қисми 3 ҳамин модда нишондода шуда, нисбат ба тавозуни арзиши гурӯҳ дар оҳири соли тақвими ҳисоб карда мешавад. Ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ нисбат ба воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддии дар давоми соли тақвими воридшуда (ҳориҷшуда) аз моҳи тақвими пас аз истифодаи воқеии (аз истифода баровардани воқеии) онҳо анҷом дода (қатъ карда) мешавад.

5. Ҳиссаҷудокуни истеҳлоқӣ доир ба воситаҳои асосии гурӯҳи 4 на аз рӯи гурӯҳандӣ, балки барои ҳар як воситаи асосӣ дар алоҳидагӣ ҳисоб карда мешавад.

6. Тавозуни арзиши гурӯҳ дар оҳири соли тақвими ба маблағе баробар аст, ки бо тариқи зайл муайян карда мешавад (вале бояд аз сифр кам (манғӣ) набошад):

-тавозуни арзиши гурӯҳ дар оҳири соли гузашта бо дарназардошти тарҳи маблағҳои истеҳлоқӣ барои соли гузашта, инчунин маблағе, ки дар қисмҳои 8 ва 9 ҳамин модда пешбинӣ шудааст;

-ҷамъи арзиши воситаҳои асосӣ мутобиқи қисми 1 ҳамин модда ва моддаи 153 Кодекси мазкур (бе дарназардошти зиёдшавии арзиши дороиҳо дар натиҷаи азнавнарҳгузорӣ), ки дар давоми соли тақвими ба гурӯҳ ҷамъ мешавад, бо дарназардошти маблағи дар қисми 4 ҳамин модда ва қисми 2 моддаи 119 Кодекси мазкур нишондода шуда (дар қисми ҳарочот барои таъмире, ки барои тарҳ роҳ дода намешаванд);

-тархи маблағе, ки дар давоми соли тақвимій аз фурӯши воситаҳои асосӣ гирифта шудааст, ки дар асоси нархи фурӯш муқаррар карда мешавад, бо дарназардошти талаботи муқаррарнамудаи қисми 4 ҳамин модда.

7. Агар тавозуни арзиши гурӯхи муайяні воситаҳои асосӣ дар охирі соли тақвимій аз сифр кам бошад, андозсупоранда бояд бузургии мутлақи чунин тавозуни арзишро ҳамчун даромад ба даромади умумӣ ҳамроҳ намояд ва тавозуни арзиши чунин гурӯхи воситаҳои асосиро ба сифр баробар кунад. Бузургии манғлии тавозуни арзиши гурӯхи муайяні воситаҳои асосӣ маънои онро дорад, ки дар давоми соли тақвимій маблағи аз фурӯши воситаҳои асосии ин гурӯх бадастомада аз маблағи (бузургии) тавозуни арзиши ин гурӯхи воситаҳои асосӣ дар охирі соли гузашта бо тарҳи истехлок барои соли гузашта бо дарназардошти (зам кардан) арзиши воситаҳои асосие, ки ба гурӯх дар давоми соли тақвимій илова карда шудаанд, зиёд мебошад.

8. Агар тавозуни арзиши гурӯх дар охирі сол камтар аз 50 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро ташкил намояд, маблағи тавозуни арзиши гурӯх бояд тарҳ карда шавад.

9. Агар тамоми воситаҳои асосии гурӯх фурӯхта, дода ё барҳам дода шуда бошанд, тавозуни арзиши гурӯх дар охирі соли тақвимій бо дарназардошти муқаррароти қисми 4 ҳамин модда бояд тарҳ карда шавад.

10. Арзиши воситаҳои асосии барои иҷораи молиявӣ (лизинг) додашуда (аз рӯи иҷораи молиявӣ (лизинг) гирифташуда) дар тавозуни арзиши гурӯхи даҳлдори иҷорагир ҳисоб карда мешавад.

11. Барои иҷорадеҳ маблағи асосие, ки барои воситаҳои асосии ба иҷораи молиявӣ (лизинг) додашуда ба ў пардоҳт шудааст, ҳамчун маблағе баррасӣ мегардад, ки ҳангоми фурӯши чунин воситаҳои асосӣ барои мақсадҳои сарҳати сеюми қисми 6 ҳамин модда гирифта шудааст, агар воситаҳои асосӣ ба тавозуни арзиши гурӯх то интиқоли онҳо ба иҷораи молиявӣ (лизинг) доҳил карда шуда бошанд. Барои иҷорагир маблағи асосие, ки он ба иҷорадеҳ мепардозад, ҳамчун нархи харида воситаҳои асосӣ баррасӣ мегардад.

Моддаи 119. Тарҳо нисбат ба ҳарочоти таъмири воситаҳои асосии истехложаванда

1. Тарҳи маблағ нисбат ба ҳар як гурӯх оид ба ҳарочоти таъмири воситаҳои асосии шомили гурӯхи мазкур дар ҳачми воқеии маблағҳои чунин таъмир, vale на бештар аз 10 фоизи тавозуни арзиши гурӯх дар охирі соли тақвимій иҷозат дода мешавад.

2. Маблағи воқеии ҳарочоти таъмир зиёда аз 10 фоизи тавозуни арзиши гурӯх ба афзоиши тавозуни арзиши ҳамин гурӯҳдоҳил карда мешавад.

Моддаи 120. Тарҳи ҳарочот нисбат ба саҳмҳои суғуртавӣ

Саҳмҳои суғуртавӣ, ки суғуртакунандагон дар асоси шартномаҳои суғуртавӣ ҳатмӣ мепардозанд, ба истиснои саҳмҳои суғуртавӣ тиқи шартномаҳои дорои хусусияти ҷамъшаванда ва баргардонидашаванда, бояд тарҳ карда шаванд.

Моддаи 121. Ҳарочот барои корҳои ҷустуҷӯи геологӣ ва корҳои омодагӣ ба истихроҳи заҳираҳои табӣ

1. Ҳарочот барои корҳои ҷустуҷӯи геологӣ ва омодагӣ ба истихроҳи заҳираҳои табӣ ҳамчун маблағузорӣ ба воситаҳои асосие, ки гурӯхи алоҳидаро ташкил медиҳанд, баррасӣ мегардад ва бояд аз даромади умумӣ мутобикии моддаи 118 Кодекси мазкур дар намуди ҳиссаҷудокуниҳои истехложӣ тиқи меъери истехложи воситаҳои асосии гурӯҳи 2 тарҳ карда шавад.

2. Ҳамин модда ҳамчунин нисбат ба ҳарочоти андозсупоранда барои дороиҳои ғайримоддии вобаста ба гирифтани ҳуқуқ барои иҷрои корҳои ҷустуҷӯи геологӣ, коркард ё истифоданаи заҳираҳои табӣ татбиқ мегардад.

Моддаи 122. Ҳарочот барои дороиҳои ғайримоддӣ

1. Ба дороиҳои ғайримоддӣ ҳарочот барои обьектҳои ғайримоддӣ (объектҳои моликиятии ғайримоддӣ ба монанди иҷозатнома, патенти ихтироотӣ, тамғаи савдо, ҳуқуқи муллифӣ, шартнома оид ба истифодаи номи шахси ҳуқуқӣ, таъминоти барномавӣ ва ғайра), ки дар давоми на камтар аз дувоздаҳ моҳ истифода мегарданд, доҳил мешаванд, агар мӯҳлати истифодабарии хизматии онҳо маҳдуд бошад.

2. Ҳарочот барои ба даст овардани (истехсол кардан) дороиҳои ғайримоддӣ ҳамчун маблағузорӣ ба воситаҳои асосие, ки гурӯхи алоҳидаро ташкил медиҳанд, ба назар гирифта мешавад ва бояд мутобикии моддаи 118 Кодекси мазкур аз даромади умумӣ дар намуди ҳиссаҷудокуниҳои истехложӣ тиқи меъери истехложи воситаҳои асосии гурӯҳи 5 тарҳ карда шавад.

3. Ба арзиши дороиҳои ғайримоддии истехложаванда ҳарочот барои ба даст овардан ё истехсол кардан онҳо доҳил карда намешавад, агар онҳо ҳангоми ҳисоби фоидаи андозбандишавандиа андозсупоранда аллакай тарҳ шуда бошанд.

4. Ҳамин модданисбат ба дороиҳои ғайримоддии, ки дар моддаи 121 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, татбиқ намегардад.

Моддаи 123. Маҳдудияти тарҳ нисбат ба андозҳо ва ҷаримаҳо

Тарҳҳо оид ба андозҳо ва ҷаримаҳо нисбат ба инҳо иҷозат дода намешаванд:

-андоз аз даромад ва андоз аз фоидае, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар давлатҳои дигар супорида шудааст;

-ҷаримаҳо ва фоизҳое, ки ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ё буҷети дигар давлат пардоҳт шудаанд (бояд пардоҳт шаванд).

Моддаи 124. Ба давраи дигар гузаронидани зарар, зарар ҳангоми фурӯш ё супоридани молу мулк

1. Барзиёдии тарҳҳои имконпазири андозсупоранда нисбат ба даромади умумӣ (зарар аз фаъолияти соҳибкорӣ) ба давраи минбаъдаи давомнокиаш то 3 солро дарбаргиранда гузаронида мешавад ва аз ҳисоби фоидаи то андозбандишавии давраҳои минбаъда пӯшонида мешавад.

2. Зараре, ки аз фурӯш ё супоридани молу мулк (ба истиснои молу мулке, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешавад ё молу мулк, ки фоидаи фурӯш ё супоридани онҳо аз андоз озод аст) расонида мешавад, аз ҳисоби фоидаи фурӯш ё супоридани чунин молу мулки дигар ҷуброн мегардад.

3. Агар ҷуброни зарари дар қисми 2 ҳамин модда пешбенишуда дар ҳамон сол имконнапазир бошад, он ба давраи минбаъдаи то 3 солро дарбаргиранда гузаронида мешавад ва аз ҳисоби фоиди аз фурӯш ё супоридани дигар чунин молу мулк гирифташуда ҷуброн мегардад. Заарарҳо дар қисми 2 ҳамин модда пешбенишуда набояд аз даромади умумӣ барои мақсадҳои андоз аз фоида тарҳ карда шаванд.

ЗЕРФАСЛИ 4. СИТОНИДАНИ АНДОЗ ДАР МАНБАИ ПАРДОХТ БОБИ 19. СИТОНИДАНИ АНДОЗ ДАР МАНБАИ ПАРДОХТ

Моддаи 125. Тартиби ситонидани андоз дар манбаи пардохт

1. Шахсони (агентҳои андози) зерин вазифадоранд, ки андозроаз манбаъҳои пардохт ситонанд:

-шахсони ҳуқуқӣ, инчунин воҳидҳои алоҳидаи онҳо, соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо, ки ба шахсони воқеии кироякори худ дар шакли музди меҳнат даромад медиҳанд (бояд диҳанд);

-шахсони ҳуқуқӣ, инчунин воҳидҳои алоҳидаи онҳо, соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо, ки барои хизматрасонӣ (ичрои кор) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсони воқеие, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта нашудаанд, дар асоси шартномаҳои хусусияти гражданиҳуқуқидошта ё бе чунин шартномаҳо, ба истиснои шартномаҳои гражданиҳуқуқиёне, ки мавзӯи онҳо гузаштани ҳуқуқи моликияти ё ҳуқуқҳои дигари ашёй (ҳуқуқҳои молумулӣ) мебошад, барои ичрои кор (хизматрасонӣ) даромад пардохт менамоянд;

-шахсони ҳуқуқӣ, инчунин воҳидҳои алоҳидаи онҳо, соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо, ки ба шахсони воқеӣ нафақа, стипендиya ва кӯмакпӯли медиҳанд, ба истиснои нафақа, стипендиya ва кӯмакпулиҳои давлатӣ;

-резидентҳое, ки суди саҳмияҳо ва фоизҳоро пардохт менамоянд;

-шахсони ҳуқуқӣ - резидентҳое, ки қисми саҳмия (ҳиссаи иштироки) ба ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқдоштаашон фурӯхта (бегона карда) шудааст, инчунин агентҳои ваколатдори ғайрирезидентҳо, ки молу мулки (саҳмияҳои, ҳиссаи иштироки) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷудоштаи чунин ғайрирезидентҳоро фурӯхтаанд (бегона кардаанд) ё додаанд, агар ҳучҷатҳои тасдиқунанда пардохти андоз аз ҷониби худи ғайрирезидентҳо пас аз фурӯш (бегонакуни) ё додани молу мулки зикршуда пешниҳод нашуда бошанд;

-шахсоне, ки пардохтҳои дар моддаи 128 Кодекси мазкур пешбенишударо анҷом медиҳанд;

-шахсоне, ки бурдҳоро оид ба вомбаргҳо, лотереяҳо, оид ба натиҷаҳои озмунҳо, мусобиқаҳо ва дигар ҷорабинҳо мукофотҳо (бурдҳо, тӯҳфҳо) медиҳанд.

2. Шахсе, ки даромади дар қисми 1 ҳамин моддатепешбенишударо пардохт менамояд, барои ситонидан ва ба буҷет гузаронидани андоз ҷавобгар мебошад. Агар маблағи андоз сари вақт ба буҷет гузаронида нашавад, шахси даромад пардохтунанда ўҳдадор аст маблағи андози нигоҳдоштанашуда ва ба буҷет гузарониданашударо, инчунин ҷаримаҳо ва фоизҳои даҳлдорро аз ҳисоби худ ба буҷет гузаронад.

3. Шахсоне, ки мутобиқи қисми 1 ҳамин модда андозро аз манбаи пардохт меситонанд (ҳисоб мекунанд), аз ҷумла шахсоне, ки барои пардохти музди меҳнат аз ташкилотҳои қарзӣ маблағ мегиранд, вазифадоранд:

-андозҳои ситонидашударо (ҳисобшударо), аз ҷумла андози иҷтимоиро ба буҷет ҳамзамон бо гирифтани маблағҳо барои пардохти даромад дар шакли музди меҳнат, дар дигар ҳолатҳо – дар давоми 5 рӯзи корӣ ба охир расидани моҳе, ки дар он пардохтҳо (маблағҳо) супорида шуда буданд, гузаронанд;

-ҳангоми пардохти даромад дар шакли музди меҳнат, бо дарҳости шахсони воқеие, ки даромад мегиранд, дар давоми 5 рӯзи корӣ ба онҳо, бо зикри насаф, ном ва номи падар, рақами мушаҳҳаси андозсупоранда, маблағ ва намуди даромад ва андозҳои ситонидашуда (агар андоз нигоҳ дошта шавад) маълумотнома диханд;

-бо дарҳости шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиёне, ки мутобиқи қисми 1 ҳамин модда даромад мегиранд (гирифтаанд), ба онҳо дар давоми 5 рӯзи корӣ бо зикри рақами мушаҳҳаси андозсупоранда, номи (насаф, ном ва номи падари) шахс, маблағи умумии даромад ва маблағи умумии андози дар соли ҳисоботӣ ситонидашуда маълумотнома фиристонанд (пешниҳод кунанд).

4. Ба ташкилотҳои қарзӣ додани маблағҳои пули нақд барои пардохти даромад дар шакли музди меҳнат бе пешакӣ ба буҷет аз ҷониби андозсупорандагон (агентҳои андоз) гузарондани маблағи андоз аз даромад ва андози иҷтимоие, ки ба маблағи воситаҳои пули нақд дар боло пешбинigarдида алоқаманд аст, манъ аст.

5. Нигоҳ, доштани андоз аз даромад ва пардохт намудани андози иҷтимоӣ аз даромадҳои аз буҷет маблағузоришавандai шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои байналмилалӣ, муассисаҳои дипломатӣ, консулий ва дигар муассисаҳои ба онҳо баробаркардашуда ба ҳайси намояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳориҷа фаъолият менамоянд, ба таври марказонидашуда бо тартибе, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо мақоми ваколатдори давлатӣ муайян кардаанд, анҷом дода мешаванд.

Моддаи 126. Ситонидани андоз аз суди саҳмияҳо дар манбаи пардохт

1. Суди саҳмияҳо, ки корхонаҳои резидентӣ мепардозанд, ба истиснои суди саҳмияҳо, ки ба корхонаҳои резидентӣ пардохт мешаванд, бояд аз манбаи пардохт тибқи меъёри 12 фоиза андозбандӣ шаванд.

2. Суди саҳмияҳо, ки мутобиқи қисми 1 ҳамин модда андозбандӣ мегарданد, ба даромади умумии шахси гирандаи он дохил карда намешавад ва минбаъд андозбандӣ намегардад.

Моддаи 127. Ситонидани андоз аз фоизҳо дар манбаи пардохт

1. Фоизҳо, ки резидент ё муассисаи доимии ғайрирезидент медиҳад ё аз номи чунин муассиса дода мешаванд, аз манбаи пардохт тибқи меъёри 12 фоиза аз маблағи додашаванда андозбандӣ мегарданд, агар даромад аз манбаи воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шавад, ба истиснои ҳолатҳои пешбинinamudai қисми 2 ҳамин модда.

2. Фоизхое, ки ба ташкилотҳо қарзии резидентӣ, ширкатҳо резидентии иҷорат молиявӣ (лизингӣ), аз ҷумла тибқи шартномаи иҷорат молиявӣ (лизинг) пардоҳт мешаванд, дар манбаи пардоҳт андозбандӣ намегарданд.

3. Фоизхое, ки мутобики қисми 1 ҳамин модда андозбандӣ шудаанд, ба даромади умумии гирандаи онҳо – шахси воқеъ доҳил намешаванд ва дар оянда, баъди пардоҳти онҳо ба ин шахс, андозбандӣ намегарданд.

4. Шахси ҳукуқӣ – резидент, ки фоидай он бояд андозбандӣ гардад, ҳангоми гирифтани фоизҳои мутобики қисми 1 ҳамин модда андозбандишуда, тамоми маблаги даромади фоизро бе тарҳи андози ситонидашуда ба даромади умумии худ доҳил менамояд ва ҳукуқ дорад ин андози аз манбаи пардоҳт нигоҳдошташударо, ҳангоми мавҷудияти ҳӯҷҷатҳои тасдиқунандаи нигаҳдошти андоз дар манбаи пардоҳт, ба ҳисоб гирад.

Моддаи 128. Ситонидани андоз аз даромади ғайрирезидентҳо дар манбаи пардоҳт

1. Даромади ғайрирезидент аз манбаи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба муассисаи доимии ҳамин ғайрирезидент дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут намебошад, аз манбаи пардоҳт ҳамчун даромади умумӣ, бе тарҳи ҳарочот (ба истиснои тарҳи андоз аз арзиши иловашуда дар ҳолати андозбандӣ мутобики моддаи 177 Кодекси мазкур) бояд тибқи меъёрҳои муайяннамудаи қисми 6 ҳамин модда андозбандӣ гардад.

2. Таҳти мағҳуми пардоҳти даромад супоридани пул дар шакли нақдӣ ва (ё) ғайринақдӣ, коғазҳои қиматнок, молҳо, дигар молу мулӯк, додани манфиат, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо фаҳмида мешаванд.

3. Пардоҳтҳо ба манфиати ғайрирезидентҳо мутобики қисми 1 ҳамин модда, вобаста ба таҳвили молҳо ҳангоми амалиёти тиҷорати ҳориҷӣ (вобаста ба воридоти молҳо) ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар манбаи пардоҳт бояд андозбандӣ нагарданд.

4. Андозбандии даромадҳои ғайрирезидент, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шудаанд, сарфи назар аз ихтиёrdории ин ғайрирезидент нисбат ба даромадҳои худ ба манфиати шахсони сеюм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) воҳидҳои алоҳидай худ (шахсони дигар) дар дигар давлатҳо, дар манбаи пардоҳтанҷом дода мешавад.

5. Андоз аз даромади ғайрирезидент аз манбаи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба шакл ва маҳалли пардоҳти даромад ситонида мешавад.

6. Бо дарназардошти муқаррароти ҳамин модда даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо муассисаи доимии ин ғайрирезидент дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд намебошанд, бояд дар манбаи пардоҳт ҳамчун даромади умумӣ, бе тарҳи ҳарочот (ба истиснои дар ҳолати андозбандӣ тарҳи андоз аз арзиши иловашуда мутобики моддаи 177 Кодекси мазкур) тибқи меъёрҳои зайл андозбандӣ шаванд:

-суди саҳмияҳо – мутобики моддаи 126 Кодекси мазкур;

-фоизҳо – мутобики моддаи 127 Кодекси мазкур;

-саҳмҳои суғуртавие, ки мутобики шартномаҳои суғурта ва азnavсуғуртакуни таваккалҳо аз тарафи резидент пардоҳт мешаванд – тибқи меъери 6 фоиза;

-маблағҳо, ки барои хизматрасонии телекоммуникатсионӣ ё нақлиётӣ ҳангоми алоқа ё боркашонии байналмилалӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо аз тарафи резидент пардоҳт мешаванд, ба истиснои маблағҳо барои фраҳти баҳрӣ – тибқи меъери 5 фоиза, маблағҳо барои фраҳти баҳрӣ - тибқи меъери 6 фоиза;

-даромадҳо дар шакли музди меҳнат, ки моддаи 99 Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст ва аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, новобаста ба шакл ва маҳалли пардоҳти даромадҳо пардоҳт мешаванд, – тибқи меъери дар қисми 3 моддаи 103 Кодекси мазкур пешбинигардида;

-даромадҳои дигар, ки дар сарҳатҳои якум - панҷумиҳамин қисм пешбинӣ нашудаанд – тибқи меъери 15 фоиза.

7. Барои мақсадҳои ҳамин модда маблағҳои пардоҳтшудаи муассисаи доимии ғайрирезидент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз номи чунин муассиса пардоҳтшуда ҳамчун маблағҳои супоридаи корхонаи резидентӣ баррасӣ мегарданд.

8. Ташкилотҳое, ки новобаста ба маҳалли пардоҳт ба ғайрирезидентҳои дар татбиқи созишномаҳои қарзӣ (грантӣ) бе таъсиси муассисаи доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иштироккунанда даромад пардоҳт менамоянд, ўҳдадоранд ба сифати агентҳои андоз аз манбаи пардоҳт андозро нигоҳ доранд ва ба буҷет пардоҳт намоянд. Дар ҳолати риоя накардани талаботи мазкур, андоз аз ҳисоби ташкилотҳои зикршуда ситонида мешавад.

ЗЕРФАСЛИ 5. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ ОИД БА АНДОЗБАНДИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ БОБИ 20. АНДОЗБАНДИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

Моддаи 129. Андозбандии фоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳукуқии ҳориҷӣ

Илова ба андоз аз фоида муассисаи доимии шахси ҳукуқии ҳориҷӣ, ки фаъолияташро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд, аз фоидаи софи ин муассисаи доимӣ тибқи меъери 15 фоиз андозбандӣ мешавад.

Моддаи 130. Баҳисобигрии андози ҳориҷӣ

1. Маблағи андоз аз даромад ё андоз аз фоида, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳт шудаанд, ҳангоми дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳтани чунин андозҳо, дар сурати тасдиқ шудани пардоҳти андоз берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ, ба ҳисоб гирифта мешавад.

2. Ҳаҷми баҳисобигрий, ки дар қисми 1 ҳамин модда пешбинӣ шудааст, набояд аз маблағи андозе, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба чунин даромад ё фоида тибқи меъёрҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда ҳисоб карда шудааст, зиёд бошад.

Моддаи 131. Даромаде, ки дар мамлакатҳои дорои андозбандии имтиёзинок гирифта шудааст

1. Агар резидент мустақиман ё ғайримустақим дорои зиёда аз 10 фоизи фонди оинномавӣ ё зиёда аз 10 фоизи саҳмияҳо бо ҳуқуқи овози корхонаи хориҷӣ бошад, ки дар навбати худ дар мамлакати дорои андозбандии имтиёзинок даромад мегирад, як қисми чунин даромад, ки ба резидент тааллук дорад, ба даромади (фоиди) андозбандишаванди вай (резидент) доҳил карда мешавад.

2. Давлати хориҷӣ давлати дорои андозбандии имтиёзинок ҳисобида мешавад, агар:

-меъёри андоз дар он нисбат ба меъёри мувофиқи Кодекси мазкур муқарраршуда, 30 фоиз кам бошад;

-дар он қонунҳо дар бораи маҳфӣ нигоҳ доштани маълумоти молиявӣ ё маълумот дар бораи ширкатҳо амал мекунанд, ки имконият медиҳанд сирри соҳиби воқеи молу мулк ё гирандаи даромад (фоида) маҳфӣ нигоҳ дошта шавад.

БОБИ 21. МУҚАРРАРОТИ МАҲСУС ДОИР БА САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАЙ

Моддаи 132. Тартиби татбиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ

Татбиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар хусуси бартараф намудани андозбандии дукарата ва пешгирии саркашиҳо аз пардохтани андозҳо аз даромадҳо ва молу мулк (сармоя) тибқи дастурамале амалӣ карда мешавад, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ бо дарназардошти талаботи боби мазкур тасдиқ мекунад.

Моддаи 133. Тартиби пардохти андоз аз даромадҳои ғайрирезидентҳо аз фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки боиси таъсиси муассисаи доимӣ намешавад

1. Тартиби пардохти андозе, ки ҳамин модда пешбинӣ намудааст, нисбат ба даромади ғайрирезидент аз фаъолияташ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки боиси таъсис додани муассисаи доимӣ намегардад, тибқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ татбиқ карда мешавад, ба истиснои даромадҳое, ки дар моддаҳои 134-137 Кодекси мазкур зикр шудаанд.

2. Ғайрирезиденти дар қисми 1 ҳамин моддапешбинишуда, ки аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегирад, ҳуқӯқ дорад тартиби пардохти андози пешбининамуда ҳамин моддаро амалӣ намояд. Дар ҳолати татбиқ накарданни муқаррароти ҳамин модда агенти андоз ӯҳдадор аст андозро аз манбаъ пардохти нигоҳ дорад ва тибқи тартиби муқаррароти умумӣ ба буҷети давлатӣ пардохт намояд.

3. Ғайрирезиденте, ки аз манбаъи воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегирад ва хоҳиш дорад муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалиро дар хусуси бартарафа намудани андозбандии дукарата истифода барад, ки яке аз тарафҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ӯҳдадор аст ба мақоми даҳлдори андоз тибқи тартиби муқарраргардида нусхаи аслии ҳуҷҷати тасдиқунандаи резидентиашро барои соли даҳлдори тақвимӣ ва ариза оид ба татбиқи санади ҳуқуқии байналмилалӣ пешниҳод намояд.

4. Агенти андоз дар лаҳзай ба ғайрирезидент пардохт намудани даромад ӯҳдадор аст аз манбаъ пардохт андозро тибқи меъёри муайяннамудаи моддаи 128 Кодекси мазкур нигоҳ дорад ва ба мақомоти даҳлдори андоз иттилоот пешниҳод намояд.

5. Мақомоти андоз дар давоми 15 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзай гирифтани иттилооти пешниҳоднамудаи агенти андоз ҳуҷҷатҳои зарурӣ ғайрирезидентро омӯхта, ӯҳдадоранд дар ҳамон мӯҳлат қарори худро ба агенти андоз хабар диханд. Дар ҳолати зарурати гирифтани иттилооти иловагӣ дар бораи ғайрирезидент аз мақоми андози давлати дигар, мӯҳлати қабули қарори мусбӣ ё манфии мақомоти андоз метавонад дароз карда шавад.

6. Ҳангоми гирифтани қарори мусбии мақомоти андоз барои баргардонидани андози нигоҳдошташуда, агенти андоз маблағи андози нигоҳдошташударо ба ғайрирезидент месупорад (мепардозад).

7. Дар ҳолати розӣ набудан бо қарори манфии мақомоти андоз, ғайрирезидент ҳуқӯқ дорад дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи гирифтани ҷунин қарор ба мақоми ваколатдори давлатӣ (дар ҳолати зарурат, бо ҷалб намудани мақоми ваколатдори мамлакати резидентиаш) бо ариза дар хусуси такроран баррасӣ кардан масъалаи вобаста ба қонунан дуруст будани татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ муроҷиат ва ҳамзамон мақомоти андоз ва агенти андозро дар хусуси шикояти қарори онҳо оғоҳ намояд.

8. Ҳангоми аз ҷониби мақомоти андоз қабул гардидани қарори манфӣ аз рӯи ариза ва дар ҳолатиа ҷонибиагенти андоз дар мӯҳлати 10 рӯз аз ғайрирезидент нағирифтани оғоҳии дар қисми 7 ҳамин модда муқарраршуда оид ба норозӣ будан бо қарори мақомоти андоз, агенти андоз ӯҳдадор аст маблағи нигоҳдошташудаи андозро ба буҷет гузаронад.

9. Дар ҳолати аз ҷониби ғайрирезидент ё агенти андоз иҷро нагардидани талаботи ҳамин модда, ӯҳдадорӣ оид ба гузаронидани андози аз манбаъ пардохти нигоҳдошташуда ба буҷет ва мӯҷозоти ҷаримавӣ барои дар вақташ нағузаронидани андоз ба зиммаи агенти андоз гузашта мешавад.

10. Мақомоти андоз ӯҳдадоранд баҳисобигирии маблағҳои зеринро барад:

-маблағҳои даромадҳо аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки агентҳои андоз ба ғайрирезидентҳо пардохт намудаанд (барои пардохт пешбинӣ намудаанд), новобаста ба маҳалли пардохт ва маблағи андози нигоҳдошташуда;

-маблағҳои андозҳои ба ғайриresidentҳои дорои ҳуқӯқ ба татбиқи муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пардохткардашуда (баргардонидашуда);

-маблағҳои андозҳои ба ғайриresidentҳо, ки агентҳои андоз аз даромадҳои ғайриresident дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ доштаанд ва ба буҷет гузаронидаанд.

Моддаи 134. Тартиби татбиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ нисбат ба андозбандии дарomадҳо аз расонидани хизматрасонии нақлиётӣ дар боркашонии байналмилалӣ

1. Даромадҳо аз хизматрасонии нақлиётӣ дар боркашонии байналмилалӣ, ки яке аз тарафҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ - ғайрирезиденти дорои ҳуқуқ барои татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ гирифта мешавад, бояд бе пешниҳоди ариза оид ба татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ дар асоси ҳуччате, ки резидент будани ўро тасдиқ мекунад, аз андозбандӣ озод карда шавад, агар ин шахси ҳуқуқии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба чунин фаъолият муассисаи доимӣ дошта бошад.

2. Ҳамзамон чунин шахси ҳуқуқӣ - ғайрирезидент ӯҳдадор аст баҳисобигирӣ алоҳидан маблағи даромадҳоро аз хизматрасонии нақлиётӣ дар боркашонии байналмилалӣ (ки бояд мутобики санади ҳуқуқии байналмилалӣ андозбандӣ нашаванд) ва аз хизматрасонии нақлиётӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон (андозбандишаванда) таъмин намуда, ин даромадҳоро дар эъломияни андоз аз фоида дарҷ намояд. Маблағи умумии фоидаи андозбандишаванда (даромади андозбандишаванда) дар эъломияни дар боло пешбинишуда ба маблағи фоидаи андозбандишавандае (даромади андозбандишавандае), ки дар асоси баҳисобигирӣ алоҳида ҳисоб карда шуда, мутобики санади ҳуқуқии байналмилалӣ бояд аз андозбандӣ озод гардад, кам карда мешавад.

3. Дар сурати татбиқи ғайриқонуни мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ, ки боиси насупоридан ё нопурра пардохтани андоз ба буҷет гардидааст, ғайрирезидент мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣкашида мешавад.

4. Даромади шахси ҳуқуқӣ - ғайрирезидент, ки воситаҳои нақлиётро дар боркашонии байналмилалие, ки яке аз тарафҳои он Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, бе тъсиси муассисаи доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебарад ва ҳуқуқи татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалиро дорад, бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 133 Кодекси мазкур аз андозбандӣ озод карда шавад.

Моддаи 135. Тартиби татбиқи санади ҳуқуқии байналмилалӣ нисбат ба андозбандии суди саҳмияҳо, фоизҳо, роялти

1. Агенти андоз ҳуқуқ дорад дар лаҳзаи пардохти даромад ба ғайрирезидент дар шакли суди саҳмияҳо, фоизҳо, роялти муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалии даҳлдорро бе пешниҳоди ариза аз ҷониби ғайрирезидент ҷиҳати татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ дар асоси ҳуччати тасдиқунандаи резидентӣ татбиқ намояд, агар чунин ғайрирезидент гирандаи охирини даромад буда, барои татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ ҳуқӯқ дошта бошад.

2. Агенти андоз ӯҳдадор аст дар ҳисоби андоз дар манбаи пардохт, ки ба мақомоти андоз пешниҳод мешавад, маблағи даромади супоридашуда (ҳисобшуда) ва (ё) андозҳои мутобики мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ ситонидашуда, меъёрҳои андоз, номи санади ҳуқуқии байналмилалӣ ва иттилоотро аз ҳуччати тасдиқунандаи резидентии ғайрирезидент дарҷ намояд.

3. Дар сурати татбиқи ғайриқонуни мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ, ки боиси насупоридан ё нопурра пардохтани андоз ба буҷет гардидааст, агенти андоз мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Моддаи 136. Тартиби татбиқи санади ҳуқуқии байналмилалӣ нисбат ба андозбандии фоидаи соф ҳангоми фаъолият тавассути муассисаи доимӣ

1. Ғайрирезидент ҳуқуқ дорад мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалиро нисбат ба андозбандии фоидаи соф ҳангоми фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути муассисаи доимӣ бе пешниҳоди ариза барои татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ дар асоси ҳуччати тасдиқунандаи резидентӣ амалӣ намояд, агар чунин ғайрирезидент гирандаи охирини фоидаи соф ва дорои ҳуқуқи татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии даҳлдори байналмилалӣ бошад.

2. Шахси ҳуқуқӣ-ғайрирезидент дар эъломия оид ба андоз аз фоида ӯҳдадор аст меъёри андоз, маблағи андоз аз фоидаи соф ва номи санади ҳуқуқии байналмилалиро, ки дар асоси он меъёри даҳлдори андоз татбиқ шудааст, зикр намояд.

3. Дар сурати татбиқи ғайриқонуни мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ, ки боиси насупоридан ё нопурра пардохтани андоз ба буҷет гардидааст, андозсупоранда мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Моддаи 137. Тартиби татбиқи санади ҳуқуқии байналмилалӣ нисбат ба андозбандии дигар даромадҳо аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Ғайрирезиденте, ки аз манбаъҳои воқеъ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегирад, ба истиснои ҳолатҳои дар моддаҳои 134-136 Кодекси мазкур пешбинишуда, ҳуқуқ дорад то ба он пардохт гардидаи даромад оид ба татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ аз рӯи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба мақомоти андози маҳалли бақайдигирии агенти андоз ариза пешниҳод намояд.

2. Мақомоти андоз дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ аризаро баррасӣ намуда, дар ҳолати дуруст будани маълумоти дар ариза зикргардида аризаи пешниҳодшударо тасдиқ менамоянд.

3. Дар ҳолати ғайриқонуни татбиқ гардидаи мұқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ, мақомоти андоз ба ғайрирезидент раддияи асоснок (қарори манғӣ) пешниҳод менамоянд.

4. Дар ҳолати розӣ нашудан бо қарори манғии мақомоти андоз, ғайрирезидент ҳуқуқ дорад ба мақоми ваколатдори давлатӣ (ҳангоми зарурат бо ҷалби мақомоти салоҳиятдори мамлакати резидентӣ) бо ариза ҷиҳати баррасии тақрории масъалаи қонунӣ будани татбиқи санади ҳуқуқии байналмилалӣ муроҷиат намояд.

Моддаи 138. Талаботи умумӣ ҳангоми пешниҳоди ариза барои татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ

Мақомоти андоз аризаро барои татбиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ аз рӯи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар мавриди иҷрои талаботи зерин қабул менамоянд:

1) Бо ариза дар як вақт пешниҳод намудани;

а) нусхай қарордодҳо (шартномаҳо, созишномаҳо) барои иҷрои корҳо (хизматрасонихо) ё барои дигар мақсадҳо;

б) нусхажои ҳуччатҳои тъсисӣ;

- в) шархи маблағи даромадқо аз хизматрасониҳои нақиётӣ дар боркашонии байналмилалӣ ва дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон;
- г) санади корҳои иҷрошуда – ҳангоми аз ҷониби ғайрирезидент ба иҷро расидани намудҳои гуногуни корҳо, санади қабули истифодабарии объект – ҳангоми иҷрои корҳои соҳтмонӣ, ҳисбонома ё дигар ҳүҷҷати пардохт, ки гирифтани даромадро аз хизматрасонӣ тасдиқ менамояд.
- 2) Аз ҷониби агенти андоз пешниҳод гардидан ҳүҷҷатҳои баҳисобигирӣ, ки маблағи ҳисбонома ё пардохтшудаи даромадҳо ва андозҳои нигоҳдошташударо тасдиқ менамоянд.
- 3) Тасдиқи резидент будани аризадиҳанда аз ҷониби мақоми салоҳиятдор ё ваколатдори давлати аризадиҳандае, ки Ҷумхурии Тоҷикистон бо он санади ҳуқуқии байналмилалӣ бастааст (бо замимаи ҳүҷҷати тасдиқунаандай резидентӣ).
- 4) Мувоғики тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ё санади ҳуқуқии байналмилалӣ, ки яке аз тарафҳои он Ҷумхурии Тоҷикистон мебошад, ба расмияти дипломатӣ ё консулӣ даровардани имзо ва мӯҳри мақомоте, ки резидентии ғайрирезидентро (ҳүҷҷате, ки резидентиро шаҳодат медиҳад) тасдиқ намудааст.

Моддаи 139. Маълумотнома оид ба маблағҳои андозҳои дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардохтшуда

Бо талаби ғайрирезиденте, ки фаъолияташро дар Ҷумхурии Тоҷикистон амалӣ менамояд, мақомоти андозаз рӯи шакл ва бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба маблағҳои даромадҳои аз манбаҳои воқеъ дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардохтшуда ва андозҳои дар давраи андозбандӣ ситонидашуда маълумотнома пешниҳод менамоянд.

ЗЕРФАСЛИ 6. БАҲИСОБИРИИ АНДОЗ БОБИ 22. ҚОИДАҲОИ БАҲИСОБИРИИ АНДОЗ

Моддаи 140. Тартиби баҳисобигирии даромадҳо ва ҳарочот

1. Агар дар ҳамин модда тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, бо дарназардошти талаботи моддаи 48 Кодекси мазкур даромади (фоидай) андозбандишаванда бо ислоҳоти зарурӣ барои риояи муқаррароти Кодекси мазкур бояд тиқи ҳамон усули баҳисобигирие ҳисоб карда шавад, ки андозсупоранда дар ҳисботи муҳосибавӣ истифода мебарад.
2. Вобаста ба низоми андозбандии истифодашаванда андозсупоранда метавонад бо мақсади андозбандӣ баҳисобигириро тиқи усули кассавӣ ё тиқи усули ҳисбу замкунӣ ба роҳ монад, ба шарте ки, агар андозсупоранда дар давоми соли тақвимӣ ҳамон як усуло истифода барад.
3. Дар сурати тағиیر ёфтани усули баҳисобигирӣ, ки андозсупоранда истифода мебарад, тағиیرёбӣ дар баҳисобигирии даромад, ҳарочот ва дигар унсурҳое, ки ба маблағи андоз таъсир мерасонанд, бояд дар соли тағиир додани усули баҳисобигирӣ доҳил карда шаванд, то ки ҳеч яке аз ин унсурҳо сарфи назар нагардад ё дубора ба ҳисоб гирифта нашавад.
4. Нисбат ба супорандагони андоз аз арзиши иловашуда даромаду ҳарочот бе андоз аз арзиши иловашуда ҳисоб карда мешавад, ба истиснои ҳарочоте, ки нисбат ба он ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда иҷозат дода намешавад.

Моддаи 141. Принсипҳои баҳисобигирии даромадҳо ва ҳарочотҳо тиқи усули кассавӣ

Андозсупорандае, ки баҳисобигириро бо усули кассавӣ пеш мебарад, бояд мутобики моддаҳои 142 ва 143 Кодекси мазкур даромадро дар санаи гирифтани он ҳисоб карда, тарҳи ҳарочотро дар санаи амалӣ намудани он анҷом дихад.

Моддаи 142. Лаҳзаи гирифтани даромад дар ҳолатҳои чудогона бо истифодаи усули кассавӣ

1. Агар андозсупоранда маблағҳои пулӣ гирад, пас лаҳзаи гирифтани даромад лаҳзаи гирифтани маблағҳои пулӣ нақд ва ҳангоми пардохти ғайринақдӣ бошад, лаҳзаи ворид гардидан маблағҳои пулӣ ба суратҳисоби бонкии ў ё дигар суратҳисобе ба ҳисоб меравад, ки ў иҳтиёрдорӣ карда метавонад ё ҳуқуқи аз он гирифтани маблағҳои мазкурро дорад.
2. Агар ҳисоббаробаркунӣ барои дастрас намудани молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо дар давоми зиёда аз бмоҳи тақвимӣ бо усули кассавӣ анҷом дода нашавад, новобаста ба муқаррароти қисми 1 ҳамин модда, барои мақсадҳои андозбандӣ ҳисоббаробаркунӣ дар моҳи пурраи тақвимии оҳирон анҷомдодашуда ҳисобида мешавад.
3. Дар сурати бекор кардан ё пӯшонидани ўҳдадории молиявии андозсупоранда, аз ҷумла ҳангоми баҳисобигирии байніҳамдигарӣ, лаҳзаи гирифтани даромад лаҳзаи бекор кардан ё пӯшонидани ўҳдадорӣ ба ҳисоб меравад.

Моддаи 143. Лаҳзаи ҳарочот намудан дар базъе ҳолатҳои чудогона бо истифодаи усули кассавӣ

1. Лаҳзаи ҳарочот намудан, агар дар ҳамин модда тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, лаҳзаи аз тарафи андозсупоранда воқеан анҷом додани ҳарочот ба ҳисоб меравад.
2. Агар андозсупоранда маблағҳои пулӣ супорад, лаҳзаи ҳарочот намудан лаҳзаи пардохти маблағҳои пули нақд, ҳангоми пардохти ғайринақдӣ бошад, ин лаҳзаи лаҳзаи аз тарафи бонк гирифтани супоришномаи андозсупоранда дар бораи гузаронидани маблағҳои пулӣ (дар ҳолате, ки дар суратҳисобҳои бонкии андозсупоранда маблағҳои кофӣ мавҷуд бошанд) дониста мешавад.
3. Ҳангоми бекор кардан ё пӯшонидани ўҳдадории молиявӣ дар назди андозсупоранда, аз ҷумла ҳангоми баҳисобигирии байніҳамдигарӣ, лаҳзаи ҳарочот намудан лаҳзаи бекор кардан ё пӯшонидани ўҳдадории молиявӣ дониста мешавад.
4. Ҳангоми пардохтани фоизҳо тиқи ўҳдадории қарзӣ ё додани маблағ барои иҷораи молу мулк, агар мӯҳлати ўҳдадорӣ ё шартномаи иҷора якчанд давраи андозро дар бар гирад, маблағи фоизҳои пардохтшуда (пардохти иҷора), ки амалан барои давраи андоз нигоҳ дошта мешавад, маблағи фоизҳо (пардохти иҷорае) мебошад, ки бояд дар ин давра супорида шавад.

Моддаи 144. Принсипҳои баҳисобигирии даромадҳо ва ҳарочот ҳангоми истифодаи усули ҳисобу замкунӣ

Андозсупоранда, ки тибқи усули ҳисобу замкунӣ баҳисобигириро пеш мебараф, бояд даромаду ҳарочотро мутобики моддаҳои 145 ва 146 Кодекси мазкур мутаносибан аз лаҳзаи гирифтани ҳуқуқ ба даромад ё пайдо шудани ўҳдадории пардохт, сарфи назар аз вақти воқеии гирифтани даромад ё ичрои пардохт, ба ҳисоб гирад.

Моддаи 145. Лаҳзаи гирифтани даромад ҳангоми истифодаи усули ҳисобу замкунӣ

1. Ҳуқуқи гирифтани даромад ҳангоме пайдошуда ба ҳисоб меравад, ки агар маблағи даҳлдор бояд ҳатман ба андозсупоранда пардохт шавад ё андозсупоранда тамоми ўҳдадориҳояшро тибқи аҳд ё шартнома ичро карда бошад.

2. Агар андозсупоранда корро ичро кунад ё хизматрасонад, ҳуқуқи гирифтани даромад дар лаҳзаи ичрои ниҳоии кор ё хизматрасонии дар аҳд ё шартнома пешбинишуда бадастовардашуда ба ҳисоб меравад.

Агар аҳд ё шартнома ичрои кор ё хизматрасониро марҳала ба марҳала пешбинӣ намояд, ҳуқуқи гирифтани даромад дар ҳар марҳала дар лаҳзаи ниҳоии ичрои кор ё хизматрасонии ин марҳала пайдо мешавад, агар моддаи 148 Кодекси мазкур тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

3. Агар андозсупоранда даромад гирад ё барои гирифтани даромад дар шакли фоиз ё даромад барои ба ичора додани молу мулк ҳуқуқ дошта бошад, ҳуқуқи гирифтани даромад дар лаҳзаи ба охир расидани мӯҳлати ўҳдадории қарз ё шартномаи ичора бадастовардашуда ҳисоб мешавад. Агар мӯҳлати ўҳдадории қарз ё шартномаи ичора якчанд давраи андозро дар бар гирад, даромад ба ин давраҳои андоз мувофиқи тартиби ҳисобу замкуни он тақсим карда мешавад.

Моддаи 146. Лаҳзаи ҳарочот ҳангоми истифодаи усули ҳисобу замкунӣ

1. Лаҳзаи ҳарочоти вобаста ба аҳд (шартнома) лаҳзаи ичрои ҳамаи шартҳои зайл ҳисобида мешавад, ба шарте, ки агар ҳамин модда мүқаррароти дигареро пешбинӣ накарда бошад:

- ҳангоми аз тарафи андозсупоранда бечунучаро эътироф шудани ўҳдадории молиявӣ;

- ҳангоми арзёбии ба қадри кофӣ дақиқи ҳачми ўҳдадории молиявӣ;

- агар ҳамаи тарафҳои дар аҳд ё шартнома иштироқдошта тибқи аҳд ё шартнома ўҳдадориҳояшонро воқеан ичро карда бошанд ва маблағҳои даҳлдор бояд ҳатман пардохт шаванд.

2. Вобаста ба шартҳои дар қисми 1 ҳамин моддапешбинишуда ўҳдадории молиявӣ маънои ўҳдадориеро дорад, ки андозсупоранда мутобики аҳд (шартнома) қабул кардааст ва тарафи дигари дар аҳд (шартнома) иштироқдошта бо мақсади ичрои он вазифадор аст, ки даромади даҳлдорро дар шакли пуйӣ ё шакли дигар ба андозсупоранда пешниҳод намояд.

3. Ҳангоми пардохи фоизҳо тибқи ўҳдадории қарз ё пардоҳт барои молу мулки ба ичора гирифташуда лаҳзаи ҳарочот намудан лаҳзаи ба охир расидани мӯҳлати ўҳдадории қарз ё шартномаи ичора ҳисобида мешавад. Агар мӯҳлати ўҳдадории қарз ё шартномаи ичора якчанд давраи андозро дар бар гирад, ҳарочот ба ин давраҳои андоз мувофиқи тартиби ҳисобу замкуни он тақсим карда мешавад.

Моддаи 147. Соҳибии муштарақ

Дар мавриди созишномаи хаттӣ дар бораи соҳибии муштарақи молу мулк ё якҷоя анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ ё созишномаи дигари хаттӣ, ки на камтар аз ду соҳибро бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ пешбинӣ мекунад, онҳо мувофиқи ҳиссаи иштирокашон андозбанӣ карда мешаванд.

Моддаи 148. Даромадҳо ва тарҳҳо аз рӯи қарордодҳои дарозмӯҳлат

1. Дар сурати аз ҷониби андозсупоранда истифода бурданни баҳисобигири тибқи усули ҳисобу замкунӣ, даромадҳо ва тарҳҳои марбут ба қарордодҳои дарозмӯддат барои ҳар як соли тақвимӣ мутобики ҳачми ичрои воқеии онҳо нишон дода мешаванд.

2. Ҳачми ичрои қарордод тавассути муқоисаи ҳарочоти дар давоми соли тақвимӣ суратгирифта бо ҳарочоти умумии баҳогузории тибқи чунин қарордод пешбинишуда муйян мегардад.

3. Таҳти мағҳуми «қарордоди дарозмӯддат» қарордод барои истехсол, насб ё соҳтмон ё хизматрасонии вобаста фаҳмида мешавад, ки дар доираи соли тақвимӣ, ки дар он кори дар қарордод пешбинишуда оғоз гардида, ба охир расонида нашудааст, ба истиснои қарордодҳое, ки тибқи арзёбӣ бояд дар доираи 6 моҳи аз санаи оғози корҳои мувофиқи қарордод пешбинигардида ба анҷом расонида шаванд.

Моддаи 149. Тартиби баҳисобигирии захираҳои молию моддӣ

1. Баҳисобигирии захираҳои молию моддӣ бо мақсадҳои андозбанӣ танҳо тибқи мүқаррароти амалкунанда оид ба баҳисобигирии муҳосибӣ, ки дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баҳисобигирии муҳосиботӣ таҳия гардидааст, ба анҷом расонида мешавад.

2. Ҳангоми баҳисобигирии захираҳои молию моддӣ андозсупоранда вазифадор аст, ки арзиши молҳои истехсолнамуда ё ҳаридашро, ки мутаносибан дар асоси ҳарочоти истехсолӣ (арзиши аслӣ) ё нарҳи ҳариди онҳо муйян ҳарда мешавад, дар ҳисоботи андоз нишон дихад. Аз ҷумла, андозсупоранда вазифадор аст ба арзиши ин молҳо ҳарочоти нигоҳдорӣ ва интиқоли онҳоро ҳамроҳ кунад.

3. Ҳангоми ба ҳисоб гирифтани захираҳои молию моддӣ андозсупоранда ҳақ дорад, ки арзиши мол ё маҳсулоти нуқсондор, ботинан қӯҳнашуда ё аз мӯд баромадаро, ки бо ҳамин сабаб ё бо сабабҳои шабеҳ бо нарҳи зиёдтар аз ҳарочоти барои истехсоли (нарҳи ҳариди) онҳо сарфшуда фурӯҳтан мумкин нест, дар асоси нарҳе, ки онҳоро фурӯҳтан мумкин аст, баҳо дихад.

4. Нисбат ба молҳо, ки андозсупоранда оид ба онҳо баҳисобигирии инфириодӣ пеш намебараф, ў метавонад барои баҳисобигирии захираҳои молию моддӣ яке аз се усули зеринро истифода барад:

-усули ФИФО, ки мутобиқи он дар давраи ҳисботӣ сараввал молҳои дар аввали давраи ҳисботӣ ба захираҳои молию моддӣ дохилгардида ва сипас молҳо, ки дар давоми давраи ҳисботӣ истеҳсол (харида) шудаанд, мувофиқи навбати истеҳсолашон (харидашон) фурӯхташуда (истифодашуда) ҳисоб карда мешаванд;

-усули ЛИФО, ки мутобиқи он дар давраи ҳисботӣ сараввал молҳо, ки охирин истеҳсол (харид) шудаанд, фурӯхташуда (истифодашуда) ҳисоб карда мешаванд;

- усули баҳо додан тибқи арзиши аслии миёна.

Моддаи 150. Бахисобгирӣ ҳангоми ичораи молиявӣ (лизинг)

1. Дар ҳолатҳо, ки ичорадех то оғози ичораи молиявӣ (лизинг) соҳиби молу мулки моддии истеҳлокшаванда мебошад, аҳд ҳамчун фурӯши молу мулк аз тарафи ичорадех ва харидани он аз ҷониби ичорагир дониста мешавад.

2. Молу мулки моддии истеҳлокшавандае, ки тибқи шартномаи ичораи молиявӣ (лизинг) ба ичора дода мешаванд, дар давраи амали шартномаи ичораи молиявӣ (лизинг) бояд дар тавозуни ичорагир ба ҳисоб гирифта шаванд, ки ин ба ичорагир (лизинггиранда) ҳуқӯқ медиҳад тарҳҳоро вобаста ба мавзӯи лизинг (аз ҷумла истеҳлок ва ҳарочоти таъмир) амалӣ намояд.

Моддаи 151. Тарҳҳои ҷуброншаванда ва ихтисори захираҳо

1. Агар маблағи ҳарочот, зарар ва қарзҳои шубҳаноки пештар тарҳшуда ҷуброн гардад, маблағи гирифташуда даромади он давраи андозбандие ҳисоб карда мешавад, ки дар он ҷуброн анҷом дода шудааст.

2. Агар захираҳое, ки нисбат ба онҳо пештар мутобиқи моддаи 115 ва 116 Кодекси мазкур тарҳ сурат гирифта шудааст, ихтисор шаванд, маблағи ҷунун ҳистор ба даромад доҳил карда мешавад.

Моддаи 152. Фоида ва зарар ҳангоми фурӯш ё супоридани дороиҳо

1. Фоида аз фурӯш ё супоридани дороиҳо фарқи мусбии байни маблағҳои аз фурӯш ё супоридани дороиҳо бадастомада ва арзиши дороиҳо мебошад, ки мутобиқи моддаи 153 Кодекси мазкур муайян карда мешавад. Ҳангоми дар асоси ройгон ё бо нарҳҳои таҳифӣ супоридани дороиҳо ҳоидаи шахсе, ки дороиҳоро медиҳад, ҳамчун фарқи мусбии байни нарҳи бозории молу мулки ба ҳамин тарз супоридашаванда ва арзиши он, ки мутобиқи моддаи 153 Кодекси мазкур муқаррар мегардад, муайян карда мешавад.

2. Зарари аз фурӯш ё супоридани дороиҳо расонидашуда фарқи манғии байни маблағҳои аз фурӯш ё супоридани дороиҳо воридгардида ва арзиши дороиҳо мебошад, ки мутобиқи моддаи 153 Кодекси мазкур муайян карда мешавад.

3. Қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модданисбат бадороиҳо тибқи гурӯҳҳо истеҳлокшаванда, инчунин нисбат ба захираҳои молию моддӣ татбиқ намегарданд.

Моддаи 153. Арзиши дороиҳо

1. Ба арзиши дороиҳо ҳарочот барои харид, истеҳсол, соҳтмон, васл ва насиби онҳо, инчунин дигар ҳарочоте, ки арзиши онҳоро зиёд мекунад, ба истиснои азнаварҳузории воситаҳои асосӣ ва ҳарочот, ки нисбат ба онҳо андозсупоранда барои тарҳ ҳуқӯқ дорад, доҳил карда мешаванд.

2. Агар танҳо як қисми дороиҳо фурӯхта ё дода шаванд, пас арзиши дороиҳо дар лаҳзаи фурӯш ё додан байни қисмҳои бокимонда ва қисмҳои фурӯхта ё додашуда тақсим карда мешавад.

Моддаи 154. Эътироф накардани ҳои фоида ё зарар

1. Дар ҳолатҳои зайл ҳеч гуна ҳои фоида ё зарар ҳангоми муайян кардани даромади (фоидаи) андозбандишаванда ба эътибор гирифта намешавад:

-доду гирифти дороиҳо байни зану шавҳар;

-доду гирифти дороиҳо байни собиқ ҳамсарон ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ;

-ноҳост нобуд кардани дорой ё бегона кардани он бо сармоягузории такрории воридот (масалан, ҷубронпулии суғуртавии гирифташуда ҳангоми ноҳост нобуд соҳтани дорой) ба дорои шабехи он ё дар дорои дорои ҳамон ҳусусият то ба охир расидани соли дуюми бâъди соле, ки дорой нобуд ё бегона карда шудааст.

2. Арзиши дорои ивазшаванда, ки дар сарҳати сеюми қисми 1 ҳамин моддапешбинӣ шудааст, бо дарназардошти (дар сатҳи) арзиши дорои ивазкардашуда дар лаҳзаи нобуд ё бегона кардани он ба афзоиши арзиши дорои ивазшаванда ба фарқи мусбии байни ҳарочоти андозсупоранда барои сармоягузории такрорӣ ва бузургии воридот мутобиқи сарҳати сеюми қисми 1 ҳамин модда муайян карда мешавад.

3. Арзиши дорои дар натиҷаи аҳд (шартнома) бадастомада, ки ҳангоми он ҳои фоида мувофиқи сарҳатҳои якум ва дуюми қисми 1 ҳамин модда барои мақсадҳои андозбандӣ ба ҳисоб гирифта намешавад, аз арзиши дорой барои тарафи супоранди он дар санаи аҳд иборат мебошад.

4. Ҳамин модданисбат бадороиҳо, ки аз рӯи гурӯҳҳо истеҳлок мешаванд, татбиқ намегардад, ба истиснои сарҳатҳои якум ва дуюми қисми 1 ҳамин модда, ки онҳо ҳангоме татбиқ мегарданд, ки ҳамаи дороиҳо гурӯҳ дар як вақт дода шаванд.

ЗЕРФАСЛИ 7. МУҚАРРАРОТИ МАЪМУРӢ БОБИ 23. МУҚАРРАРОТИ МАЪМУРӢ

Моддаи 155. Давраи андоз

- Давраи андоз аз даромадбарои даромадҳои дар шакли музди меҳнати аз ҷониби шахсони воқеӣ гирифташуда, ки андоз аз онҳо дар манбаи пардоҳт ситонида шудааст, моҳи тақвимӣ мебошад, агар тартиби дигар дар Кодекси мазкур пешбинӣ нагардида бошад.
- Давраи андоз аз даромадбарои даромадҳои шахсони воқеие, ки андоз аз онҳо дар манбаи пардоҳт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида намешавад, соли тақвимӣ мебошад, агар боби мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад.
- Давраи андоз аз фоида соли тақвимӣ мебошад. Ҳамзамон пешниҳоди ҳисобҳои пардоҳтҳои ҷории андоз аз фоида ва пардоҳти онҳо дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи моддаҳои 156-158 Кодекси мазкур амалӣ мешавад.

Моддаи 156. Пешниҳоди эъломия

1. Эъломияи ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ аз даромадҳои дар шакли музди меҳнати шахсони воқеӣ, ки андоз аз онҳо дар манбаи пардоҳт ситонида мешавад, аз ҷумла аз ҷониби воҳиди алоҳидай шахсони ҳуқуқӣ, то санаи 15-уми моҳе пешниҳод карда мешавад, ки баъди моҳи ҳисоботӣ фаро мерасад.

2. Эъломияи ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ аз даромадҳои шахсони воқеӣ – шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар муассисаҳои дипломатӣ, консулии давлатҳои хориҷӣ ва ба онҳо баробаркардашудаи намояндагиҳои ташкилотҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд, то санаи 15-уми пардоҳтшуд моҳе пешниҳод карда мешавад, ки баъди семоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад. Иттилоот дар бораи шахсони воқеии дар боло пешбiniшуда ба мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа то санаи 15-уми моҳе пешниҳод карда мешавад, ки баъди семоҳаи гузашта фаро мерасад.

3. Ҳисоби ягона оид ба андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ аз даромадҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои дипломатӣ ва ташкилотҳои ба онҳо баробаркардашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷаи фаъолият менамоянд, ҳар семоҳа аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 15-уми моҳе пешниҳод карда мешавад, ки баъди семоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад ва дар ҳамин мӯҳлат андозҳо ситонида мешаванд.

4. Андозсупорандагони зерин эъломияро оид ба андоз аз даромад аз даромадҳои дигар шахсони воқеие, ки дар манбаи пардоҳт андозбандӣ намешаванд ва (ё) эъломияро оид ба андоз аз фоида то 1-уми апрели баъди соли ҳисоботӣ ба мақомоти андоз месупоранд:

- резидентҳо – супорандагони андоз аз фоида;
- шахсони воқеӣ – резидентҳои дорои даромад, ки дар манбаи пардоҳти воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ намешаванд, ба истиснои шахсоне, ки андозҳоро мутобиқи фасли XVI Кодекси мазкур пардоҳт менамоянд;
- шахсони воқеӣ – резидентҳое, ки дар суратҳисобҳояшон дар бонкҳои хориҷии воқеӣ берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағҳои пулӣ доранд, инчунин онҳое, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегиранд;

-шахсони воқеие, ки мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаашон вазифаи пешниҳоди эъломия оид ба андоз аз даромад ва эъломия оид ба вазъи молумулӣ гузашта шудааст. Тартиб, мӯҳлатҳои пешниҳод, инчунин шакли эъломияро, ки ин шахсон пешниҳод мекунанд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд;

-дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ – ғайрирезидентҳое, ки аз манбаъҳои воқеӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромаде мегиранд, ки бояд андозбандӣ карда шавад, аммо дар манбаи пардоҳт андозбандӣ намешавад.

5. Ҳангоми барҳам додани шахси ҳуқуқӣ комиссияи барҳамдиҳӣ ё андозсупоранда фавран дар ин бора ба мақоми андоз оғоҳиномаи ҳаттӣ мефиристад. Комиссияи барҳамдиҳӣ вазифадор аст, ки эъломияи андозро ба мақомоти даҳлдори андоз пешниҳод намояд.

6. Шахси воқеие, ки аз вай пешниҳод карданӣ эъломияи андоз талаб карда намешавад, метавонад бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқунаnda бо талаби аз нав ҳисоб карданӣ андоз ва баргардонидани маблағи барзиёд супоридаш эъломия пешниҳод кунад.

7. Ҳисобҳо оид ба пардоҳти маблағҳои ҷорӣ (пешпардоҳт) аз рӯи андоз аз фоида, инчунин маълумот дар бораи шахсоне, ки андозашон дар манбаи пардоҳт нигоҳ дошта шудааст, тибқи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ бо дарназардоши талаботи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 157 Кодекси мазкур ҳар моҳ (ҳар семоҳа) то санаи 15-уми моҳе пешниҳод карда мешаванд, ки баъди моҳи (семоҳаи) ҳисоботӣ фаро мерасад.

8. Эъломияи андоз аз фоида то 1-уми апрели баъди соли ҳисоботӣ пешниҳод карда мешавад.

Моддаи 157. Пардоҳтҳои ҷории (пешпардоҳти) андоз

1. Супорандагони андоз аз фоида, ба истиснои шахсоне, ки мутобиқи фасли XVI Кодекси мазкур андозбандӣ намешаванд, вазифадоранд пардоҳти ҷорииҳаро ба буҷет на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз моҳи ҳисоботӣ фаро мерасад, анҷом диханд.

2. Супорандагони андоз аз фоида, ба истиснои шахсоне, ки дар баҳисобирии нозироти андози андозсупорандагони қалон мебошанд ва шахсоне, ки маблағи андоз аз фоидаи онҳо барои соли гузаштаи тақвимӣ аз маблағи муайяннамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ зиёд мебошад, вазифадоранд ҳар семоҳа пардоҳти ҷориро ба буҷет на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъди семоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад, анҷом диханд.

3. Маблағи ҳар пардоҳти ҷории моҳона (семоҳа) дар давраи 12-моҳа, ки ҳар 15-уми апрел оғоз мейбад, наметавонад аз ҳар як маблағҳои зерин камтар бошад:

- аз дувоздаҳ як қисми (аз ҷорӣ як қисми) маблағи андоз аз фоида барои соли гузаштаи андоз, ки ба коэффиценти 1,1 зиёд карда шудааст;
- 1 фоизи даромади умумии моҳи (семоҳаи) ҳисоботӣ.

4. Пардоҳтҳои ҷории андоз аз фоида ба маблағи ин андози барои соли тақвимӣ пардоҳтшавандабаҳисоб гирифта мешаванд. Ҳама гуна пардоҳтҳои барзиёди ҷории андоз аз фоида дар муқоиса бо ўҳдадорӣ донир ба ин андоз барои соли тақвимӣ ба ҳисоби ўҳдадориҳо оид ба дигар андозҳо гирифта мешаванд ё ба андозсупоранда баргардонидা мешаванд.

5. Пардоҳтҳои ҷорӣ аз рӯи андоз аз фоида пардоҳтҳои ҳатмӣ буда, барои сари вакт напардоҳтани онҳо фоизҳо ҳисоб карда мешаванд.

Моддаи 158. Пардохти андозҳо ва муқаррароти маъмурӣ

1. Супорандагони андоз аз даромад аз даромади андозро дар маҳалли баҳисобигириашон дар мӯҳлатҳои барои пешниҳод намудани эъломияҳои андоз муқарраршуда пардохт менамоянд.

2. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҳисоби кор дар ташкилотҳои дипломатию консулгарии давлатҳои хориҷӣ ва ташкилотҳои ба онҳо баробаркардашуда ташкилотҳои байнамилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон даромад мегиранд, вазифадоранд аз даромадҳои худ мустақилона андози даромадро дар мӯҳлатҳои барои пешниҳоди эъломия муқарраршуда супоранд.

3. Тақсим кардани маблағи пардохтҳои ҷории андоз аз фоида, инчунин маблағҳои андозе, ки бояд ба қисми даромади буҷетҳо аз рӯи ҷамъбастӣ соли тақвимӣ гузаронида шаванд, аз ҷониби корхона байни буҷетҳои маҳалли ҷойгиршавии воҳиди асосии корхона, инчунин дар маҳалли ҷойгиршавии ҳар як воҳиди алоҳидан он бо дарназардошти ҳиссаи ҳароҷот барои пардохти музди меҳнате, ки ба воҳиди асосии корхона ва ба ҳар як воҳиди алоҳидан корхона дар ҳароҷоти умумии музди меҳнат дар корхона (воҳиди асосии корхона дар якчояй бо ҳамаи воҳидҳои алоҳидан корхона) тааллуқ дорад, мутобиқи маълумоти баҳисобигирии муҳосибии корхона сурат мегирад. Ҳиссаҳои ҳароҷоти барои пардохти музди меҳнат дар ҳамин қисмпешбинигардидабо дарназардошти нишондиҳандои воқеии ҳароҷот барои музди меҳнати воҳиди асосии корхона ва воҳидҳои алоҳидан он мутобиқи маълумоти баҳисобигирии муҳосибии корхона барои охири давраи ҳисоботӣ мӯяян карда мешаванд.

4. Ҳисоб кардани маблағи пардохтҳои ҷории андоз аз фоида, инчунин маблағҳои андозе, ки бояд ба қисми даромади буҷетҳо аз рӯи ҷамъбастӣ соли тақвимӣ дар маҳалли ҷойгиршавии воҳиди асосии корхона ва ҳар кадом воҳиди алоҳидан он пардохт шаванд, аз ҷониби корхона мустақилона анҷом дода мешавад. Маълумотро дар бораи маблағҳои пардохтҳои ҷории андоз аз фоида, инчунин дар бораи маблағҳои аз рӯи ҷамъбастӣ соли тақвимӣ ҳисобкардашуда корхона ба воҳидҳои алоҳидан худ, инчунин ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии худ ва маҳалли ҷойгиршавии воҳидҳои алоҳидан на дертар аз мӯҳлати барои амалӣ намудани пардохтҳои ҷорӣ мутобиқи моддаи 157 Кодекси мазкур муқарраргардида ва барои пешниҳоди эъломия аз рӯи андоз аз фоида мутобиқи моддаи 156 Кодекси мазкур дастрас менамояд.

5. Корхона маблағи пешпардохтҳо ва маблағи андозеро, ки аз рӯи ҷамъбастӣ соли тақвимӣ ҳисоб карда шудааст, ба буҷети маҳалли ҷойгиршавии воҳиди асосии корхона ва воҳидҳои алоҳидан он тавассути воҳиди асосии корхона ё тариқи ҳар воҳиди алоҳидан на дертар аз мӯҳлати муқаррарнамудаи ҳамин модда ва моддаи 157 Кодекси мазкур месупорад.

6. Супорандагони андоз аз фоида ҳисоби ниҳоӣ анҷом медиҳанд ва андозро дар маҳалли баҳисобигириашон на дертар аз 10-уми апрели соли баъди соли тақвимии ҳисоботӣ фарорасандаро пардохт менамоянд.

7. Назорати пардохти андоз аз фоида ва андоз аз даромад аз ҷониби мақомоти андоз анҷом дода мешавад.

8. Дастурамалҳо оид ба ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз фоида ва андоз аз даромад, инчунин шаклҳои эъломияҳо ва ҳисобҳои даҳлдор аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

ФАСЛИ IX. АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАШУДА

БОБИ 24. МУҚАРРАРОТИ УМУМИЙ

Моддаи 159. Мағҳуми андоз аз арзиши иловашуда

Андоз аз арзиши иловашуда ҳамчун андози ғайримустақим бояд дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолот, муомилоти молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо пардохт шавад.

БОБИ 25. АНДОЗСУПОРАНДАГОН

Моддаи 160. Андозсупорандагон

1. Супорандай андоз аз арзиши иловашуда шахсе мебошад, ки тибқи моддаи 161 Кодекси мазкур ўҳдадор аст ариза дода, ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шавад.

2. Шахсе, ки ўҳдадор аст ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шавад, аз аввали соли тақвимие, ки баъди соли тақвимии ба миён омадани ўҳдадории бақайдигӣ фаро мерасад, оид ба андоз аз арзиши иловашуда андозсупорандай мебошад.

3. Ба ғайр аз шахсоне, ки тибқи қисми 1 ҳамин модда супорандагони андоз аз арзиши иловашуда мебошанд, ҳамаи шахсоне, ки воридоти андозбандишавандай молҳоро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳанд, оид ба чунин воридот супорандагони андоз аз арзиши иловашуда ҳисобида мешаванд.

4. Шаҳси ғайрирезидент, ки бидуни қайд барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба иҷрои корҳо ва хизматрасоние машғул аст, ки бояд мувофиқи моддаи 177 Кодекси мазкур андозбандӣ шаванд, оид ба чунин кору хизматрасониҳо супорандай андоз аз арзиши иловашуда мебошад.

Моддаи 161. Талабот оид ба додани ариза барои бақайдигӣ

1. Шаҳси машғули фаъолияти соҳибкорӣ, ки даромади умумиаш дар соли сипаригашта аз ҳадди даромади 500 ҳазор сомонӣ зиёд шудааст, ўҳдадор астба андозбандӣ тибқи низоми умумӣ гузарад ва ба мақоми андози маҳалли баҳисобигирии худ ҷиҳати бақайдигӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда якҷоя бо ариза барои гузаштан ба андозбандӣ тибқи низоми умумӣ ариза дихад.

2. Агар даромади умумии солонаи ғайрирезидент аз таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳоизерин (ба истиснои воридоти молҳо) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кибо муассисаи доимиин ин ғайрирезидент алоқаманд нест, аз ҳадди 500 ҳазор сомонӣ бештар бошад, зиннан гирандагони ин молҳо (кору хизматрасонӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандагони андоз аз арзиши иловашуда намебошанд, ўҳдадор аст бо мақсади бақайдигӣ ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда ариза дихад:

-корхо (хизматрасонихо) дар амал аз чониби шахсе ичро шудаанд, ки ҳангоми ичрои ин корхо (хизматрасонихо) дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон ҳузур дошт, новобаста ба он, ки ин корхо (хизматрасонихо) аз чониби шаҳсони воқеии кироякор ё ташкилотҳои (пудратчиёни) файрирезидент ичро шуда бошанд;

-корхои (хизматрасонихо) ичрошуда бевосита бо молу мулки ғайриманқули дар Ҷумхурии Тоҷикистон ҷойгиршуда алоқаманд бошанд;

-ба мизочон дар Ҷумхурии Тоҷикистон ҳизматрасонихои алоқаи барқӣ, пахши радио ва телевизионӣ расонида шудабошад;

-ба зангҳои телефонии аз қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон содиршуда хизмат расонад ва (ё) шаҳси пардохткунандаи чунин зангҳо дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон ҳузур дошта бошад;

-хизматрасонихои суғуртавии таваккалҳо ва (ё) молу мулки дар Ҷумхурии Тоҷикистон ҷойгиршуда, ба истиснои хизматрасонихои суғуртавии ҳаёт, анҷом дода шуда бошанд.

3. Вориси ҳуқуқии андозсупорандаре, ки фаъолияти андозсупорандаро давом медиҳад, ӯхдадор аст ҷиҳати бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда дар давоми 10 рӯзи баъди ба даст овардани ҳуқуқ ариза диҳад.

Моддаи 162. Бақайдигирӣ

1. Ариза ҷиҳати бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи тартиб ва шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дода мешавад.

2. Ҳангоми додани ариза ҷиҳати бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда мақомоти андоз вазифадоранд чунин шаҳсро дар феҳристи супорандагони андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта, дар давоми 10 рӯзи баъди супоридани ариза ба ӯ дар ҳусуси аз рӯи андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шуданаш шаҳодатнома диханд ва дар он номи пурра (насаб, ном ва номи падар), суроғаи ҳуқуқӣ (маҳали истиқомат) ва маълумотидигар дар бораи андозсупорандар, санаи додани шаҳодатнома, санае, ки аз он бақайдигирӣ эътибор пайдо мекунад ва рақами мушахаси андозсупорандаро зикр намоянд.

3. Варақаи шаҳодатномаи бақайдигирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда варақаи ҳисботии қатъӣ мебошад ва он ба андозсупорандаро ройгон дода мешавад.

4. Шаҳодатномаи бақайдигирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашударо андозсупорандаро бо ҳуд нигоҳ медорад ва ҳангоми бекор шудани бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда онро бояд ба мақомоти андози даҳлдор баргардонад.

5. Шакли варақа, тартиби супоридан ва гирифтани шаҳодатномаи бақайдигирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда аз чониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешаванд.

6. Бақайдигирӣ дар яке аз санаҳои зерин, вобаста ба он ки қадоме аз ин санаҳо пештар фаро мерасад, эътибор пайдо мекунад:

-ҳангоми бақайдигирӣ ҳатмӣ – аз 1-уми январисоли тақвими гузариш ба низоми умумии андозбандӣ;

-ҳангоми ба низоми умумии андозбандӣ иҳтиёран гузаштани истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ – аз 1-уми январи соли тақвими гузариш ба низоми умумии андозбандӣ;

-нисбат ба вориси ҳуқуқӣ – аз лаҳзан ба даст овардани ҳуқуқ.

7. Мақомоти андоз вазифадоранд тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ феҳристи супорандагони андоз аз арзиши иловашударо, ки он дар бораи ҳамаи шаҳсони барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда бақайдигiriFTашуда маълумоти муфассалро дар бар мегирад, кушоянд ва пеш баранд.

8. Агар шаҳс ӯхдадор бошад, ки барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шавад ва ӯ барои бақайдигирӣ сари вақт ариза надода бошад, мақомоти андоз бо ташаббуси ҳуд андозсупорандаро ба қайд гирифта, тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ӯро ба ҷавобгарӣ кашида, ба вай ҳуччатҳои даҳлдор мефиристанд.

Моддаи 163. Бекор кардани бақайдигирӣ

1. Андозсупорандаро вазифадор аст ҷиҳати бекор кардани бақайдигирӣ бо мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда бо ариза муроҷиат намояд, агар ҳамзамон шартҳои зерин ичро гарданд:

-аз рӯи ҷамбости соли гузаштаи тақвими даромади умумии андозсупорандаре, ки низоми умумии андозбандиро истифода менамояд, аз 500 ҳазор сомонӣ кам шуда бошад;

-пас аз гузариши охирин ба низоми умумии андозбандӣ 3 соли тақвими гузашта бошад.

2. Бекор кардани бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда аз 1-уми январи соли тақвими ҳамзамон бо гузаштан ба низоми маҳсуси андозбандӣ эътибор пайдо мекунад.

3. Дар сурати барҳам дода шудани шаҳси ҳуқуқӣ (қатъӣ гардидани фаъолияти муассисаи доимии ғайрирезидент), ки супорандай андоз аз арзиши иловашуда мебошад, чунин шаҳс бояд аз рӯзи аз феҳристи андозсупорандагон ҳориҷ шуданаш аз қайди андоз аз арзиши иловашуда (яъне бекор кардани бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба ин шаҳс эътибор пайдо мекунад) бароварда шавад.

4. Агар бақайдигирӣ шаҳс барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда бекор карда шавад, мақомоти андоз ӯхдадоранд номи (насаб, ном ва номи падари) шаҳс ва дигар маълумотро дар бораи вай аз феҳристи супорандагони андоз аз арзиши иловашуда ҳориҷ намоянд, инчунин шаҳодатномаи додашударо дар бораи бақайдигирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ аз ӯ гиранд.

5. Бекор намудани бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда мутобики Кодекси мазкурмувики тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ анҷом дода мешавад.

Моддаи 164. Объектҳои андозбандӣ

1. Объектҳои андозбандии андоз аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда мебошанд.

2. Таҳвили молҳо, ичрои корҳо ва хизматрасонихо, ба истиснои таҳвили молҳо, ичрои корҳо ва хизматрасонихо, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод буда, дар доираи фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода мешаванд, агар онҳо мутобики моддаҳои 175 ва 176 Кодекси мазкур дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон икрошаванда эътироф гарданд, амалиёти андозбандишаванда мебошанд. Амалиёти андозбандишаванда мутобики моддаи 176 Кодекси мазкур хизматрасонихо ё ичрои корҳои берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷомдодашударо дар бар намегирад.

3. Агар андозсупоранда молҳоро (корҳоро, хизматрасонихо) бо пардохти андоз аз арзиши иловашуда ҳарад ва маблағи даҳлдорро ба ҳисоб гирад (ё ҳукуқи ба ҳисоб гирифтсанро дошта бошад), истифодай чунин молҳо (ичрои корҳо, хизматрасонихо) ё натиҷаи истифодай молҳо (ичрои корҳо, хизматрасонихо) барои фаъолияти ғайрисоҳибкорӣ амалиёти андозбандишаванда ҳисобида мешавад.

4. Таҳвили молҳо, ичрои корҳо ё хизматрасонихои андозсупоранда ба кормандони худ ва ҳар шахси дигаре, ки супорандаи андоз аз арзиши иловашуда намебошанд, аз ҷумла ройгон, амалиёти андозбандишаванда мебошад.

5. Сарфи назар аз муқаррароти дигари ҳамин модда, таҳвили молҳо аз тарафи супорандаи андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои истифодабарии меъёри пасткардашуда, ки ин молҳоро дар натиҷаи амалиёти андозбандишавандаи андоз аз арзиши иловашуда ҳаридашт, аммо мутобики моддаи 183 Кодекси мазкур ҳангоми ҳаридани ин молҳо барои баҳисобигирии маблағи андоз аз арзиши иловашуда ҳукуқ надошт, ҳамчун амалиёти андозбандишаванда ҳисобида намешавад. Агар ҳангоми ҳаридани молҳо баҳисобигирийи қисман иҷозат нашуда бошад, дар ин сурат андозаи амалиёти андозбандишаванда мутаносибан ба ҳиссаи баҳисобигирии иҷозатнушуда кам карда мешавад.

6. Арзиши бастаҳое (зарфҳо), ки бояд тибқи шарт ва мӯҳлатҳои муқарраркардаи шартномаи (қарордоди) таҳвили молҳо баргардонида шаванд, ба истиснои ҳолатҳои фурӯши чакана, ба маблағи андозбандишаванда доҳил карда намешавад. Чаканафурӯшон метавонанд ҳамчун амалиёти андозбандишавандаро ба маблағе, ки онҳо ба сифати ҳаққи ҷуброни баргардонидани бастаҳо (зарфҳо) ба мизочон пардохтанд, кам кунанд.

7. Агар бақайдигирии андозсупоранда бекор карда шавад, молҳои дар лаҳзаи бекоркунӣ дар иҳтиёри он қарордошта, ба истиснои истифодай меъёри пасткардашуда, ҳамчун дар доираи амалиёти андозбандишаванда дар ин лаҳза таҳвилшуда баррасӣ мегарданд.

8. Маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки то бақайдигири оид ба андоз аз арзиши иловашуда нисбат ба бақияи молҳои ҳаридашуда, ки пештар ҳангоми андозбандӣ аз даромади андозбандишаванда тарҳ карда нашуда буданд, ҳангоми истифодай меъёри стандартӣ пас аз бақайдигири ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур ба ҳисоб гирифта мешаванд.

9. Дар ҳолати истехсоли молҳо, ичрои корҳо ва хизматрасонихо аз ашё ва маводи фармоишгар, ҳангоме, ки соҳиби ашё, мавод ва маҳсулоти коркард ҳуди фармоишгар мемонад, амалиёти андозбандишаванда барои коркардкунанда (истехсолкунанда, иҷроқунанда) хизматрасонихо (корҳо) оид ба коркарди ашё ва мавод барои молҳо (кору хизматрасонихо) ба ҳисоб меравад.

10. Молҳо ва воситаҳои нақлиёти ба қаламрави гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда (ба истиснои молҳо, ки мутобики моддаи 169 Кодекси мазкур аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд), ки мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар эъломия зикр шаванд, воридоти андозбандишаванда ба ҳисоб мераванд.

Моддаи 165. Фурӯш ё супоридани корҳона

1. Аз тарафи як супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба дигар супорандаи андоз аз арзиши иловашуда дар доираи як амалиёт фурӯхтан ё супоридани корҳона дар маҷмӯъ чун комплекси молумулӣ ё воҳиди мустақилан амалкунандаи корҳона амалиёти андозбандишаванда ҳисоб карда намешавад.

2. Дар мавриди қисми 1 ҳамин модда ҳаридор ё гиранда ҳамон ҳукуқ ва ўҳдадориҳои фурӯшандай дар фасли мазкур пешбинишиударо қабул менамояд, ки ба корҳонаи фурӯҳта ё додашуда ё воҳиди мустақилона амалкунандаи корҳона вобаста мебошанд.

3. Ҳамин модда танҳо ҳангоме татбиқ мегардад, ки агар тарафҳои фурӯшандай (супорандай) ва ҳаридор (гиранда) дар мӯҳлати на дертар аз 30 рӯзи тақвимии бâъди фурӯш (супоридан) мақомоти андозро дар бораи қарор оид ба татбиқи муқаррароти ҳамин модда ба таври ҳаттӣ оғоҳ намоянд.

БОБИ 27. МАНБАИ АНДОЗ

Моддаи 166. Арзиши амалиёти андозбандишаванда

1. Арзиши амалиёти андозбандишаванда дар асоси маблағе (арзише, аз ҷумла дар шакли аслӣ (натуралӣ)), ки андозсупоранда аз мизоч ё аз ҳар шахси дигар мегирад ё ҳукуқи гирифтсанро дорад, аз ҷумла ҳама гуна бочҳо, андозҳо ва (ё) дигар пардохтҳо, вале бе дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда, муайян мегардад.

2. Агар андозсупоранда бар ивази амалиёти андозбандишаванда молҳо, корҳо ё хизматрасонихо дастрас намояд ё ҳукуқи гирифтани онҳоро дошта бошад, арзиши амалиёти андозбандишаванда нарҳи бозории ин молҳо, корҳо ва хизматрасонихо (аз ҷумла ҳама гуна бочҳо, андозҳо ё дигар пардохтҳо) дар бар мегирад, вале бе дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда.

3. Дар ҳолате, ки агар андозсупоранда бар ивази амалиёти андозбандишаванда ҳеч сарвате нагирад ё ҳукуқи гирифтсанро надошта бошад, арзиши амалиёти андозбандишаванда ба арзиши бозории молҳои таҳвилшуда, корҳои иҷрошуда ё хизматҳои расонидай андозсупоранда дар рафти ҷунун амалиёти андозбандишаванда (аз ҷумла ҳама гуна бочҳо, андозҳо ва дигар пардохтҳо) баробар аст, вале бидуни андоз аз арзиши иловашуда.

4. Дар сурати бо мақсадҳои ғайритичоратӣ истеъмол ё истифода бурдани молҳо (корҳо ё хизматрасонихо) тибқи қисми 3 моддаи 164 Кодекси мазкур, инчунин ҳангоми таҳвили молҳо (ичрои корҳо ё хизматрасонихо) ба ҳама гуна шахсон, инчунин кормандони худ мувофиқи қисми 4 моддаи 164 Кодекси мазкур, арзиши амалиёти андозбандишаванда ба нарҳи бозории ин молҳо, корҳо ва хизматрасонихо (аз ҷумла ҳама гуна бочҳо, андозҳо ва дигар пардохтҳо) баробар аст, вале бидуни андоз аз арзиши иловашуда.

5. Ҳангоми таҳвили мол бо шарти пардохти ба мӯҳлатҳо чудошуда арзиши амалиёти андозбандишаванда мутобики қисми 1 ҳамин моддабо дарназардошти тамоми маблағҳои пардохтшаванда мувофиқи ҷадвали пардохти ба мӯҳлатҳо чудошуда, ки дар шартнома муқаррар шудааст, муайян карда мешавад.

6. Ҳангоми фурӯши (бегона кардани) молу мулки ба гарав гузаштшуда арзиши чунин амалиёти андозбандишаванда гаравдиҳанда бо дарназардошти арзиши бозории молу мулки ба гарав гузаштшудаи фурӯхтшаванда (бегонашаванда) бидуни илова намудани андоз аз арзиши иловашуда ба арзиши молу мулки (молҳои) ба гарав гузаштшуда муайян мегардад.

Моддаи 167. Тасҳеҳи амалиёти андозбандишаванда

1. Ҳамин модданисбат ба амалиёти андозбандишаванда андозсупоранда дар ҳолатҳои зерин татбиқ мегардад:

- бекор кардани амалиёти тафийир ёфтани хусусияти он;
- тафийир ёфтани арзиши амалиёти андозбандишаванда;
- тафийир ёфтани ҷуброни мувофиқашуда барои амалиёт бо сабаби пастшавии нарҳ ва бо ҳар гуна сабабҳои дигар;
- турра ё қисман баргардонидани молҳо ба андозсупоранда (қабул накардан корҳо ё хизматрасониҳои анҷомдодаи андозсупоранда);
- тарҳи қарзҳои беътиҳом (шубҳанок) мувофиқи моддаи 115 Кодекси мазкур.

2. Агар андозсупоранда дар натиҷаи яке аз сабабҳои дар қисми 1 ҳамин моддапешбинишудаҳисобнома – фактура оид ба андоз аз арзиши иловашуда пешниҳод кунад, ки дар он маблағи андоз аз арзиши иловашуда нодуруст нишон дода шуда бошад ё дар эъломияни андоз аз арзиши иловашуда маблағи андоз аз арзиши иловашударо нодуруст зикр карда бошад, пас мувофиқи қисми 2 моддаи 182 ва қисми 8 моддаи 183 Кодекси мазкур тасҳеҳ гузаронида мешавад.

3. Тасҳеҳи амалиёти андозбандишаванда дар асоси ҳисобнома – фактураи иловагӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда ё дигар ҳуҷҷатҳо, ки фаро расидани ҳолатҳои дар қисми 1 ҳамин моддапешбинишударо баъди содир гардиҳанда амалиёти ибтидоии андозбандишаванда тасдиқ менамоянд, гузаронида мешавад.

Моддаи 168. Арзиши воридоти андозбандишаванда

Арзиши воридоти андозбандишаванда арзиши гумрукии молҳо, ки мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, инчунин ҷамъи маблағи бочи гумруқӣ ва андозҳое мебошад, ки ҳангоми воридоти молҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд супорида шаванд, аммо бидуни андоз аз арзиши иловашуда.

БОБИ 28. ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗ

Моддаи 169. Озод кардан аз андоз

1. Озод кардан аз андоз аз арзиши иловашуда маънои онро дорад, ки таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодкардашуда амалиёти андозбандишаванда намебошанд ва арзиши онҳо аз ҷониби андозсупоранда ба амалиёти андозбандишаванда дохил карда намешавад, воридоти аз андоз аз арзиши иловашуда озодкардашуда бошад, ба арзиши воридоти андозбандишаванда дохил карда намешавад. Ҳамзамон, мутаносибан арзиши чунин таҳвили молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо ва чунин воридоти молҳо барои аз ҷониби андозсупоранда тибқи моддаи 181 Кодекси мазкур ҳисоб кардан андоз аз арзиши иловашуда асос шуда наметавонад.

2. Таҳвили молҳо (ба ғайр аз содироти молҳо), иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои зерин, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шудаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд:

- 1) Фурӯш, супоридан ё иҷораи молу мулки ғайриманқул, ба ғайр аз:
 - а) фурӯш ё супоридани бинои меҳмонхонаҳо ё манзилгоҳ барои истироҳаткунандагон;
 - б) фурӯш ё супоридани биноҳои истикоматии нави соҳташуда;
- в) фурӯш ё иҷораи молу мулки ғайриманқул, ки барои мақсадҳои соҳибкорӣ истифода бурда мешавад, ба истиснои фурӯш ё супоридан мутобики моддаи 165 Кодекси мазкур.

2) Хизматрасониҳои алоҳидай молиявӣ бар ивази подошпӯй, ки номѓӯи онҳоро Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Бонки миллии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ муайян менамояд, аз ҷумла молу мулки моддии истехлокшаванда тибқи амалиёти иҷораи молиявӣ (лизинг) (аз ҷумла ҳавопаймоҳо), ки мутобики моддаи 15 Кодекси мазкур анҷом дода мешавад, ба истиснои молу мулки ғайриманқул, автомашинаҳои сабукрав ва мебел.

- 3) Таҳвили пули миллий ва (ё) асьори ҳориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок.
- 4) Хизматрасониҳои динӣ ва маросимиӣ аз ҷониби ташкилоти динӣ.
- 5) Хизматрасонии тиббии муассисаҳои давлатӣ, ба истиснои хизматрасониҳо ё косметологӣ, дандонпизишикӣ ва санаториу курортӣ.
- 6) Хизматрасониҳои зерини муассисаҳои давлатии аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағузоришаванда дар соҳаи маориф (дар ҳолати мавҷуд будани иҷозатнома, агар он зарур бошад):
 - а) таҳсилоти томактабӣ;
 - б) таҳсилоти ибтидой, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ;
 - в) таҳсилоти ибтидоии қасбӣ ва миёнаи қасбӣ;
 - г) таҳсилоти олии қасбӣ;
 - д) таҳсилоти қасбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ;
 - е) таҳсилоти иловагӣ ва маҳсус.

7) Ройгон супоридани (даст кашидан аз) молҳо ба манфиатидавлат, таҳвили молҳо, ичрои корҳо ва хизматрасониҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона.

8) Таҳвили молҳо, ичрои корҳо, хизматрасониҳо, ки бевосита аз ҷониби муассисаҳои ичрои ҷазои ҷиноятин Ҷумҳурии Тоҷикистон ё корхонаҳои давлатие, ки ба системаи ичрои ҷазои ҷиноятин Ҷумҳурии Тоҷикистон шомиланд, истеҳсол намудаанд (ичро кардаанд, хизматрасонидаанд).

9) Таҳвили маҳсулоти маҳсуси истифодаи инфириодӣ барои маъюбон мувофиқи номгӯе, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян карда мешавад.

3. Таҳвили металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маснӯти заргарӣ аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, алюминийи аввалия, концентрати металлҳо, маъданҳои молӣ, оҳанпораи металлҳои сиёҳ ва ранға, металлҳои дигари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда, нахи пахта, қалобаи пахта, пахтаи коркарднашуда, аз ҷумла барои содирот, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад.

4. Намудҳои зерини воридот аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд:

-воридоти пули милли ва (ё) асьори ҳориҷӣ (ба ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин коғазҳои қиматнок;

-воридоти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо аз ҷонибионки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистонбарои Ҳазинаи давлатии сарватҳо;

-воридоти молҳо, ки ройгон ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд, воридоти молҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона, воридоти молҳо, ки ба ташкилотҳои эҳсонкорӣ ба мақсади рафғи оқибатҳои оғатҳои табиӣ, садама ва фалокатҳои ройгон дода мешаванд;

-воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ, таҷхизоти истеҳсолию технологӣ ва маснӯти такмилии (комплектии) онҳо, ки маҷмӯи ягонаи технологири ташкил медиҳанд. Номгӯи таҷхизоти истеҳсолию технологӣ ва маснӯти такмилӣ ба он мутобики номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад;

-воридоти дорувории тиббӣ, таҷхизоти тиббӣ, фармасевтӣ ва асбобҳои тиббӣ мувофиқи номгӯи муйяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-воридоти молҳо, ки барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи маблағҳои созишномаҳои грантӣ (қарзӣ) амалӣ мешаванд;

-воридоти молҳо барои соҳтмони объектҳои маҳсусан мӯҳим, ки номгӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян менамояд;

-воридоти молҳо (ба истиснои молҳои зераксизӣ) тибқи номгӯи ва ҳамни муйянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бевосита истеҳсолкунандағонбарои истеҳсоли алюминийи аввалия анҷом медиҳанд;

-воридоти нахи пахта ва алюминийи аввалия;

-воридоти маҳсулоти маҳсуси истифодаи фардӣ барои маъюбон мувофиқи номгӯе, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян карда мешавад.

Моддаи 170. Андозбандии боркашонии байналмилалӣ ва транзитӣ

1. Хизматрасониҳои нақлиётӣ ё дигар хизматрасониҳо ё ичрои корҳо бевосита марбут ба ҳамлу нақли байналмилалии борҳо ва мусоғирон, инчунин таҳвили сӯзишворию равғанҳои молиданӣ ва дигар маводи истеъмолӣ, ки ба доҳили киштии ҳавоии ҳудӣ ва (ё) ҳориҷӣ барои истеъмол ҳангоми парвозҳои байналмилалӣ бор карда мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд. Таҳти мағҳуми ҳамлу нақли байналмилалӣ кашондани бор ва мусоғирон фаҳмида мешавад, ки маҳалли ҳаракат ё маҳалли таъиноти онҳо (яке аз ин маҳалҳо) берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.

2. Барои мақсадҳои ҳамин модда ба корҳо ва хизматрасониҳое, ки бинобар ҳамлу нақли байналмилалӣ анҷом дода мешаванд, инҳо доҳил мешаванд:

-корҳо, хизматрасониҳои нақлиётӣ (боркашонӣ, ҳамлу нақл), борбардорӣ, борфарорӣ, азnavборкунӣ, ирсоли молҳо, ки аз (ба) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд, инчунин молҳо, ки тавассути қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи транзит интиқол дода мешаванд;

-корҳо, хизматрасониҳои нақлиётӣ вобаста ба интиқоли почта, мусоғирон, бағоч аз (ба) қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои даромадҳо аз хизматрасониҳо вобаста ба фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хатсайрҳои ҳавоии байналмилалӣ мутобики шартномаҳои комиссия, супориш ё дигар шартномаҳои шабех, новобаста ба шакли бастани онҳо;

-хизматрасонии техникӣ, тичоратӣ, аэронавигатсионӣ, фурудгоҳии хатсайрҳои байналмилалии ҳавоӣ, ба истиснои даромадҳо аз хизматрасониҳо оид ба фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хатсайрҳои ҳавоии байналмилалӣ мутобики шартномаҳои комиссия, супориш ё дигар шартномаҳои шабех, новобаста ба шакли бастани онҳо.

3. Дар ҳолати ичрои корҳо ва хизматрасониҳои дар сарҳати якуми қисми 2 ҳамин модда пешбинишуда, озод намудан аз андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми риояи шартҳои зерин татбиқ мегардад:

-мавҷудияти шартнома (қарордод) оид ба ичрои корҳо, хизматрасониҳо, ки бевосита бо таҳвилкунандай молҳо баста шудааст;

-ба расмият даровардани боркашонӣ бо ҳуҷҷатҳои ягонаи байналмилалии боркашонӣ;

-нисбат ба борҳои транзитӣ – мавҷудияти эъломияи боркашонии гумрукии молҳо, ки ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуда, таҳти низоми транзит ба расмият дароварда шудаанд.

4. Дар ҳолати ичро намудани корҳо ва хизматрасониҳои дар сарҳатҳои дуюм ва сеюми қисми 2 ҳамин модда пешбинишуда, озод намудан аз андоз аз арзиши иловашуда дар сурати риоя намудани шартҳои зерин татбиқ мегардад:

-мавҷуд будани шартнома (қарордод) оид ба ичрои корҳо, хизматрасониҳо, ки бевосита бо қабулкунандаи (фармоишгари) корҳо, хизматрасониҳои номбаршуда баста шудааст;

-барасмиятдарории боркашонй бо хүччатхой ягонаи байналмилалй.

5. Интиқол ва хизматрасонии борфиристониҳои транзитие, ки дар сархати сеюми қисми 1 моддаи 171 Кодекси мазкур зикр шудаанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

6. Ҳамин модданисбат ба давлатхое, ки оид ба хизматрасонии нақлиётӣ ё дигар хизматрасониҳо ё иҷрои корҳои мустақиман вобаста ба боркашонй ва мусоғиркашонии байналмилалй ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми андозбандӣ бо андоз аз арзиши иловашударо истифода мебаранд, татбиқ намегардад.

Моддаи 171. Ҳусусиятҳои андозбандӣ ҳангоми интиқоли молҳо тавассути сарҳади гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба низоми гумруки интиҳобшуда ва риояи шартҳои он андозбандӣ тибқи тартиби зайл сурат мегирад:

-ҳангоми таҳти низоми гумрукии иҷозат барои муомилоти озод қарор додани молҳо андоз дар ҳаҷми пурра пардоҳт мешавад;

-ҳангоми таҳти низоми гумрукии воридоти тақрорӣ қарор додани молҳо андозсупоранда маблағҳои андозҳоеро, ки ўз пардоҳти онҳо озод шуда буд ё вобаста ба содироти молҳо мутобики Кодекси мазкур онҳо ба ўз баргардонида шуда буданд, мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон мепардозад;

-ҳангоми таҳти низоми гумрукии транзити гумрукии байналмилалӣ, анбори гумруқӣ, содироти тақрорӣ (реэкспорт), савдои бебоч, коркард таҳти назорати гумруқӣ, минтақаи озоди гумруқӣ, анбори озод, нобудкунӣ ва даст қашидан аз молҳо ба манфиати давлат, интиқоли заҳираҳо ва таҳти низомҳои гумрукии маҳсус қарор додани молҳо андоз супорида намешавад;

-ҳангоми дар қаламрави гумруқӣ таҳти низоми гумрукии коркард қарор додани молҳои воридшуда, онҳо мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пардоҳти андозҳо шартан пурра озод карда мешаванд;

-ҳангоми таҳти низоми гумрукии воридоти муваққатӣ қарор додани молҳо мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон озодкунӣ аз пардоҳти андоз пурра ё қисман анҷом дода мешавад;

-ҳангоми ворид намудани маҳсулоти коркарди молҳо, ки таҳти низоми гумрукии коркард берун аз қаламрави гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон озодкунӣ аз пардоҳти андоз пурра ё қисман анҷом дода мешавад;

-ҳангоми таҳти низоми гумрукии коркард барои муомилоти озод қарор додани молҳо андоз аз арзиши гумрукии маҳсулоти коркард пардоҳт мешавад.

2. Ҳангоми содироти молҳо аз қаламрави гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ мувофиқи тартиби зерин амалӣ мегардад:

-дар сурати таҳти низоми гумрукии содирот берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардани молҳо андоз пардоҳт намешавад ё маблағҳои пардоҳтшудаи андоз мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мазкур аз ҷониби мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида (ба ҳисоб гирифта) мешавад. Тартиби мазкур инчунин нисбат ба баровардани молҳо берун аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики низоми гумрукии содирот нисбат ба он молҳо, ки дар лаҳзаи содирот таҳти низоми гумрукии анбори гумруқӣ, анбори озод ё минтақаи озоди гумруқӣ қарор доранд, истифода бурда мешавад;

-ҳангоми содироти молҳои ҳориҷии таҳти низоми гумрукии содироти тақрорӣ (реэксорт) қарордода шуда маблағи андозҳои ҳангоми воридот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳтшуда (бо сабаби гузаштани мӯҳлати ҳатмии мувофиқи қонунгузории гумруқ мӯайяншудаи баровардани молҳои ҳориҷии таҳти низоми содироти гумруқӣ қарордошта) мувофиқи тартиб ва шартҳои муқаррарнамудаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозсупоранда баргардонида мешавад;

-ҳангоми содироти молҳо аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики низомҳои дигари гумруқӣ дар муқоиса бо низомҳои дар сарҳатҳои якум ва дуюми ҳамин қисмпешинигардидаозод кардан аз пардоҳти андоз ва (ё) баргардонидани маблағҳои пардоҳтшудаи андоз анҷом дода намешавад, агар қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад.

3. Ҳангоми тавассути сарҳади гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шаҳсони воқеӣ интиқол гардида молҳои барои фаъолияти истехсолӣ ё фаъолияти дигари соҳибкорӣ пешбининагардида метавонад тартиби соддакарда шуда ё имтиёзни пардоҳти андоз истифода гардад. Ҳамзамон арзиши молҳои ҳаридашудаи барои истифодаи шаҳсӣ пешбинишуда набояд аз маблағи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд бошад. Маблағи зиёдатӣ мувофиқи тартиби умумии муқарраршуда (беймтиёз) таҳти андозбандӣ қарор мегирад. Нисбат ба чунин амалиёт татбиқ кардани низоми соддакарда шуда ё имтиёзни андозбандӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

4. Андозсупоранда ҳангоми риояи накардан шартҳои низоми гумрукии интиҳобкардааш дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи андоз, инчунин фоизҳои ба ин маблағ ҳисобшударо мепардозад.

Моддаи 172. Андозбандии содироти молҳо

1. Содироти молҳо, ба ғайр аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, алюминий аввалия, концентрати металлҳо, оҳанпораи металлҳои сиёҳ ва ранга, металлҳои дигари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсолшаванда, молҳои дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ истехсолшуда, нахи пахта, калобаи пахта, пахтаи коркарднашуда бо андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи меъёри сифр андозбандӣ қарда мешавад.

2. Ҳангоми тасдиқ нашудани содироти молҳо мутобики моддаи 173 Кодекси мазкур дар ҷараёни 90 рӯзи тақвимӣ аз санаи сабти мақоми гумруке, ки рухсати молҳоро таҳти низоми гумрукии содирот анҷом додааст ва ё ҳангоми баровардани молҳо таҳти низоми гумрукии содирот тавассути ҳатҳои интиқоли қувваи барқ ё бо истифодаи расмиёти эъломияи нопурраи даврагӣ – аз санаи қайди мақоми гумруқ, ки барасмиятдарории гумрукиро анҷом додааст, таҳвили ин молҳо бояд аз арзиши иловашуда аз рӯи меъёри мусбии дар қисмҳои 1- 3 моддаи 181 Кодекси мазкурпешбинишида андозбандӣ гардад.

Моддаи 173. Тасдиқи содироти молҳо

1. Ҳучҷатҳои тасдиқунанда содироти молҳо инҳо мебошанд:

-шартнома (қарордоди) таҳвили молҳои содиршаванда;

-эъломияи гумрукии бор бо қайди мақоми гумруке, ки иҷозатимолҳоро таҳти низоми гумрукии содирот анҷом додааст ва ҳангоми содироти молҳо таҳти низоми гумрукии содирот тавассути хатҳои интиқоли қувваи барқ ё бо истифодай расмиёти эъломияи нопурраи даврӣ эъломияи пурраи гумрукии бор бо қайди мақоми гумруке, ки барасмиятдарории гумрукиро анҷом додааст;

-нусхай ҳучҷатҳои ҳамроҳикунанда мол бо қайди мақоми гумруки дар гузаргоҳи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъгардида. Дар ҳолати таҳти низоми гумрукии содирот тавассути хатҳои интиқоли қувваи барқ, инчунин санади қабул ва супоридани молҳо низ пешниҳод карда мешавад;

-ҳучҷатҳои пардоҳтӣ ва иқтибос аз бонк (нусхай иқтибос), ки воридоти воқеии даромади асьорро аз таҳвили молҳо ба содирот ба суратҳисобҳои андозсупоранда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) ба суратҳисобҳои ўдар бонкҳои дар хориҷа воқеъбуда, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шудаанд, тасдиқ менамоянд.

2. Дар ҳолате, ки агар шартнома (қарордод) ҳисобкуниро бо маблағҳои нақдии пулӣ пешбинӣ карда бошад, андозсупоранда иқтибоси бонкро (нусхай иқтибосро), ки ба суратҳисоби дар бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) ба суратҳисобҳои ўдар бонкҳои дар хориҷа воқеъбуда, ки мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шудаанд, гузаронидани маблағҳои бадастовардаашро тасдиқ мекунад, инчунин нусхайи ордери ҳазинавии даромадро, ки воридоти воқеии даромадро (маблағро) аз шахси хориҷӣ - ҳаридори молҳои содиршуда тасдиқ мекунанд, пешниҳод менамояд.

3. Дар ҳолати анҷом додани амалиёти иқтисодии хориҷӣ доир ба ивазқуниимолҳо (ичрои корҳо, хизматрасониҳо) андозсупоранда ҳучҷатҳои тасдиқунандаи воридоти молҳоро (ичрои корҳоро, хизматрасониҳоро) ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯи амалиётҳои зикргардида гирифта шудаанд, инчунин ба ҳисоб гирифтани онҳоро пешниҳод мекунад.

4. Ҳучҷатҳои тасдиқунанда содироти молҳо ба давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳучҷатҳои дар қисмҳои 1, 2 ва 3 ҳамин моддапешбинишууда, инчунин нусхай эъломияи гумрукии бор мебошанд, ки дар қишивари воридоти молҳои аз қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти низоми содирот баровардашуда ба расмият дароварда шудаанд. Мутобики санади ҳуқуқии байналмилалӣ мақоми ваколатдори давлатӣ метавонад тартиби дигари тасдиқи содироти молҳоро ба давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил муқаррар намояд.

5. Ҳангоми содироти минбаъдаи молҳое, ки қаблан берун аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти низоми коркард берун аз қаламрави гумrukӣ бароварда шудаанд ё маҳсулоти коркарди онҳо, тасдиқи содирот мутобики қисмҳои 1, 2, 3 ва 4 ҳамин модда, инчунин дар асоси ҳучҷатҳои зерин анҷом дода мешавад:

-эъломияи гумрукии бор, ки мутобики он низоми коркард ба низоми содирот тағйир дода мешавад;

-эъломияи гумрукии бор, ки таҳти низоми коркарди молҳо берун аз қаламрави гумrukӣ ба расмият дароварда шудааст;

-нусхай эъломияи гумрукии бор, ки ҳангоми воридоти бор ба қаламрави давлати ҳориҷӣ таҳти низоми коркарди молҳо дар қаламрави гумrukӣ (коркарди молҳо таҳти назорати гумrukӣ) ба расмият дароварда шуда, мақоми гумруки ин барасмиятдарориро анҷомдода тасдиқ кардааст;

-нусхай эъломияи гумрукии бор, ки таҳти низоми гумрукии содирот ҳангоми баровардани молҳо ё маҳсулоти коркарди онҳо аз қаламрави давлати коркарди мол барасмиятдароварда шудааст ва онро мақоми гумruки барасmияtдароварда тасдиқ кардааст.

6. Бо пешниҳоди ҳучҷатҳои тасдиқунанда содироти молҳо ба мақоми андози маҳалли бақайдигӣ дар давоми 120 рӯзи тақвимӣ аз санаи қайди мақоми гумрукии дар сарҳати дуюми қисми 1 ҳамин моддапешбинишууда андозсупоранда ҳуқуқ дорад андози мутобики қисми 2 моддаи 172 Кодекси мазкур ҳисобшударобаргашта гирад. Дар акси ҳол, андозсупоранда барои баргашта гирифтани андозе, ки мутобики қисми 2 моддаи 172 Кодекси мазкур пардоҳт шудааст, ҳуқуқ надорад.

БОБИ 29. ВАҚТ ВА МАҲАЛЛИ АН҆ЧОМ ДОДАНИ АМАЛИЁТИ АНДОЗБАНДИШАВАНДА ВА ҚОИДАҲОИ МАҲСУС

Моддаи 174. Вақти анҷом додани амалиёти андозбандишаванда

1. Амалиёти андозбандишаванда ҳангоми пешниҳод кардани ҳисбонома - фактура оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо нисбат ба ҳамин амалиёт ҷой дорад, агар ҳамин модда тартиби дигареро пешбинӣ накунад.

2. Агар ҳисбонома - фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо то ё дар лаҳзай (рӯзи) амалӣ шудани амалиёти андозбандишаванда пешниҳод карда нашавад, қисми 1 ҳамин модда татбиқ намегардад ва амалиёти андозбандишаванда дар ҳолатҳои зеринҷои дорад:

-дар лаҳзай қабул, фурӯҳтан ё супоридани молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо;

-дар ҳолати таҳвили молҳое, ки ҳамлу нақли молҳоро дар назар дорад, дар лаҳзай боркунӣ.

3. Ҳангоме, ки пардоҳтпӯлӣ барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо, хизматрасониҳо то фарорасии мӯҳлати дар қисми 2 ҳамин моддапешбинишууда гирифта шуда бошад, пас агар ҳисбонома - фактура оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо дар давоми панҷ рӯзи байди пардоҳт пешниҳод карда нашавад, қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда татбиқ карда намешаванд ва амалиёти андозбандишаванда ҳангоми гирифтани пардоҳтпӯлӣ ҷой дорад.

4. Барои мақсадҳои қисми 3 ҳамин модда, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 5 ҳамин модда, агар барои амалиёти андозбандишаванда ду ва ё зиёда аз он пардоҳтпӯлӣ гирифта шуда бошад, пас ҳар як пардоҳтпӯлии гирифташуда ҳамчун пардоҳт барои амалиёти алоҳида ба андозаи маблағи пардоҳт анҷомдодашаванда баррасӣ карда мешавад.

5. Агар хизматрасониҳо мунтазам ё доимӣ анҷом дода шаванд, пас хизматрасониҳо ҳамчун ҳар дафъаина дар лаҳзай пешниҳоди ҳисбонома барои пардоҳт вобаста ба ҳар қисми ин амалиёт иҷрошаванда ё агар пардоҳт барои хизматрасонӣ пештар гирифта шуда бошад, ҳамчун дар лаҳзай

гирифтани пардохт барои ҳар яке аз қисмҳои амалиёт ичрошууда баррасӣ карда мешавад. Дар ҳар ҳолат новобаста ба дигар муқаррароти ҳамин модда барои мақсадҳои ҳамин қисм ҳисбонома-фактура оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо (ҳисбонома барои пардохт) бояд барои ҳар моҳ на дертар аз рӯзи 10-уми моҳе, ки бевосита бъяди моҳи ҳисботӣ фаро мерасад, пешниҳод карда шавад. Агар ҳисбонома-фактура (ҳисбонома барои пардохт) дар мӯҳлати зикршуда пешниҳод нагардад, чунин шуморида мешавад, ки хизматрасонӣ дар рӯзи охирини моҳи ҳисботӣ сурат мегирад.

6. Ҳангоми татбики қисми 3 моддаи 164 Кодекси мазкур лаҳзаи анҷом додани амалиёти андозбандишаванда лаҳзаи оғози истифодабарӣ ё иштимоли молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо дониста мешавад.

7. Дар ҳолати дар қисми 4 моддаи 164 Кодекси мазкур пешбинишууда лаҳзаи анҷом додани амалиёти андозбандишаванда лаҳзаи таҳвили молҳо, ичрои корҳо ё хизматрасонӣ ба кормандон ва дигар шахсон мебошад.

8. Лаҳзаи анҷом додани амалиёти андозбандишаванда оид ба таҳвили қувваи барқ, гармӣ, газ ё об мувофиқи қоидаҳои нисбат ба хизматрасонӣ дар асоси мунтазам ё доимӣ амалкунанда муайян карда мешавад.

9. Барои мақсадҳои ҳамин боб, новобаста ба муқаррароти қисми 3 ҳамин модда, лаҳзаи муайян намудани манбаи андоз ҳангоми ичрои корҳои соҳтмонию васлкунӣ яке аз санаҳои пештарини зерин ба ҳисоб меравад:

- санаи гирифтани (ба даст оварданӣ ҳуқӯқ барои гирифтани) пардохти ҷорӣ аз фармоишгар;
- санаи қисман (пурра) ичро намудани корҳои соҳтмонии дар баҳисобигарии муҳосибӣ ва ҳисботҳои андозсупоранда қайдгардида.

Моддаи 175. Маҳалли таҳвили мол

1. Агар шартҳои таҳвили мол ҳамлу нақли молро пешбинӣ намоянд, таҳвили мол дар маҳалли саршавии ҳамлу нақли молҳо ба амал бароварда мешавад. Дар дигар ҳолатҳои таҳвили мол дар маҳалли супоридани он анҷом дода мешавад.

2. Таҳвили қувваи барқ, гармӣ ва газ дар ҷойи гирифтани молҳо ба амалбароварда ҳисоб мешавад. Дар ҳолати аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани чунин молҳо таҳвил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷомдода шуда ба ҳисоб меравад.

Моддаи 176. Маҳалли ичрои корҳо ё хизматрасониҳо

1. Барои мақсадҳои ҳамин фасл маҳалли ичрои корҳо ё хизматрасониҳо инҳо мебошанд:

1) Маҳалли ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул, агар корҳо (хизматрасониҳо) бевосита бо ин молу мулки алоқаманд бошанд. Барои мақсадҳои фасли мазкур хизматрасониҳои алоқаи барқӣ (аз ҷумла, пайвастшавии шабакавӣ, иҷораи канал, интиқол ва қабули трафик ва (ё) интернет, пахши байнамилалии барномаҳои телевизион ва радио), ки анҷом додани онҳо бо молу мулки ғайриманқул алоқаманд мебошад, дар маҳалли ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқули зикргардида амалигардида ҳисобида мешаванд.

2) Маҳалли ичрои амалии корҳо (хизматрасониҳо), агар онҳо бо молу мулки манқул алоқаманд бошанд.

3) Маҳалли ичрои амалии хизматрасониҳо, агар онҳо дар соҳаҳои фарҳанг, фароғат, илм, санъат, маориф (таълим), тарбияи ҷисмонӣ, реклама, истироҳат ва варзиш, пешниҳоди кормандон ё дар соҳаи дигари фаъолияти шабех расонида шаванд.

4) Маҳалли воқеии анҷом додани ҳамлу нақл, агар корҳо (хизматрасониҳо) бо ин ҳамлу нақл алоқаманд бошанд. Барои мақсадҳои моддаи 170 Кодекси мазкур чунин амалиёти вобаста ба ичрои корҳо ё хизматрасониҳои андозсупоранда берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷомдода шуда ба ҳисоб меравад.

5) Маҳалли ҷойгиршавии ҳаридори хизматрасониҳо (корҳо), ки ин хизматрасониҳо (корҳо) бештар бо он алоқаманд мебошанд. Муқаррароти мазкур нисбат ба хизматрасониҳои зерин татбиқ карда мешаванд:

а) ба моликият додан ё ғузашт кардани патентҳо, иҷозатномаҳо, тамғаҳои савдо, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои дигари шабех;

б) ғузаронидани машваратҳо, расонидани хизматрасониҳои ҳуқуқӣ, аудиторӣ, муҳандисӣ-техникӣ (инженерингӣ), дизайнерӣ, маркетингӣ, адвокатӣ, муҳосибӣ, муҳандисӣ, инчунин хизматрасониҳои коркарди маълумот (ба истиснои паҳнкунии маҳсули воситаҳои аҳбори омма) ва хизматрасониҳои дигари шабех;

в) ба иҷора додани молу мулки манқул (ба истиснои воситаҳои нақлиёт);

г) хизматрасониҳо оид ба ташкили саёҳат.

6) Маҳалли анҷом додани фаъолияти соҳибкории шахси иҷроқунандай корҳо ё хизматрасониҳо, ки дар бандҳои 1)–5) ҳамин қисмзикр нагардидаанд.

2. Ҳангоми истифодай қисми 1 ҳамин модда маҳалли ичрои корҳо ё хизматрасониҳо дар зиёда аз як банди қисми 1 ҳамин моддатепешбинигардида, аз рӯи тартиби ин бандҳо якум муайян карда мешавад.

Моддаи 177. Андозбандии бозгашт

1. Агар шахсе, ки резидент намебошад ва барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, барои агенти андози дар қисми 2 ҳамин моддатепешбинишууда дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасониҳои андозбандӣ ё корҳоро ичро кунад, пас барои мақсадҳои ҳамин фасл чунин ичрои корҳо ё хизматрасониҳо мувофиқи ҳамин модда андозбандӣ мешавад.

2. Барои мақсадҳои ҳамин моддаагенти андоз андозсупоранда - ташкилот ё соҳибкори инфиродии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияткунанда мебошад.

3. Дар сурати татбиқ намудани қисми 1 ҳамин модда, агенти андоз аз маблағе, ки бояд ба ғайрирезидент пардохт шавад, андоз мегирад. Маблағи андоз бо роҳи татбиқи меъёри муқаррарнамуда қисми 1 моддаи 181 Кодекси мазкур нисбат ба маблағе, ки бояд бъяди нигоҳ доштани андоз ба ғайрирезидент пардохт шавад, муайян мегардад.

4. Агар агенти андоз барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шуда бошад, андози нигоҳдошта шуда бояд ба буҷет супорида

шавад ва ба эъломиян андоз аз арзиши иловашуда барои моҳе, ки дар он амалиёт сурат гирифтааст, чун маблағи пардохтшаванда (чун маблағи ҳисобу замшуда) дохил карда шавад.

5. Агар агенти андоз барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта нашуда бошад, вай ўҳдадор аст, ки андози нигоҳдоштшударо дар давоми панҷ рӯз аз рӯзи пардохт ба ғайрирезидент ба буҷет супорад ва эъломияро оид ба маблағи андоз аз арзиши иловашудаи ба ҷои ғайрирезидент ҳисоб ва пардохтшуда то рӯзи 15-уми моҳе, ки пас аз моҳи ҳисботӣ фаро мерасад, пешниҳод кунад.

Моддаи 178. Вақти воридот

Вақти воридоти молҳо ва воситаҳои нақлиёт мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 179. Амалиётҳои омехта

1. Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо, ки нисбат ба таҳвили асосии молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо хусусияти ёридиҳанда доранд, ҳамчун қисми таҳвили асосии молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо баррасӣ мешаванд.

2. Амалиёти андозбандишавандае, ки унсурҳои мустақилро дар бар гирифта, як ё якчандтои онҳо таҳвили алоҳидаи молҳо, хизматрасониҳо ё иҷрои корҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озодшударо пешбинӣ менамоянд, ҳамчун амали иборат аз амалиётҳои алоҳида баррасӣ мешаванд. Амалиёти аз андоз аз арзиши иловашуда озоде, ки унсурҳои мустақилро дар бар гирифта, як ё якчандтои онҳо таҳвили алоҳидаи молҳо, хизматрасониҳо ё иҷрои корҳои бо андоз аз арзиши иловашуда андозбандишавандаро пешбинӣ мекунанд, ҳамчун амали иборат аз амалиётҳои алоҳида баррасӣ карда мешаванд.

Моддаи 180. Амалиёте, ки агент анҷом медиҳад

1. Агар дар қисмҳои 2-3 ҳамин модда тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳо аз тарафи шахсе, ки агенти (шахси бовариноки) шахси дигар (ваколатдиҳанда) мебошад, бо супориш ё аз номи ин шахси дигар (ваколатдиҳанда) анҷом дода мешаванд, амалиёти иҷронамудаи шахси ваколатдиҳанда ба ҳисоб меравад.

2. Қисми 1 ҳамин модда нисбат ба хизматрасониҳои агент ба шахси ваколатдиҳанда татбиқ карда намешавад.

3. Қисми 1 ҳамин модда нисбат ба таҳвили молҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби агенти резидентии шахсе, ки резидент набуда, ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, татбиқ намегардад. Дар ин ҳолат барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда таҳвил аз тарафи агент анҷомшаванда ба ҳисоб меравад.

БОБИ 30. ТАРТИБИ ҲИСОБКУНӢ ВА ПАРДОХТИ АНДОЗ

Моддаи 181. Меъёрои андоз аз арзиши иловашуда ва тартиби ҳисоби он

1. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот ва истифодай меъёри пасткардашуда, агар ҳамин моддатартиби дигареро мӯқаррар накарда бошад, 18фоизи муомилотиандозбандишаванда ва (ё) 18фоизи воридоти андозбандишавандаро (минбаъд - меъёри стандартӣ) ташкил медиҳад. Бо меъёри сифр амалиётҳои андозбандишаванда дар моддаи 172 Кодекси мазкурпешбинишуда андозбандӣ карда мешаванд.

2. То 1-уми январи соли 2016 ҳамаи муомилоти андозбандишавандаи корхонаҳои истеҳсол ва (ё) фурӯши маҳсулоти соҳаи ҳӯроки умумӣ, корхонаҳои савдои яклухт ва чакана, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фурӯш, корхонаҳои соҳтмонӣ, ба истиснои воридоти андозбандишаванда ва таҳвили минбаъдаи моли воридшуда, инчунин содироти андозбандишаванда, бо андоз аз арзиши иловашуда бо меъёри 5 фоиз (минбаъд - меъёри пасткардашуда) бе иҷозати баҳисобигирии андоз аз арзиши иловашудаи пардохтшуда андозбандӣ карда мешаванд.

3. Андозсупорандагони дар қисми 2 ҳамин модда пешбинигардида дар ҳолати анҷом додани воридоти андозбандишаванда таҳвили минбаъдаи молҳои воридшударо бо меъёри 18фоиз андозбандӣ карда, ҳуқуқ доранд тибқи моддаи 183 Кодекси мазкур андоз аз арзиши иловашудаи ҳангоми воридот пардохт намудаашонро ба ҳисоб гиранд. Ҳангоми ба дигар мол табдил додани молҳои дар натиҷаи воридоти андозбандишаванда ва амалиёти андозбандишаванда харидоришууда, ҳиссатаҳвили минбаъдаи ҷунун моли дигар мутаносибан ба вазни қиёсими молҳои воридшудадар ҳаҷми умумии харид бо меъёри стандартӣ андозбандӣ гардида, ҳиссаси боқимондайтаҳвилиҷунун моли дигар бо меъёри пасткардашуда андозбандӣ карда мешавад. Андозсупорандагони мазкур ўҳдадоранд, ки тибқи талаботи моддаи 49 Кодекси мазкур баҳисобигирии ҷудогони объектҳои андозбандиро (муомилоти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишавандаро) аз рӯи ин намудҳои фаъолият амалӣ намоянд.

4. Муомилотиандозбандишаванда аз арзиши умумии амалиёти андозбандишаванда дар давраи ҳисботӣ иборат мебошад.

5. Маблағи андози аз муомилотиандозбандишаванда ҳисобшуда ҳамчун ҳосили зарби арзиши муомилотиандозбандишаванда ба меъёри даҳлдори андоз мутобики қисмҳои 1 ва (ё) 2 ҳамин модда муайян карда мешавад.

6. Маблағи андози аз воридоти андозбандишаванда ҳисобшуда ҳамчун ҳосили зарби арзиши воридоти андозбандишаванда мувофиқи моддаи 168 Кодекси мазкур ба меъёри даҳлдори андоз мутобики қисмҳои 1 ва (ё) 2 ҳамин модда муайян карда мешавад.

7. Ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда аз муомилотиандозбандишаванда маънои иҷро намудани амалҳои пешбининамудаи қисмҳои 4 ва (ё) 5 ҳамин моддаро дорад.

Моддаи 182. Андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз муомилоти андозбандишаванда ба буҷет пардохт шавад

1. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд мувофиқи моддаи 174 Кодекси мазкур аз муомилотиандозбандишаванда дар давраи ҳисботӣ ба буҷет пардохт шавад, ҳамчун фарқи байни маблағи андоз, ки мутобики моддаи 181 Кодекси мазкур аз муомилоти андозбандишаванда ҳисоб шудааст, бо дарназардоши (иоловаи) маблағи андоз, ки тибқи қисми 4 моддаи 177 Кодекси мазкур ҳисоб шудааст ва маблағи андоз, ки мутобики моддаи 183 Кодекси мазкур барои ба ҳисоб гирифтан иҷозат дода шудааст, муайян мегардад.

2. Дар ҳолатҳои дар моддаи 167 Кодекси мазкур пешбанишуда, вакте ки андоз аз арзиши иловашудаи пардохтшаванда нисбат ба маблағи воқеан нишондодаи андозсупорандадар ҳисобнома-фактура оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ё дар эъломия оид ба андоз аз арзиши иловашуда зиёд аст, маблағи зиёдатӣ ҳамчун андоз аз арзиши иловашудаи пардохтшаванда давраи ҳисботӣ, ки дар он ҳолати дар моддаи 167 Кодекси мазкур пешбанишуда ба миён омадааст, баррасӣ гардида, ба маблағи андози мувофиқи қисми 1 ҳамин модда дар давраи ҳисботӣ пардохтшаванда илова мегардад.

Моддаи 183. Андоз аз арзиши иловашуда, ки ҳангоми муайян намудани пардохтҳо ба буҷет дар ҳолати истифодай меъёри стандартӣ ба ҳисоб гирифта мешавад

1. Агар дар ҳамин модда тартиби пешбинӣ нашуда бошад, ҳангоми истифодай меъёри стандартӣ маблағи андоз аз арзиши иловашудаи баҳисобгирифташаванда маблағи андозе мебошад, ки андозсупоранда тибқи ҳисобнома - фактураҳои оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳои ба вай пешниҳодшуда, бо дарназардошти талаботи қисми 4 ҳамин модда ва фаро расидани вакти амалиёти андозбандишавандаи воридоти молҳо дар давоми давраи ҳисботӣ тибқи моддаи 178 Кодекси мазкур ва амалиётҳои андозбандишаванда, ки таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ё хизматрасониҳоро пешбинӣ намуда, тибқи моддаи 174 Кодекси мазкур дар давраи ҳисботӣ иҷрошуда ҳисобида мешаванд, бояд пардохт намояд (пардохт кардааст). Ҳамзамон, баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашуда танҳо дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки агар молҳо, корҳо ё хизматрасониҳои дар ҳамин қисмпешбанишуда барои мақсадҳои фаъолияти соҳибкории андозсупоранда истифода шаванд ё бояд истифода гарданд, ҳатто агар ин молҳо, корҳо ё хизматрасониҳо ба ҳарочоти истехсолӣ доҳил карда нашаванд. Барои ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда оид ба воридоти молҳо чунин андоз аз арзиши иловашуда бояд воқеан ба буҷет пардохт шавад.

2. Маблағҳои андоз аз арзиши иловашудаи дар ҳолати истифодабарии меъёри стандартӣ, ки тибқи қисми 1 ҳамин модда баҳисобгирифташаванда дониста шудаанд, инҳо мебошанд:

-маблағи андозе, ки бояд ба таҳвилкунандагон тибқи ҳисобнома-фактураҳои ба номи (номгӯи) андозсупоранда пешниҳодшуда бо ҷудо кардани андоз аз арзиши иловашуда пардохт шавад;

-маблағи андозе, ки дар эъломияи гумрукии бор мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият даровардашуда нишон дода, мувофиқи тартиби мӯқарраршуда ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт шудааст ва мутобики шартҳои низоми гумруқӣ бояд баргардонида нашавад;

-маблағи андози дар чиптаи роҳқиро пешбанишуда, ки дар наклиёти роҳи оҳан ё ҳавоӣ дода мешавад;

-маблағи андозе, ки дар ҳӯҷҷатҳои аз ҷониби таҳвилкунандагони хизматҳои коммуналӣ истифодашаванда зикр шудааст ва ҳисоббаробаркуни онҳо тавассути бонкҳо анҷом дода мешавад.

3. Андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи тартиби мӯқаррарнамудаи қисми 2 ҳамин моддадар ҳамон давраи андозбандӣ, ки молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) гирифта шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешавад.

4. Дар мавриди андоз аз арзиши иловашуда, ки андозсупоранда тибқи ҳисобнома - фактураҳои ба вай пешниҳодшудаи андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти мол ва амалиёти андозбандишаванда, ки қисман барои фаъолияти соҳибкории андозсупоранда ва қисман барои дигар мақсадҳои пешбинӣ шудааст, бояд пардохт намояд (пардохт кардааст), ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда дар асоси вазни қиёсии истифодабарии онҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода мешавад (агар муайян намудани вазни қиёсии мақсадҳои истифодабарии молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) ба воситаи воридот ва дар доираи дигар амалиёти андозбандишаванда ҳаридашуда бевосита дар давоми давраи андоз, ки онҳо гирифта шудаанд, имконпазир бошад).

5. Дар ҳолатҳои зерин ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашудае, ки пардохт шудааст (бояд пардохт шавад), иҷозат дода намешавад:

-автомобилҳои сабукрав, ба истиснои фурӯш ва ба иҷора додани онҳо аз ҷониби шахсе, ки фурӯш ва ба иҷора додани автомобилҳо барои ў намуди асосии фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад;

-ҳарочоти фароғат ё намояндагӣ, ҳарочот барои мақсадҳои эҳсонкорӣ ва ё иҷтимоӣ;

-ҳисобнома-фактураҳои оид ба андоз аз арзиши иловашуда, ки дар онҳо маблағи андоз аз арзиши иловашудаи аз амалиётҳои андозбандишавандаи мазкур ситонидашаванда дар ин ҳисобнома-фактураҳо мутобикии моддаи 186 Кодекси мазкур ба маблағи алоҳида ҷудо карда (нишон дода) нашудааст;

-ҳарочот барои корҳои иқтишофи геологӣ ва омодагӣ ба истиҳроҷи заҳираҳои табииӣ;

-ҳарочот барои ҳарид, истехсол, соҳтмон, насб ва васлкунӣ, инчунин барои барқарор намудани (таъмири) воситаҳои асосии истехлокшаванда ва дороиҳои файримоддии истехлокшаванда, новобаста бамаблағи ҳарочот;

-ҳарочот аз рӯи молҳо (кор, хизматрасоние), ки аз шахсони бинобар беасос пешниҳод намудани ҳисобнома-фактураҳои андози арзиши иловашуда андозсупорандагони бемасъулият эътирофгардиҳа ҳаридорӣ шудааст;

-тамоми ҳарочот дар ҳолати истифодай меъёри пасткардашудаи андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои ҳарочоти вобаста ба воридоти андозбандишаванда барои шахсони дар қисми 2 моддаи 181 Кодекси мазкур пешбинигардида.

6. Дар ҳолате, ки агар андозсупорандада истифодабарандай меъёри стандартии андоз аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда ва амалиёти аз андоз аз арзиши иловашуда озод дошта бошад, барои ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки мутобикии моддаи 185 Кодекси мазкур муайян шудааст, қабул карда мешавад. Агар андозсупоранда танҳо амалиёти озод дошта бошад, ба ҳисоб гирифтани иҷозат дода намешавад. Қисми 4ҳамин модда қабл аз истифодай ҳамин қисмбо дарназардошти мӯқаррароти моддаи 184 Кодекси мазкур татбиқ карда мешавад.

7. Дар ҳолатҳои дар моддаи 167 Кодекси мазкур пешбинigардида, вакте ки дар ҳолати истифодабарии меъёри стандартӣ андоз аз арзиши иловашудаи дар ҳисобнома - фактура ё эъломияи андоз аз арзиши иловашуда зикргардида нисбат ба андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд андозсупоранда пардозад, зиёд бошад, ба андозсупоранда ба ҳисоб гирифтани маблағи зиёдатӣ дар давраи ҳисботӣ, ки дар он ҳолати дар қисми 1

моддаи 167 Кодекси мазкур пешбинишуда чой дошт, ичозат дода мешавад (яъне кам кардани ўхдадорихо андозсупоранда оид ба андоз ба ҳачми маблағи зиёдатӣ ичозат дода мешавад).

8. Дар ҳолатҳо ва бо тартибе, ки моддаи 261 Кодекси мазкур муқаррар кардааст, баҳисобигирии маблағи андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминий аввалия дар сурати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда ичозат дода мешавад.

9. Новобаста ба муқаррароти қисми 1 ҳамин модда ба ҳисоби пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда маблағи воқеии аз ҷониби андозсупоранда барои гирифтани ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда мутобики моддаи 186 Кодекси мазкур пардоҳтшуда ба ҳисоб гирифта мешавад (ба истиснои истифодабарандай меъёри пасткардашуда).

Моддаи 184. Тасҳехи маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки ба ҳисоб гирифта мешаванд

1. Андоз аз арзиши иловашудае, ки қаблан ба ҳисоб гирифта шуда буд, бояд дар ҳолатҳои зерин аз маблағҳои баҳисобигирифташавандай минбаъдаи андоз аз арзиши иловашуда ҳориҷ карда шавад:

-оид ба молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), ки на ба мақсадҳои муомилотиандозбандишаванда истифода шудаанд;

-оид ба молҳо, аз ҷумла воситаҳои асосӣ, ҳангоми вайрон ва гум шудани онҳо (ба истиснои ҳолатҳо, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои фавқулодда рӯҳ додаанд). Вайрон, гум шудани молҳо дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда бояд бо ҳулоаси мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба ҳолатҳои фавқулодда, ки дар мӯҳлати на дертар аз 30 рӯзи тақвими байди санаи рӯҳ додани ҳолатҳои фавқулодда таҳия ва ба мақоми даҳлдори андоз на дертар аз мӯҳлати пешбинигардида пешниҳод гардидааст, тасдиқ карда шавад. Дар айни замон нисбат ба молҳои ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда талаботи мазкур дар он ҳолат истифода бурда мешавад, ки андозсупоранда имконияти супоридани андозро барои молҳои амалан воридшуда бевосита дар лаҳзани воридшавии онҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардоши талаботи моддаи 363 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон надошта, нисбат ба молҳои воридшуда расмиёт ва (ё) низомҳои пешбиникунандай насупоридани пардоҳтҳои гумрукиро истифода бурдааст ва молҳои воридшуда дар давраи таҳти расмиёт ва (ё) низомҳои дар боло пешбинigардидақарор доштанашон вайрон ва нобуд шуда бошанд;

-дар ҳолати риоя накардани муқаррароти пешбининамудаи моддаи 186 Кодекси мазкур.

2. Барои мақсадҳои Кодекси мазкур вайрон шудани мол (молу мулк) маъни бад шудани ҳама ё бâъзе сифатҳои (хусусиятҳои) алоҳидай молро (молу мулкро) дорад, ки дар натиҷаи он моли (молу мулки) мазкур барои мақсадҳои муомилотиандозбандишаванда истифода шуда наметавонад. Тахти мағфуми гум шудани мол (молу мулк) ҳодисае фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи он нобудшавӣ ва (ё) гумшавии мол (молу мулк) рӯҳ додааст. Дар ҳудуди меъерҳои камшавии табиимуқаррарнамудаи санадҳои меъери хукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон нест шудани моли (молу мулки) андозсупоранда маъни гум шуданро надорад.

3. Ҳангоми тағйирёбии арзиши молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) қабулшуда дар ҳолатҳои дар қисми 1 моддаи 167 Кодекси мазкур пешбинigардида, бо тарзи даҳлдор тасҳехи маблағи андоз аз арзиши иловашудаи қаблан баҳисобигирифташуда анҷом дода мешавад.

4. Тасҳехи маблағҳои андоз аз арзиши иловашудаи баҳисобигирифташуда дар ҳамон давраи андозбандие гузаронида мешавад, ки дар он ҳолатҳои дар қисмҳои 1 ва 3 ҳамин моддапешбинigардида рӯҳ додаанд.

5. Новобаста ба муқаррароти қисмҳои 1-4 ҳамин модда, андозсупорандаи истифодабарандай меъёри стандартӣ ўхдадор аст то1-уми апрели ҳар сол тасҳехи андоз аз арзиши иловашударо барои тамоми давраи соли тақвими гузашта гузаронад.

Моддаи 185. Тартиби ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми амалиёти аз андози арзиши иловашуда озодшуда ва истифодабарии меъёри стандартӣ

1. Дар мавриди молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), ки барои мақсадҳои амалиёти озодкардашуда истифода мешаванд, андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд ба таҳвилкунандагон ва оид ба воридот пардоҳт шавад, ба ҳисоб гирифта намешавад.

2. Ҳангоми амалиёти андозбандишаванда ва озодкардашуда маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд ба ҳисоб гирифта шавад, бо усули мутаносибӣ дар давраи андоз муйян карда мешавад.

3. Бо усули мутаносибӣ маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд ҳангоми истифодаи меъёри стандартӣ ба ҳисоб гирифта шавад, дар асоси вазни қиёсии амалиёти андозбандишаванда дар маблағи умумии амалиёт муйян карда мешавад.

Моддаи 186. Ҳисобнома-фактураҳо оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо

1. Агар дар қисмҳои 11, 13 ва 14 ҳамин модда тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, шахси ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда бақайдигирифташуда ва ба рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият дохилнашуда, ки амалиёти андозбандишавандаро иҷро менамояд, аз рӯзи амали гардидани бақайдигирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ўхдадор аст ба қабулкунандай молҳо, корҳо ё хизматрасониҳо ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро пешниҳод намояд. Шахсе, ки барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта нашудаастё ба рӯйхати андозсупорандагони бемасъулият дохил карда шудааст (ба истиснои супорандагони андози аксиз, ки супорандагони андоз аз арзиши иловашуда намебошанд), хукуқ надорад, ки ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро пешниҳод намояд.

2. Ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ҳуҷҷатест, ки мутобики моддаи 183 Кодекси мазкур барои ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми истифодаи меъёри стандартӣ асос мебошад ва дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардида, дорои маълумоти зерин мебошад:

-номгӯи (насад, ном ва номи падар, суроғаи) андозсупоранда ва харидор (фармоишгар), инчунин номи тиҷоратии андозсупоранда, агар он аз номи хукуқӣ фарқ кунад;

-раками мушаҳҳаси андозсупоранда ва харидор (фармоишгар);

-рақам ва санаи додани шаҳодатнома дар хусуси бақайдигирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашудаи андозсупоранда (таҳвилкунанда);

- номи молҳои ҳамлунаклардашуда, интиқолшуда, корҳо ё хизматрасониҳо ичрошуда;
- маблағи амалиёти андозбандишаванда;
- маблағи андози аксиз аз молҳои зераксизӣ;
- маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки аз ин амалиёти андозбандишаванда гирифта мешавад;
- санай додани ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо;
- рақами тартиби ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо.

3. Ҳисбонома-фактура дар чор нусха тартиб дода (навишта) мешавад. Нусхаҳои якум ва дуюми ҳисбонома-фактураҳои таҳиягардида оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ба гирандаи (харидори, фармоишгари) молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дода мешаванд, нусхаҳои сеюм ва чорум дар ҳуҷҷатҳои баҳисобигирии андозсупоранда (шахсе, ки ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро навиштааст) мемонанд.

4. Ҳангоми аз ҷониби андозсупоранда ба мақоми андози даҳлдор пешниҳод намудани эъломияи андоз аз арзиши иловашуда дар як вакът дар ҳомилҳои коғазӣ ва (ё) электронӣ дар шакли тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ феҳрист ва нусхаҳои сеюми ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, ки андозсупоранди мазкур тартиб додааст, инчунин нусхаҳои дуюми ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, ки ҳамин андозсупоранда ҳангоми ҳариди (дастрас намудани) молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) гирифтааст, пешниҳод карда мешаванд.

5. Ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоиба расмият даровардашаванда (навишташаванда) дар китоби бақайдигирии ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо навишташудаи андозсупоранда ба қайд гирифта мешавад.

6. Ҳисбонома-фактураҳои гирифташудаи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо дар китоби бақайдигирии ҳисбонома-фактураҳои гирифтани андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳои андозсупоранда ба қайд гирифта мешаванд.

7. Шакл ва тартиби пешбурди китобҳои дар қисмҳои 5 ва 6 ҳамин моддапешбинигардидаа ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муайян карда мешаванд. Китобҳои дар боло пешбинигардида ва феҳристи ҳисбонома-фактураҳои навишташудаи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо метавонанд дар ҳомилҳои коғазӣ ва электронии маълумот пеш бурда шаванд.

8. Ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ҳуҷҷатҳои ҳисботи қатъӣ буда, силсила ва рақами даҳлдор доранд, дар матбааҳои маҳсус бо фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда мешаванд ва бо нархе, ки ҳароҷоти чоп, нигоҳдорӣ ва тақсимоти онҳоро мепӯшонад, аз рӯи дарҳости супорандагони андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ба онҳо аз ҷониби мақомоти андози даҳлдор фурӯҳта мешаванд.

9. Супорандагони андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои истифодабарандагони меъёри пасткардашуда, арзиши ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳои ҳаридашонро ҳамчун маблағи андоз аз арзиши иловашуда тибқи муқаррароти моддаи 183 Кодекси мазкур ба ҳисоб мегиранд.

10. Андозсупоранда ўҳдадор аст на дертар аз санаи амалӣ шудани амалиёти андозбандишаванда (таҳвили молҳо, ичрои корҳо, хизматрасониҳо) ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро ба ҳаридори мол (фармоишгари корҳо, хизматрасониҳо) пешниҳод намояд. Ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо бо имзои роҳбар ва (ё) сармуҳосиби таҳвилгар ё дигар шахсони мансабдори барои ин кор ваколатдори таҳвилдиҳанда тасдиқ карда мешавад. Андозсупорандагоне, ки таҳвили қувваи барқ, об вағаз, хизматрасонии алоқа, хизматрасонии коммуналӣ, ҳамлу нақл тавассути роҳи оҳан, хизматрасонии нақлиётӣ-экспедиторӣ ваамалиёти бонкии бо андоз аз арзиши иловашуда андозбандишавандаро амалӣ менамоянд, ҳуқуқ даранд аз рӯи ҷамъбасти давраи андоз дар мӯҳлати муқаррарнамудаи қисми 5 моддаи 174 Кодекси мазкур ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро тартиб диханд.

11. Ҳаҷми амалиёти андозбандишаванда дар ҳисбонома-фактура оид ба ҳар як номѓӯи молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) алоҳида нишон дода мешавад. Агар ба ҷонин ҳисбонома-фактура ҳуҷҷат бо номѓӯи молҳо (корҳои, хизматрасониҳо) таҳвилшаванда замима шавад, дар он зикр намудани ҳаҷми умумии амалиёти андозбандишаванда роҳ додамешавад. Ҳамзамон, дар ҳисбонома-фактура бояд рақам ва санаи ҳуҷҷати замимашаванда, инчунин номи он нишон дода шаванд.

12. Ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо танҳо ҳангоми ичрои амалиётҳои андозбандишаванда пешниҳод карда мешаванд. Агар таҳвили молҳо, ичрои корҳо ва (ё) хизматрасониҳо мувофиқи муқаррароти ҳамин фасл аз андоз аз арзиши иловашуда озод бошанд, ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо пешниҳод карда намешаванд.

13. Ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо ба амалиёти содиротӣ бояд инҳоро дар бар гирифта бошад:

- сабт дар бораи он, ки ҳисбонома-фактура ба амалиёти содиротӣ тааллук дорад;
- мамлакат ва маҳалли таъиноти содирот;
- меъёри татбикшаванди андоз аз арзиши иловашуда ба амалиёти содиротӣ.

14. Дар ҳолатҳои зерин тартиб додани ҳисбонома-фактураҳо талаб карда намешавад:

-ҳисоббаробаркунӣ барои хизматрасониҳои коммуналӣ, хизматрасониҳои алоқа ба аҳолӣ тавассути бонкҳо бо истифодаи ҳуҷҷатҳои ибтидой, ки барои баҳисобигирии муҳосиботӣас мебошанд;

- бо чиптаи роҳқиро ба расмият даровардани ҳамлу нақли мусоғифон;
- ҳангоми таҳвили молҳое (ичрои корҳое, хизматрасониҳое), ки аз андоз аз арзиши иловашуда озод мебошанд.

15. Ҳангоми таҳвили чаканаи молҳо, ичрои корҳо ё хизматрасониҳо ба ҳаридороне, ки супорандагони андоз аз арзиши иловашуда нестанд, бар ивази ҳисбонома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо расид (квитансия) ё ҳисбонома-фактураи содда дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ё чиптаи мошинаи назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ дода мешавад.

16. Дастурамал оид ба тартиби истифодаи ҳисбономаҳо-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

Моддаи 187. Тартиб додани ҳисбонома-фактураҳои иловагӣ ҳангоми тасҷехи муюмилотиандозбандишаванда

1. Ҳангоми тасҷехи ҳачми муюмилотиандозбандишаванда ҳисбонома-фактураи иловагӣ тартиб дода шуда, инҳозикр карда мешаванд:
 - рақами тартибӣ ва санаи тартиб додани ҳисбонома-фактураи иловагӣ;
 - рақами тартибӣ ва санаи тартиб додани ҳисбонома-фактурае, ки ба он ҳисбонома-фактураи иловагӣ тартиб дода мешавад (тааллук дорад);
 - ном, суроға ва рақами мушаххаси андозсупорандай таҳвилкунанда ва қабулкунандаи молҳо (корҳо, хизматрасониҳо);
 - ҳачми тасҷехи амалиёти андозбандишаванда бе дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда;
 - маблағи андоз аз арзиши иловашуда.
2. Ҳисбонома-фактураи иловагӣ аз ҷониби таҳвилкунандаи молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) тартиб дода шуда, аз тарафи қабулкунандаи чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 188. Қоидаҳои маҳсус

Андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми хизматрасонии агентҳои сайёҳӣ, хизматрасонии суғуртавӣ, фурӯши комиссионӣ, фурӯши молҳои нигоҳдошташуда (қисман истифодашуда) ва дигар намудҳои фаъолият, ки ҳангоми амалӣ намудани онҳо мутобики фасли мазкур мустақиман (бевосита) муайян кардани манбаи андоз ва унсурҳои дигари андозбандӣ душвор аст, метавонад мувофиқи тартиби дигари муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб ва пардоҳт карда шавад.

БОБИ 31. МУҚАРРАРОТИ МАЪМУР҆ ВА ХОТИМАВӢ

Моддаи 189. Пешниҳоди эъломияҳо ва пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда

1. Ҳар як андозсупоранда ўҳдадор аст:
 - ба мақомотиандози даҳлдор дар бораи андоз аз арзиши иловашуда барои ҳар як давраи ҳисботӣ эъломия пешниҳод намояд;
 - ба мақомоти андози даҳлдор то 15-уми апрел эъломия иловагӣ (тасҷехшуда) оид ба фаъолият дар соли гузашта бо нишон додани ҳароҷот ва бақияи ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо пешниҳод кунад;
 - барои ҳар як давраи ҳисботӣ дар мӯҳлати на дертар аз мӯҳлати бараи пешниҳод намудани эъломияи андоз аз арзиши иловашуда муқарраргардида ба буҷет андозро пардоҳт намояд.
2. Агар дар ҳамин фасл тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, эъломияи андоз аз арзиши иловашуда бараи ҳар як давраи ҳисботӣ на дертар аз рӯзи 15-уми моҳи баъд аз давраи ҳисботӣ пешниҳод карда мешавад. Ҳамзамон, бо эъломия дар ҳомилҳои коғазӣ ва (ē) электронӣ феҳрист ва нусхаҳои сеюми ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда бараи давраи ҳисботииаз ҷониби андозсупорандай мазкурдар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ навиштاشуда, инчунин нусхаҳои дуюми ҳисбонома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки аз ҷониби ин андозсупоранда аз рӯи молҳои (корҳо, хизматрасониҳо) дар давоми ин давраи ҳисботӣ харидааш гирифтааст, пешниҳод карда мешаванд.

3. Қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модданисbat ба шахсе, ки танҳо ҳангоми воридоти молҳо андозсупоранда мебошад, татбиқ намегарданд.

4. Агар Кодекси мазкур тартиби дигареро муқаррар накарда бошад, андоз аз арзиши иловашударо оид ба воридоти андозбандишаванда мақомоти гумруқ мутобики Кодекси мазкур ва қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб мекунанд ва меситонанд.

5. Дастурамал оид ба ҳисоб ва пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда, инчунин шаклҳои эъломияҳо (ҳисбҳо) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд

Моддаи 190. Давраи андоз

Давраи андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда мөҳи тақвимӣ мебошад.

Моддаи 191. Амалиёт бо буҷет дар ҳолати зиёд будани маблағи андози баҳисобгирифташаванда нисбат ба маблағи андозе, ки бараи давраи ҳисботӣ ҳисоб карда шудааст

1. Нисбат ба андозсупорандае, ки на камтар аз 70 фоизи муюмилоти андозбандишавандааш дар давраи ҳисботии андоз бояд аз рӯи меъёри сифр андозбандӣ шавад, барзиёдии маблағи андози баҳисобгирифташаванда нисбат ба маблағи ҳисобкардашуда дар давраи ҳисботӣ аз ҷониби мақомоти молия якҷоя бо мақомоти андоз дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзай аз ҷониби мақомоти андоз гирифтани аризai андозсупоранда дар бораи баргардонидани маблағи зиёдатӣ, ки супорандай андоз аз арзиши иловашуда дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод кардааст, аз буҷети даҳлдор баргардонда мешавад.

2. Маблағи зиёдатии андози баҳисобгирифташуда нисбат ба маблағи ҳисобкардашудаи андоз дар давраи ҳисботӣ дар асоси ҳӯҷҷатҳои зерин баргардонида мешавад:

- эъломияи андоз аз арзиши иловашуда бараи давраи андоз, ки мувофиқи тартиби муқарраршуда пешниҳод шудааст;
- ҳӯҷҷатҳо, ки мутобики моддаи 173 Кодекси мазкур бараи тасдиқ намудани содироти молҳо лозиманд;
- хулосаи мақомоти андоз, ки аз рӯи санҷиши мавзӯи андози гузаронидашуда дар ҳусуси тасдиқи ҳаққонӣ будани маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бараи баргардонидан пешниҳод мегардад, тартиб дода шудааст.

3. Андоз аз арзиши иловашуда бо роҳи пай дар пай иҷро намудани амалҳои зерин баргардонида мешавад:

- ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоби пардоҳти қарзи андози ҷойдоштаи ин супорандай андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи дигар андозҳо, аз ҷумла қарзи андоз аз арзиши иловашуда бараи давраҳои пешинаи андоз;
- баҳисобгирий ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд ҳангоми воридоти молҳо супорида шавад;

-ба суратхисоби бонкии супорандай андоз аз арзиши иловашуда гузарондан пулхое, ки баъди ичрои амалҳои пешбиникардаи сархатҳои якум ва дуюми ҳамин қисм боқӣ мондаанд.

4. Нисбат ба дигар андозсупорандагоне, ки бо қисми 1 ҳамин модда фаро гирифта нашудаанд, маблағи зиёдатии андози баҳисобирифташуда, нисбат ба маблағи андози барои давраи ҳисоботӣ ҳисобшуда ба 3 давраи минбаъдаи андоз гузаронида мешавад ва ба ҳисоби ўҳдадориҳои оид ба андоз барои ин давраҳо, инчунин ба ҳисоби пардоҳти қарздории супорандай андоз аз арзиши иловашуда аз рӯи дигар андозҳо, аз чумла андоз аз арзиши иловашуда барои давраҳои пешинай андоз гузаронида мешавад. Ҳама гуна бақияни зиёдатӣ дар давоми 30 рӯзи баъди гузаштани ин 3 давраи андоз аз бучет баргардонида мешавад.

5. Дар ҳама ҳолатҳо, агар аз ҷониби мақомоти андоз ошкор шавад, ки маблағҳои муайян ба андозсупоранда иштибоҳан баргардонда шудаанд, мақомоти андоз метавонад талаб намояд, ки ҷунун маблағҳои мувофиқи тартиби барои ҷамъоварии андозҳои муқарраршуда баргардонида шаванд.

6. Тартиби баргардонидани маблағи зиёдатии андози баҳисобирифташаванда нисбат ба маблағи ҳисобшудаи андоз дар давраи ҳисоботӣ бо дарназардошти муқаррароти ҳамин модда аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 192. Аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани таҳвили молҳои (корҳо, хизматрасониҳои) аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳои қарзӣ(грантӣ) оид ба маблағузории (татбиқи) лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаридашаванда

1. Аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани таҳвили молҳои (корҳо, хизматрасониҳои) аз ҳисоби созишномаҳои қарзӣ (грантӣ) оид ба маблағузории (татбиқи) лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд дар ин модда – созишномаҳо) ҳаридашаванда дар асоси аризai грантирианд (қарзгиранда) ё шахси ваколатдори он ба унвонитаҳвилкунандай молҳо (кор, хизматрасониҳо) сурат мегирад, агар дар як вакт шартҳои зерин риоя гарданд:

-таҳвили молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳои аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул доносташуда амалӣ гардида бошад;

-молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) танҳо бо мақсадҳои дар созишномаҳои мазкур муқарраргардида ҳаридашаванда;

-таҳвили молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) мутобиқи шартномае (қарордоде) амалӣ гардида бошад, ки бевосита бо грантирианд (қарзгиранда) ё шахси ваколатдоркарда он ҷиҳати татбиқи лоиҳа баймзо расонидашуда бошад.

2. Тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда озод намудани таҳвили молҳои (ичрои корҳо, хизматрасониҳои) аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳо маблағузоришаанд аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 193. Баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳои дипломатӣ, консулий ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашуда, инчунин аъзои ҳайати кормандони онҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд

1. Баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳои дипломатӣ, консулий ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашудае, ки номгӯи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, инчунин аъзои ҳайати кормандони онҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд (минбаъд дар ҳамин модда – намояндагиҳо), ба шарте амалӣ мегардад, ки агар ҷунун баргардонидан дар асоси дутарафа (мутақобила) санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ пешбинӣ карда бошанд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокӣ онҳо мебошад.

2. Андоз аз арзиши иловашуда, ки намояндагиҳо ба таҳвилкунандагони молҳои (корҳо, хизматрасониҳои) барои истифодаи расмии ин намояндагиҳо, инчунин истифодаи шахсии аъзои ҳайати кормандони дипломатӣ, маъмурию техникӣ ва хизматрасони онҳо, аз чумла аъзои оилаи бо онҳо истиқоматдошта пешбинигардида пардохтанд, дар сурате, ки ҷунун баргардонӣ дар санади ҳуқуқии байналмилалӣ муқаррар шуда бошад, баргардонида мешавад.

3. Баргардонидани маблағи андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳо тибқи ҳулосаи раёсатҳои андоз дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, дар асоси ведомостҳои (феҳристҳои) ҷамъбастие, ки аз ҷониби ин намояндагиҳо тартиб дода мешаванд ва нусхай ҳуҷҷатҳоитасдиқшуда (ҳисбонома-фактураҳо, чекҳо ва ғ.), ки далели супоридани андоз аз арзиши иловашуда мебошанд, амалӣ карда мешавад.

4. Ведомостҳои (феҳристҳои) ҷамъбастиӣ дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ тайёр карда шуда, аз ҷониби намояндагиҳо ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқи мубодилаи ёддоштҳо оид ба риоя намудани принсиби мутақобила ҳангоми пешниҳоди имтиёзҳо оид ба андозҳои ғайримустаким (андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз) мувофиқи муқаррароти санади ҳуқуқии байналмилалӣ пешниҳоди карда мешаванд. Баъди тасдиқ шудан ведомостҳои (феҳристҳои) ҷамъбастиӣ ба мақоми андозе, ки мақоми ваколатдори давлатӣ барои баргардонидани маблағҳо муайян менамояд, пешниҳоди карда мешаванд.

5. Агар дар ҳуҷҷатҳои ба ведомостҳои (феҳристҳои) ҷамъбастиӣ замимашаванда маблағи андоз аз арзиши иловашуда дар сатри алоҳида ҷудо нашуда бошад, ҳуқуқ барои гирифтани маблағи баргардонидан андоз аз арзиши иловашуда танҳо ҳангоми аз ҷониби таҳвилгари молҳо (корҳо, хизматрасониҳои) тасдиқ намудани дохилшавии андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисбонома-фактура имконпазир аст.

6. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳо аз ҷониби Вазорати молияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси ҳулосаи мақомоти андози даҳлдор дар давоми 30 рӯзи тақвими баъди ведомостҳои ҷамъбастиро (феҳристҳоро) аз Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани мақоми ваколатдори давлатӣ баргардонида мешавад. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз бучет баргардонида шавад, ба суратхисобҳои даҳлори намояндагиҳо гузаронида мешавад.

7. Тартиби баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳо бо дарназардошти муқаррароти ҳамин модда аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

**ФАСЛИ X. АКСИЗҲО
БОБИ 32. АКСИЗҲО**

Моддаи 194. Мағҳуми аксизҳо

Аксиз (андози аксиз) андози ғайримустаким мебошад, ки ба нархи фурӯши молҳои (хизматрасониҳои) зераксизӣ доҳил карда мешавад.

Моддаи 195. Андозсупорандагон

1. Андозсупорандагон (супорандагони аксизҳо) шахсоне, аз ҷумлавоҳидҳои алоҳидай шахсони ҳуқуқӣ мебошанд, ки амалиётҳои андозбандишавандаро анҷом медиҳанд.
2. Супорандагони аксизҳо мутобики ҳамин боб инчунин шахсони ҳуқуқӣ ва воеии хориҷие мебошанд, ки амалиёти андозбандишавандаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳанд.
3. Дар мавриди молҳои зераксизие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби ашёи хоми таҳвилкардаи (ашёи хоми барои коркард додашуда) фармоишгар истехсол мешаванд, супорандай аксизҳо молистехсолкунандае мебошад, ки ўҳдадор аст ба фармоишгар молҳои зераксизии аз ашёи хоми он истехсолкардаашро (маҳсулоти тайёрро) бо нархи фурӯше, ки мутобики Кодекси мазкур аксизро дар бар мегирад, супорад, чуноне ки ин ашёи хоми додашуда ашёи хоми молистехсолкунанда бошад.
4. Шахсони воеӣ, аз ҷумла соҳибкорони инфириодӣбарои воридоти (истехсоли) молҳои зераксизӣ, ба истиснои воридоти (истехсоли) молҳои зераксизӣ барои истемоли шаҳсӣ дар доираи ҳадди муқарраршуда, ҳуқуқ надоранд.

Моддаи 196. Объекти андозбандӣ

Объекти андозбандӣ амалиёти андозбандишаванда бо молҳои зераксизӣ ва намудҳои фаъолияти зераксизии зерин мебошанд:

- 1) Аз ҳудуди корхона (макони истехсолот) берун баровардани молҳои зераксизие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол шудаанд, аз ҷумла:
 - а) таҳвили молҳои зераксизӣ, ба истиснои ҳолатҳое, ки андози аксиз барои ин молҳо пешакӣ пардоҳт шудааст;
 - б) супоридани молҳои зераксизӣ барои коркард дар асоси ашёи фармоишгар ба дигар шаҳс;
 - в) таҳвили (супоридани) молҳои зераксизие, ки маҳсули коркард аз ашёи хом ва (ё) маводи барои коркард додашуда, аз ҷумла ашёи хом ва (ё) маводи зераксизии барои коркард додашуда мебошад;
 - г) ба фонди (сармояи) оинномавии субъекти соҳибкорӣ доҳил намудани молҳои зераксизӣ;
 - д) истифодан молҳои зераксизӣ ҳангоми ҳисоббаробаркуни молӣ ва ҳангоми пардоҳт дар шакли аслӣ (натуралий);
 - е) фиристодани молҳои зераксизӣ аз ҷониби истехсолкунанда ба воҳидҳои алоҳидайҳуд;
 - ж) фурӯши миқдори озмунии молҳои зераксизӣ ҳангоми гузаронидани расмиёти муфлишавии андозсупоранда, агар аз рӯи молҳои мазкурдар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аксиз пардоҳт нашуда бошад.
- 2) Воридоти молҳои зераксизӣ ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунгузории гумруқӣ.
- 3) Фурӯши молҳои зераксизии мусодирашуда, бесоҳиб, тибки ҳуқуқи мерос ба давлат гузашта ва ройгон ба моликияти давлат дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон супоридашуда, агар аз рӯи молҳои зикргардида дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан аксиз пардоҳт нашуда бошад.
- 4) Истифодан молҳои зераксизӣ барои эҳтиёҷоти истехсолии худ ва (ё) барои истехсоли молҳои дигари зераксизӣ.
- 5) Ҷамъкунии (комплекткуни) молҳои зераксизии дар сарҳати панҷуми қисми 1 моддаи 197 Кодекси мазкур муайяншуда ва бегонакуни онҳо.
- 6) Вайроншавӣ, нобудшавии молҳои зераксизӣ.
- 7) Расонидани намудҳои алоҳидай хизмат дар соҳаи алоқаи барқӣ(новобаста ба намуд ва шакли дар иҷозатномаҳо барои хизматрасонии алоқаи барқӣ қайдгардида), ки дар қисми 2 моддаи 197 Кодекси мазкур муайян шудаанд.

Моддаи 197. Номгӯи молҳои зераксизӣ ва намудҳои фаъолияти зераксизӣ

1. Молҳои зераксизӣ инҳо мебошанд:
 - ҳамаи намудҳои спирт, нӯшоқиҳои беспирт ва спиртдор;
 - тамокуи коркардшуда, маҳсулоти саноатии ивазкунандаи тамоку ва маҳсулоти тамоку;
 - сӯзишвории минералӣ, ҳама намудҳои нафти хом ва маҳсулоти коркарди он, моддаҳои битуминозӣ, мумҳои минералӣ, гази моеъ;
 - шина ва покришкаҳои пневматикии резинии нав, шина ва покришкаҳои пневматикии резинии барқароршуда ё пештар истифодашуда; шина ва покришкаҳои якљуҳт ё нимпневматикӣ, протекторҳои шинагӣ ва тасмаҳои ҳошиядори резинӣ;
 - автомобилҳои сабуқрав ва ҳама гуна воситаҳои нақлиёти мӯҳарриқдоре, ки барои қашонидани одамон пешбинӣ шудаанд;
 - маҳсулоти заргарӣ аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, инчунин қисмҳои онҳо аз металлҳои қиматбаҳо ва (ё) бо металлҳои қиматбаҳо рӯйгӯшкардашуда.
2. Намудҳои фаъолияти зераксизӣ инҳо мебошанд:
 - хизматрасонии алоқаи сайёри истифодан умуми ҳамаи стандартҳо (хизматрасонии алоқаи қандуии мобилий);
 - хизматрасонӣ оид ба интиқоли маълумот (аз ҷумла алоқаи телеграфӣ ва IP-телефонӣ), аз ҷумла тавассути шабакаҳои операторон;
 - хизматрасонии хадамоти телематикӣ;
 - хизматрасонии алоқаҳои телефонии байнамилалӣ (байнешаҳрӣ) тавассути шабакаҳои операторҳо.

Моддаи 198. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз оид ба андози аксиз нисбат ба моли андозбандишаванда инҳо мебошанд:
 - ҳаҷами воеии молҳои зераксизӣ;
 - маблаги амалиёти андозбандишавандаи дар асоси нархи фурӯши чаканаи молҳои зераксизӣ муайяншаванда, бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо;

-маблағи амалиёті андозбандиshawанда ба арзигумрук ё нишондиҳанда ҳачми воқеи моли зераксиз асосёфта, ки мутобиқи Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо, муайян карда мешавад;

- маблағи амалиёті андозбандиshawанда, ки дар асоси нархи чаканаи мол бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо – ҳангоми аз ҷониби молистехсолкунданда молҳои зераксиз ба сифати пардоҳт дар шакли аслӣ (натурали), тӯҳфа додани молҳои зераксиз, ҳангоми ба моликияти гаравгиранда додани молҳои бағаравмондашуда ё амалиёті мубодила, инчунин дар асоси ройгон додани молҳои зераксиз.

2. Нарҳҳои мутобиқи сарҳатҳои дуюм ва ҷорумиқисми 1 ҳамин модда барои ҳисоб намудани ўҳдадориҳои андозӣ оид ба аксизҳо муайяншаванда аз нарҳҳои чаканаи амалкунанда паст буда наметавонанд.

3. Дар ҳолате ки мутобиқи муқаррароти қисми 1 моддаи 200 Кодекси мазкур барои намудҳои гуногуни спирт, нӯшокиҳои беспирт ва спиртдор меъёрҳои гуногуни аксиз муқаррар шавад, манбаи андоз барои амалиётҳои бо меъёрҳои гуногун андозбандиshawанда алоҳида муайян карда мешавад.

4. Нархи бастаҳо, ба ғайр аз бастаҳои баргардондашаванда, ҳангоми муайян намудани маблағи амалиёті андозбандиshawанда ба инобат гирифта мешавад.

5. Муқаррароти қисмҳои 1-3 ҳамин модда, новобаста ба он ки мол аз ашёи хоми шахсӣ ё аз ашёи хоми барои коркард додашуда истеҳсол шудааст, татбиқ карда мешаванд.

6. Манбаи андоз барои андозсупорандагоне, ки намудҳои алоҳидаи хизматрасониҳоро дар соҳаи алоқаи барқӣ анҷом медиҳанд, маблағи подошпулии барои анҷом додани хизматрасониҳои пешбинигардида гирифташуда (гирифташаванда) бо тарҳи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳо мебошад.

7. Ҳангоми вайрон, гум шудани молҳои зераксизии истеҳсолшуда ва (ё) ба Ҷумхурии Тоҷикистон воридшуда аксиз дар ҳачми пурра аз миқдори молҳои зераксизии вайроншуда ва (ё) гумшуда пардоҳт мешавад, ба истиснои мавриҷҳои дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулоддай мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи сарҳати дуюмиқисми 1 моддаи 184 Кодекси мазкур тасдиқшуда ба миён омадаанд. Ҳамзамон, нисбат ба молҳои зераксизии ба Ҷумхурии Тоҷикистон воридшуда муқаррароти мазкур дар он ҳолати татбиқ мешаванд, ки андозсупоранда имконияти супоридани аксизро барои молҳои зераксизии амалан воридшуда бевосита дар лаҳзаи воридшавии онҳо ба Ҷумхурии Тоҷикистон бо дарназардошти талаботи моддаи 363 Кодекси гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон надошта, нисбат ба молҳои зераксизии воридшуда расмиёт ва (ё) низомҳои пешбинikuнданда насупоридани пардоҳтҳои гумрукиро истифода бурда, вайрон, гум шудани молҳои зераксизии воридшуда дар давраи таҳти амали расмиёт ва низомҳои зикршуда қарор доштанашон рух дода бошад.

8. Барои мақсадҳои ҳамин модда таҳти мағҳуми вайрон, гум шудани маҳсулоти зераксиз ҳодисаҳои дар қисми 2 моддаи 184 Кодекси мазкурпешбинigардида фаҳмида мешаванд.

Моддаи 199. Вақти анҷом додани амалиёті андозбандиshawанда

1. Вақти (санай) анҷом додани амалиёті андозбандиshawанда нисбат ба молҳои зераксизии дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва (ё) ба Ҷумхурии Тоҷикистон воридшаванда вақти (санай) таҳвили (додани) молҳои зераксиз мебошад, аз ҷумла:

-вақти (санай) баровардани (таҳвили, фурӯши) молҳо берун аз корхона (макони истеҳсолот);

-вақти (санай) ба пудратҷӣ (коркардкунанда) додани молҳои барои коркард додашаванда, ки молҳои зераксиз мебошанд;

-вақти (санай) ба фармоишгар (шахси муайяннамудаи фармоишгар) додани молҳои зераксиз барои коркард ё молҳои аз ашёи хоми барои коркард додашудаи молҳои зераксиз истеҳсолшуда;

-вақти (санай) додани молҳои зераксиз ҳангоми истифодаи онҳо барои эҳтиёҷоти истеҳсолии худӣ;

-вақти (санай) тартиб додани санад дар ҳусуси аз ҳисоб баровардани маҳсулоти зераксизии вайроншуда ё вақти (санай) қабули қарор оид ба истифодаи минбаъдаи он дар раванди истеҳсолот дар ҳолати вайроншавии молҳои зераксиз;

-вақти (санай) гумшавии маҳсулоти зераксиз ҳангоми гумшавии маҳсулоти зераксиз;

-вақти (санай) ба фонди оинномавӣ (сармоявӣ) доҳил кардани молҳои зераксизии субъекти соҳибкорӣ;

-вақти (санай) додани (боркуни) молҳои зераксиз ҳангоми пардоҳти аслӣ (натурали);

-вақти (санай) фурӯши молҳои зераксизии мусодирашуда, бесоҳиб, тибқи ҳуқуқи мерос ба давлат гузашташуда ва ройгон ба моликияти давлат дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон супоридашуда, агар аз рӯи молҳои нишондодашуда дар ҳудуди Ҷумхурии Тоҷикистон қаблан аксиз пардоҳт нашуда бошад;

-вақти (санай) фурӯши миқдори озмунии молҳои зераксизӣ, агар аз рӯи молҳои зикргардида дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон қаблан мутобиқи қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон аксиз пардоҳт нашуда бошад;

-вақти (санай) ҷамъқуни (комплекткуни) молҳои зераксизие, ки дар сарҳати панҷуми қисми 1 моддаи 197 Кодекси мазкур муайяншуда;

-вақти (санай) амалий намудани воридот мутобиқи қонунгузории гумрук.

2. Нисбат ба намудҳои фаъолияти зераксиз-хизматрасониҳои алоҳидаи алоқаи барқии дар қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон анҷомдодашаванда вақти (санай) анҷом додани амалиёті андозбандиshawанда вақти (санай) муайяннамудаи қисми 5 моддаи 174 Кодекси мазкур ба ҳисоб меравад.

Моддаи 200. Меъёрҳои андоз

1. Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои зераксиз аз ҷониби Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон мутобиқи Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии ҳориҷӣ муқаррар карда мешаванд.

2. Меъёрҳои аксизҳо метавонанд бо фоизҳо (адвалорӣ) ба арзиши молҳои зераксиз ва (ё) бо маблағи устувор (мутлак) ба воҳиди ченаки молҳои зераксизӣ дар ифодаи натурали муқаррар карда шаванд.

3. Меъёрҳои аксизҳо барои маҳсулоти спиртдор вобаста ба ҳачми спирти беоби дар таркибаш мавҷудбуда (садфоиза) тасдиқ карда мешаванд.

4. Меъёри аксиз барои намудҳои алоҳидаи хизматрасонӣ дар соҳаи алоқаи барқӣ дар ҳачми 3 фоизи манбаи андоз муқаррар карда мешавад.

Моддаи 201. Озодкунӣ

1. Аз супоридани аксиз озод мебошанд:

-нӯшокиҳои спиртдор, ки шахси воқеӣ мувофиқи номгӯй ва дар доираи меъёрҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истеъмоли худӣ истехсол мекунад;

-ворид намудани ду литр нӯшоки спиртӣ, ду баста (400 дона) сигор, маснуоти заргарӣ ба миқдори 4 адад (бо арзиши на зиёда аз 150 нишондиҳанда барои ҳисобҳо) аз тарафи шахси воқеӣ барои истеъмоли (истифодаи) худӣ, инчунин сӯзишвории автомобил мувофиқи ғунҷоиши зарфи сӯзишвории автомобил барои шахсоне, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути автомобил ворид мешаванд;

-молҳое, ки ба тарики транзит тавассути қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд;

-воридоти мувакқатии молҳо ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои молҳое, ки барои содироти такрорӣ (реэкспорт) пешбинӣ шудаанд;

-молҳои зераксизӣ, ба ғайр аз маҳсулоти спиртдор ва тамоку, ки дар доираи кӯмаки башардӯстона ворид мешаванд, инчунин молҳои воридшаванда барои беподош додан ба ташкилотҳои эҳсонкорӣ ба мақсади бартараф намудани оқибатҳои оғатҳои табӣ, садамаҳо, фалокатҳо ва барои беподош додан ба мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда;

-содироти молҳои зераксизӣ, агар чунин содирот ҷавобгӯи талаботи муқаррарнамудаи моддаи 202 Кодекси мазкур бошад.

2. Озодкунӣ аз аксизҳои дар сарҳатҳои сеюм - шашумиқисми 1 ҳамин моддапешбинигардида танҳо дар ҳолатҳои татбиқ мешавад, ки шартҳои озодкунӣ аз боҷи гумруқӣ дар низомҳои даҳлдор мутобики қонунгузории гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро шаванд. Дар ин ҳолатҳо, агар барои мақсади ситонидани боҷи гумруқӣ воридот таҳти низоми баргардонидани боҷи гумруқӣ қарор гирад ё супоридани боҷи гумруқӣ дар ҳолати вайрон намудани шарти озодкунӣ талаб карда шавад, ҳамин низом нисбат ба ситонидани аксиз татбиқ мегардад.

Моддаи 202. Тасдиқи содироти молҳои зераксизӣ

1. Ҳангоми содироти молҳои зераксизӣ барои тасдиқи асоснокии озодкунӣ мутобики моддаи 201 Кодекси мазкур аз ҷониби андозсупорандა дар давоми 120 рӯзи тақвимӣ аз санаи қайди мақоми гумруке, ки баровардани молҳои зераксизро бо низоми содирот амалӣ намудааст, ба мақомоти андози маҳаллибақайдигериаш ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳоид карда мешаванд:

-шартнома (қарордод) оид ба таҳвили молҳои зераксизии содиршаванда;

-эъломияни гумрукии бор ё нусхай он, ки мақомоти гумрук тасдиқ кардааст, бо қайди мақоми гумруке, ки молҳои зераксизро бо низоми содирот баровардааст, дар мавриди баровардани молҳои зераксизӣ таҳти низоми содирот тавассути шабакаи қубурҳои магистралӣ ё ин ки бо истифодаи расмиёти барасмиятдарории нопурраи эъломияни даврагӣ бошад, эъломияни гумрукии пурраи бор бо қайди мақоми гумруке, ки барасмиятдарории гумрукиро анҷом додааст;

-нусхай ҳуҷҷатҳои бо мол фиристодашаванда бо қайди мақоми гумруке, ки дар гузаргоҳи қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ аст, дар мавриди баровардани молҳои зераксизӣ таҳти низоми содирот тавассути шабакаи қубурҳои магистралӣ бошад, санади қабулу супоридани молҳои пешниҳоид карда мешавад;

- ҳуҷҷатҳои пардоҳт ва иқтибоси бонк (нусхай иқтибос), ки воридоти воқеии даромади асъорро аз таҳвили молҳои зераксизӣ ба содирот ба суратҳисобҳои андозсупорандა дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) ба суратҳисобҳои ў дар бонкҳои хориҷӣ тасдиқ менамоянд.

2. Агар дар шартнома (қарордод) ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд пешбинӣ шуда бошад, андозсупорандა иқтибоси бонк (нусхай иқтибос), ки ба суратҳисоби дар бонки ватанӣ ва (ё) ба суратҳисобҳои дар бонкҳои дар хориҷа кушодай ў гузаронидани маблағҳои бадастовардаашро тасдиқ мекунад, инчунин нусхайи ордери ҳазинавии даромадро, ки воридоти воқеии даромадро (маблағро) аз шахси хориҷӣ – ҳаридори молҳои содиршуда тасдиқ мекунад, пешниҳоид менамояд.

3. Дар ҳолати анҷом додани амалиёти иқтисодии хориҷӣ оид ба мубодилаимолҳо (корҳо, хизматрасониҳо) андозсупорандა ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи воридоти молҳоро (иҷрои корҳо, хизматрасониҳоро) ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз рӯи амалиётҳои зикргардида гирифта шудаанд ва ба ҳисоб гирифтани онҳоро пешниҳоид мекунад.

4. Ҳангоми тасдиқ нашудани содиротимолҳои зераксизӣ мувофиқи қисмҳои 1-3 ҳамин модда чунин содиротмувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин фасл барои андозбандии таҳвили молҳои зераксизӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аксизбандӣ карда шавад.

5. Ҳангоми ба мақомоти андози маҳалли бақайдигирӣ пешниҳоид намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи содироти молҳои зераксизӣ дар давоми 180 рӯзи тақвимӣ аз санаи қайди дар қисми 1 ҳамин моддапешбинигардида мақоми гумрук андозсупорандა барои баҳисобгирӣ ё баргардонидаги гирифтани андози мутобики қисми 4 ҳамин моддапардоҳтушуда, ба истиснои фоизҳои ҳисобшуда, ҳуқуқ дорад. Дар акси ҳол андозсупорандა ҳуқуқи баҳисобгирӣ ё баргардонидани андози мутобики қисми 4 ҳамин моддапардоҳтушударонадорад.

Моддаи 203. Ба ҳисоб гирифтани аксиз

1. Супорандай аксиз ҳуқуқ дорад маблағи аксизи ба буҷет пардоҳтшавандаро ба маблағи аксизе, ки ҳангоми ҳарид (гирифтани) ё ҳангоми воридоти молҳои зераксизӣ ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳтшудаанд, кам кунад, агар молҳои зикргардида ба сифати ашёи хоми асосӣ барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ истифода шуда бошанд.

2. Супорандай аксиз барои хизматрасониҳои зераксизӣ дар соҳаи алоқаи барқӣ дар қисмати хизматрасониҳои интернетӣ ҳуқуқ дорад маблағи аксизи ҳангоми ҳариди (гирифтани) чунин хизматрасониҳо пардоҳтшударо бо усули мутаносибӣ кам кунад, агар хизматрасониҳои зикргардида аз ҷониби андозсупорандა барои хизматрасониҳои зераксизии алоқаи барқӣ истифода шуда бошанд.

3. Мутобики қисми 1 ҳамин моддатарҳунӣ ба маблағи аксизи ба миқдори ашёи хоми воқеан дар давраи андоз барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ истифодашуда, ки дар асоси меъёрҳои барориши маҳсулоти зераксизӣ аз ашёи хоми зераксизӣ ба амал бароварда мешавад.

4. Муқаррароти қисмҳои 1 ва 3 ҳамин модда ҳангоми супоридани молҳои зераксизие, ки аз ашёи хоми зераксизии барои коркард додашуда

истехсол шудаанд, ба шарти тасдики супоридани аксиз аз чониби сохиби ашёи хоми зераксизии барои коркард додашуда, татбиқ мегарданд.

5. Аз чониби супорандагони аксиз ба ҳисоб гирифтани (ё мутобики моддаи 69 Кодекси мазкур баргардонидани) аксизе, ки барои молҳои зераксизии аз чониби муассисаҳои тиббӣ ва доруҳонаҳо бо мақсадҳои тиббӣ, инчунин аз тарафи корҳонаҳои фармасевтӣ ҳангоми истехсоли доруҷорӣ мувофиқи тартиб ва бо меъёри муқаррарнамудаи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда супорида шудааст, иҷозат дода мешавад.

6. Ба ҳисоб гирифтани ё баргардонидани аксиз мутобики ҳамин модда танҳо дар мавриди пешниҳод намудани ҳисобнома-фактура, ки супоридани аксизро ҳангоми ҳаридани молҳои зераксизӣ (ашёи хом) тасдиқ менамояд ё ба шарте, ки супоридани аксиз аз чониби сохиби молҳои (ашёи хоми) зераксизии барои коркард додашуда тасдиқ шавад, ё дар ҳолати воридоти ашёи хом ҳангоми пешниҳоди ҳӯҷҷатҳои даҳлдор, иҷозат дода мешавад. Номгӯи ҳӯҷҷатҳоеро, ки супоридани аксизро тасдиқ мекунанд, мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар менамояд.

7. Мутобики ҳамин модда ба ҳисоб гирифтани ё баргардонидани андоз нисбат ба маблағи аксизе ба амал бароварда мешавад, ки бо дарназардоштиҳаҷми (миқдори, арзиши) дар асл дар давраи андоз истифодашудаи молҳои (ашёи хоми) зераксизии барои истехсоли дигар молҳои зераксизӣ бо мақсадҳои тиббӣ аз чониби муассисаҳои тиббӣ ва доруҳонаҳо, инчунин аз чониби корҳонаҳои фармасевтӣ ҳангоми истехсоли доруҷории тиббӣ ҳаридашуда (додашуда) муайян шудааст.

Моддаи 204. Давраи андоз

Давраи андози аксиз моҳи тақвимӣ мебошад.

Моддаи 205. Пардоҳти аксизҳо

1. Ҳангоми истехсоли молҳои зераксизӣ аксизҳо бояд аз амалиёти андозбандишаванда на дертар аз санаи 10-уми моҳи минбаъдаи баъди моҳи анҷом додани амалиёти андозбандишаванда супорида шаванд.

2. Андозсупоранда ҳуқуқ надорад молҳои зераксизро аз ҳудуди бинои истехсолӣ бе супоридани андози аксизии ин молҳо берун барорад.

3. Ҳангоми воридоти молҳо аксиз аз чониби мақомоти гумruk мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва қонунгузории гумruk ситонида мешавад.

4. Пардоҳти аксиз ба буҷет барои хизматрасониҳо дар соҳаи алоқаи барқӣ на дертар аз санаи 10-умимоҳи минбаъдаи баъди моҳи анҷом додани амалиёти андозбандишаванда амалӣ мешавад.

Моддаи 206. Назорати андози маҳсулоти зераксизии спиртдор, бе спирт ва тамоку

1. Назорати андозии баҳисобигории ҳаҷми истехсол (рехтан), нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ва аз ҳудуди бинои истехсолӣ берун баровардани маҳсулоти зераксизии спиртдор, бе спирт ва (ё) тамоку, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол мешаванд, бо дарназардоштиҳамин моддамувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

2. Ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани маҳсулоти зераксизии спиртдор ва (ё) тамоку таҳти низоми иҷозат барои муомилоти озод аз чониби мақомоти гумruk танҳо баъди пешакӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба ҷунун маҳсулот гузоштани тамғаҳои аксизӣ иҷозат дода мешавад.

3. Ба маҳсулоти зераксизии спиртдор ва (ё) тамоку гузоштани тамғаҳои аксизӣ аз чониби шахси воридкунандаи ҷунун маҳсулот таъмин карда мешавад. Барои ба маҳсулоти зераксизии спиртдор ва (ё) тамоку ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда гузоштани тамғаҳои аксизӣ ин маҳсулот бояд мутобики қонунгузории гумruk Ҷумҳурии Тоҷикистон дар анборҳои нигоҳдории мӯваққатӣ ҷойгир ё таҳти низоми анбори гумrukӣ эъломия карда шавад.

4. Барасмиятдарории гумrukии маҳсулоти зераксизии спиртдор ва (ё) тамоку таҳтинизоми гумrukии иҷозат барои муомилоти озод метавонад бо қисмҳои алоҳида мутаносибан ба маблағи супоридашудаи бочи гумrukӣ ва андозҳое, ки қонунгузории андоз ва гумruk Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, сурат гирад.

Моддаи 207. Маҳалли супоридани аксиз

1. Пардоҳти аксиз барои молҳои зераксизӣ, ба истиснои ҳолатҳои дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин моддапешбинигардида, дар маҳаллибақайдигории супорандагони аксиз амалӣ карда мешавад.

2. Супорандагони андози аксиз аз рӯи молҳои зераксизӣ, ки дорои воҳидҳои алоҳида мебошанд, андози аксизро дар маҳалли ҷойгиршавии воҳидҳои алоҳида, ки истехсоли молҳои зераксизро анҷом медиҳанд, месупоранд.

3. Аксиз барои намудҳои алоҳидаи хизматрасониҳо дар соҳаи алоқаи барқӣ бояд ба буҷет дар маҳалли баҳисобигории андозсупоранда (новобаста ба мавҷудияти воҳидҳои алоҳида) супорида шавад.

Моддаи 208. Пешниҳоди эъломия

1. Супорандагони аксиз эъломияҳои андозро бо замима намудани ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳои қабулшуда ва (ё) ирсолшуда мувофиқи тартиб ва дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ на дертар аз санаи 10-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисботии андоз фаро мерасад, пешниҳод менамоянд.

2. Супорандагони аксиз аз рӯи молҳои зераксизӣ дорои воҳидҳои алоҳида ҳамзамон бо эъломия ҳисобҳои аксиз барои воҳидҳои алоҳида-пешниҳод менамоянд.

3. Эъломия оид ба пардоҳти аксизҳо барои хизматрасониҳо дар соҳаи алоқаи барқӣ на дертар аз санаи 10-уми моҳи баъд аз давраи ҳисботии андоз ба мақомоти андозе, ки андозсупоранда дар он ба ҳисоб гузошта шудааст, пешниҳод карда мешавад.

4. Дастанамал дар бораи ҳисоб ва пардохт намудани аксизҳо, инчунин шаклҳои эъломияҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Моддаи 209. Баргардонидани аксиз ҳангоми содироти такрории (реэкспорт) молҳо

1. Дар ҳолати содироти такрории (реэкспорти) молҳо аксиз ҳангоми воридоти молҳо супорида шуда, баъдан аз ҷониби мақомоти молия, ки ба онҳо ҳангоми воридоти молҳо аксиз супорида шуда буд, якҷоя бо мақомоти даҳлдори гумруқ мутобиқи ҳачми воқеии содироти такрорӣ (реэкспорт) баргардонидан мешавад. Баргардонидани маблағ мувофиқи тартиби муқарраргардида дар давоми 30 рӯзи баъди пешниҳод намудани аризai хаттии андозсупорандана анҷом дода мешавад.

2. Қисми 1 ҳамин модданисбат ба молҳое, ки воридоти онҳо мутобиқи сарҳати панҷуми қисми 1 моддаи 201 Кодекси мазкур аз аксиз озод аст, татбиқ намегардад.

Моддаи 210. Тамғаҳои аксиз

1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи молҳои зераксизии ватаний ва воридотиро, ки бояд тамғаҳои аксизӣ гузашта шаванд, муқаррар менамояд. Фурӯши чунин молҳои зераксизӣ бе тамғаҳои аксизӣ манъ аст. Мақомоти андоз ҳуқуқ доранд чунин молҳои зераксизиро, ки бе тамғаҳои аксизӣ ба фурӯш бароварда шудаанд, мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодира намоянд.

2. Тамғаҳои аксизӣ ҳуҷҷатҳои ҳисботдиҳии қатъӣ буда, дорои дараҷаи муайянӣ муҳофизат мебошанд. Тартиби таҳия ва муомилоти онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Тартиби гузаштани тамғаҳои аксизӣ ба маҳсулоти зераксизӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешавад.

3. Истеҳсолкунандагон ва шахсон - воридкунандагони молҳои зераксизӣ барои тамғагузории молҳои зераксизӣ ҷавобгар мебошанд.

4. Агар дар ҳамин модда тартиби дигаре муқаррар Nagarдида бошад, ҳангоми вайрон шудан ё гум шудани тамғаҳои аксизӣ аксиз дар ҳачми наъвҳои пешниҳодшуудаимолҳоизераксизӣ пардохт мешавад.

5. Ҳисоби аксизи тамғаҳои аксизии вайронгардида ё гумшуда (аз ҷумла дуздидашуда), ки барои тамғагузории молҳои зераксизӣ мутобиқи муқаррароти Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, бо дарназардошти меъёрҳои муқарраргардида, ки нисбат ба воҳиди ҳачми зарфи (зарф, бастаи) дар тамға зикргардида истифода мегарданд, анҷом дода мешавад.

6. Ҳангоми дар тамға мавҷуд набудани ишора ба ҳачми воҳиди зарф (зарф, баста), ҳисоби аксиз аз рӯи тамғаҳои аксизии гум ё вайроншуда бо дарназардошти ҳачми нисбатан қалони воҳиди зарф (зарф, баста), ки ба он реҳтани (печонидани, бастубанди) молҳои зераксизӣ дар ҷараёни давраи андозе, ки пеш аз давраи вайрон шудан ё гум шудани тамғаҳои аксиз сурат гирифтааст, муайян карда мешавад.

7. Ҳангоми вайрон шудан, гум шудани тамғаҳои аксизӣ дар ҳолатҳои зайл аксиз пардохт намешавад:

-вайрон шудан ё гум кардани тамғаҳои аксизӣ дар натиҷаи руҳ додани ҳолатҳои фавқулодда, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи сарҳати дуюми қисми 1 моддаи 184 Кодекси мазкур тасдиқ гардидаанд;

-тамғаҳои аксизии вайроншуда, ки аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси санади аз ҳисоб баровардан ҷиҳати нобудсозӣ қабул гардидаанд.

Моддаи 211. Ҳисобнома-фактураҳо

1. Андозсупоранде, ки таҳвил ва (ё) воридоти молҳои зераксизиро амалӣ менамояд, ўҳдадор аст мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи моддаҳои 186 ва 187 Кодекси мазкур ба қабулкунандагони молҳои зераксизӣ ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ва аксизҳоро тартиб дода (навишта), супорад.

2. Агар андозсупоранде супоранде андоз аз арзиши иловашуда набошад, дар ҳисобнома-фактураҳо маълумот оид ба андоз аз арзиши иловашуда ҷой карда намешавад.

ФАСЛИ XI. АНДОЗИ ИҼТИМОЙ БОБИ 33. АНДОЗИ ИҼТИМОЙ

Моддаи 212. Андозсупорандагон

1. Супорандагони андози иҼтимоӣ инҳо мебошанд:

-шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаионҳо, муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ - корфармоён, ки ба шахсони воқеӣ-резидентҳои бо онҳо дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ё бе шартнома ҳамчун коргарони кироя кор мекунанд, музди меҳнат, подошпулӣ ва мағнитаҳои дигар медиҳанд;

-шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои алоҳидаи онҳо, муассисаҳои доимии ғайрирезидентҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ки ба шахсони воқеӣ-резидентҳои ба сифати соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифтанашуда дар асоси шартномаҳои дорои хусусияти гражданиҳуқуқӣ ё бе шартнома ҳаққи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи хизматҳои расонидашударо (корҳои иҷрошиударо) ҷуброн менамоянд;

- шахсони воқеии дар сарҳатҳои якум ва дуюмиҳамин қисмпешбинигардида, ки пардохт гирифтаанд;

- шахсони воқеии, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ машғуланд, аз ҷумла онҳое, ки ба сифати аъзои ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолият мекунанд.

2. Агар андозсупоранде дар як вақт ба якчанд категорияҳои андозсупорандагони дар қисми 1 ҳамин моддапешбинигардида мансуб бошад, ў доир ба ҳар як ҳолат андозро ҳисоб ва пардохт менамояд.

3. Минбаъд дар ҳамин боб супорандагони дар сарҳатҳои якум ва дуюмиҳамин 1 ҳамин моддапешбинишуда суғуртакунандагон, супорандагони дар

сархати сеюми қисми 1 ҳамин моддапешбинишуда - суғурташудагон, супорандагони дар сархати чоруми қисми 1 ҳамин моддапешбинишуда - ҳамзамон шахсони суғуртакунанда ва суғурташаванда номида мешаванд.

4. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муҳоҷирони меҳнатӣ мебошанд ҳукуқ доранд ба мақомоти андози маҳалли зисташон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аризai ҳаттӣ муроҷиат намуда, иҳтиёран супорандай андози иҷтимоӣ шаванд ва онро дар ҳаҷм ва бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳт намоянд.

Моддаи 213. Объекти андозбандӣ

1. Барои андозсупорандагони дар сархатҳои якум ва сеюмиқисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида объекти андозбандӣ инҳо мебошанд:

-музди меҳнат, подошпулӣ ва даромадҳои дигари мутобикии моддаи 99 Кодекси мазкур муайяншаванда, ки аз ҷониби андозсупоранда ба манфиати кормандони кироя пардоҳт мешаванд;

-пардоҳтҳо, подошпулӣ ва ҳар гуна даромад ба манфиати шахси воқеӣ пардоҳтшаванда, ки дар сархатҳои якум ва дуюмиқисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур нишон дода нашуудааст.

2. Барои андозсупорандагони дар сархатҳои дуюм ва сеюмиқисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида объекти андозбандӣ музди меҳнат, подошпулӣ ва манфиатҳои дигар мутобикии шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ва гражданиҳукуқӣ оид ба иҷрои корҳо, хизматрасониҳо, аз ҷумла пардоҳт ва подошпулӣ мутобикии шартномаҳои муаллифӣ мебошад, ки андозсупорандагон ба манфиати шахсони воқеие мепардозанд, ки соҳибкорони инфиродӣ намебошанд.

3. Барои андозсупорандагони дар сархати чоруми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида объекти андозбандӣ даромади умумӣ аз фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

4. Мутобики қисмҳои 1 ва 2 ҳамин моддаинҳо ба объекти андозбандӣ доҳил намешаванд:

-маблағҳо, ки дар доираи шартномаҳои гражданиҳукуқӣ, ки мавзӯи онҳо гузариши ҳукуқи моликията ё дигар ҳукуқи молӣ ба молу мулк (ҳукуқи молу мулкӣ) мебошад, инчунин шартномаҳои марбут ба додани ҳукуқи истифодаи молу мулк (ҳукуқи молу мулкӣ) пардоҳт шудаанд;

-маблағҳо, ки дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатии бо филиал ва намояндагии шахсони ҳукуқӣ-резидентҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта басташуда ба манфиати шахсони воқеие пардоҳт мешаванд, ки шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд мебошанд;

-маблағҳо, ки ба манфиати шахсони воқеӣ - шаҳрвандони ҳориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ бо сабаби аз ҷониби онҳо анҷом додани фаъолият берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи шартномаҳои басташудаи хусусияти гражданиҳукуқидошта, ки матлаби онҳо иҷрои кор, расонидани хизмат мебошад, пардоҳт шудаанд.

Моддаи 214. Манбаи андоз

1. Манбаи андози андозсупорандагон-корфармоёни дар сархати якуми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида, ҳамчун маблағи музди меҳнат, подошпулӣ ва манфиатҳои дигаре муайян карда мешаванд, ки корфармоён барои давраи андоз ба шахсони воқеӣ мепардозанд.

2. Манбаи андози андозсупорандагони дар сархати дуюми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида ҳамчун маблағи пардоҳтҳо, подошпулиҳо ва манфиатҳои муайян карда мешаванд, ки бе тарҳқунӣ ба шахсони воқеӣ дар давраи андоз ҷуброн карда мешаванд.

3. Манбаи андози андозсупорандагон-шахсони воқеии дар сархати сеюми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида ҳамчун маблағи музди меҳнат, пардоҳтҳо, подошпулӣ ва манфиатҳои дигаре муайян карда мешаванд, ки онҳо бе тарҳқунӣ дар давраи андоз мегиранд.

4. Ҳангоми муайянкунии манбаи андоз ҳамагуна пардоҳтҳо ва подошпулиҳо, аз ҷумла подошпулиҳои муаллифӣ, ки ҳамчун объекти андозбандӣ муайян шудаанд, аз ҷумла пардоҳти пурра ё ҷуъии молҳои (корҳо, хизматрасониҳо, ҳукуқҳои молумулкӣ ё ҳукуқҳои дигари) барои шахсони воқеӣ муқарраргардида, ба истиснои имтиёзҳои дар моддаи 215 Кодекси мазкур муайяншуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

5. Барои шахсони воқеӣ-резидентҳо, ки ба намояндигиҳои дипломатӣ, консулии давлатҳои ҳориҷӣ, намояндагиҳои ташкилотҳои байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ўҳдадориҳои худро ба сифати андозсупорандагон иҷро намекунанд, дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) меҳнатӣ ва (ё) гражданиҳукуқӣ кор иҷро мекунанд ва хизмат мерасонанд, манбаи андоз ҳамчун маблағи музди меҳнат, пардоҳтҳо ва дигар подошпулиҳо, кидар давраи андоз бе тарҳқунӣ мегиранд, муайян карда мешавад. Маълумот дар бораи даромади ин шахсони воқеӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар семоҳа то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз семоҳаи сипаришуда фаро мерасад, аз ҷониби Вазорати корҳои ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

6. Манбаи андози соҳибкорони инфиродӣ, аз ҷумла аъзои ҳочагиҳои деҳқонии (фермерии) бе таъсиси шахси ҳукуқии дар сархати чоруми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардидаҳамчун даромади умумӣ бе тарҳқунӣ муайян карда мешавад, ки чунин андозсупоранда дар давраи андоз дар шакли пулӣ ва (ё) аслӣ (натуралӣ) аз фаъолияти соҳибкорӣ гирифтааст.

7. Ҳангоми ҳисобкунии манбаи андози пардоҳтҳо ва дигар подошпулиҳо дар шакли аслӣ (натуралӣ) дар шакли молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) арзиши чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дар рӯзи супоридани онҳо (ҳисобкунӣ) дар асоси нарҳҳои (тарифҳои) бозории онҳо, ҳангоми танзими давлатии нарҳҳо (тарифҳо) ба чунин молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) бошад, дар асоси нарҳҳои чаканаи танзимшавандаи давлатӣ истифода мешаванд.

Моддаи 215. Озодкунӣ

Аз супоридани андоз озод карда мешаванд:

-даромади шахсони воқеии, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон набуда, барои намояндагиҳои дипломатӣ ва (ё) консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳориҷа корҳоро иҷро мекунанд ва хизмат мерасонанд;

-даромади шаҳрвандони давлатҳои ҳориҷӣ аз кироякорӣ дар доираи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-даромадхое, ки аз андоз аз даромад мутобикимоддаи 104 Кодекси мазкур озод карда мешаванд.

Моддаи 216. Меъёрҳои андоз

1. Агар ҳамин модда тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад, аз рӯи андози иҷтимои, ки ба буҷет гузаронида мешавад, барои суғуртакунандагон меъёри 25 фоиза ва барои суғурташудагон 1 фоиза татбиқ карда мешаванд.
2. Барои шахсони воқеии фаъолияти соҳибкории инфириодиро тибқи патент анҷомдиханда, аз ҷумла аъзои ҳочагиҳои дехқонии (фермерии) бе таъсиси шахси ҳукуқӣ андозаи ҳадди ақали андози иҷтимоӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Барои соҳибкорони инфириодии тибқи шаҳодатнома амалкунанда меъёри андози иҷтимоӣ ба сифати шахсони суғурташуда ба 1,0 фоизи манбаи андоз, вали на камтар аз андозаи ҳадди аксари андози иҷтимоӣ барои соҳибкори инфириодии тибқи патент фаъолияткунанда муқарраршуда, новобаста баандозаи даромади гирифташуда, баробар мебошад.
3. Барои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба намояндагиҳои дипломатии (консулии) давлатҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои ташкилотҳои байнамилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунанд ва хизмат мерасонанд ва андози иҷтимоиро мустақилона пардоҳт менамоянд, меъёри андози иҷтимоӣ ба сифати суғуртакунандагон дар ҳаҷми 25 фоиз ва ба сифати суғурташудагон 1 фоиз муқаррар карда мешавад.
4. Барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ, аз ҷумла таъмини нафақаи соҳибкорони инфириодӣ, аъзои ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ), ки шахсони ҳукуқӣ нестанд ва шахсони дар қисми 2 ҳамин моддапешбинигардидамаблағи умумии андози иҷтимоии мутобики муқаррароти боби мазкур пардоҳтшуда 20 фоизи даромадро ташкил медиҳад, ки барои мақсадҳои суғуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби шахсони воқеии дар боло нишондодашуда гирифта шудааст (эъломия шудааст). Дар ҳолати нокифоя будани собиқаи суғурта, маблағи умумии андози иҷтимоии барои тамоми давраи суғуртаи воқеии иҷтимоӣ пардоҳтшуда барои давраи амалигашта маҳсуб мешавад, ки он на камтар аз собиқаи ҳадди ақали суғуртавии барои таъин намудани нафақаҳо ва шаклҳои дигари таъминоти иҷтимоӣ мутобики қонунгузорӣ дар бораи суғуртаи иҷтимоии давлатӣ муқарраршуда мебошад.

Моддаи 217. Давраи андоз

Давраи андози иҷтимоӣ моҳи тақвимӣ мебошад, агар дар моддаи 218 Кодекси мазкур тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Моддаи 218. Тартиби ҳисобкунӣ ва пардоҳтани андоз

1. Маблағи андози иҷтимоӣ, ки ба буҷет бояд гузаронда шавад бо роҳи зарб задани манбаи андозбандӣ ба меъёрҳои даҳлдори андоз муйян карда мешавад, агар дар боби мазкур тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад.
2. Андози иҷтимоӣ дар ҳолатҳои дар сарҳатҳои якум - сеюми қисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинишуда, инчунин нисбат ба аъзои ҳочагии дехқонӣ (фермерӣ) бе таъсис додани шахси ҳукуқӣ мувоғиқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 125 Кодекси мазкур то санаи 15-уми моҳе, ки пас аз давраи андозӣ фаро мерасад, ба буҷет гузаронда мешавад.
3. Андози иҷтимоиро ба ҷои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ташкилотҳои байнамилалӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, консулий ва ташкилотҳои ба онҳо баробаркардашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа дар хизмати давлатӣ қарор доранд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар семоҳа ҳамчун корфармо то санаи 15-уми баъди семоҳаи ҳисоботӣ ҳисоб пешниҳод намуда, дар ҳамин мӯҳлат андозро меситонад.
4. Соҳибкорони инфириodie, ки тибқи патент фаъолият мекунанд, андози иҷтимоиро ҳамзамон бо гузаронидани маблағ ба буҷет барои патент месупоранд. Соҳибкорони инфириodie, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият мекунанд, инчунин шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қисми 2 моддаи 216 Кодекси мазкур зикр шудаанд барои давраи андоз то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботӣ фаро мерасад, эъломияи андозро пешниҳод намуда, дар ҳамин мӯҳлат маблағи андозҳоро пардоҳт менамоянд.
5. Андозсупорандагон-шахсони ҳукуқӣ, воҳидҳои алоҳидай онҳо, муассисаҳои доимиифайрирезидентҳо, соҳибкорони инфириodie тибқи шаҳодатнома фаъолияткунандаи дар сарҳатҳои якум ва дуюмиқисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардидэъломияи ягони андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромадро ба мақомоти андози маҳалли бақайдигирии худҳармоҳа то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз моҳи ҳисоботӣ фаро мерасад, аз рӯи шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ эъломияи ягони андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромад пешниҳод намуда, дар ҳамин мӯҳлат маблағи андозҳоро пардоҳт менамоянд.
6. Ҳочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) бе таъсис додани шахси ҳукуқӣ ҳар нимсолаи тақвимӣ то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигириашоннисбат ба аъзои ин ҳочагиҳодар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ эъломияи ягони андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромад пешниҳод намуда, дар ҳамин мӯҳлат пардоҳти андозҳоро таъмин менамоянд.
7. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қисми 3 моддаи 216 Кодекси мазкур зикр шудаанд, ҳар семоҳа то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз семоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигирии худ дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ эъломияи ягони андози иҷтимоӣ ва андоз аз даромад пешниҳод намуда, дар ҳамин мӯҳлат пардоҳти андозҳоро таъмин менамоянд.
8. Назорати пардоҳти андози иҷтимоӣ аз ҷониби мақомоти андоз анҷом дода мешавад.
9. Дастурамал дар бораи ҳисоб ва пардоҳт намудани андози иҷтимоӣ, шаклҳои эъломияҳои (ҳисобҳои) андоз аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар мувоғиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

ФАСЛИ XII. АНДОЗҲО БАРОИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИЙ БОБИ 34. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 219. Муносабатҳое, ки ҳамин фасл танзим менамояд

1. Андозҳо барои захираҳои табиӣ дар ҳолати истифодаи бурданӣ захираҳои табиӣ, аз ҷумла истифодабарии сарватҳои зеризаминиӣдар доираи қарордодҳо оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминиӣва (ё) истифодабарии об барои истеҳсоли нерӯи барқ пардоҳт мешаванд.
2. Ҳангоми истифодабарии захираҳои табиӣ истифодабарандагони онҳомувоғиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон,

инчунин дигар андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро ба буҷет мутобики муқаррароти Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии хукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт менамоянд.

3. Фасли мазкур тартиби ҳисобкунӣ ва пардохти андозҳои истифодабарии сарватҳои зеризаминиро ҳангоми гузаронидани амалиёт оид ба истифодабарии сарватҳои зеризамини, инчунин роялти барои оби барои истеҳсоли нерӯи барқ истифодашаванда муқаррар мекунад.

4. Хусусиятҳои иҷрои ўҳдадориҳои андоз оид ба истифодабарии сарватҳои зеризамини, ки дар доираи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот анҷом дода мешаванд, дар фасли XVII Кодекси мазкур муқаррар карда мешаванд.

5. Андозҳо барои заҳираҳои табии инҳоро дар бар мегиранд:

-андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризамини (бонуси обунавӣ, бонуси кашфи тиҷоратӣ, роялти барои истиҳроҷ);

-роялти барои об.

6. Тамоми намудҳои бонусҳо ва роялтиборои заҳираҳои табии барои мақсадҳои андоз аз фоида аз даромади умумӣ тарҳ карда мешаванд.

7. Назоратипардохти андозхороборои заҳираҳои табии мақомоти андоз анҷом медиҳанд.

8. Дастуралӣ дар бораи ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо барои заҳираҳои табии, инчунин шаклҳои эъломияҳои андоз (ҳисобҳо) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

БОБИ 35. АНДОЗҲО АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ

САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИЙ

1. Муқаррароти умумӣ

Моддаи 220. Муқаррароти асосӣ

1. Дар боби мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода шудаанд:

-истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш – шахсоне, ки новобастаба доштани иҷозатнома (иҷозат), корҳои геологӣ ва (ё) истиҳроҷи маъданҳои фоиданокро анҷом медиҳанд;

-кон – қисми қитъаи сарватҳои зеризамини, ки анбӯҳи табиии маъданҳои фоиданокрода дар бар мегирад;

-маъданҳои фоиданок – моддаҳои табиии минералӣ дар ҳолатҳои саҳт, моеъ ва (ё) газмонанди (аз ҷумла обҳои зеризаминиш ва лойҳои табобатӣ), кидар сарватҳои зеризаминиш дошта, барои истифодаи истеҳсолӣ ва (ё) истиғомотӣ короям мебошанд;

-истиҳроҷ – маҷмӯи корҳо, ки бо берун баровардани маъданҳои фоиданок аз сарватҳои зеризаминиш, аз ҷумла аз зуҳуроти минералии техногенӣ алоқаманд мебошанд;

-коркарди ашёи хоми минералӣ – корҳои марбут ба ҳосил намудани маъданҳои фоиданок аз ашёи хоми минералӣ;

-кашфи тиҷоратӣ – заҳираҳои маъданҳои фоиданоки дар ҳудуди қарордодии истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш кашғардида, ки аз ҷониби Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба заҳираҳои маъданҳои фоиданок тасдиқ гардидаанд ва аз ҷиҳати иқтисодӣ барои истиҳроҷ самаранок мебошанд;

-бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тиҷоратӣ – андозҳои устувори яккаратае мебошанд, ки истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш, ба истиқомоти корхонаҳои давлатие, ки корҳои омӯзиши геологии аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағузоришавандаро анҷом медиҳанд, бояд пардохт намоянд;

-роялти барои истиҳроҷ – андози доимии аз ҷониби андозсупорандагони сарватҳои зеризаминиш ҳангоми истиҳроҷи маъданҳои фоиданок пардохтшаванда.

2. Пардохти андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиро аз пардохти андозҳои дигари муқаррарнамудаи Кодекси мазкур, инчунин аз иҷрои ўҳдадориҳои андозӣ барои анҷоми намудҳои дигари фаъолият (ки бо истифодабарии сарватҳои зеризаминиш алоқаманд нестанд) мутобики қонунгузории андозӣ дар санаи ба миён омадани чунин ўҳдадориҳо (бо истифодабарии сарватҳои зеризаминиш алоқаманд набуда) амалкунанда озод намекунад.

3. Ғайрирезидент метавонад истифодабарии сарватҳои зеризаминиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути шахси хукуки таъсисдодааш ё филиали шахси хукукии ҳориҷӣ ба амал барорад.

4. Андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш ҷониби шахсони зерин супорида намешаванд:

- шахсони воқеӣ бароимаъданҳои фоиданоки маъмул ва обҳои зеризамини, ки дар қитъаҳои замини ба онҳо барои истифода вобасташуда истиҳроҷ менамоянд, агар чунин маъданҳои фоиданоки истиҳроҷшаванда барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда нашаванд;

-истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва муассисаҳои давлатие, ки обҳои зеризаминиро барои эҳтиёҷоти ҳоҷагидории ҳуд истиҳроҷ менамоянд;

-истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш барои истиҳроҷи зимни обҳои зеризаминиш ҳангоми баргашта пур кардани ин обҳо барои нигоҳдории фишиори қишири замин;

-шахсоне, ки обҳои зеризамини дренажии дар тавозуни давлатии маъданҳои фоиданок ба назар гирифтана шавандаро ҳангоми коркарди конҳои маъданҳои фоиданок, соҳтмон ва истифодаи иншооти зеризаминиш, истифодабарии заминҳои поёnobи ботлоқшуда истиҳроҷ менамоянд.

Моддаи 221. Муқаррар намудани низоми андоз дар қарордодҳои оид ба истифодаи сарватҳои зеризаминиш

1. Шартҳои пардохти андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш (минбаъддар фасли мазкур - низоми андозбандӣ), ки барои ҳар як истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш мутобики Кодекси мазкур муқаррар карда мешаванд, дар қарордоди истифодабарии сарватҳои зеризаминиш (минбаъддар фасли мазкур - қарордодӣ) байни истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиш ва мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъддар фасли мазкур - мақоми салоҳиятдор) дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ

мувофики тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баstashаванда муайян карда мешаванд.

2. Қарордод байни истифодабаранди сарватҳои зеризаминив мақоми салоҳиятдор, агар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлатҳои дигарро пешбинӣ накарда бошад, дар мӯҳлати на дертар аз 3 моҳи тақвими пас аз гирифтани иҷозатнома (иҷозат) баста мешавад.

3. Истифодабарии сарватҳои зеризаминибастани қарордод иҷозат дода намешавад. Ҳангоми истифодабарии сарватҳои зеризаминибастани қарордод андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризамини (бонусҳо ва роялти барои истихроҷ) барои ҳамаи давраи чунин фаъолият бояд бо меъёри 3-каратаи мевёрҳо, ки Кодекси мазкур муқаррар кардаст, пардоҳт карда шуда, минбаъд истифодабаранди сарватҳои зеризамини мувофики тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида шавад.

4. Низоми андозе, ки дар қарордод муқаррар карда мешавад, бояд ба талаботи қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар санаи бастани (имзо намудани) қарордод мувофиқат намояд.

5. Ворид намудани масъалаҳои вобаста ба супоридани андозҳо ба иҷозатномаҳо ва дигар асноде, ки бо истифодабарии сарватҳои зеризамини алоқаманд мебошанд, ба истиснои қарордодҳо оид ба истифодабарии сарватҳои зеризамини, манъ аст.

6. Дар ҳолате ки истифодай сарватҳои зеризаминиро бо як қарордод якчанд андозсупорандагон амалӣ менамоянд, низоми андозбандии дар қарордод муқарраршуда барои ҳамаи онҳо ягона мебошад. Дар баробари ин, аз рӯи фаъолияти дар доираи чунин қарордод иҷрошаванда андозсупорандагон барои мақсадҳои андозбандӣ ҳамчун андозсупорандагон ягона ҳисоб ёфта, онҳо ӯҳдадор мебошанд баҳисобигории ягонаи муштаракро пеш баранд ва ҳамаи андозҳо барои истифодабарии сарватҳои зеризамини дар қарордод муқарраршударо мутобики қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супоранд.

7. Истифодабаранди сарватҳои зеризамини ӯҳдадор аст баҳисобигории алоҳидаро барои ҳисоб кардани ӯҳдадориҳои андоз мутобики низоми андозбандии пешбининамудаи қарордод ва ҳисоб кардани ӯҳдадориҳои андоз оид ба фаъолияте, ки аз доираи чунин қарордод берун аст (аз ҷумла бо истифодай сарватҳои зеризамини алоқаманд набуда), амалӣ намояд.

8. Муқаррароти қисми 7 ҳамин модда дар мавриди баҳисобигории алоҳидаро ҳолатҳо, ки истифодабарандагони сарватҳои зеризамини дар баробари фаъолияти тибқи қарордоди истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулӣ ва (ё) обҳои зеризамини фаъолиятеро анҷом медиҳанд, ки аз доираи чунин қарордодҳо берун аст (ба истифодай сарватҳои зеризамини ӯбастанест) татбиқ намегарданд.

9. Ҳангоми бо мақсади соҳибкорӣ коркард намудани маъданҳои фоиданоки ҳамроҳ ва қанданиҳои дигари дар қарордод зикрнагардида истифодабаранди сарватҳои зеризамини дар ба онҳо то ворид намудани тағйирот ба қарордод пардоҳти андозҳо аз истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиро бо меъёри 3-карата мувофики муқаррароти боби мазкур анҷом медиҳанд.

2. Бонуси обунавӣ

Моддаи 222. Муқаррароти умумӣ

1. Бонуси обунавӣ андози устувори яккаратаи истифодабаранди сарватҳои зеризамини барои ба даст овардани ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризамини ӯдуди муайяннамудаи иҷозатнома (иҷозат) мебошад.

Моддаи 223. Андозсупорандагон

1. Бонуси обунавӣ аз ҷониби шахсе пардоҳт мешавад, ки дар озмун барои гирифтани ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризамини ғолиб омадааст ё ҳуқуқи истифодабарии сарватҳои зеризаминиро дар асоси музокироти мустақим тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтааст, инчунин шахсе, ки мувофики тартиби муқарраргардида яке аз иҷозатномаҳои (иҷозатҳои) зеринро гирифтааст:

- иҷозатнома (иҷозат) барои омӯзиши геологӣ;
- иҷозатнома (иҷозат) барои истихроҷи маъданҳои фоиданок.

2. Муқаррароти сарҳати дуюми қисми 1 ҳамин модда ба истифодабарандагони сарватҳои зеризамини, ки дар асоси ҳуқуқи истисноӣ барои истихроҷ вобаста ба қашфи тиҷоратӣ дар доираи иҷозатнома (иҷозат) барои омӯзиш дар ӯдуди даҳлдор қарордод бастанд, татбиқ намешавад.

Моддаи 224. Андозаи бонуси обунавӣ

1. Андозаи бонуси обунавӣ мувофики қоидаҳои муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, дар қарордоди истифодабарии сарватҳои зеризамини ӯнинъикос карда мешавад.

2. Доир ба конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андозаи баландтари бонуси обунавиро муқаррар намояд.

Моддаи 225. Мӯҳлати пардоҳти бонуси обунавӣ

1. Бонуси обунавӣ дар мӯҳлатҳои зерин пардоҳт мешавад:

-панҷоҳ фоизи маблағи муқарраршуда дар давоми 30 рӯзи тақвими аз санаи додани ҳуҷҷати тасдиқунандаи ҳуқуқ барои истифодабарии сарватҳои зеризамини;

-панҷоҳ фоизи маблағи муқарраршудаи боқимонда на дертар аз 30 рӯзи тақвими аз санаи эътибор пайдо кардани қарордод дар бораи истифодабарии сарватҳои зеризамини.

2. Бонуси обунавӣ доир ба маъданҳои фоиданоки маъмул ва обҳои зеризамини ба буҷети маҳалли ҷойгиршавии кон пардоҳт мешавад.

3. Доир ба конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад мӯҳлати дигари пардоҳти бонуси обунавиро муқаррар намояд.

Моддаи 226. Эъломияи андоз

Эъломияи бонуси обунавӣ аз ҷониби истифодабарандайсарватҳои зеризаминии ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии кон дар мӯҳлате, ки барои пардохти бонуси мазкур муқаррар шудааст, пешниҳод карда мешавад.

3. Бонуси кашфи тиҷоратӣ

Моддаи 227. Муқаррароти умумӣ

1. Бонуси кашфи тиҷоратӣ андози устувори яккаратаи истифодабарандай сарватҳои зеризаминиборои кашф ва бақайдигирии конҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ барои истихроҷ муносиб, инчунин гирифтани ҳуқуқи истихроҷ дар худуде мебошад, кидар иҷозатнома (иҷозат) муайян шудааст.

2. Бонуси кашфи тиҷоратиро истифодабарандагони сарватҳои зеризаминиӣ дар асоси иҷозатномаҳои(иҷозати) зеринфаъолияткунанда пардохт менамоянд:

1) Барои истихроҷи маъданҳои фоиданок дар ҳолатҳои зерин:

а) барои ҳар як кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок дар ҳудуди қарордодие, ки қаблан аз ҷониби ҳамин истифодабарандай сарватҳои зеризаминиӣ қаламрави даҳлдор дар доираи иҷозатнома (иҷозат) барои иқтишоф эълон шудааст;

б) барои кашф дар рафти гузаронидани иқтишофи иловагии конҳо, ки боиси зиёдшавии ҳаҷми истихроҷи заҳираҳои маъданҳои фоиданоки дар ибтидо аз ҷониби мақоми давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда мегардад;

в) барои ҳар як кашфи тиҷоратидигар маъданҳои фоиданоки дар рафти гузаронидани иқтишофи иловагии конҳои заҳираҳои истихроҷшавандеа, ки аз ҷониби мақоми давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд.

2) Барои иқтишоф ва истихроҷи якҷоя нисбат ба ҳар як кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок дар ҳудуди қарордодӣ, аз ҷумла барои кашф дар рафти гузаронидани иқтишофи иловагии конҳо, ки боиси зиёдшавии заҳираҳои маъданҳои фоиданоки истихроҷшавандай дар ибтидо аз ҷониби мақоми давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда мегардад.

3. Доир ба иҷозатномаҳо (иҷозатҳо) барои гузаронидани иқтишофи конҳои маъданҳои фоиданок, ки истихроҷи минбаъдаи онро пешбинӣ намекунад, бонуси кашфи тиҷоратӣ пардохт намешавад.

Моддаи 228. Андозсупорандагон

1. Андозсупорандагони бонуси кашфи тиҷоратӣ ин истифодабарандагони сарватҳои зеризаминие мебошанд, ки дар бораи кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок дар ҳудуди қарордодӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти истифодабарии сарватҳои зеризаминиӣ дар доираи иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии сарватҳои зеризаминиӣ гирифташуда эълон кардаанд.

Моддаи 229. Андозаи бонуси кашфи тиҷоратӣ

1. Андозаи бонуси кашфи тиҷоратӣ мувоғиҳи тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда, дар қарордоди истифодаи сарватҳои зеризаминиӣ дар ҳолати ҷаҳонӣ мешавад.

2. Барои конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад андозаи баландтари бонуси кашфи тиҷоратиро муқаррар намояд.

Моддаи 230. Мӯҳлати пардохти бонуси кашфи тиҷоратӣ

1. Бонуси кашфи тиҷоратӣ ба буҷет на дертар аз 90 рӯз аз санаи додани иҷозатнома (иҷозат) барои истихроҷи маъданҳои фоиданок ё аз рӯзи аз ҷониби мақоми давлатии барои ин мақсадҳо ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудани ҳаҷми заҳираҳои маъданҳои фоиданоки ба таври иловагӣ истихроҷшавандай ё аз санаи аз ҷониби мақоми давлатии мазкур тасдиқ намудани ҳаҷми заҳираҳои истихроҷшавандай маъданҳои фоиданок пардохт мешавад.

2. Бонуси кашфи тиҷоратии маъданҳои фоиданок маъмул ва обҳои зеризаминиӣ дар маҳалли ҷойгиршавии кон пардохт мешавад.

3. Доир ба конҳои ҷудогонаи маъданҳои фоиданок Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад мӯҳлати дигари пардохти бонуси кашфи тиҷоратиро муқаррар намояд.

Моддаи 231. Эъломияи андоз

Эъломия оид ба бонуси кашфи тиҷоратӣ аз ҷониби истифодабарандай сарватҳои зеризаминиба мақомоти андозимаҳалли ҷойгиршавии кон дар мӯҳлате, ки барои пардохти бонуси мазкур муқаррар шудааст, пешниҳод карда мешавад.

4.Роялти барои истихроҷ

Моддаи 232. Муқаррароти умумӣ

Роялти барои истихроҷ андозе мебошад, ки истифодабарандай сарватҳои зеризаминиаз рӯи ҳар як намуди маъданҳои фоиданоки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истихроҷшаванд, новобаста ба он, ки онҳо ба ҳаридорон (қабулкунандагон) таҳвил (бор карда фиристода) шудаанд ё барои эҳтиёҷоти худӣ истифода гардидаанд, алоҳида месупорад.

Моддаи 233. Андозсупорандагон

Супорандагони роялти барои истихроҷ истифодабарандагони сарватҳои зеризаминие мебошанд, ки дар доираи ҳар як иҷозатномаи (иҷозати) барои истифодабарии сарватҳои зеризаминидодашуда чунин амалҳоро анҷом медиҳанд:

- истихроҷи маъданҳои фоиданок, аз ҷумла маъданҳои фоиданок аз зуҳуроти минералии техногенӣ;
- коркарди маъданҳои фоиданок бо ҳосил кардани ҷузъҳои фоиданок аз таркиби онҳо.

Моддаи 234. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандӣ маъданҳои фоиданоки зерин мебошанд:

- аз конҳои дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қитъаи сарватҳои зеризаминии ба андозсупоранда ҷудошуда истихроҷшаванда;
- аз партовҳо (талағот) ҳосилкардашуда, агар барои чунин ҳосилкунӣ иҷозатномаи (иҷозати) алоҳида дода шавад.

2. Объекти роялти барои истихроҷ доир ба ҳар намуди маҳсулоти тайёр алоҳида мӯқаррар карда мешавад.

3. Объекти андозбандӣ барои карбогидратҳо инҳо мебошанд:

- карбогидратҳои истихроҷшудаи коркарди аввалияро гузашта, аз ҷумла маъданҳои фоиданоки ҳамроҳ ва ҷузъҳои фоиданоки он;
- ҷузъҳои фоиданок, ки дар ҷараёни коркарди карбогидратҳо ба даст оварда, ҳамчун маҳсулоти тайёр ҳангоми истихроҷ ва коркарди қаблӣ дар таркиби маъданҳои фоиданоки коркардшаванда андозбандӣ нашудаанд.

4. Объекти роялти барои истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, аз ҷумла аз зуҳуроти минералиитехногенӣ мебошад.

5. Объекти роялти барои истихроҷи ҷисмҳои саҳти маъданҳои фоиданок инҳо мебошанд:

- ҷисмҳои саҳти маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда ва (ё) ҳосилшуда, аз ҷумла аз зуҳуроти минералии техногенӣ;
- маъданҳои фоиданоки дар ҷараёни коркард ҳосилнамудаи корхонаҳои коркардкунанда.

6. Объектҳои роялти барои истихроҷчунин истихроҷро дар бар мегиранд:

1) Ҳуди маъданҳои фоиданок:

- а) нафт, гази табиӣ ва конденсати газ;
 - б) ангишт ва варақсанги сӯзанд;
 - в) маъданҳои молӣ;
 - г) обҳои зеризамини, аз ҷумла аз коркарди аввалия гузашта;
 - д) абрак, асбест, ашёи хом барои истехсоли масолехи соҳтмон;
 - е) ашёи хоми ғайримаъдан барои металлургия.
- 2) Металлҳои қиматбаҳо ва (ё) металлҳои соғи химиявӣ дар қум, маъданҳо, концентратҳо.
- 3) Концентрати металлҳои сиёҳ, ранга, нодир ва радиоактивӣ, ашёи хоми кимиёвии кӯҳӣ.
- 4) Сангҳои қиматбаҳо, ашёи хоми сангҳои ороишӣ ва пйезооптикаи аз коркарди аввалия гузашта.
- 5) Маъданҳои фоиданоки дигар, аз ҷумла ашёи хоми минералии аз коркарди аввалия гузашта.

Моддаи 235. Манбаи андоз

1. Манбаи андози роялти барои истихроҷ дар давраи андоз ин арзише мебошад, ки дар асоси нархитаҳвил ё дар ҳолати мавҷуд набудани таҳвилдар асоси арзиши аслии маҳсулоти молии якуми аз маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда дар натиҷаи коркарди аввалия (полоиш, тозакунӣ) ҳосилшуда бе андоз аз арзиши иловашуда муайян карда мешавад.

2. Манбаи андоз барои навъҳои алоҳидаи маъданҳои фоиданок ҳамчун миқдори маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда бо ифодай аслӣ муайян карда мешавад.

3. Манбаи андоз доир ба ҳар як намуди маъданҳои фоиданок, аз ҷумла барои металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, маъданҳои фоиданоки маъмулӣ ва маъданҳои фоиданоки дигар дар шакли соғи химиявӣ муайян карда мешавад.

4. Арзиши металлҳои қиматбаҳо (тилло, нукра ва платина) ва дигар металлҳои дар давраи андоз истихроҷкардаи истифодабаранди сарватҳои зеризаминидар асоси нархи миёнаи сметавии заҳираҳои асосии соҳтмонии муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба масъалаҳои соҳтмон ва меъморӣ муайян карда мешавад.

5. Арзиши навъҳои алоҳидаи маъданҳои фоиданоки маъмули дар давраи андоз истихроҷкардаи истифодабаранди сарватҳои зеризаминидар асоси нархи миёнаи сметавии заҳираҳои асосии соҳтмонии муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба масъалаҳои соҳтмон ва меъморӣ муайян карда мешавад.

6. Агар дар қисмҳои дигари ҳамин модда муқаррароти дигаре ҷой надошта бошанд, арзиши маъданҳои фоиданоки дар давраи андоз истихроҷкардаи истифодабаранди сарватҳои зеризаминидар асоси нархи миёнаи сметавии заҳираҳои асосии соҳтмонии муайяннамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба масъалаҳои соҳтмон ва меъморӣ муайян карда мешавад.

7. Дар сурати дар давраи андоз маъданҳои фоиданоки истихроҷшударотаҳвил накардани андозсупоранда ва маъданҳои фоиданоки истихроҷшуда ва (ё) маҳсулоти якуми молии аз ин маъданҳои фоиданок ҳосилшударо пурра барои эҳтиёҷоти ҳуд истифода кардани андозсупоранда, арзиши маъданҳои фоиданоки дар давраи андоз истихроҷшуда дар асоси арзиши аслии воқеии истихроҷ ва (ё) коркарди аввалия (полоиш, тозакунӣ), ки ба ин маъданҳои фоиданок тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баҳисобигории муҳосибӣ рост меояд, 20 фоиз зиёдкардашуда, муайян карда мешавад. Дар баробари ин ба арзиши аслии маъданҳои фоиданоки истихроҷкарда ҳарочоти моддӣ, ҳарочоти музди меҳнат, маблағҳои ҳисобшудаи истехлӯк, ҳарочот барои таъмир, ҳарочоти азхудкуни заҳираҳои табиӣ ва ҳарочотидигар доҳил карда мешаванд.

8. Баҳодиҳии арзиши сангҳои қиматбаҳои истихроҷшуда дар асоси баҳодиҳии ибтидоии онҳо мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

борои металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо анҷом дода мешавад.

9. Ҳанғоми истихроҷи якчанд намудҳои маъданҳои фоиданок роялти барои истихроҷ аз рӯи ҳар намудимаъданҳои фоиданок алоҳида ҳисоб ва пардоҳт карда мешавад.

Моддаи 236. Меъёрҳои роялти барои истихроҷ

1. Меъёрҳои роялти барои истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмул ба андозаи зерин муқаррар карда мешаванд:

| № | Номгӯи маъданҳои фоиданоки маъмул | Меъёрҳо (бо % аз манбаи андоз) |
|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Рег (ба ғайр аз реги қолибрезӣ, шишасозӣ барои саноати чиниворию фаянсӣ ва сementбарорӣ) | 10 |
| 2. | Реги қолибрезӣ, шишасозӣ барои саноати чиниворию фаянсӣ ва сementбарорӣ | 7 |
| 3. | Омехтаи регу шағал | 10 |
| 4. | Гил (ба ғайр аз гили оташбардор, мушкилгудоз, қолибрезӣ барои саноати чинисозию фаянсӣ ва сementбарорӣ, фlorидонӣ, рангрезӣ, бентонитӣ, кислотабардор ва каолин (сафедгил)) | 6 |
| 5. | Гили оташбардор, мушкилгудоз, қолибрезӣ барои саноати чиниворию фаянсӣ ва сementбарорӣ, фlorидонӣ, рангрезӣ, бентонитӣ, кислотабардор ва каолин (сафедгил) | 5 |
| 6. | Гилхок (ба ғайр аз гилхоки саноати сementбарорӣ) | 6 |
| 7. | Гилхок барои саноати сementбарорӣ | 5 |
| 8. | Санг бинокорӣ | 5 |
| 9. | Регсанг (ба ғайр аз битуминоз, рӯйбаст, динас ва барои саноати шишабарорӣ) | 7 |
| 10. | Регсанги битуминоз, рӯйбаст, динас ва барои саноати шишабарорӣ | 4 |
| 11. | Бӯр | 5 |
| 12. | Квартсит (ба ғайр аз бӯтахишт, флюсӣ, рӯйбаст, оҳандор барои истехсоли карбиди силитсий, силитсийи булӯрини хӯлаи оҳан) | 6 |
| 13. | Квартсити буттахишт, флюсӣ, рӯйбаст, оҳандор барои истехсоли карбиди силитсий, силитсийи булӯрини хӯлаи оҳан | 5 |
| 14. | Доломит (ба ғайр аз битумнок ва барои саноати сementбарорӣ) | 6 |
| 15. | Доломити битумнок ва барои саноати сementбарорӣ | 5 |
| 16. | Мергел (ба ғайр аз битумнок ва барои саноати сementбарорӣ) | 7 |
| 17. | Мергели битумнок ва барои саноати сementбарорӣ | 5 |
| 18. | Оҳаксанг (ба ғайр аз битумнок, рӯйбаст, хокабарои саноати сementбарорӣ, metallургӣ, кимиёвӣ, шишабарорӣ, селлюлозаю коғазбарорӣ ва қандистехсолкунӣ, инчунин барои истехсоли гилхок) | 6 |
| 19. | Оҳаксанги битумнок, рӯйбаст, хока барои саноати сementбарорӣ, metallургӣ, кимиёвӣ, шишабарорӣ, селлюлозаю коғазбарорӣ ва қандистехсолкунӣ, инчунин барои истехсоли гилхок | 5 |
| 20. | Оҳаксанги ковок (ба ғайр аз оҳаксанги рӯйбаст ва ороишӣ) | 6 |
| 21. | Мармар ва оҳаксанги ковоки рӯйбаст ва ороишӣ | 5 |
| 22. | Варақсанг (ба ғайр аз варақсанги сӯзандва ба бомпӯшӣ) | 6 |
| 23. | Варақсанги сӯзандва ба бомпӯшӣ | 5 |
| 24. | Аргиллитҳо ва алевролитҳо | 5 |
| 25. | Чинҳои магмай, вулқонӣ ва чинҳои метаморфозӣ (ба ғайр аз чинҳои рӯйбаст, ороишӣ, барои истехсоли маводи оташбардор ва кислотабардор, сангрезӣ ва пахтаи минералӣ, ба ғайр аз маводе, ки барои истифода дар саноати сementбарорӣ муносибанд) | 6 |
| 26. | Чинҳои магмавӣ, вулқонӣ ва чинҳои метаморфозӣ, рӯйбаст, ороишӣ, барои истехсоли маводи оташбардор ва кислотабардор, сангрезӣ ва пахтаи минералӣ, инчунин барои истифода дар саноати сementбарорӣ муносиб | 5 |
| 27. | Гач | 5 |

2. Меъёрҳои роялти барои истихроҷи обҳои зеризаминиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

3. Меъёрҳои роялти барои истихроҷи маъданҳои фоиданок, ба истиснои онҳое, ки дар қисмҳои 1 ва 2 ҳамин моддапешбинӣ гардидаанд, ба андозаҳои зерин муқаррар карда мешаванд:

| № | Номгӯи маъданҳои фоиданок | Меъёрҳо (бо фоиз аз манбаи андоз) |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1. | Нафт, конденсати газ ва гази табиӣ | 6 |
| 2. | Ангишт ва торф | 4 |
| 3. | Металлҳои сиёҳ (оҳан, манганд, хром, ванадий) | 4 |
| 4. | Металлҳои ранга ва нодир (мис, сурб, рух, қалъагӣ, никел, кобалт, молибден, симоб, сурма, висмут, кадмий, алюминий, стронсий, титан, сирконий, литий, волфрам, тантал, ниобий ва ғайра) | 6 |
| 5. | Маъданҳои фоиданоки пошхӯрда | 9 |
| 6. | Металлҳои асил (тилло, нуқра, платиноидҳо) | 6 |
| 7. | Сангҳои қиматбаҳо | 8 |
| 8. | Сангҳои ранга (зинатӣ) ва/ё ашёи хоми пйезооптикӣ | 8 |
| 9. | Ашёи хоми радиоактивӣ | 5 |
| 10. | Ашёи хоми кӯҳии кимиёвӣ ва обҳои гарм | 5 |
| 11. | Ашёи хоми маъданҳои кӯҳӣ (концентрат) ва/ё ашёи хоми ғайримаъданӣ барои металлургия | 5 |
| 12. | Дигар маъданҳои фоиданоке, ки дар ҳамин ҷадвал, инчунин дар қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда нишон дода нашуудаанд | 3 |
| 13. | Металлҳои ранга ва нодир (мис, сурб, рух, қалъагӣ, никел, кобалт, молибден, симоб, сурма, висмут, кадмий, алюминий, стронсий, титан, сирконий, литий, волфрам, тантал, ниобий ва ғайра), металлҳои асил (тилло, нуқра, платиноидҳо), ки аз партовҳои корхонаҳои саноати кӯҳӣ истихроҷ мегарданд | 0,5 |

4. Андозаи роялти барои истихроҷи ҳамаи намудҳои маъданҳои фоиданок, ки бояд ба буҷет пардоҳт шавад, ҳамчун ҳосили зарби арзиши (ҳаҷми) ҳар як намуди маъданҳои фоиданоки истихроҷнамудаи истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣдара давраи андоз ба меъёрҳои даҳлдори роялти муайян карда мешавад.

Моддаи 237. Тартиби муқаррар намудан ва пардоҳти роялти барои истихроҷ дар шакли молӣ (натуралӣ)

1. Ҳангоми бастани созишномаи иловагӣ байнӣ истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣва мақоми салоҳиятдор дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ пардоҳти роялти барои истихроҷ метавонад дар шакли аслӣ (натуралӣ) гузаронида шавад.

2. Маблағи (арзиши) шакли аслии (натуралии) пардоҳти роялти барои истихроҷ бояд ба шакли пулии пардоҳти мазкур баробар бошад.

3. Ҳангоми муқаррар намудани шакли аслии (натуралии) пардоҳти роялти барои истихроҷ дар созишномаи иловагӣ ҳатман зикр кардамешаванд: -қабулкунандае, ки аз номи давлат қисми маҳсулоти ба роялти мувофиқро қабул мекунад(минбаъд дар фасли мазкур – қабулкунанда); -ҳаҷм ва нарҳи маъданҳои фоиданоки супоридашаванда;

-маҳал ва шартҳои таҳвили маъданҳои фоиданок.

4. Дар созишномаи иловагӣ мӯҳлати аз ҷониби истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣсупоридани маҳсулот ба ҳисоби роялти барои истихроҷ бояд ба мӯҳлати муқарраршудаи пардоҳти он дар шакли пулий мувофиқат намояд. Дар айни замон истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣдара мӯҳлати на дертар аз мӯҳлати пардоҳти шакли пулии роялти барои истихроҷ маҳсулотро ба қабулкунандае, ки дар қарордоди истифодай сарватҳои зеризаминӣмуқаррар шудааст, месупорад.

5. Қабулкунанда дар мӯҳлати муқарраршуда маблағи баробарироялти барои истихроҷ дар шакли пулиро ба буҷет мегузаронад, инчунин аз ҷониби истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣсари вақт ва пурра ба вай супоридани ҳаҷми даҳлдори маҳсулотро дар шакли аслӣ (натуралӣ) мустақилона назорат менамояд.

6. Истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣва қабулкунанда аз рӯи шакл ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии кон оид ба супоридани роялти барои истихроҷ дар шакли аслӣ(натуралӣ) дар мӯҳлати муқарраргардида ҳисбот пешниҳод менамоянд.

7. Қабулкунанда барои сари вақт ва пурра ба буҷет гузаронидани маблағҳои пулии пардоҳти роялти барои истихроҷ(тиқи ҳисобҳои истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣ), инчунин барои маҳсулоти қабулкардааш мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошад.

Моддаи 238. Тартибпардоҳти роялти барои истихроҷ

1. Давраи андоз (ҳисботӣ) оид ба муайян ва пардоҳткарданироялти барои истихроҷ моҳи тақвимӣ мебошад.

2. Эъломияи (ҳисоби) роялти барои истихроҷ аз ҷониби истифодабарандай сарватҳои зеризаминӣаз рӯи шакл ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба мақоми андози маҳалли ҷойгиршавии кон то санаи 15-уми моҳе, ки пас аз давраи ҳисботии андозӣфаро мерасад,пешниҳод карда мешавад.

3. Роялти барои истихроҷи тамоми намудҳои маъданҳои фоиданок дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи 15-уми моҳе, ки пас аз давраи ҳисботӣ фаро мерасад, пардоҳт мешавад.

БОБИ 36. РОЯЛТИ БАРОИ ОБ

Моддаи 239. Андозсупорандагон

Супорандагони роялти барои об (минбайд дар ҳамин боб - андозсупорандагон) шахсоне эътироф мешаванд, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон обро барои истеҳсоли нерӯи барқ истифода мебаранд.

Моддаи 240. Объекти андозбандӣ

Объекти андозбандии роялти барои об истифодаи объектҳои обӣ бо мақсади истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ эътироф мешавад.

Моддаи 241. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз ҳамчун микдори дар давраи ҳисботӣ истеҳсолшудаи нерӯи барқ бе дарназардошти талаф ҳангоми интиқоли (таҳвили) минбайдо он муайян карда мешавад.

2. Манбаи андоз аз ҷониби андозсупоранда нисбат ба ҳар як объекти обӣ алоҳида муайян карда мешавад.

Моддаи 242. Озодкуни

Истифодаи объектиҳои обӣ барои мақсадҳои истеҳсоли нерӯи барқ ҳангоми аз 1000 киловатт бештар набудани иқтидори объектиҳои нерӯи барқ истеҳсолкунанда аз пардохтироятли барои об озод карда мешавад.

Моддаи 243. Давраи андоз

Доир ба роялти барои об давраи андоз моҳи тақвимӣ эътироф мешавад.

Моддаи 244. Меъёри андоз

Меъёри роялти барои об ҳангоми истифодаи объектиҳои обӣ бо мақсадҳои истеҳсоли нерӯи барқ ба андозаи 0,06 нишондиҳанда барои ҳисобҳо барои ҳар 1000 киловатт/соат нерӯи барқи истеҳсолшуда ба ҳолати охири давраи андоз муқаррар карда мешавад.

Моддаи 245. Тартиби ҳисоб кардани роялти барои об

1. Андозсупоранда маблағи роялти барои обро мустақилона ҳисоб менамояд.

2. Маблағи роялти барои об аз рӯи натиҷаи ҳар як давраи андоз ҳамчун ҳосили зарби манбаи андоз ба меъёри андоз ҳисоб карда мешавад.

Моддаи 246. Мӯҳлати пардохти роялти барои об

Маблағи роялти барои об бояд ба буҷет на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи андоз фаро мерасад, пардохт шавад.

Моддаи 247. Эъломияи андоз

Эъломияи андоз аз рӯи шакле, ки мақоми ваколатдори давлатӣ муайян менамояд, аз ҷониби андозсупоранда ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигарии он дар мӯҳлати барои пардохти андоз муқарраршуда пешниҳод карда мешавад.

ФАСЛИ XIII. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД

БОБИ 37. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД

Моддаи 248. Андозсупорандагон

Супорандагони андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард шахсоне мебошанд, ки низоми умумии андозбандиро истифода мебаранд ва дорои объекти андозбандӣ мебошанд.

Моддаи 249. Объекти андозбандӣ

1. Агар дар қисми 2 ҳамин модда тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, объекти андозбандӣ инҳо мебошанд:

-маблағи ҳамаи харочоти воқеии дар давраи ҳисботии андоз барои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) дар ҳачми пурра анҷомдодаи (анҷом додашавандаи) андозсупоранда. Харочот барои соҳтмон, ҳариди воситаҳои асосӣ ва наасб кардани онҳо, дигар харочоте, ки мутобики ҷадвали 153 Кодекси мазкур ҳусусияти капиталий дошта, бояд минбайд дар шакли ҳиссаҷудокуниҳои истехложӣ аз рӯи воситаҳои асосӣ тибқи моддаи 118 Кодекси мазкур тарҳ карда шаванд, объекти андозбандӣ эътироф намешаванд;

- 70 фоизи даромади умумии дар давраи ҳисботии андоз гирифташудаи (гирифташаванда) андозсупоранда, агар маблағи воқеан ҳарҷшуда (ҳарҷшаванда) аз 70 фоизи даромади умумӣ зиёд набошад.

2. Ба объекти андозбандӣ инҳо дохил карда намешаванд:

-андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгарди ҳисобшуда (ба буҷет пардохтшуда);

-андозҳое, ки ҳангоми ҳисобкунии андози фоида мутобики муқаррароти Кодекси мазкур ба арзиши аслии молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дохил

намешаванд;

- харочоти шахсоне, ки бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои оғатҳои табиӣ ё ҳалли масъалаҳои дигари иҷтимоӣ иншооти заруриро бунёд намуда, ба таври ройгон ба моликияти мақомоти даҳлдори давлатӣ месупоранд.

Моддаи 250. Имтиёзҳои андоз

Бо ин андоз инҳо андозбанӣ карда намешаванд:

-муассисаҳои давлатӣ, аз ҷумла мақомоти давлатӣ, ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ мабалғузорӣ мешаванд, ба истиснои фаъолияти андозбандишаванда барои хизматрасониҳои пулай;

-иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои динӣ, ташкилотҳои дигари ғайритиҷоратӣ ба истиснои харочот ва даромадҳои марбут ба фаъолияти соҳибкории онҳо.

Моддаи 251. Манбаи андоз

1. Бо дарназардошти дигар қисмҳои ҳамин модда манбаи андози аз объекти андозбанӣ бароянда бо роҳи ҷамъ намудани ҳамаи маблағҳо, ки андозсупоранда дар давраи ҳисботӣ дар ҳаҷми пурра ҳарҷ кардааст (бояд ҳарҷ қунад), ҳисоб карда мешавад, аз ҷумла:

-харочот дар шакли пуйӣ ва шакли молӣ барои молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо, ба истиснои пардохтҳо оид ба харочот барои соҳтмон, ҳариди воситаҳои асосӣ ва насб кардани онҳо, дигар харочоте, ки мутобикии моддаи 153 Кодекси мазкур ҳусусияти капитали дошта, бояд минбаъд дар шакли ҳиссачудокуниҳои истеҳлоқӣ аз рӯи воситаҳои асосӣ тарҳ карда шаванд;

-харочоти дигаре, ки дар сарҳати якумӣ ҳамин қисм нишон дода нашудаанд, аз ҷумла харочоти коргарони кироя (харочоти фонди музди меҳнат).

2. Агар харочоти кардашуда (кардашаванда) аз 70 фоизи даромади умумӣ зиёд набошад, он гоҳ манбаи андоз баробари 70 фоизи даромади умумӣ аз ҳамаи намудҳои фаъолият бо тарҳ намудани пардохтҳо (ҳисбкуниҳо) барои молҳо (корҳо, хизматрасониҳо), ки қаблан ба манбаи андозбандии давраҳои андози гузашта дохил шудаанд, дониста мешавад.

3. Барои фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотио фурӯш арзиши (нарҳи) пардохтшудаи (пардохтшавандаи) молҳо, ки минбаъд бояд таҳвил (аз нав фурӯҳта) шаванд, ҳамчун пардоҳт (ҳиссачудокунӣ) баррасӣ гардида, бояд ба манбаи андозбанӣ дохил карда шавад.

4. Ба манбаи андоз инҳо дохил карда намешаванд:

-қарзҳои додашавандаи ташкилотҳои қарзӣ;

-арзиши молу мулки ба сифати саҳм ба сармояи оинномавӣ додашуда;

-маблағҳои пуйӣ ва (ё) молу мулки ройгон ба манфиати давлат додашуда.

5. Ҳангоми аз ҷониби андозсупоранда дар як вакът анҷом додани фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурӯш, инчунин фаъолияти дигар манбаи андоз аз рӯи ҳар намуди чунин фаъолият алоҳида ҳисоб карда мешавад.

Моддаи 252. Меъёри андоз

Меъёри андоз ба андозаи зерин муқаррар карда мешавад:

-аз 1-уми январи соли 2013 ба андозаи 0,5 фоиз барои фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурӯш ва ба андозаи 2 фоиз барои дигар намудҳои фаъолият;

-аз 1-уми январи соли 2015 ба андозаи 0,25 фоиз барои фаъолияти савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурӯш ва ба андозаи 1 фоиз барои дигар намудҳои фаъолият;

-аз 1-уми январи соли 2017 андоз бекор карда мешавад.

Моддаи 253. Давраи андоз

Давраи андоз моҳи тақвимӣ мебошад.

Моддаи 254. Тартиб ва мӯҳлати пардохти андоз

1. Эъломияни андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисботии андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

2. Пардохти андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисботии андоз фаро мерасад, анҷом дода мешавад.

3. Назорати пардохти андоз аз ҷониби мақомоти андоз анҷом дода мешавад.

4. Дастурамал дар бораи ҳисоб ва пардоҳт намудани андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, инчунин шакли эъломияҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувоғиға бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

ФАСЛИ XIV. АНДОЗ АЗ ФУРӯШ (НАХИ ПАХТА ВА АЛЮМИНИЙ АВВАЛИЯ)

БОБИ 38. АНДОЗ АЗ ФУРӯШ (НАХИ ПАХТА ВА

АЛЮМИНИЙ АВВАЛИЯ)

Моддаи 255. Муқаррароти умумӣ

1. Дар боби мазкур мағҳумҳои зерин истифода бурда мешаванд:

1) Молҳои андозбандишаванда – нахи пахта ва алюминий аввалия.

2) Амалиёти зерини андозбандишаванда (минбаъд барои мақсадҳои ҳамин боб – фурӯш):

а) таҳвили молҳои андозбандишаванда;

б) воридоти молҳои андозбандишаванда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва (ё) содироти молҳои андозбандишаванда берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) коркарди мустақилонаи молҳои андозбандишаванда аз ҷониби истеҳсолкунанда, додани онҳо барои коркард, ба гарав ва (ё) ба сифати ашёи хом барои коркард;

г) таҳвили (фурӯши) молҳои андозбандишаванда тибқи шартномаҳои фючерсӣ (форвардӣ) ё дигар намудҳои додани (бегона кардани) молҳои андозбандишаванда;

д) ба шахси дигар додани молҳои андозбандишавандае, ки натиҷаи хизматрасониҳо оид ба истеҳсоли молҳои андозбандишаванда мутобики низоми гумрукии коркард дар ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

2. Андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминий аввалия (минбаъд – андоз аз фурӯш) ҳангоми анҷом додани амалиёти андозбандишаванда пардоҳт мешавад, дар айни замон ҳангоми анҷом додани амалиёти мазкур, ба истиснои амалиёти андозбандишавандаи дарзербанди д) банди 2) қисми 1 ҳамин модда муайяншуда, андоз аз арзиши иловашуда ситонида намешавад.

Моддаи 256. Андозсупорандагон

Супорандагони андоз аз фурӯш шахсоне мебошанд, ки объекти андозбандӣ доранд.

Моддаи 257. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандӣ анҷом додани амалиёти андозбандишаванда бо молҳои андозбандишаванда мебошад.

2. Намудҳои дигари молҳои андозбандишавандае, ки бо истифодаи низоми гумрукии коркард дар қаламрави гумrukӣ истеҳсол гардида, бо андози фурӯш андозбандӣ мешаванд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 258. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз арзиши молҳои андозбандишаванда мебошад, агар дар қисмҳои 2-4 ҳамин модда тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад. Ҳангоми ҳисоб намудани манбаи андоз арзиши воҳиди моли андозбандишаванда бо дарназардошти сифат, намуд ва навъ, дар асоси нарҳҳои дар санаи содир гардидани амалиёти андозбандишаванда дар биржай металлоҳои ранғай Лондон ва ассотсиатсияи пахтаи Ливерпул ташаккулӣ-ғта муайян карда мешавад.

2. Андозсупорандагоне, ки бо ҳариди фурӯхтани молҳои андозбандишаванда машғуланд, андоз аз фурӯшро дар шакли фарқи байни маблағи андозе, ки дар асоси нарҳҳои барои андозбандӣ истифодашаванда дар санаи фурӯши молҳои андозбандишаванда ба ҳаридорон ҳисобкардашуда ва нарҳҳо дар санаи ҳариди онҳо аз таҳвилкунандагони худ ҳисоб карда шудаанд, пардоҳт менамоянд.

3. Манбаи андоз барои молҳои андозбандишавандае, ки бо истифодаи низоми гумрукии барориши барои муомилоти озод ворид карда мешаванд, мутобики қонунгузории гумрук дар асоси нарҳҳои муайяннамудаи қисми 1 ҳамин модда муайян карда мешавад.

4. Манбаи андоз барои молҳои андозбандишавандае, кибо истифодаи низоми гумрукии коркард дар ҳудуди гумrukӣ истеҳсол шудаанд, арзиши (ҳачми) маҳсулоти коркарди бо дарназардошти нарҳҳои мутобики қисми 1 ҳамин модда муайяншуда мебошад.

Моддаи 259. Меъёри андоз

1. Меъёри андоз аз фурӯш нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисмҳои 1-3 моддаи 258 Кодекси мазкур ба андозаи зерин муқаррар карда мешавад:

- барои нахи пахта – 10 фоиз;

- барои алюминий аввалия – 3 фоиз.

2. Меъёри андоз барои фурӯш нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисми 4 моддаи 258 Кодекси мазкур аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 260. Тартиби ҳисобкунӣ ва мӯҳлати пардоҳти андоз

1. Маблағи андози пардоҳтшавандаро андозсупорандагон дар асоси арзиши (ҳачми) молҳои андозбандишаванда ва меъёри андоз мустақилона ҳисоб мекунанд. Дар ҳүҷҷатҳои пардоҳти андоз намуди амалиёти андозбандишаванда зикр карда мешавад.

2. Ҳангоми ҳариди фурӯхтани молҳои андозбандишаванда андоз аз фурӯш бо дарназардошти нарҳи молҳои андозбандишаванда дар санаи ҳарид (гирифттан), дар санаи фурӯш (интиқол) ва ҳачми амалиёти андозбандишаванда муайян карда мешавад.

3. Ҳангоми дар рӯзи фурӯш (супоридан) мавҷуд набудани маълумот дар бораи нарҳи биржавӣ, андоз дар асоси маълумоти мавҷудаи охирон оид ба нарҳи биржавии моли андозбандишаванда дар санаи наздиктарини рӯзи фурӯш ҳисоб карда мешавад. Маблағи андоз аз ҷониби андозсупорандагони ҳангоми ворид гаштани маълумот оид ба нарҳи моли андозбандишавандаи фурӯхташуда дар санаи фурӯш тасҳҳ карда мешавад.

4. Андоз то таҳвили (интиқоли) моли андозбандишаванда ё дар мӯҳлати на дертар аз 3 рӯзи баъди ворид шудани маблағ ба суратҳисоби андозсупорандагони ҳангоми ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд ба ҳазинаи ўворидшуда, ҳангоми дигар амалиётҳои андозбандӣ бوشад, то лаҳзаи бор кардан, таҳвил ё интиқоли молҳои андозбандишаванда пардоҳт мешавад. Шахсоне, ки дар натиҷаи амалиёти андозбандишаванда молҳои андозбандишавандаро ҳариданд, ўҳдадоранд, ки дар мӯҳлати 10 рӯз нусхай ҳүҷҷатҳои тасдиқунданаи пардоҳти андозро ба нозироти андози андозсупорандагони калон пешниҳод кунанд. Дар ҳолати вучуд надоштани ҳүҷҷатҳои мазкур, ин шахсон ўҳдадоранд маблағи пурраи андозро аз ҳисоби худ пардоҳт намоянд.

5. Ҳангоми аз қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон ба берун содир кардани моли андозбандишаванда то гузаштани сарҳади гумрукии Ҷумхурии Тоҷикистон андоз аз рӯи нарҳҳои дар лаҳзаи содирот амалқунанда пардоҳт мешавад. Барасмиятдарории гумрукии содироти молҳои андозбандишаванда ба берун аз қаламрави Ҷумхурии Тоҷикистон дар асоси тасдиқномаи нозироти андози андозсупорандагони қалон доир ба пардоҳти андоз аз фурӯш амалий карда мешавад.

6. Ҳисоб намудани андоз барои амалиёти андозбандишаванда ҳангоми ба Ҷумхурии Тоҷикистон ворид намудани нахи пахта ва алюминий аввалия бо истифодаи низоми гумрукии барориш ба муомилоти озод бо дарназардоши талаботи боби мазкур ва қонунгузории гумруки Ҷумхурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.

7. Эъломияи андоз аз фурӯш дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда (ҳисобҳо) дар бораи пардоҳти андоз нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисмҳои 1-3 моддаи 258 Кодекси мазкур ба мақомоти даҳлдори андоз аз ҷониби андозсупорандада дар мӯҳлатҳои барои пардоҳти андоз муқарраргардида пешниҳод карда мешавад.

8. Бо мақсади таъмини назорати истеҳсол ва фурӯши нахи пахта шахсони паҳтаҳои хомро ба нахи пахта коркардкунанда ўҳдадоранд ҳар моҳ то санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз давраи ҳисботӣ фаро мерасад, ба мақомоти андози маҳалли баҳисобгириашон оид ба фаъолияти худ бо шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ҳисбот пешниҳод намоянд.

9. Эъломияи андоз аз фурӯш дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда (ҳисобҳо) дар бораи пардоҳти андоз нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисми 4 моддаи 258 Кодекси мазкур аз ҷониби таҳвилкунанда ба мақомоти даҳлдори андоз на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз моҳи ҳисботӣ фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

Моддаи 261. Ба ҳисоб гирифтани маблағи андоз аз фурӯш ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми таҳвили маҳсули коркарди онҳо ба бозори доҳилии Ҷумхурии Тоҷикистон

1. Дар ҳолати ба бозори доҳилии Ҷумхурии Тоҷикистон таҳвил намудани молҳо, ки маҳсули коркарди молҳои андозбандишаванда дар Ҷумхурии Тоҷикистон мебошанд, баҳисобгирии маблағҳои пардоҳтшудаи андоз аз фурӯш нисбат ба манбаи андози муайяннамудаи қисмҳои 1-3 моддаи 258 Кодекси мазкур ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда иҷозат дода мешавад.

2. Ҳангоми таҳвили маҳсулоти коркарди молҳои андозбандишаванда ба бозори доҳилии Ҷумхурии Тоҷикистон баҳисобгирий дар асоси қисми 1 ҳамин моддамувофики тартиби пешбининамудаи моддаи 185 Кодекси мазкур амалий карда мешавад.

3. Ҳангоми содироти маҳсули коркард ба ҳисоб гирифтани маблағи андоз аз фурӯш ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд пардоҳт шавад, анҷом дода намешавад.

4. Агар фарқи байни андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз рӯи таҳвили маҳсулоти коркард ба бозори доҳилий пардоҳт шавад ва маблағи даҳлдори андоз аз фурӯш манғӣ бошад, ҷуброни (баргардонидани) маблағ аз фурӯш аз буҷет анҷом дода намешавад. Фарқи мусбии байни маблағҳои дар боло пешбинигардида бояд ба буҷет пардоҳт шавад.

5. Даствурамал дар бораи тартиби ҳисоб ва пардоҳт намудани андоз аз фурӯш, инчунин шаклҳои эъломияҳо (ҳисобҳо) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

6. Назорати пардоҳти андоз аз фурӯш аз ҷониби мақомоти андоз амалий карда мешавад.

ФАСЛИ XV. АНДОЗҲОИ МАҲАЛЛӢ БОБИ 39. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 262. Муқаррароти умумӣ

1. Маҷлисҳои вакилони ҳалқи шаҳр (ноҳия) дар ҳудуди худ андозҳои маҳаллиро, ки дар моддаи 6 Кодекси мазкур пешбинӣ шудаанд, муқаррар менамоянд.

2. Нисбат ба андозҳои маҳаллӣ муқаррароти қисми умумии Кодекси мазкур татбиқ мегарданд.

3. Қарорҳои Маҷлисҳои вакилони ҳалқи шаҳр (ноҳия)оид ба андозҳои маҳаллӣ бояд ба муқаррароти Кодекси мазкур мутобиқат намоянд ва дар нашрияҳои даврии дастраси омма дар қаламрави даҳлдор расман интишор карда шаванд.

БОБИ 40. АНДОЗ АЗ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ

Моддаи 263. Андозсупорандагон

Андозсупорандагон шахсоне мебошанд, ки соҳиб ва (ё) истифодабарандай воситаҳои нақлиёти дорои объекти андозбандианд.

Моддаи 264. Объекти андозбандӣ

1. Объектои андозбандӣ воситаҳои нақлиёт, мосинаҳо ва механизмоҳои ҳудгард, воситаҳои шинокунанда ва локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванда мебошанд, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва (ё) дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта шуда, номѓӯи онҳоро Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муайян менамояд.

2. Объектои андозбандӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдор дар соҳаҳои корҳои доҳилий, нақлиёт, мудофиа, кишоварзӣ ва (ё) мақомоти дигари давлатӣ (минбайдар ин боб - мақомоти ваколатдор) ба ҳисоб гузашта мешаванд.

3. Нагузаронидани бақайдигирии давлатӣ ва (ё) дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҳисоб гирифта нашудани воситаҳои нақлиёт, инчунин вайрон ё бо дигар сабабҳо истифода нагардидани воситаҳои техникий, ки аз қайди дар боло пешбинигардида гузаштаанд (ба ҳисоб гирифта шудаанд) барои аз ҷониби соҳибони чунин воситаҳои нақлиёт напардоҳтани маблағи андози пардоҳтшаванда асос шуда наметавонад.

4. Аз ҳайати обьекти андозбандӣ хориҷ намудани воситаҳои нақлиёт баъд аз хориҷ кардан аз қайди давлатӣ ва (ё) аз ҳисоб бароварданмувофиқи тартиб ва бо асосҳои муқаррарнамудаи санадҳои мөйёрии ҳуқуқии даҳлдор ба анҷом расонида мешавад.

5. Объектҳои андозбандӣ бояд аз ҷониби мақомоти ваколатдори дар қисми 2 ҳамин модда муайяншуда на зиёда аз 1 маротиба дар 5 соли тақвимӣ инвентаризатсияи ҳӯҷатӣ карда шаванд.

Моддаи 265. Манбаи андоз

Барои воситаи нақлиёти ҳудгард иқтидори муҳаррик, ки бо воҳидҳои қувваи аспи ифода ёфтааст, манбаи андоз ба ҳисоб меравад.

Моддаи 266. Меъёрҳои андоз

1. Меъёрҳои андоз барои воситаҳои нақлиёт ва (ё) мошинҳо ва механизмҳои ҳудгард барои як сол ба андозаи зерин муқаррар карда мешаванд (ба ҳисоби 1 қувваи аспи иқтидори муҳаррик):

| Номи обьектҳои андозбандӣ | Меъёри андоз бо фоиз нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо |
|---|---|
| Мотосикл ва мотороллерҳо | 2,5 |
| Фургонҳова пикап дар заминай автомобилҳои сабукрав | 6 |
| Автомобилҳои сабукрав | 7,5 |
| Автобусҳо (то 12 ҷой) | 7,5 |
| Автобусҳо (барои 13-30 ҷой) | 8,5 |
| Автобусҳо (зиёда аз 30 ҷой) | 9,5 |
| Автомобилҳои боркаш ва дигар воситаҳои нақлиёти иқтидори борбардориашон то 10 тонна | 11 |
| Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбардориашон аз 10 то 20 тонна) | 12,5 |
| Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбардориашон аз 20 то 40 тонна) | 13,5 |
| Автомобилҳои боркаш (иқтидори борбардориашон зиёда аз 40 тонна) | 14,5 |
| Тракторҳо, воситаҳои нақлиёти муҳарриқдор барои соҳтмон, ба истиснои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванд | 2 |
| Заврақҳо, киштиҳо ва дигар воситаҳои нақлиёти ҳудгарди шинокунанд | 15 |
| Локомотивҳои дар роҳи оҳан истифодашаванд | 1 |

2. Меъёрҳои андоз аз рӯи намудҳои воситаҳои нақлиёт, мошин ва механизмҳои ҳудгард ҳарсола то 1 феврали соли тақвимӣ дар сомонаи электронии мақоми ваколатдори давлатӣ ҷойгир карда мешаванд.

Моддаи 267. Озодкуни

Аз андозбандӣ озод карда мешаванд:

- тракторҳои дар соҳаи кишоварзӣ истифодашаванд, комбайнҳои муҳарриқдори ғалладараравӣ ва маҳсус, аз ҷумла комбайнҳои паҳтачинӣ;
- автобусҳо ва троллейбусҳо, ки корхонаҳои нақлиёти автомобилии истифодаи умум барои мусоифиркашонӣ дар шаҳрҳо истифода мебаранд;
- воситаҳои нақлиёти тиббии маҳсус;
- як автомобили (мотоколяски) ба маъюб тааллуқдоштаи бо даст идорашаванд;

-нақлиёти саноатии роҳи оҳан (ба истиснои локомотивҳо);

-як автомобил, новобаста ба иқтидори муҳаррик, ки моликияти Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчиёни Ҷангӣ Бузурги Ватанини солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттифоқи Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумла хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат кардаанд, ҷангварони интернатсионалист, иштирокчиёни барҳамдиҳии оқибатҳои фалокати Нерӯгоҳи барки атомии Чернобыл мебошад ва дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешавад.

Моддаи 268. Тартиби супоридани андоз

1. Андоз бояд ба буҷети даҳлдори маҳаллии маҳалли бақайдигирӣ (баҳисобигирии) воситаҳои нақлиёт на дертар аз мӯҳлати гузаштани бақайдигирӣ, аз нав бақайдигирӣ ё муоинаи ҳарсолаи техникии нақлиёти автомобилий пардоҳт шавад. Мӯҳлати муоинаи ҳарсолаи техникии воситаҳои нақлиётро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. Риоя накардан мӯҳлати супоридани андоз барои ҳисоб намудани фоизҳомувофиқи тартиб ва дар ҳаҷми муқаррарнамудаи Кодекси мазкур асос мебошад. Ҳангоми аз нав ба қайд гирифтани воситаи нақлиёт, агар соҳиби пештараи он барои соли мазкури тақвими андозро пардоҳта бошад, андоз супорида намешавад.

2. Бе пешниҳоди ҳӯҷҷатҳо дар ҳусуси супоридани андоз барои соли ҷорӣ бақайдигирӣ, аз нав бақайдигирӣ ва муоинаи техникии гузаронида намешавад. Андозсупорандо ҳуқуқ надорад бе пардоҳти андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт барои соли ҷорӣ воситаи нақлиётро истифода барад.

3. Дар сурати набудани ҳӯҷҷат дар ҳусуси гузаштани муоинаи ҳарсолаи техникии мақомоти ваколатдор бояд аз соҳибони воситаҳои нақлиёт ҳӯҷҷати супоридани андозро талаб намоянд.

4. Ҳисоби маблағи андозе, ки бояд барои соли ҷорӣ пардоҳт шавад, шахсони ҳуқуқӣ ба мақоми андози маҳалли бақайдигирӣ худ то 1-уми апреди соли ҷорӣ пешниҳод менамоянд. Шакли ҳисоб оид ба маблағи ҳисобшудаи андоз аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар карда мешавад. Мақомоти андоз воситаҳои нақлиёти шахсони ҳуқуқӣ – соҳибони воситаҳои нақлиёт ва маблағи оид ба онҳо ҳисобшударо аз рӯи шакл ва мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба ҳисоб мегиранд.

5. Ҳар сол то 1-уми апреди соле, ки баъд аз соли ҳисботӣ фаро мерасад, мақомоти ваколатдор аз рӯи шакл ва мувофиқи тартиби дар мувофиқа бо ин мақомоти ваколатдор муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар бораи воситаҳои нақлиёт, ки ба санаи 31-уми декабри соли ҳисботӣ дар ин мақомот ба қайди давлатӣ гузаштаанд (ба ҳисоб гирифта шудаанд), шумори воситаҳои нақлиёт, ки аз муоинаи ҳарсолаи техникии гузаштаанд ва маблағи андози дар соли ҳисботӣ супоридашуда ба мақоми ваколатдори давлатӣ мавъумот пешниҳод менамояд.

6. Назорати пардоҳти андозро мақомоти ваколатдор амалӣ менамоянд. Назорати умумии пардоҳти пурра ва саривақтии андоз аз воситаҳои нақлиётро мақомоти андоз амалӣ менамоянд.

7. Дастварамал дар бораи ҳисбукунӣ ва пардоҳти андоз аз воситаҳои нақлиёт, инчунин шаклҳои ҳисбукунии андоз аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

БОБИ 41. АНДОЗҲО АЗ МОЛУ МУЛКИ ФАЙРИМАНҚУЛ

§1. Муқаррароти умумӣ

Моддаи 269. Муқаррароти асосӣ

1. Дар фасли мазкур андозҳои зерин аз молу мулки файриманқули барои истифодаи (иҳтиёрдории) қитъаҳои замин ва (ё) объектҳои файриманқул пардоҳтшавандо муқаррар карда мешаванд:

- андози замин;
- андоз барои объектҳои файриманқул.

2. Барои мақсадҳои фасли мазкур мағфумҳои зерин истифода бурда мешаванд:

- молу мулки файриманқул - қитъаҳои замин, объектҳои файриманқул;
- қитъаҳои замин – заминҳое, ки барои истифода дода шудаанд ё амалан дар асоси ҳӯҷҷатҳои тасдиқунанда ё бе онҳо истифода мешаванд;
- объектҳои файриманқул – биноҳо, имаратҳо ва молу мулки дигари ба замин мустаҳкам наслгардида, яъне объектҳое, ки ҷойивазкуниашон бе расонидани зарари моддӣ ба онҳо файриимкон аст.

2. Муқаррароти марбут ба андози замин

Моддаи 270. Андозсупорандагон

1. Андози заминро заминистифодабарандагон, ки қитъаҳои замин ба онҳо барои истифодаи якумраи меросӣ, бемӯҳлат, мӯҳлатнок ё ба иҷора дода шудаанд, ё заминистифодабарандагони воқеан қитъаҳои заминро истифодабарандо, ба истиснои заминистифодабарандагоне, ки шартҳои низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро иҷро мекунанд, пардоҳт менамоянд.

2. Супорандагони андози замин инчунин инҳо мебошанд:

- истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба низоми умумии андозбандӣ гузаштаанд ва (ё) истифодабарандагони заминҳое, ки бо андози ягона андозбандӣ намешаванд;

- шахсони истифодабарандай низоми маҳсус ё имтиёзноми андоз, агар дар асоси чунин низомҳо озодкунӣ аз андози замин пешбинӣ нагардида бошад.

3. Истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзие, ки шартҳои низомҳои маҳсуси андозро қонеъ мегардонанд ва агар байди гузариши охирин ба низоми умумии андозбандӣ 3 соли тақвими гузашта бошад, ўҳдадоранд бо тартиби муқаррарнамудаи фасли XVI Кодекси мазкур ба пардоҳти андози

ягона ё пардохти андоз бо шакли соддакардашуда гузаранд.

Моддаи 271. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандии андози замин заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои берун аз маҳалҳои аҳолинишин бо дарназардошти сифат, баҳои кадастрии замин, таъиноти истифодабарӣ ва хусусиятҳои экологии қитъаи замин мебошанд, ки мансубияти онҳоро қонунгузории замини Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

2. Асос барои муайян намудани андози замин бо дарназардошти муқаррароти қисми 1 ҳамин модда ҳүҷҷатҳои тасдиқунандаи ҳуқуқи истифодаи замини (ҳүҷҷатҳои кадастри замини) заминистифодабарандა ё истифодабарии воқеии замин мебошад. Агар масоҳати замини амалан истифодашаванда назар ба масоҳати замини мутобиқи ҳүҷҷатҳои кадастри замини андозсупорандა зиёд бошад, барои мақсадҳои андозбандӣ масоҳати замини амалан истифодашаванда қабул карда мешавад.

3. Маблағи андози замин ба натиҷаи фаъолияти ҳоҷагидории истифодабаранди замин вобаста набуда, дар шакли пардохтҳои устувор барои воҳиди масоҳати замин ба ҳисоби як сол муқаррар карда мешавад.

4. Супорандагони андози замин дигар андозҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пардохт менамоянд.

Моддаи 272. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз барои ҳисоб намудани андози замин масоҳати қитъаи замини дар ҳүҷҷатҳои тасдиқунандаи ҳуқуқи истифодаи замини истифодабаранди замин пешбинигардида ё масоҳати қитъаи замине, ки ў амалан истифода мекунад (дар ихтиёр дорад), ба истиснои заминҳои аз пардохти андоз озодшуда, мебошад.

2. Ба масоҳати андозбандишаванд ҳамаи заминҳои вобасташуда, аз ҷумла заминҳои зери биноҳо, иншоот, қитъаҳои замине, ки барои нигоҳдории онҳо заруранд, объектҳои минтақаҳои санитарии муҳофизатӣ, минтақаҳои техникӣ ва ғайра доҳил мешаванд.

3. Барои воҳиди алоҳидай шахси ҳуқуқӣ манбаи андоз масоҳати қитъаи замине мебошад, ки ба ин филиал (намояндагӣ) дар шаҳри (ноҳияи) даҳлдор вобаста шудааст.

Моддаи 273. Меъёрҳои андози замин

1. Меъёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вилоятҳо ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) бо дарназардошти минтақаҳои кадастрий ва намудҳои замин, аз ҷумлазаминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои зери ҷангзор ва буттазорҳои маҳалҳои аҳолинишин ва заминҳои истифодаи кишоварзӣ ҳар 5 сол бо пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

2. Мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар сол меъёрҳои андози заминро мутобиқисатҳи таваррум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои индексатсияшудаи андози заминро барои соли ҷориӣ тақвимӣ дар сомонаи расмии электронии худ ҷойгир мекунад.

3. Заминҳои барои соҳтмони манзили истиқоматии шахсони воқеӣ дар маҳалҳои аҳолинишин бояд мувофиқи тартиби зайл андозбандӣ гарданд:

1) Масоҳати ҳар як қитъаи замине, ки ба истифодабаранди замин тибқи ҳүҷҷати алоҳидай (мустақили) тасдиқунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои ҳолате, ки ин қитъаҳои замин ҳамхудуд мебошанд, бо мақсади андозбандӣ алоҳидай баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати қитъаҳои замини ҳамхудуд, ки ба як андозсупоранда дар асоси ҳүҷҷатҳои муҳталифи (якчанд ҳүҷҷатҳои) муайянкунандаи ҳуқуқ вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда, ин қитъаҳои ҳамхудуди замин чун як қитъаи замин баррасӣ мегарданд.

2) Ҳисоб намудани маблағи андози замин мувофиқи тартиби зайл вобаста ба ҳаҷми қитъаи замин, ки ба истифодабаранди замин вобаста карда шудааст, анҷом дода мешавад:

а) то 800 метри мураббабӣ – тибқи меъёрҳои муқарраргардида;

б) зиёда аз 800 метри мураббабӣ то 2000 метри мураббабӣ – маблағи андоз, ки тибқи зербанди а) ҳамин банд ҳисоб шудааст, ҷамъи маблағи бо дарназардошти меъёри 2-каратаи андоз ҳисобшуда, барои майдоне, ки аз 800 метри мураббабӣ зиёд аст;

в) беш аз 2000 метри мураббабӣ – маблағи андозе, ки тибқи зербанди б) ҳамин банд ҳисоб карда шудааст, ҷамъи маблағи бо дарназардошти меъёри 5-каратаи андоз ҳисобшуда барои майдоне, ки аз 2000 метри мураббабӣ зиёд аст.

4. Масоҳати амалан зиёдбудаи қитъаи замини наздиҳавлиги шахсони воқеӣ аз меъёрҳои муқаррарнамудаи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон бо меъёри 2-каратаи андоз андозбандӣ карда мешавад.

5. Ҳангоми андозбандии масоҳати ҳар як қитъаи замине, ки ба истифодабаранди замин тибқи ҳүҷҷати алоҳидай (мустақили) тасдиқунанда вобаста карда шудааст, ба истиснои ҳолате, ки ин қитъаҳои замин ҳамхудуд мебошанд, алоҳидай баррасӣ мегардад. Ҳангоми андозбандӣ масоҳати қитъаҳои замини ҳамхудуд, ки ба як заминистифодабаранди замин тибқи ҳүҷҷатҳои муҳталифи (якчанд ҳүҷҷатҳои) муайянкунандаи ҳуқуқ вобаста карда шудаанд, ҷамъ карда шуда, ин қитъаҳои ҳамхудуди замин чун як қитъаи замин баррасӣ мегарданд.

Моддаи 274. Имтиёзҳо оид ба андози замин

1. Аз андози замин инҳо озод мебошанд:

- ҳудуди мамнӯъгоҳҳо, боғҳои миллӣ ва дендрологӣ, ботаникӣ мутобиқи номѓӯи чунин ташкилотҳо ва масоҳати ҳудудҳоионҳо, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст;

- заминҳо, ки муассисаҳои давлатӣ барои татбиқи мақсад, вазифа ва амалҳои дар ҳүҷҷатҳои таъсисии чунин муассисаҳо дарҷгардида, истифода

мебаранд, ба истиснои заминхое, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ дода (истифода) шудаанд;

- замини ташкилотхое, ки дар онҳо биноҳои истифодабарандай онҳо воқеъ гардида, аз ҷониби давлат ҳамчун ёдгориҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва меъморӣ ҳифз карда мешаванд, тибқи номгӯи ташкилотҳо ва мутобики андозаи замине, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст;

- заминҳои барои истифодаи гирифтшуда, ки мутобики хуласаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ вайроншуда (рекултиватсия талабкунанда) эътироф шудаанд ва заминхое, ки дар зинаи азҳудкуни кишоварзӣ мебошанд дар давоми 5 сол бъяди гирифтани (офози азҳудкуни) чунин заминҳо;

-заминҳое, ки таҳти хати мушоҳида дар тӯли сарҳади давлатӣ қарор дошта ба мақсадҳоидигар истифода намешаванд;

-заминҳои истифодаи умумии маҳалҳои аҳолинишин ва ҳочагиҳои коммуналӣ, аз ҷумла ташкилотҳои динӣ, қабристонҳо, агар дар чунин заминҳо фаъолияти соҳибкорӣ анҷом дода нашавад;

-заминҳое заҳираи озоди давлатӣ, инчунин заминҳое, ки дар зери пириҳҳо, ярҷӯ, дарёҳо ва кӯлҳо воқеъ мебошанд, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда нашавад;

-заминҳои ташкилотхое, ки на камтар аз 50 фоизи кормандони онҳоро мавъубон ташкил медиҳанд;

-заминҳои таҳти роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум ва роҳи оҳан, инчунин заминҳои таҳти объектҳои давлатии интиқоли барк, обтайдаринӣ ва иншооти обиидавлатӣ қарордошта, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда нашавад;

-заминҳое, ки барои таъмини мудоғиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики ҷойгиркуни онҳо ва масоҳати муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудаанд, агар дар онҳо фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда нашавад;

-як қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва қитъаи замине, ки барои соҳтмони манзил ба ҷангварони интернатсионалист, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда чудо гардидаанд;

- қитъаҳои замини наздиҳавлигие, ки ба муҳоҷирони аз дигар ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои зисти доимӣ ба ноҳияҳои муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон омада чудо карда шудаанд, дар давоми 3 сол бъяд аз чудо намудани чунин заминҳо;

- қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ва заминҳое, ки барои соҳтмони манзил ба муаллимони дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва духтурони дар муассисаҳои тибии деҳот коркунанда чудо кардашудаанд, дар давраи кори онҳо дар чунин муассисаҳо;

-заминҳое, ки бевосита барои мақсадҳои илмӣ ва таълими, инчунин озмоши навъҳои зироатҳои кишоварзӣ, дараҳтҳои ороиши ва мевадиҳанда аз ҷониби ташкилотҳои илмӣ, ҳочагиҳои таҷрибӣ ва илмию озмоиши, муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таълиими самтҳои кишоварзӣ ва ҳочагии ҷангӣ тибқи масоҳати замин ва мутобики номгӯи истифодабарандагони замин, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд, истифода мегарданд;

- қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ва заминҳое, ки барои соҳтмони манзил дар ҳолати мавҷуд набудани аъзои оилаи қобили меҳнат ба ҳамаи гурӯҳи мавъубони бекор чудо карда шудаанд;

- замини ҷароғоҳҳо, алағзорҳо, бешаҳо ва дигар заминҳои қаблан дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ истифода нашаванда, ки барои бунёди боғҳо ва токзорҳо истифода мешаванд, - дар давоми 5 сол аз соли оғози бунёди ин боғҳо ва токзорҳо.

2. Барои истифодаи имтиёзҳои андозии дар ҳамин модда пешбинишуда андозсупорандагонда ба мақоми андозимаҳалли ҷойгиршавии қитъаи замин ҳуҷҷатҳои даҳлдори муайянкунанда ҳуқуқро пешниҳод менамояд.

§3. Муқаррароти вобаста ба андоз аз объектҳои ғайриманқул

Моддаи 275. Андозсупорандагон

Супорандагони андоз аз молу мулки ғайриманқул соҳибони (истифодабарандагони) объектҳои молу мулки ғайриманқул, ки объекти андозбандӣ мебошанд, ба шумор мераванд.

Моддаи 276. Объекти андозбандӣ

1. Объектҳои андозбандӣ иморатҳо, ҳонаҳои истиқоматӣ, биноҳо, бӯстонсароӣҳо, гаражҳо ва дигар биною иморатҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъбуда, инчунин объектҳои соҳтмонашон нотамом аз лаҳзаи зиндагонӣ кардан, истифода бурдан (минбаъд – объектҳои ғайриманқул) мебошанд.

2. Ба объектҳои ғайриманқул инчунин контейнерҳо, систернаҳо, дӯконҳо, шипангҳо (навесҳо), вагонҳо ва дигар объектҳое доҳил мешаванд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода шуда, дар давоми на камтар аз 3 моҳ дар ҳар соли тақвимӣ дар маҳалли амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ беҳаракат ҷойгир карда шудаанд.

Моддаи 277. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз масоҳати умумии ишғолнамудаи объекти ғайриманқул, аз ҷумла масоҳати ҳар як ошёнаи бинои бисёрошёна мебошад.

2. Барои таҳҳонаҳо ва болоҳонаҳои биноҳо, ки баландии онҳо ба ҳисоби миёна зиёда аз 2 метр мебошад, ҳамчун манбаи андоз 50 фоизи масоҳати ишғолнамудаи онҳо гирифта мешавад. Ба манбаи андоз таҳҳонаҳо ва болоҳонаҳои биноҳои истиқоматӣ, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода бурда намешаванд, доҳил намегарданд.

3. Барои биноҳои ёрирасони шахсони воқеъ (гаражҳо, сароӣҳо ва дигар биноҳои ёридиҳанда), ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд, ба сифати манбаи андоз 50 фоизи масоҳати ишғолнамудаи онҳо гирифта мешавад.

4. Андозаи (ҳачми) объектҳои ғайриманқул дар асоси ҳуҷҷатҳои техникии даҳлдор ё дигар ҳуҷҷатҳои вобаста ба чунин объектҳо муайян карда мешавад. Андозаи (ҳачми) объектҳои ғайриманқул инчунин тавассути аз берун ҷен кардан ё дар ҳолати имконназар будани ҷенкунӣ берунӣ, аз рӯи масоҳати умумии муғиди манзили доҳилии объект, ки ба коэффициенти 1,25 зиёд карда шудааст, аз ҷониби мақомоти андоз бо иштироки

андозсупоранда муайян карда мешавад.

Моддаи 278. Имтиёзҳо

Бо андоз аз обьекти ғайриманқұл инҳо андозбанды намегарданда:

- муассисахо давлатие, ки аз хисоби маблағхой бүтешті маблағузорй мешаванд, нисбат ба объектхой ғайриманқули давлатие, ки бевосита аз чониби чунин муассисахо барои татбики вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда мешаванд;

- шахсони ҳуқүқӣ, ки 50 фоизи кормандонашонро мъюбон ташкил медиҳанд, нисбат ба обьектҳои файриманқуле, ки бевосита аз ҷониби чунин шахсон барои иҷро намудани вазифаҳои оинномавии худ истифода бурда мешаванд;

- объектҳои ғайриманқул дар шакли як хонаи истиқоматӣ ва дигар биноҳои дар як қитъаи замини наздиҳавлигӣ ва ё як қитъаи замин барои соҳтмони мансил ҷойдошта ва ё як ҳуҷрае, ки дар онҳо Қаҳрамони Иттиҳодӣ Шӯравӣ, Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон, иштирокчиёни Ҷангӣ Бузурги Ватанини солҳои 1941-1945, шахсони ба онҳо баробаркардашуда, иштирокчиёни дигар амалиётҳои ҳарбӣ оид ба муҳофизати Иттилоқи Чумхуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ, аз ҷумлаи хизматчиёни ҳарбие, ки дар қисмҳои ҳарбӣ, ситодҳо ва муассисаҳои ба ҳайати артиши амалкунанда шомилбуда хизмат карданд, собиқ партизанҳо ва ҷангварони интернатсионалист, иштирокчиёни рафъи оқибатҳои фалокати Нерӯгоҳи барқи атомии Чернобил, маъюбони гурӯҳҳои I ва II ба қайд гирифта шудаанд;

- објектҳои файриманқули ташкилотҳои динӣ, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешавад;
 - масоҳати објектҳои файриманқули давлатӣ, ки бо тартиби мукарраргардида ба ичора дода шуда, иҷорапулии онҳо дар ҳачми пурра ба буҷети давлатӣ пардоҳт карда мешавад.

Моллаи 279 Меъёри андоҳ

- 1.Меъри андоз аз обьекти молу мулки ғайриманқул вобаста ба масоҳати ишғолнамудаи обьекти молу мулки ғайриманқул ва мақсади истифодабарии он бо фоиз аз рӯи нишонханла барои хисобҳо бо қозғалтсенти танзимкунанда дар миқёси шаҳру ноҳияҳо муйян карда мешавад.

- барои объектҳои молу мулки файриманкули ба сифати биноҳои (хӯҷраҳои) истиқоматӣ истифодашавандай то 90 метри мураббаб- ба андозаи 3 фази:

- барои объектҳои молу мулки ғайриманқули ба сифати биноҳои (хӯҷраҳои) истиқоматӣ истифодашавандай зиёда аз 90 метри мураббабъ- ба андозаи 4 фомӯз:

- барои объектҳои молу мулки ғайриманқули барои амалӣ намудани фаъолияти савдо, ташкили нуқтаҳои ҳӯроки умумӣ ва хизматрасонии маишӣ аҳолӣ истифодашавандӣ то 250 метри муррабаъ - ба индозӣ 12.75 фоиз;

-истифодалашванд аз 250 метри түрлүүрүсөв - алдооз 22, 3 фоиз; -барои объекттөй молу мулкү ғайриманкули барои амалӣ намудани фаъӯй истифодалашванд аз 250 метри мурраббâb - ба алдоози 15 фоиз:

- барои объектҳо молу мулки ғайриманкули барои мақсадҳо дигар истифодашавандо то 200 метри мураббабъ- ба андозаи 9 фоиз;

-барои объектҳо молу мулки ғайриманкули барои мақсадҳо дигар истифодашавандо зиёда аз 200 метри мураббабъ- ба андозаи 12 фоиз.

| Гурӯҳ-ҳо | Номгӯи шаҳрҳо ва ноҳияҳо | Коэффицентҳои миintaқавӣ |
|----------|---|--------------------------|
| 1. | қаламрави шаҳри Душанбе | 1,0 |
| 2. | қаламрави шаҳрҳои Хуҷанд, Кӯрғонтеппа ва Кӯлоб | 0,8 |
| 3. | қаламрави шаҳрҳои Қайроқкум, Ҷалолов, Табошар, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Панҷакент, Ваҳдат, Турсунзода, Роғун, Норак, Сарбанд ва Ҳоруғ | 0,55 |
| 4. | қаламрави дигар шаҳрҳо ва шаҳракҳо, ки дар гурӯҳҳои 1, 2 ва 3 нишон дода нашудаанд | 0,4 |
| 5. | қаламрави шаҳрак ва деҳоти мансуб ба ноҳияҳои (шаҳрҳои) Истаравшан, Қайроқкум, Ҷалолов, Бобоҷон Ғафуров, Исфара, Конибодом, Спитамен, Ҷаббор Расулов, Панҷакент, Ваҳдат, Рӯдакӣ, Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, Ёвон, Восеъ, Данғара, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ, Мӯъминобод, Норак, Ваҳш, Қубодиён, Қумсангири, Носири Ҳусрав, Панҷ, Сарбанд, Ҳурросон, Ҷалолиддини Румӣ, Ҷилиқӯл ва Шаҳритус | 0,3 |
| 6. | қаламрави шаҳрак ва деҳоти мансуб ба ноҳияҳои (шаҳрҳои) Ашт, Зафаробод, Маҷтоҳ, Темурмалик, Балҷувон, Ҳовалинг, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷохтар, Варзоб, Файзобод, Тавилдара, Тоҷикобод, Ҷиргатол ва Шӯрообод | 0,15 |
| 7. | қаламрави шаҳрак ва деҳоти мансуб ба ноҳияҳои (шаҳрҳои) Ғонҷӣ, Айнӣ, Қӯҳистони Маҷтоҳ, Шаҳристон, Нурабод, Раҷт, Роғун, Ванҷ, Дарвоз, Ишкошим, Роштқалъа, Рӯшон, Ҳоруғ ва Шӯғон | 0,09 |

4. Аз рүй объектхо ғайриманкуле, ки дар минтақаҳои рушди сайёхӣ ва истироҳат ҷойгир мебошанд, меъёрҳои андоз ба андоза 2-каратай меъёрхое, ки дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, мукаррап карда мешаванд.

5. Барои андозбандии таҳхонаҳо ва болоҳонаҳо, инчунин барои биноҳои (хӯҷаҳои) ёрирасон меъҳрои дар қисмҳои 2 ва 3 ҳамин модда

муқарраршуда истифода бурда мешаванд.

§4. Муқаррароти умумий дар бораи тартиби ҳисоб ва пардохти андоз аз молу мулки ғайриманқул

Моддаи 280. Тартиби умумии ҳисоб ва пардохти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул

1. Ҳисоб намудани андозҳо аз молу мулки ғайриманқул (андози замин ва (ё) андоз аз обьектҳои ғайриманқул) бо роҳи зарб задани манбаи андоз ба меъёрҳои даҳлдори андоз оид ба ҳар як обьекти андозбандӣ алоҳида сурат мегирад.

2. Андоз аз молу мулки ғайриманқул аз моҳи минбаъда моҳе, ки дар он андозсупоранда ҳуқуқи истифодаи (ё ихтиёрдории) обьекти андозбандиро ба даст овардааст (гирифтааст), ҳисоб карда мешавад.

3. Ҳангоми қатъ гаштани ҳуқуқи истифодаи (ё ихтиёрдории) обьекти андозбандӣ андоз аз молу мулки ғайриманқул барои микдори воқеии моҳҳои истифода (ё ихтиёрдорӣ) намудани обьекти андозбандӣ, аз ҷумла моҳи қатъ гаштани ҳуқуқҳои пешбинигардида ҳисоб карда мешавад.

4. Ҳангоми дар давоми соли тақвимӣ гузаронидани заминҳо (маҳалли аҳолинишин) аз як категорияи замин (маҳалли аҳолинишин) ба категорияи дигар, андоз аз молу мулки ғайриманқул барои соли ҷорӣ аз андозсупорандагон мувофиқи меъёрҳои қаблан барои чунин заминҳои маҳалли аҳолинишин (гуруҳи заминҳо) муқарраргардида, дар соли оянда бошад, тибқи меъёрҳои барои категорияи нави заминҳо (маҳалли аҳолинишин) муқарраргардида, ситонида мешавад.

5. Ҳангоми барҳам додани маҳалли аҳолинишин ва доҳил намудани қаламрави он ба таркиби дигар маҳалли аҳолинишин дар қаламрави маҳалли аҳолинишини барҳамхӯрда меъери нави андоз аз молу мулки ғайриманқул аз 1-уми январи соли минбаъдаи соле, ки дар он барҳамдихӣ ба вуқӯй омадааст, татбиқ мешавад.

Моддаи 281. Тартиби пешниҳоди ҳисоби андоз

1. Андозсупорандагон, ба истиснои шахсони воқеие, ки молу мулки ғайриманқули андозбандишавандаро дар фаъолияти соҳибкории худ истифода намебаранд, ҳар сол на дертар аз 1-уми марта соли ҷорӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии қитъаҳои замин ва (ё) обьектҳои ғайриманқули худ ҳисоби маблағи андозҳо аз молу мулки ғайриманқулро (андози замин ва (ё) андоз аз обьектҳои молу мулк), ки бояд дар соли ҷорӣ супоранд, пешниҳод менамоянд. Шакл ва тартиби пешниҳоди ҳисоботи номбурдоро мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар менамояд.

2. Ҳисоби маблағҳои андозҳои пардохтшавандаро аз молу мулки ғайриманқули (андози замин ва (ё) андоз аз обьектҳои ғайриманқул) шахсони воқеӣ, ки онро дар фаъолияти соҳибкории худ истифоданамебаранд, аз ҷониби мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии қитъаҳои замин ва (ё) обьектҳои ғайриманқул амалӣ карда мешавад. Шахсони воқеии пешбинигардида оид ба маблағҳои ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул бояд дар мӯҳлати на дертар аз 1-уми майи соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти андози даҳлдор огоҳонида шаванд. Шакл ва тартиби огоҳинидани шахсони номбаршуда оид ба маблағҳои андозҳои молу мулки ғайриманқулро мақоми ваколатдори андоз муқаррар менамояд.

3. Агар бо ягон сабаб огоҳинома оид ба маблағҳои андозҳо аз молу мулки ғайриманқул ба шахси воқеие, ки чунин молу мулкро дар фаъолияти соҳибкории худ истифода намебарад, нарасида бошад, чунин шахси воқеӣ ўҳдадор аст ҳисобҳои андозҳоро аз мақоми андози маҳалли ҷойгиршавии ин молу мулк гирад ва (ё) мустақилона маблағҳои андозҳои пардохтшавандаро дар мӯҳлатҳои муайяннамудаи Кодекси мазкур супорад.

4. Оид ба қитъаҳои замини аз нав ҷудокардашуда (бадастовардашуда, гирифташуда) ва (ё) обьектҳои молу мулки ғайриманқули шахсоне, ки дар қисми 1 ҳамин модда муайян шудаанд, ҳисоби андозҳо бояд дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзаи ҷудокунӣ (бадастоварӣ, гирифтани) пешниҳод карда шавад.

Моддаи 282. Мӯҳлати пардохтҳо

1. Маблағи андозҳо аз молу мулки ғайриманқул (андози замин ва (ё) андоз аз обьектҳои ғайриманқул) барои соли ҷорӣ андоз аз ҷониби андозсупорандагон, ба истиснои шахсони воқеие, ки чунин молу мулки ғайриманқулро дар фаъолияти соҳибкории худ истифода намебаранд, дар мӯҳлатҳои зерин супорида мешавад:

-барои ба обьектҳои ғайриманқули (қитъаҳои заминҳо ва (ё) обьектҳои ғайриманқули) дар маҳалҳои аҳолинишин ҷойгиршуда - на дертар аз 15-уми феврал (бо тартиби пешпардоҳт), 15-уми май, 15-уми август ва 15-уми ноябр соли ҷорӣ бо ҷамъбости афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутаносибан на камтар аз 25 фоиз, 50 фоиз, 75 фоиз ва 100 фоизи маблағи солона;

-барои ба обьектҳои ғайриманқули (қитъаҳои заминҳо ва (ё) обьектҳои ғайриманқули) берун аз маҳалҳои аҳолинишин ҷойгиршуда - на дертар аз 15-уми феврал (бо тартиби пешпардоҳт), 15-уми май, 15-уми август ва 15-уми ноябр соли ҷорӣ бо ҷамъбости афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутаносибан на камтар аз 15 фоиз, 35 фоиз, 60 фоиз ва 100 фоизи маблағи солона.

2. Аз ҷониби шахсони воқеие, ки молу мулки ғайриманқули андозбандишавандаро дар фаъолияти соҳибкории худ истифода намебаранд маблағи андозҳо аз молу мулки ғайриманқул (андози замин ва (ё) андоз аз обьектҳои ғайриманқул) барои соли ҷорӣ андоз дар мӯҳлатҳои на дертар аз 15-уми июн, 15-уми август ва 15-уми ноябр соли ҷорӣ бо ҷамъбости афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутаносибан на камтар аз 33 фоиз, 66 фоиз ва 100 фоизи маблағи солона супорида мешавад.

3. Андозсупоранда ўҳдадор аст пардохтҳои андоз аз молу мулки ғайриманқулро дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда иҷро намояд. Ҳангоми дар мӯҳлатҳои муқарраргардида аз ҷониби андозсупоранда иҷро нагардидани пардохтҳо аз рӯи ҳар яке аз андозҳо аз молу мулки ғайриманқул аз ҷониби мақоми андоз барои батаъхиргузории пардохт фоизҳо ҳисоб карда мешаванд.

4. Андозсупоранда ҳуқуқ дорад дар ҳар давраи соли ҷорӣ андоз қисми боқимондаи пардохтнамудаи маблағи ҳар як андоз аз молу мулки ғайриманқулро бо як пардохт пеш аз мӯҳлат супорад.

5. Новобаста аз муқаррароти қисмҳои 1-4 ҳамин модда, андозсупоранда метавонад мутобиқи аризаи ҳаттӣ, ки ҳамчун ҳисоботи андоз ба ҳисоб меравад, маблағи пурраи андозҳои молу мулки ғайриманқулро дар мӯҳлати якуми пардохти муқаррарнамудаи қисмҳои 1 ё 2 ҳамин

моддасупорад.

6. Назорати супоридани андоэхо аз молу мулки ғайриманқулро мақомоти андоэ амалй менамоянд.

7. Даастрамал дар бораи ҳисоб кардан ҳисоб ва супоридани андоэхо аз молу мулки ғайриманқул, инчунин шаклҳои эъломияҳоро (ҳисботҳоро) мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

**ФАСЛИ XVI. НИЗОМХОИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДӢ
БОБИ 42. НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ВОҚЕИЕ,
КИ ФАҲОЛИЯТИ СОҲИБКОРИРО ТИБҚИ ПАТЕНТ Ё
ШАҲОДАТНОМА АМАЛЙ МЕНAMОЯНД**

§1. Муқаррароти умумӣ

Моддаи 283. Муқаррароти умумӣ

1. Низоми андоэбандии шахсони воқеи, ки фаҳолияти соҳибкориро тибқи патент амалй менамоянд, низоми маҳсуси андоэбандӣ мебошад, ки дар асоси он соҳибони патент ўҳдадоранд андоэхои муқаррарнамударо ба андози устувор новобаста ба даромади бадастомада пардоҳт намоянд. Андоэбандии даромадҳои шахсони воқеӣ, ки фаҳолияти соҳибкориро тибқи шаҳодатнома амалй менамоянд, дар асоси низомҳои андоэбандии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур амалй гардонида мешавад.

2. Даромади шахси воқеи, ки дар амал фаҳолияти соҳибкориро анҷом дода, аз қайди давлатӣ нагузаштааст, мутобиқи фасли мазкур андоэбандӣ мегардад.

3. Истифода бурдани низоми маҳсуси андоэбандии муқаррарнамудаи ҳамин бобнибат ба соҳибкорони инфиродӣ манъ аст, агар чунин истифодабарӣ асосан барои кам намудани ўҳдадориҳои андози соҳибкорони инфиродӣ ва (ё) шахсони истифодабаранди хизматрасонии онҳо равона карда шуда бошад, аз ҷумла:

- агар соҳибкори инфиродии тибқи патент ё шаҳодатномаи фаҳолияткунанда асосан ба як шахс хизмат расонад ва (ё) даромадҳоро аз як манбаъ гирад ва (ё) аз ҷониби ўиҷро намудани нишонаҳои шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ шуда бошад;

- агар интихоби таҳවилкунандаи молҳо, иҷроқунандаи кор ва ё хизматрасонӣ асосан ба истифодабарии низоми андоэбандии муқаррарнамудаи ҳамин боб вобаста бошад.

4. Андоэбандии даромадҳои фаҳолияти соҳибкории инфиродии шахсони воқеӣ – ғайрирезидентон мувофиқи тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дарназардоши мөъёри андоэ аз даромади муқаррарнамудаи қисми 3 моддаи 103 ва дигар муқаррароти Кодекси мазкур амалй карда мешавад.

§ 2. Андоэбандии соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаҳолияткунанда

Моддаи 284. Муқаррароти асосии андоэбандии соҳибкорони инфиродии

тибқи патент фаҳолияткунанда

1. Шахсони воқеӣ – резидентон ва ғайрирезидентон, ки ба сифати соҳибкори инфиродӣ тибқи патент бақайд ғирифта шудаанд, аз низоми андоэбандии шахсони воқеии фаҳолияти соҳибкори инфиродиро тибқи патент амаликунанда (минбаъд – низоми патентӣ), истифода мебаранд, агар ҳамзамон шартҳои зерин иҷро гардида бошад:

- ҳуҷҷати тасдиқунандаи бақайдгирӣ давлатии онҳо ба сифати соҳибкори инфиродӣ патент мебошад;

- маблағи пешбининамудаи низоми патентии андоэхо аз ҷониби соҳибкор пешвӣ (бо тариқи пешпардоҳт) барои давраҳои пурраи даҳлдори фаҳолияти соҳибкорӣ пардоҳтшудааст;

- фаҳолияти соҳибкори инфиродӣ бевосита аз ҷониби шахси воқеӣ бо истифодаи молу мулки мавҷуда, аммо бе кирояи қувваи корӣ ва бе амалй намудани фаҳолияти иқтисодии хориҷӣҷро карда мешавад;

- намудҳои амалишавандии фаҳолияти соҳибкори инфиродӣ ва андози устуворимаблағи андоэхо аз ҷониби андоэсупорандагарди пардоҳтшавандаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд;

- дар соли тақвими даромади умумии истифодабаранди низоми патентӣ наметавонад аз 100 ҳазор сомонӣ бештар бошад (минбаъд – ҳадди даромад барои низоми патентӣ).

2. Истифодабарии низоми патентӣ дар чунин ҳолатҳо иҷозат дода намешавад:

- иҷро нагардидани ақаллан яке аз шартҳои дар қисми 1 ҳамин маддапешбинигардида;

- аз ҷониби соҳибкори инфиродӣ истифода гардидани ягон намуди дигари низомҳои андоэбандии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур;

- дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қисми 3 моддаи 283 Кодекси мазкур.

3. Дар ҳолате, ки фаҳолияти соҳибкори инфиродӣ - дорандай патент сарҳатҳои дуюм - панҷуми қисми 1 ҳамин маддаро қонеъ гардонида натавонад, чунин соҳибкори инфиродӣ ҳуқуқи истифодаи низоми патентиро гум мекунад ва ўҳдадор аст дар мӯҳлати на зиёда аз 10 рӯзи тақвими мувофиқи тартиби муқарраргардида оид ба қатъ намудани бақайдгирӣ давлатии фаҳолияти соҳибкори инфиродӣ тибқи патент ариза дихад. Дар акси ҳол чунин соҳибкори инфиродӣ бо мөъёри 10-каратаи андоэхои ба фаҳолияти ў даҳлошта андоэбандӣ карда мешавад.

4. Истифодаи низоми патентӣ соҳибкори инфиродиро аз инҳо озод менамояд:

- аз пардоҳти андоэхо аз даромадҳо аз фаҳолияти соҳибкории инфиродии ў, ки дар қисмҳои 2 ва 3 моддаи 6 Кодекси мазкур муқаррар шудаанд, ба истиснои андоэ аз даромад ва андози иҷтимоии бевосита ба арзиши (нарҳи) патент дохилшаванд;

- аз пешниҳоди ҳисботи андоз, ба истиснои пешниҳод намудани эъломияни даромади умумӣ барои соли гузаштаи тақвимӣ (ё барои давраи аз оғози соли тақвимӣ дар ҳолати қатъ намудани фаъолияти соҳибкорӣ) бо замимаи нусхаҳои хучҷатҳои бонкӣ доир ба пардоҳти андозҳо;
 - истифодабарии мошинаҳои назоратӣ-ҳазинавӣ, агар Кодекси мазкур тартиби дигареро муқаррар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мурӯдӣ мебошанд.
5. Дигар андозҳое, ки барои шахсони воқеӣ муқаррар гардидаанд, аз ҷониби истифодабарандагони низоми патентӣ мутобиқи Кодекси мазкур пардоҳт карда мешаванд.
6. Ӯҳдадории андози шахси воқеие, ки низоми патентиро интихоб намудааст, то расман бекор кардан қайди давлатӣ давом мекунад.

Моддаи 285. Андозсупорандагон ва баҳисобгирии онҳо

1. Андозсупорандагон шахсони воқеӣ-резидентон ва ғайрирезидентон эътироф карда мешаванд, ки ба шартҳои қисмҳои 1 ва 2 моддаи 284 Кодекси мазкур ҷавобгӯ мебошанд.
2. Андозсупорандагони низоми патентиро истифодабаранда ӯҳдадоранд дар мақоми андози маҳалли амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баҳисоб гузашта шаванд. Дар ҳолати иваз намудани маҳалли фаъолият бо тартиби муқарраргардида парвандаи шахсии андозсупоранда ва бақияи варақаи ҳисоббарборкуни он ба мақоми андози даҳлдор дода мешавад.
3. Гузариш аз низоми патентӣ ба низоми дигари андозбандӣ, инчунин гузариши баръакс мувофиқи тартиби муқарраргардида баъд аз иҷро намудани расмиёти бақайдигирии давлатӣ амалӣ карда мешавад.
4. Ӯҳдадории андози шахси воқеии тибқи патент фаъолияткунанда аз санаи якуми моҳе, ки баъд аз моҳи қатъ намудани бақайдигирии давлатии ҷунун соҳибкори инфириодӣ фаро мерасад, хотима меёбад.

Моддаи 286. Маблағи андоз

Меъёрҳои андозҳои соҳибкорони инфириодие, ки тибқи патент фаъолият менамоянд, аз рӯи намудҳои алоҳидай фаъолият бо дарназардошти ҳусусияти минтақавӣ мутобиқи боби мазкур аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Моддаи 287. Давраи андоз

Давраи андоз моҳи тақвимӣ эътироф карда мешавад.

Моддаи 288. Тартиби супоридани андозҳо

1. Супоридани андозҳо аз рӯи низоми патентӣ аз ҷониби андозсупоранда мустақилона бо тартиби пешпардоҳт барои як ё якчанд моҳи минбаъдаи пай дар пай ба суратҳисобҳои бонкии буҷети маҳалӣ дар маҳалли фаъолияти андозсупоранда амалӣ карда мешавад.
2. Нусхаҳои хучҷатҳои бонкии андозсупоранда доир ба маблағҳои супоридашудаи андозҳо барои соли тақвими гузашта ба мақомоти андози маҳалли фаъолияти андозсупоранда на дертар аз 1-уми марта соле, ки баъд аз соли ҳисботии тақвимӣ фаро мерасад, дар шакли муқаррарномудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод карда мешавад.
3. Назорати андозбандии соҳибкорони инфириодии тибқи патент фаъолияткунанда аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешавад.

§ 3. Принципҳои умумии андозбандии соҳибкорони инфириодии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда

Моддаи 289. Принципҳои умумии андозбандии соҳибкорони инфириодии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда

1. Даромади умумии солонаи шахсони воқеӣ – резидентон ва ғайрирезидентон, ки ба сифати соҳибкори инфириодӣ дар асоси шаҳодатнома бақайд гирифта шудаанд (минбаъд – соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда), аз ҳамаи намудҳои фаъолияти амалишаванди онҳо наметавонад аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд бошад.
2. Соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунандавобаста ба намуди фаъолият ва даромади гирифтаашон мувофиқи тартиби муқарраргардида низоми умумии андозбандӣ ё низомҳои зерини маҳсуси андозро истифода мебаранд:
 - низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд;
 - низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ;
 - низоми маҳсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнесибозӣ.
3. Соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, кидар яквақт 2 низоми маҳсуси андозбандии дар қисми 2 ҳамин моддапешбинигардида истифода мебаранд, ӯҳдадоранд мувофиқи тартиби муқарраргардида баҳисобгирии алоҳидай даромадҳо, ҳароҷот ва амалиёти ҳочагидории анҷомшавандаро оид ба ҳар як низоми маҳсуси андози истифодашаванди пеш баранд.
4. Низомҳои маҳсуси андоз аз ҷониби соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда дар ҳолате истифода мешаванд, ки агар даромад ва фаъолияти онҳо ба шартҳои ҷунун низомҳои маҳсуси андоз ҷавобгӯ мебошанд.
5. Агар ҳамин боб тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад, аз ҷониби соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда андозҳои дигар дар асоси Кодекси мазкур пардоҳт карда мешаванд.
6. Соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунандаааз иҷрои ӯҳдадориҳои агенти андоз, ки Кодекси мазкур пешбинӣ намудааст, озод намебошанд.
7. Намудҳои фаъолияте, ки соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда аңҷом дода метавонанд ва қоидҳои андозбандии онҳо мутобиқи боби мазкур аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
8. Назорати андозбандии соҳибкорони тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешавад.

БОБИ 43. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДӢ БАРОИ СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРИИ ХУРД

Моддаи 290. Муқаррароти умумӣ

1. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурд (минбаъд – андози низоми соддакардашуда) низоми маҳсуси андоз мебошад, ки мутобиқион субъектҳои соҳибкории хурд андоз аз фоидai шахсони ҳукукӣ ё андоз аз даромад барои соҳибкорони инфириодиро бо тартиби соддакардашуда пардохт менамоянд.

2. Агар дар боби мазкур тартиби дигаре пешиний нагардида бошад, субъектхой сохибкории хурде, ки даромади умумии бо усули кассавӣ хисобшуда онҳо дар соли пешинан тақвимӣ (бе дарназардошти андози аксизӣ, андоз аз фуруӯш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)) аз 500 ҳазор сомонӣ зиёд намебошад (минбаъд – ҳадди даромад) аз андози низоми соддакардашуда истифода мебаранд.

3. Гузарыш ба андози низоми соддакардашудаे баргаштан ба низоми умумии андозбандӣ аз ҷониби андозсупорандагон бо тартиби пешбининамудаи ҳамин боб амалӣ карда мешавад.

4. Супорандаи андози низоми соддакардашуда супорандаи чунин андозҳо ба хисоб намеравад:

- андоз аз фоида, ба истиснои даромадҳое, ки аз онҳо андоз дар манбаи пардоҳт ситонида мешавад;
 - андоз аз истифодабараандагони роҳҳои автомобилгард;
 - андоз аз даромад аз даромадҳои бевоситаи соҳибкорони инфириодии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, ба истиснои даромадҳое, ки дар анбаи пардоҳт андозбандӣ карда мешаванд;

- андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва андоз аз арзиши иловашудаи ғайрирезидент, ки дар манбаи пардохт ситонида мешавад.

5. Агар дар ҳамин боб тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, дигар андозҳо аз ҷониби супорандагони андози низоми соддакардашуда дар асоси Кодекси мазкур пардоҳт карда мешаванд.

6. Шахсоне, ки андози низоми соддакардашударо истифода менамоянд, аз ичрои ӯҳдадориҳои агенти андози пешбининамудаи Кодекси мазкур озод намебошанд.

Моддаи 291. Аңдозсупорандагон

1. Инҳо супорандагони андози низоми соддакардашуда эътироф мешаванд:

- шахсоне, ки фаъолияти соҳибкории онҳо дар соли ҷории тақвими ӯғоз ёфтааст, новобаста аз воқеяти барасмиятдарории бақайдгирии давлатии ин шахсон;

-шахсоне, ки ба шартҳои қисмҳои 1 ва 2 моддаи 290 Кодекси мазкур ва сарҳати якуми қисми 3 ҳамин модда ҷавобгу мебошанд.

2. Андози низоми соддакардашуда нисбат ба андозсупорандагони зерин татбиқ намегардад:

-шахсони воқеен, ки ба сифати соҳибкорони инфириод тибқи патент ба қайд гирифта шудаанд ва нисбат ба даромадҳо аз чунин фаболияти соҳибкорӣ бо андозҳои низоми патент андозбандӣ мешаванд;

-сохижкорони инфириории истифодакунандай низоми соддакардашудаи андозбандии истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ба истиснои даромадхое, ки андозбандии онҳо дар доираи низоми соддакардашудаи андозбандии истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ба танзим дароварда нашудааст;

-шахсони истифодабарандай низоми соддакардашуда андозбандии субъектҳои бизнеси бозӣ, ба истиснои даромадҳое, ки ба бизнесибозӣ тааллӯк надоранд.

3. Гузарыш аз низоми умумии андозбандӣ ба андози низоми соддакардашуда, инчунин гузариши барьакс аз 1-уми январи соли тақвимӣ бо чунин тартиб амалӣ карда мешавад:

-агар аз рүй натицахой соли тақвимий гузашта даромади умумии андозсупорандай истифодабарандай низоми умумии андоз аз ҳадди даромад кам бошад ва агар баъди гузариши охирон аз системаи соддакардашудаи андоз ба низоми умумий 3 соли тақвимий гузашта бошад, андозсупорандай мазкур ўхдадор аст на дертар аз 10-уми январи соли чорӣ ба таври хаттӣ мақомоти андози маҳалли баҳисобгириашро оид ба ҳачми даромади худ хабардор созад ва доир ба гузариши ба андози низоми соддакардашуда аз 1-уми январи соли чории тақвимӣ ариза дихад;

-агар дар давоми соли тақвимии гузашта даромади умумии андозсупоранда истифодабаронда андози низоми соддакардашуда (бо дарназардошти даромадҳои дигаре, ки дар ҳолати истифодабарии низомҳои дигари андозбандӣ ба даст омадаанд) аз ҳадди даромад зиёд бошад, андозсупоранда мазкур ўҳдадор аст на дертар аз 10-уми январи соли ҷорӣ бо тариқи хаттӣ андози маҳалли баҳисобгириашро оид ба ҳаҷми даромади умумии худ ҳабардор созад ва доир ба гузариш ба низоми умумии андоз аз 1-уми январи соли ҷорӣ тақвимӣ ариза дихад;

-дар холати аз ҷониби худи андозсупоранда ичро нагардидаи талаботи сарҳатҳои якум ё дуюмиҳамин қисм, мақомоти даҳлдори андоз гузариши ҷунун андозсупорандаро ба дигар низоми андозбандӣ таъмин карда, дар ин ҳусус ин андозсупорандаро хабардор месозад, инчунин ўро барои сари вакт ба дигар низоми андозбандӣ нагузаштан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ мекашад.

Моддаи 292. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандии андози низоми соддакардашуда даромади умумӣ, аз ҷумла даромад аз таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонихо, инчунин даромади дигари бадастомада мебошад, ба истиснои даромадхое, ки дар манбаи пардоҳт андозбандӣ карда шудаанд.

2. Даромади умумии супорандаи андози низоми соддакардашуда бо усули кассавӣ муйян карда мешавад.

3. Даромади умумии дар давраи хисоботӣ бадастоварда шаҳси ҳукукӣি ҳориҷӣ, ки фаболияти худро тавассути филиал ва (ё) намояндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд, дар асоси даромадҳои он, ки аз манъбҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудаанд, муайян карда мешавад.

4. Барои мақсадҳои ҳамин боб санаи гирифтани даромади андозсупоранда рӯзи ворид гардидан маблағ ба суратҳисобҳо дар ташкилотҳои қарзӣ ва (ё) хазина (касса), гирифтани дигар молу мулк (корҳо, хизматрасониҳо) ва (ё) ҳуқуқи молумулкӣ, инчунин пардохти маблағ ба андозсупоранда ба тариқи дигар (усули кассавӣ) эътироф карда мешавад.

Моддаи 293. Манбаи андоз

1. Манбаи андоз оид ба андози низоми соддакардашуда ифодаи пулии даромади умумии дар давраи андоз гирифташуда эътироф карда мешавад.

2. Даромади умумӣ бо усули кассавӣ ҳисоб карда шуда, андози аксизӣ ва андоз аз фурӯшро (нахи пахта ва алюминий аввалияро) дар бар намегирад. Дар ҳолати дар мӯҳлати зиёда аз 6мюҳӣ амалӣ нагардидани ҳисоббаробаркуниҳо барои молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) аз ҷониби андозсупорандагон таҳвилшуда, барои мақсадҳои ҳисоб намудани андози низоми соддакардашуда молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) зикргардида ба андозсупорандагон пардохтшуда ҳисобида мешаванд.

3. Андозсупорандагон истифодакунандаи андози низоми соддакардашуда ўҳдадоранд барои мақсадҳои муайян намудани манбаи андоз баҳисобгирии муҳосибии даромади умумиашонро пеш баранд.

4. Андозсупорандагон метавонанд низоми соддакардашудаи баҳисобгирии муҳосибии аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ муқарраршударо истифода намоянд.

Моддаи 294. Имтиёзҳо

1. Имтиёзҳои пешбининамудаи моддаи 110 Кодекси мазкур барои мақсадҳои боби мазкур татбиқ карда мешаванд.

2. Озодкунӣ аз пардохти андози низоми соддакардашуда андозсупорандаро аз пешниҳод намудани эъломияи андоз доир ба даромадҳои озодкардашуда барои ҳар нимсолаи соли тақвимӣ бо шакли тасдиқардаи мақоми ваколатдори давлатӣ на дертар аз санаи 20-уми моҳе, ки баъд аз нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад, озод намекунад.

Моддаи 295. Давраи андоз

Давраи андоз семоҳа эътироф карда мешавад.

Моддаи 296. Меъёрҳои андоз

Меъёри андози низоми соддакардашуда ба андозаи зерин муқаррар карда мешавад:

-барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо – 5 фоиз;

-барои намудҳои дигари фаъолият – 6 фоиз.

Моддаи 297. Тартиби ҳисоб ва пардохт намудани андози низоми соддакардашуда

1. Андози низоми соддакардашуда ҳамчун ҳосили зарби манбаи андози даҳлдор ба меъёри андоз ҳисоб карда мешавад.

2. Ҳангоми аз ҷониби андозсупорандагон амалӣ гардидани якчанд намудҳои фаъолият, баҳисобгирии даромади умумӣ барои ин намудҳои фаъолият, инчунин ҳисоб намудани маблағҳои андози даҳлдор чудогона бурда мешавад.

3. Андозсупорандагоне, ки то гузариш ба андози низоми соддакардашуда ҳангоми ҳисоб намудани андозҳо аз рӯи низоми умумии андозбандӣ усули ҳисобу замкуниро истифода мебурданд, дар вақти пардохти андози низоми соддакардашуда қоидаҳои зеринро иҷро менамоянд:

-маблағҳои пулии то гузариш ба андози низоми соддакардашуда ба ҳисоби пардохт тиқи шартномаҳое, ки андозсупорандагон иҷрои онҳоро баъд аз гузариш ба андози низоми соддакардашуда амалӣ менамояд, гирифташуда ба манбаи андози низоми соддакардашуда доҳил карда мешаванд;

-маблағҳои пулие, ки баъд аз гузариш ба андози низоми соддакардашуда гирифташудаанд, агар мувофиқи қоидаҳои баҳисобгирии андоз бо усули ҳисобу замкуниро маблағҳои пешбинигардида ҳангоми ҳисоб намудани манбаи андоз доир ба низоми умумии андозбандӣ ба даромадҳо илова шуда бошанд, ба манбаи андоз доҳил карда намешаванд.

4. Ба таркиби даромадҳои супорандагоне андози низоми соддакардашудаҳангоми гузарish ба низоми умумии андозбандӣ даромадҳои аз таҳвили молҳо (иҷрои корҳо, хизматрасониҳо, ҳуқуқҳои молумулкӣ) дар давраи истифодаи андози низоми соддакардашуда, кипардохти (пардохти ҷузъии) онҳо то санаи гузарish ба низоми умумии андозбандӣ амалӣ нашудааст, доҳил карда мешаванд.

5. Даромадҳои дар қисми 4 ҳамин маддапешбинигардида даромадҳои давраи охирини андоз то гузарish ба ҳисоб намудани манбаи андоз аз рӯи низоми умумии андозбандӣ эътироф карда мешаванд.

6. Ҳангоми гузарish аз низоми умумии андозбандӣ ба андози низоми соддакардашуда ва гузарishi барьакс, андозсупорандагон дар мавриди андоз аз арзиши иловашуда қоидаҳои зеринро иҷро менамоянд:

-ҳангоми гузарish ба андози низоми соддакардашуда маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки то ҷунин гузарish аз маблағи ба ҳисоби таҳвили минбаъдаи молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) дар давраи пас аз гузарish ба андози низоми соддакардашуда пардохтшуда (қисман пардохтшуда) ҳисоб ва ба буҷет пардохт шудаанд, дар давраи охирини андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоб гирифта мешавад;

-ҳангоми гузарish ба низоми умумии андозбандӣ маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки супорандагони андози низоми соддакардашуда барои бақияти молҳои (корҳои, хизматрасониҳо) ҳаридаш супоридааст, аз ҷониби ин андозсупорандагон дар давраи якуми андоз пас аз гузарish ба низоми умумии андозбандӣ доир ба андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.

7. Маблағи ҳисобшудаи андози низоми соддакардашуда супорида мешавад ва эъломияи андоз бо шакли тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар семоҳа на дертар аз санаи 10-уми моҳе, ки баъд аз давраи андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

8. Пардохти андози низоми соддакардашуда ба буҷети маҳалӣ дар маҳалли баҳисобгирии андозсупорандагон анҷом дода мешавад.

9. Назорати пардохти андози низоми соддакардашударо мақомоти андоз амалӣ менамоянд.

10. Даствурамал дар бораи ҳисоб кардан ва супоридани андози низоми соддакардашуда, инчунин шаклҳои эъломияҳо (ҳисобҳо) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

БОБИ 44. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДӢ БАРОИ ИСТЕҲСОЛҚУНДАГОНИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ (АНДОЗИ ЯГОНА)

Моддаи 298. Муқаррароти умумӣ

1. Низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ (минбаъд – андози ягона) барои низоми маҳсус андозбандии субъектҳои соҳибкории хурде мебошад, ки истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзиро бе коркарди минбаъда амалӣ менамоянд. Андози ягона аз ҷониби ҳочагихои дехқонӣ (фермерӣ) ва дигар истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзие истифода карда мешавад, ки барои онҳо замин воситаи асосии фаъолияти соҳибкорӣ (минбаъд – истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ) мебошад.

2. Агар дар ҳамин модда тартиби дигаре муқаррар нашуда бошад, супорандай андози ягона дар қисми фаъолияте, ки бо андози ягона андозбандӣ мешавад, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешавад:

- андоз аз фоида (андози низоми соддакардашуда барои субъектҳои соҳибкории хурд), ба истиснои даромадҳои дар манбаи пардохт андозбандишаванд;

-андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудае, ки ҳангоми воридоти молҳо ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт мешавад ва (ё) дар ҳолати анҷом ёфтани амалиётҳои дар манбаи пардохт андозбандишаванд;

-андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

-андози замин.

3. Аз андози даромад даромадҳои вобаста ба фаъолияти кишоварзӣ бадастовардаи аъзои ҳочагии дехқонии (фермерии) бе таъсиси шахси ҳукуқӣ фаъолияткунанда, ки супорандай андози ягона мебошад, озод карда мешавад.

4. Ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти ғайрикишоварзӣ нисбат ба чунин фаъолияти истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ – супорандагони андози ягона иловатан супорандагони андози низоми соддакардашуда мешаванд (ё дар ҳолати аз ҳадди даромад зиёд гардидани даромади умумӣ - андозҳо тибқи низоми умумии андозбандӣ) ва баҳисобгирӣ алоҳидай даромаду ҳароҷотро аз истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ ва ғайрикишоварзӣ пеш мебаранд.

5. Супорандагони андози ягона дигар андозҳоро бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пардохт менамоянд.

6. Супорандагони андози ягона аз иҷрои вазифаҳои агенти андоз, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст, озод карда намешаванд.

7. Истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба шартҳои низоми умумии андозбандӣ ҷавобӣ мебошанд, метавонанд ихтиёран бо тартиби муқарраргардида супорандай андози замин ва дигар андозҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур шаванд.

Моддаи 299. Андозсупорандагон

1. Супорандагони андози ягона истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзие эътироф карда мешаванд, ки ба шартҳои қисми 1 моддаи 298 Кодекси мазкур мувофиқат менамоянд.

2. Барои мақсадҳои ҳамин боб ба маҳсулоти кишоварзӣ натиҷаи ибтидоии (маҳсули) парвариши маҳсулоти кишоварзӣ, ки таҳти коркарди минбаъда қарор нағирифтааст, доҳил мешавад.

3. Ҳукуқи гузариш ба пардохти (мондан ҳамчун супорандай) андози ягонаро инҳо надоранд:

-андозсупорандагоне, ки ба истеҳсолоти молҳои зераксизӣ машғуланд;

-андозсупорандагоне, ки дарбизнеси бозӣ фаъолият менамоянд;

-муассисаҳои давлатӣ;

-андозсупорандагоне, ки низоми соддакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибкории хурдро (барои фаъолияти асосиаш) истифода менамоянд;

-андозсупорандагоне, ки низомҳои имтиёзниги андозро истифода менамоянд.

4. Гузариш аз низоми умумии андоз ба пардохти андози ягона, инчунин гузариши барьакс аз 1-уми январи соли тақвимӣ бо чунин тартиб амалӣ карда мешавад:

-истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки бо андози ягона андозбандӣ карда шуда, даромади умумии онҳо ба талаботи низоми умумии андозбандӣ ҷавобӣ мебошад, ҳукуқ доранд на дертар аз 10-уми январи соли тақвимӣ ба мақомоти даҳлдори андоз оид ба гузариш ба низоми умумии андозбандӣ ариза диханд;

- истеҳсолқундагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки даромади умумии онҳо ба талаботи низоми умумии андозбандӣ ҷавобӣ намебошад, агар пас аз гузариши онҳо ба низоми умумии андозбандӣ на камтар аз 3 соли тақвимӣ гузашта бошад, ўҳдадоранд на дертар аз 10-уми январи соли тақвимӣ ба мақомоти даҳлдори андоз оид ба гузариш аз низоми умумии андозбандӣ ба пардохти андози ягона ариза диханд.

5. То гузариш ба низоми дигари андозбандӣ андозсупоранда ўҳдадор аст ҳисоббаробаркунӣ ўҳдадориҳои андозро аз рӯи низоми андозбандии қаблӣ анҷом дихад.

Моддаи 300. Объекти андозбандӣ ва манбаи андоз

1. Объекти андозбандии андози ягона қитъаи замини истехсолкунданда маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, ба истиснои заминҳои аз андози ягона озод.
 2. Манбаи андоз масоҳати қитъаи замини чудокардашуда (истифодашаванда) мебошад.
 3. Ӯҳдадории андоз оид ба андози ягона аз натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии истехсолкунданда маҳсулоти кишоварзӣ вобастаӣ надошта, дар шакли пардоҳт барои масоҳати заминивобасташуда муқаррар карда мешавад.
 4. Даромади умумии супорандандаи андози ягона барои соли тақвими гузашта дар асоси усули кассавӣ бо ҳамон тартиби барои супорандагони андози низоми соддакардашуда муқарраршуда муайян карда мешавад.
 5. Ҳангоми гузариши аз андози ягона ба низоми умумии андозбандӣ ва гузариши баръакси он қоидаҳои гузараш барои супорандагони андози низоми соддакардашудае, ки дар моддаи 297 Кодекси мазкур муқаррар шудаанд, истифода бурда мешаванд.
 6. Супорандагони андози ягона, ки оид ба навъҳои алоҳидай даромадҳо ва фаъолият низомҳои дигари андозро истифода мекунанд, хисоби даромадҳо ва ҳарочотро дар асоси чунин низомҳои андозбандӣ алоҳида пеш мебаранд.
 7. Андозсупорандагон ӯҳдадоранд баҳисобигирии андозии худро, ки барои хисоб намудани даромади умумӣ дар соли тақвимӣ зарур аст, дар асоси маълумоти баҳисобигирии муҳосибӣ пеш баранд. Андозсупорандагон метавонанд баҳисобигирии даромадҳо ва ҳарочотро барои мақсадҳои андозбандӣ дар китоби даромадҳо ва ҳарочоти субъектҳои соҳибкории хурд – истехсолкундандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки шакл ва тартиби пур карданӣ он аз ҷониби Вазорати молияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувоғификӣ бо макоми ваколатдорӣ давлатӣ тасдиқ карда мешаванд, пеш баранд.

Моддаи 301. Имтиёзҳои андоз

Аз андози ягона инҳо озод қарда мешаванд:

-худуди мамнӯгоҳҳо, боғҳои миллӣ ва дендрологӣ, боғҳои ботаникӣ мутобики номгӯи чунин ташкилотҳо ва масоҳати худудҳои онҳо, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯқаррар гардидааст, агар чунин заминҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода нашаванд;

-дар давоми 5 соли тақвимӣ байд аз додан заминҳои вайроншуда (рекултиватсия талабкунанда) ва заминҳои дар марҳилаи азхудкуни кишоварзӣ қарордошта, ки мутобики хуносай мақоми ваколатдори давлатӣ доир ба заминсозӣ бо мувофиқаи мақоми ваколатдори давлатӣ эътироф карда шудаанд;

-заминхое, ки таҳти хатти мушоҳида дар тӯли сарҳади давлатӣ қарор дошта, барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешаванд;

-заминхой захирай озоди давлатӣ, агар чунин заминҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода нашаванд;

-дар давоми 5 соли тақвимӣ байд аз додан заминҳои чарогоҳҳо, алафзорҳо, бешаҳо ва дигар заминҳо, ки қаблан дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ истифода нашудаанд ва дар онҳо боғҳо ва токзорҳо бунёд карда шудаанд. Доир ба майдони воқеии боғҳо ва токзорҳои дар чунин заминҳо бунёдгардида андозупоранда ба таври хаттӣ ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии онҳо дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи анҷом ёфтани чунин корхоятилоот медиҳад. Дар ҳолати сари вақт пешниҳоҳдагардида иттилооти мазкур чунин заминҳо ҳамчун заминҳои бо дараҳтони бисёрсола бандбуда, бе пешниҳоҳдагардида андозбандӣ карда мешаванд.

Моддаи 302. Меъёрҳои андози ягона

1. Меърҳо андози ягона дар минтақаҳои кадастрий бо дарназардошти нохияҳои кӯҳӣ аз ҳар як гектар замин барои соли тақвимӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар 5 сол муқаррар карда мешаванд.

2. Мөнхийн андози ягона барои дигар заминхо, ки дар үеийн 1 хамин модда муайян нашудаанд, ба мөнхийн заминхои дахлдори бо андози замин андозбандишаванда баробар карда мешаванд.

3. Оид ба заминҳои кишти обӣ, ки амалан барои парвариши пахта истифода мешаванд, меъёри андози ягона дар ҳаҷми нисфи меъёри мутобиқи қисми 1 ҳамин модда муайянгардида муқаррар карда мешавад. Маълумот дар бораи масоҳати заминҳое, ки амалан барои парвариши пахта истифода мешаванд, аз ҷониби андозсупорандагӣ ба мақоми андози маҳалли бақайдгириаш то 1-уми июни соли тақвими (хисоботӣ) пешниҳод менамояд.

4. Мақоми ваколатдори давлаттЫ ҳар сол индексатсияи меъёрҳои андози ягона ва андози заминро мутобиқи сатҳи таваррум дар соли гузаштаи тақвимӣ, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян гардидааст, анҷом дода, меъёрҳои индексатсияшудаи андози ягона ва андози заминро барои соли ҷорӣ дар сомонаи электронии расмии худ ҷойгир мекунад.

Моддаи 303. Давраи андоз

Давраи андози ягона ин соли тақвимӣ мебошад.

Моддаи 304. Тартиби пешниҳоди ҳисоботи андоз

1. Ҳарсол то 1-уми марта соли чорӣ истеҳсолкунандай маҳсулоти кишоварзӣ ба мақомоти андози маҳалли чойгиршавии заминҳои худ эъломияни андози ягона барои соли чории тақвимиро дар шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

2. Истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки маҳсулоти ғайрикишоварзӣ истехсол менамоянд, нисбат ба чунин маҳсулот андозхоро пардоҳт мекунанд ва ҳисботи андозро ба мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии худ дар шакл, бо тартиб ва дар мӯҳлатҳои муқаррарномудаи низоми даҳлдори андозбандӣ пешниҳод менамоянд.

Моддаи 305. Мӯҳлат, андоза ва тартиби пардохти андоз

1. Андози ягона барои соли чории андоз дар маҳалли чойгиршавии заминҳои истеҳсолкунандағони маҳсулоти кишоварзӣ дар мӯҳлатҳо ва бо андозаҳоизерин (бо ҷамъбости афзоянда аз оғози сол) пардоҳт карда мешавад;

- на дертар аз 10-уми март ба андозаи на камтар аз 15 фоизи маблағи солонаи андоз;
- на дертар аз 10-уми июн ба андозаи на камтар аз 30 фоизи маблағи солонаи андоз;
- на дертар аз 10-уми сентябр ба андозаи на камтар аз 50 фоизи маблағи солонаи андоз;
- на дертар аз 10-уми декабр ба андозаи на камтар аз 100 фоизи маблағи солонаи андоз.

2. Маблағи пурраи андози ягона метавонад аз чониби андозсупорандада бо як пардохт пеш аз мұхлат пардохт шавад.

3. Андозсупорандада метавонад маблағи пурраи андози ягонаро тибқи аризаи хатті, ки ҳисоботи андоз ба ҳисоб меравад, то мұхлати якуми пардохти дар қисми 1 ҳамин модда мүкарраршуда пардозад.

4. Дастуралам дар бораи ҳисоб кардан ва супоридани андози ягона, шакли эъломияҳои (ҳисобхои) андози ягона аз чониби мақоми ваколатдори давлат дар мувофиқа бо Вазорати молияя Қумхурии Тоҷикистон мұқаррар карда мешаванд.

5. Назорати пардохти андози ягона аз чониби мақомоти андоз бо құмаки мақомоти худидоракунии шахрак ва деҳот амалй карда мешавад.

БОБИ 45. НИЗОМИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДИ БАРОИ СУБЪЕКТҲОИ БИЗНЕСИ БОЗӢ

Моддаи 306. Мағұмхои дар ҳамин боб истифодашаванда

1. Низоми маҳсуси андозбанди барои субъектҳои бизнеси бозӣ (минбаъд – андоз аз бизнеси бозӣ) низоми маҳсуси андоз мебошад, ки субъектҳои бизнеси бозӣ, ба истиснои даромадҳои бизнеси бозӣ, ки андозбандии онҳо дар манбаи пардохт амалй карда мешавад, ўхдадоранд истифода намоянд.

2. Барои мақсадҳои боби мазкур мағұмхои зерин истифода бурда мешаванд:

- бизнеси бозӣ – фаъолияти соҳибкорӣ, ки бо гирифтани даромадҳои шахс дар шакли бурд ва (ё) пардохтҳо барои гузаронидани бозӣ ва (ё) гарав ва (ё) баровардани лотерея алоқаманд буда, таҳвили молҳо (хукуқ ба молумулк), ичрои корҳо ё хизматрасониҳо намебошад;
- гарав - созишинаи ба таваккал асосефта доир ба бурд, ки байни ду ё якчанд иштирокчиёни бизнеси бозӣ байни худ ё бо субъекти (соҳиби, намояндаи соҳиби) бизнеси бозӣ баста шудааст ва натиҷаи он аз ҳодисае вобаста аст, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест;
- мизи бозӣ – ҷойи маҳсуси бо як ё якчанд майдони бозӣ таҷҳизонидашудаи субъекти (соҳиби) бизнеси бозӣ, ки барои гузаронидани бозӣ (бо бурд ва бе бурд) пешбинӣ гардида, дар он субъекти (соҳиби) бизнеси бозӣ ба воситаи намояндагони худ ҳамчун тараф ё чун ташкилкунанда иштирок менамояд, ба ғайр аз ҳолатҳои қиморбозӣ;
- автомати бозӣ – таҷҳизоти маҳсуси (механикӣ, барқӣ, электронӣ ё дигар таҷҳизоти техники) ва (ё) компютери шахсӣ, ки барои гузаронидани бозӣ (бо бурд ва бе бурд) бе иштироки субъекти (соҳиби, намояндаи соҳиби) бизнеси бозӣ дар бозиҳои мазкур истифода мешаванд, ба ғайр аз ҳолатҳои қиморбозӣ;
- кассаи тотализатор ё идораи букмекерӣ – ҷойи маҳсуси таҷҳизонидашудаи соҳиби бизнеси бозӣ, ки дар он маблағи гарав ба ҳисоб гирифта шуда, маблағи бурди пардохтшаванда муайян карда мешавад;

- роҳрави бозӣ – роҳрави маҳсус, ки барои бозии боулинг (кегелбан) пешбинӣ гардидааст;

- мизи билярд – мизи маҳсус, ки барои бозии билярд пешбинӣ шудааст;

- лото – бозӣ бо қартаҳои маҳсуси рақамдор (суратдор ё дигар аломатдор), ки бо мұхрача (фишка) пӯшонида мешаванд;

- лотерея – бозии омавиимуташаккилона мебошад, ки дар он тақсимоти даромад ва зарар аз тасодуған гирифтани ин ё он чипта ё рақам (куръа, лот) ва ҳаҷми фонди мукофот барои ҳар барориши лотерея вобастааст. Як қисми маблағҳои супоридаи бозингарон ба ташкилкунандагони лотерея равона шуда, қисми дигари ондар шакли андоз ба давлат пардохт карда мешавад;

- дигар обьектҳои бизнеси бозии аз чониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати муайяншуда, ки барои гирифтани даромад истифода бурда мешаванд;

- барориши лотерея – шумораи чиптаҳои лотереяҳои аз чониби ташкилкунандай лотерея барои фурӯш тайёршуда;

- варажи бақайдигирии обьектҳои андозбанди – санади тасдиқунаандай бақайдигирии обьектҳои андозбандии марбут ба бизнеси бозӣ дар мақомоти андоз, ки шакли онро мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ менамояд.

3. Истифодаи низоми соддакардашудаи андозбанди барои субъектҳои бизнеси бозӣ аз пардохти чунин андозҳо, ба истиснои даромадҳои дар манбаи пардохт андозбандишиуда озод мекунад:

- андоз аз фоида аз бизнеси бозӣ;
- андоз аз даромад бевосита аз даромадҳои бизнеси бозии соҳибкори инфириодӣ, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият мекунад;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои андоз аз арзиши иловашудаи барои хизматрасониҳои (корҳои) ба ғайрирезидент таҳвилшуда ва марбут ба воридоти молҳо ба Қумхурии Тоҷикистон.

4. Шахсоне, ки илова бар бизнеси бозӣ дигар фаъолияти соҳибкориро амалй менамоянд, ўхдадоранд ҳисоби алоҳидаи даромадҳо, ҳароҷот ва фаъолияти хочагидориро пеш баранд ва дар асоси Кодекси мазкур андозбанди карда мешаванд.

5. Шахсоне, ки андоз барои бизнеси бозиро истифода менамоянд аз ичрои ўхдадориҳои агенти андози пешбiniшудаи Кодекси мазкур озод карда намешаванд.

Моддаи 307. Андозсупорандагон

Андозсупорандагони андоз аз бизнеси бозӣ шахсони хуқуқӣ, филиалҳои онҳо, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони хуқуқии хориҷӣ ва соҳибкорони инфириодие мебошанд, ки фаъолияти соҳибкориро дар соҳаи бизнеси бозӣ амалй менамоянд.

Моддаи 308. Объекти андозбандӣ

1. Объекти андозбандӣ барои андоз аз бизнеси бозӣ инҳо мебошанд:
 - мизи бозӣ;
 - кассаи тотализатор;
 - кассаи идораи букмекерӣ;
 - автомати бозӣ бе бурди пулӣ;
 - роҳрави бозӣ (ҳангоми бозии боулинг (кегелбан);
 - мизи билярд (ҳангоми бозии билярд);
 - ташкили лото (ҳангоми бозии лото);
 - ба фурӯш баровардани лотерея;
 - дигар объектои бизнеси бозӣ, ки аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ барои гирифтани даромад муайян карда мешаванд.
2. Барои мақсадҳои ҳамин боб ҳар як объекти андозбандии дар қисми 1 ҳамин модда (ба ғайр аз барориши лотерея ба фурӯш) пешбинигардида на дертар аз 10 рӯзи тақвимӣ то санаи оғози татбиқи (истифодаи) он дар мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавии чунин объекти андозбандӣ ба қайд гирифта мешавад.
3. Ҳар як барориши чиптаҳои лотерея ба фурӯш, ки дар қисми 1 ҳамин моддагашбинӣ гардидаанд ва ҳачми фурӯши номиналии онҳо бо ифодаи пулӣ бояд дар мақомоти андози даҳлдор на дертар аз 10 рӯзи тақвимӣ то санаи фурӯши чиптаҳои лотерея ба қайд гирифта шаванд.
4. Бақайдгирӣ аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси аризаи андозсупоранд дар бораи баҳисобигрии объекти (объектои) андозбандӣ дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ бо ҳатман додани шаҳодатномаи даҳлдор сурат мегирад. Шаклҳои ариза ва шаҳодатнома аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ тасдиқ карда мешаванд.
5. Андозсупоранда ўҳдадор аст, ки ҳар тағиироти миқдории объектои андозбандиро на дертар аз 10 рӯзи тақвимӣ то санаи ҷойгиркунӣ ё қатъ гаридани татбиқи (истифодаи) ҳар объекти андозбандӣ, аз ҷумла ҳар барориши лотереяҳо ба фурӯш, дар мақоми андози маҳалли ҷойгиршавии объектои андозбандӣ ба қайд гузорад.
6. Ҳангоми қатъи фаъолият дар соҳаи бизнеси бозӣ ва (ё) аз кор мондани ҳамаи объектои андозбандӣ (анҷом додани фурӯши чиптаҳои лотерея) варақаи бақайдгирии баҳисобигрии объекто бояд дар давоми 10 рӯзи тақвимӣ ба мақоми андоз супорида шавад.
7. Амалӣ намудани фаъолияти бизнеси бозӣ бе бақайдгирии объектои андозбандӣ роҳ дода намешавад. Дар давраҳои андозе, ки дар онҳо мақомоти андоз чунин объектои андозбандиро ошкор намудаанд, андоз барои ҳар объекти ба қайд гирифтанишуда дар ҳачми 10-каратаи меъёри ба ин намуди объекти андозбандӣ муқарраргардида бо бақайдгирии минбаъдаи объекти андозбандӣ мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин модда, пардоҳт мешавад.

Моддаи 309. Манбаи андоз ва меъёри андоз

1. Барои мақсадҳои ҳисоб намудани манбаи андоз аз бизнеси бозӣ даромади аз ҳар як воҳиди объекти андозбандӣ (ҳар барориши лотереяҳо ба фурӯш) дар назар дошташуда истифода бурда мешавад.
2. Маблағи андоз аз бизнеси бозӣ барои давраи андоз новобаста ба андозаи даромади дар ҳачми устувор гирифташуда, бо қарат нисбат ба нишондиҳанда барои ҳисобҳо на камтар аз андозаи калонтарини пардоҳт барои патент барои ҳар воҳиди объекти андозбандӣ (ҳар барориши лотерея ба фурӯш) дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатии шаҳрҳо (нохияҳо) муқаррар карда мешавад.
3. Супорандагони андоз аз бизнеси бозӣ ўҳдадоранд ҳисоби даромадҳо ва ҳарочотро бо тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш бааранд.

Моддаи 310. Давраи андоз

Давраи андоз моҳи тақвимӣ эътироф карда мешавад.

Моддаи 311. Тартиби пардоҳти андоз

1. Эъломия дар шакли тасдиқнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод гардида, маблағи ҳисобшудаи андоз ҳармоҳ на дертар аз санаи 5-уми моҳе, ки байд аз давраи андоз фаро мерасад, пардоҳт мешавад.
2. Пардоҳти андоз аз бизнеси бозӣ аз ҷониби андозсупоранда (шахси ваколатдорнамудаи ў) ба суратҳисобҳои бонкии буҷети маҳаллии маҳалли ҷойгиршавии объекти андозбандӣ амалӣ мешавад.
3. Дар ҳолати аз ҷониби субъекти бизнеси бозӣ амалӣ гардиданӣ намудҳои дигари фаъолият, ҳисоби фаъолият оид ба бизнеси бозӣ ва дигар намудҳои фаъолият, инчунин андозбандии онҳо алоҳида ба анҷом расонида мешаванд.
4. Назорати истифодаи низомимахсуси андоз барои субъектҳои бизнеси бозӣ аз ҷониби мақомоти андоз амалӣ карда мешавад.
5. Даствурамал оид ба ҳисоб ва пардоҳти андоз аз бизнеси бозӣ, инчунин шаклҳои эъломияҳо (ҳисобҳо) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

ФАСЛИ XVII. НИЗОМҲОИ ИМТИЁZNOKI ANDоз БОБИ 46. ANDОZBАНДИИ SOХТМОНИ НЕРУГОҲХОИ БАРҚИ ОБЙ

Моддаи 312. Имтиёзҳо ҳангоми соҳтмони нерӯгоҳои барқи обӣ

1. Дар давраи соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ (минбъд- соҳтмон) дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоишгари соҳтмон ва пудратчии генералии соҳтмон метавонанд аз пардоҳти андозҳои зерин (аз лаҳзаи фаро расидани мӯҳлати пардоҳт), ки бевосита ба соҳтмон алоқаманд мебошанд, тибқи номғӯи андозҳо, ба андоза ва мӯҳлати (давраи) муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қисми 5ҳамин модда пурра ё қисман озод карда шаванд:

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз фоида (андоз низоми соддакардашуда);
- андоз аз воситаҳои нақлиёт;
- андоз аз молу мулки ғайриманқул;
- андози иҷтимоӣ нисбат ба шахсони хориҷие, ки бевосита дар соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ фаъолият мекунанд;
- бочи давлатӣ барои бақайдигирии тарҳи эмиссияҳои коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ, ки бинобар соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ амалӣ шудаанд.

2. Воридоти молҳо барои соҳтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон объекти маҳсусан мӯҳим ба ҳисоб мераванд, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ бо тартиби муқаррарнамудаи сарҳати ҳафтуми қисми 4 моддаи 169 Кодекси мазкур ва моддаи 345 Кодекси гумруқи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.

3. Дар давраи соҳтмон таҳвилгарони молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) барои соҳтмони дар боло пешбинигардида метавонанд аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд бевосита нисбат ба соҳтмони (вобаста ба соҳтмони) нерӯгоҳи барқи обӣ ҳисоб карда шаванд, бо андозаи озодкунӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қисми 5ҳамин моддамуайян менамояд, пурра ё қисман озод карда шаванд.

4. Ҳамзамон, ба сифати таҳвилгарони соҳтмон шахсони ҳуқуқие баррасӣ мешаванд, ки бо фармоишгари соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ ё пудратчии генералии он қарордодҳои (шартномаҳои, созишномаҳои) пешбинунаандай таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои марбут ба соҳтмонро ба имзо расонидаанд.

5. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд:

- мӯҳлатҳо, намудҳо ва андозаҳои андозҳои аз пардоҳт озодшаванда аз номғӯи муайяннамудаи қисмҳои 1 ва 3 ҳамин модда, ки ба онҳо имтиёзи мазкур дода мешавад;

-бо пешниҳоди мутобиқи дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқашудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи энергетика-фармоишгари соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ ва пудратчии генералии соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ;

- бо пешниҳоди мувофиқи дастури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқашудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи энергетика дар якҷоӣ бо фармоишгари соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ ва пудратчии генералии соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ тайёркардашуда – давраи (мӯҳлати) соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ.

6. Нисбат ба имтиёзҳои пешбининамудаи қисмҳои 1-5ҳамин модда муқаррар карда шавад:

-қарордодҳои(шартномаҳои, созишномаҳои) марбут ба соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ қарордодҳо (шартномаҳо, созишномаҳо) Ҷумҳурии Тоҷикистон мавофиқашудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи соҳтмон тасдиқ карда шудаанд;

- имтиёзҳои андоз ба қарордодҳое (шартномаҳое, созишномаҳое) дода мешавад, ки ба соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ марбутанд ва дар давраи соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ баста шуда, бояд то ба охир расидани давраи соҳтмони нерӯгоҳи барқи обӣ анҷом ёбанд.

7. Фармоишгари соҳтмон, пудратчии генералии соҳтмон ва таҳвилгарони молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) онҳо аз иҷрои дигар ӯҳдадориҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур озод намебошанд.

8. Дастварамал оид ба андозбандии соҳтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ, инчунин шаклҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

БОБИ 47. ХУСУСИЯТИ АНДОЗБАНДИИ КОРХОНАҲОИ НАВТАСИС, КИ БА СИЛСИЛАИ ПУРРАИ КОРКАРДИ НАҲИ ПАХТА БА МАҲСУЛОТИ НИҲОЙ (АЗ КАЛОБАИ ПАХТА ТО МАҲСУЛОТИ ПАХТАГИИ ДЎЗАНДАГӢ) МАШҒУЛ МЕБОШАНД

Моддаи 313. Хусусияти андозбандии корхонаҳои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди наҳи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ (аз қалобаи пахта то маҳсулоти пахтагии дўзандагӣ) машғул мебошанд

1. Воридоти молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худ аз ҷониби корхонаҳои навтаъсис, ки ба силсилаи пурраи коркарди наҳи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ (аз қалобаи пахта то маҳсулоти пахтагии дўзандагӣ) машғул мебошанд (минбъд-корхонаҳои навтаъсис), аз бочи гумруқӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад. Дар ҳолати аз ҷониби корхонаҳои навтаъсис таҳвил додани молҳои воридшуда ба бозори доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин амалиётҳо бо бочи гумруқӣ, андоз аз арзиши иловашуда ва дигар андозҳо бо тартиби умумии муқаррарнамудаи Кодекси гумруқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд.

2. Содироти молҳо, ки корхонаҳои навтаъсис истеҳсол мекунанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

3. Корхонаҳои навтаъсис аз андоз аз фоида, андози низоми соддакардашуда ва андозҳо аз молу мулки ғайриманқул озод мешаванд.

4. Дар сурати дар корхонаҳои навтаъсис ба миён омадани ўҳдадориҳои андоз аз рӯи дигар андозҳо, чунин ўҳдадориҳои андоз бояд мутобики қонунгузории андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ичро карда шаванд.

5. Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи саноат дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақоми ваколатдори давлатӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида:

- номѓӯи корхонаҳои навтаъсис, инчунин имтиёзҳои андозии пешбининамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 ҳамин моддаи ба мӯҳлати то 12 сол аз 1-уми январи соли ба қайди давлатӣ гирифтани корхонаҳои навтаъсис додашаванда муайян карда мешаванд;

- нисбат ба ҳар як корхонаи навтаъсис мӯҳлатҳои оғози соҳтмон ва ба кор андохтани объектҳои ҳар силсилаи истеҳсолии коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ муайян карда мешаванд.

6. Мӯҳлатҳои таъсис додани ҳар силсилаи минбаъдаи коркард бояд бо ҳисобҳои техникию иқтисодӣ ва таҷрибаи байнамилалӣ асоснок карда шаванд. Доир ба оғози амалии корҳоид ба бунёди объектҳои ҳарсилсила ва ба кор андохтани ҳар силсилаи коркард корхонаи навтаъсис барои ташкил намудани баҳисобигирии маҳсус (алоҳида) бо мақсади гирифтани имтиёзҳои дар ҳамин модда муқарраршуда ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври ҳаттӣ маълумот медиҳад.

7. Агар корхонаи навтаъсис дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи қисмҳои 5 ва 6 ҳамин модда барои таъсис додани силсилаи минбаъдаи коркард шурӯй накунад, имтиёзҳои андозии пешбинinamudaи ҳамин модда амали худро қатъ менамоянд. Дар ин сурат маблағи имтиёзҳои андозииаз ҷониби корхонаҳои навтаъсис аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифта шуданашон то лаҳзаи қатъ гардидани ин имтиёзҳо гирифтashудa бояд аз рӯи меъёрхое, ки дар давраи гирифтани имтиёзҳои андоз амал мекарданд, ҳисоб карда шуда, бо ҳисобу зам намудани фоизҳо ва ҷаримаҳо ба ҳисоби буҷет рӯёнида мешавад.

8. Имтиёзҳои андозии дар қисмҳои 1, 2 ва 3 ҳамин модда пешbinigardida ба корхонаҳои навтаъсис байд аз гузоштани онҳо ба ҳисоби маҳсуси (алоҳидаи) иловагӣ дар мақоми ваколатдори давлатӣ ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи ин мақомоти давлатӣ дода мешаванд.

9. Барои корхонаҳои навтаъсис мӯҳлати нигоҳдории ҳӯҷҷатҳои баҳисобигирий ва ҳисботи андоз, инчунин мӯҳлати даъво ба мӯҳлати (давраи) пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ мутобики қисми 5 ҳамин модда дароз карда мешавад.

10. Мувофиқи тартиби пешbininamudaи қисмҳои 1-9 ҳамин модда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои коркарди саноатии пӯст, пашм, абрешиими хом ва дигар ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ ба маҳсулоти ниҳоӣ ба мӯҳлати то 5 сол имтиёзи андозӣ пешниҳод намояд.

11. Даствурамал оид ба андозбандии корхонаҳои азnavtaъsiscodashuda, инчунин шаклҳои эъломияҳо (ҳисботото, маълумот) аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

БОБИ 48. АНДОЗБАНДӢ АЗ РӮИ СОЗИШНОМАҲО ОИД БА ТАҚСИМИ МАҲСУЛОТ

Моддаи 314. Мағҳумҳои дар ҳамин боб истифодашаванда

Барои мақсадҳои боби мазкур мағҳумҳои зерин истифода бурда мешаванд:

- маҳсулот – маъданни фоиданoke, ки аз сарватҳои зеризамийдар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қитъаи замине, ки тибқи созишинома оид ба тақсими маҳсулот ба ихтиёри сармоягузор дода шудааст, истихроҷ гардида, аз ҷиҳати сифат ба стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стандарти байнамилалӣ мутобиқ мебошад. Маҳсулоте, ки дар натиҷаи коркарди минбаъдаи (ғанигардонӣ, тағйирдиҳии технологияи) маъданни фоиданоки истихроҷшуда ҳосил шуда, маҳсулоти саноати коркард мебошад, маъданнифоиданок ҳисобида намешавад;

- маҳсулоти истеҳсолшуда – миқдори маҳсулоти саноати истихроҷи маъдан ва маҳсулоти коркарди конҳои кушода, ки дар таркиби миқдори маъданҳои фоиданок ва ашёи хоми минералии (чинс, моеъ ва омехтаи дигари) амалан аз сарватҳои зеризамийистиҳроҷшуда (гирифтashудa) (партовҳо, талафҳо) мавҷуд аст ва аз ҷиҳати сифат ба стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё стандарти байнамилалӣ мутобиқ буда, аз ҷониби сармоягузор дар ҷараёни иҷрои корҳо тибқи созишинома оид ба тақсими маҳсулот истихроҷ шудааст ва дар доираи меъёрхои муқарраргардида ба миқдори талафоти технологияи ин маҳсулот кам карда шудааст;

-тақсими маҳсулот – тақсими маҳсулоти истeҳсолшудa байни давлат ва сармоягузор дар ифодаи молӣ ва (ё) арзишӣ мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишиномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси мазкур;

-маҳсулоти фоиданок – маҳсулоте, ки ҳангоми иҷрои созишинома оид ба тақсими маҳсулот дар давраи ҳисботӣ (андозӣ) истeҳsol гардидааст, бе дарназардошти маҳсулоти ҷубронӣ;

-маҳсулоти ҷубронӣ – қисми маҳсулоти ҳангоми иҷрои созишинома оид ба тақсими маҳсулот истeҳsolшудaе, ки ба моликияти сармоягузор барои пӯшонидани ҳароҷоти бо мақсади иҷрои созишинома оид ба тақсими маҳсулот анҷомдодаи он дода мешавад (ҳароҷоти ҷубronshawanda), ки таркиби онҳо мутобики созишинома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар мегардад. Маҳсулоти ҷубronӣ бо дарназардошти арзиши иқтисодии кони коркардшаванда аз рӯи ҳар як созишинома оид ба тақсими маҳсулот ба таври инфирорӣ муқаррар карда мешавад. Маҳсулоти ҷубronие, ки созишинома муқаррар кардааст, наметавонад аз 70 фоизи ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истeҳsolшудa зиёд бошад;

-маҳалли тақсимкунӣ – ҷои баҳисобигирии тиҷоратии маҳсулоти истeҳsolшудa, ки дар он андозагирии (ҳисоби) ҳаҷми (миқдори) умумӣ ва муайянкуни сифати он анҷом дода мешавад ва давлат ба сармоягузор қисми маҳsулotero, ки тибқи созишинома оид ба тақсими маҳsулot ба ўтааллук дорад, месупорад;

-нархи маҳsулot – нархи таҳvил ё содироти воҳиди ҷенаки даҳлдори маҳsулotи истeҳsolшудa, ки тибқи шартҳои созишиномa оид ба тақsими maҳsулot, vale на пасттар аз нархи бозорӣ дар санаи таҳvил ё содирот муайyan карда мешавad;

-андозсупорандагон (агентҳои андоз) - нисбат ба андозхое, ки дар асоси ҳамин низоми итиёзноми андоз пардоҳт мешаванд, шахсоне эътироф карда мешаванд, ки мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси мазкур сармоягузор мебошанд.

Моддаи 315. Муқаррароти асосии низоми андоз

1. Шаҳс, ки ҳангоми ичрои созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот ҳуқуқи татбиқи низоми имтиёзноми андозро истифода мекунад, ба мақомоти андози маҳалли баҳисобигирии худ нусхай тасдиқшудаи созишнома оид ба тақсими маҳсулотро пешниҳод менамояд. Иттилооти шабеҳ ба мақоми андоз аз ҷониби мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки созишнома оид ба тақсими маҳсулотро аз ҷониби давлат имзо намудааст, пешниҳод карда мешавад.

2. Низоми имтиёзноми андози дар ҳамин боб муқарраргардида:

- метавонад дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот инъикосшуда, дар давоми тамоми давраи мӯҳлати амали созишнома оид ба тақсими маҳсулот истифода гардад;

- нисбат ба андозсупорандагоне татбиқ мегардад, ки сармоягузор мебошанд;

- тақсими маҳсулоти фойданокро байнан сармоягузор ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз ҷониби сармоягузор пардоҳт намудани андозҳо ва дигар пардоҳтҳои ҳатмии муқаррарнамудаи ҳамин бобро пешбинӣ менамояд.

3. Ҳангоми ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки шартҳои тақсими маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики қисми 1 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» пешбинӣ менамояд, сармоягузор андозҳо, хироҷҳо ва дигар пардоҳтҳои ҳатмии зеринро пардоҳт менамояд:

- андозҳо барои захираҳои табӣ;

- андози иҷтимоӣ;

- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;

-бочи давлатӣ;

-хироҷҳои гумруқӣ;

-андозҳо аз молу мулки ғайриманқул;

-андоз аз воситаҳои нақлиёт;

-дигар пардоҳтҳои ҳатмие, ки ба ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот вобастаанд.

4. Ҳангоми ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки шартҳои тақсими маҳсулоти истеҳсолшударо мутобики қисми 2 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» пешбинӣ менамояд, сармоягузор андозҳо, хироҷҳо ва дигар пардоҳтҳои ҳатмии зеринро мепардозад:

- андози иҷтимоӣ;

-бочи давлатӣ;

-хироҷҳои гумруқӣ;

-андозҳо аз молу мулки ғайриманқул;

-андоз аз воситаҳои нақлиёт;

-дигар пардоҳтҳои ҳатмие, ки бо ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот вобастаанд.

5. Ҳангоми ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот мутобики қисмҳои 3 ва 4 ҳамин модда:

-сармоягузоре, ки ба коргарони кироя музди меҳнат ва дигар даромадҳои ба он баробаркардашуда медиҳад, мувофиқи тартиби муқарраргардида пардоҳти андоз аз даромад ва андози иҷтимоиро таъмин менамояд;

-аз ҷониби сармоягузор таҳвил намудани маҳсулоти истеҳсолшуда аз андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз озод карда мешавад;

- сармоягузор аз пардоҳти андоз аз фоида озод карда мешавад;

-аз пардоҳти андоз аз арзиши иловашуда молҳои ба қаламрави гумруқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ичрои корҳо тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот воридшаванда, ки дар барномаҳои корҳо ва сметаҳои ҳароҷоти мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи созишнома оид ба тақсими маҳсулот мутобики қисми 1 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тасдиқ шудаанд, озод карда мешаванд. Дар сурати дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳвил шудани (ба истиснои содироти) ин молҳо андозҳои дар боло пешбинигардида ва дигар андозҳо мутобики Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардоҳт мешаванд. Номгӯи ҳуҷҷатҳо, ки дар сурати ба мақомоти гумruk пешниҳод намудани онҳо озод кардан аз пардоҳти андозҳои дар ин қисм пешбинигардида анҷом дода мешавад, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегардад.

6. Ҳангоми ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот объекти андозбандишаванда, манбаи андоз, давраи андоз, меъёри андоз ва тартиби ҳисоб кардани андоз нисбат ба андозҳое, ки дар қисмҳои 3, 4 ва 5 ҳамин модда зикр гардидаанд, мутобики қонунгузории андози Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҳусусиятҳои пешбининамудаи муқаррароти ҳамин боб, ки дар санаи мавриди амал қарор додани созишнома оид ба тақсими маҳсулот амал мекунанд, муайян карда мешаванд.

7. Ҳангоми дар давоми мӯҳлати амали созишнома оид ба тақсими маҳсулот тағйир ёфтани номгӯи ягон андоз ё дигар пардоҳтҳои ҳатмии дар қонунгузории андоз пешбинигардида, vale дар айни ҳол тағйир наёфтани унсурҳои андозбандӣ, чунин андозҳо ва дигар пардоҳтҳои ҳатмӣ ҳангоми ичрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот бо номи нав ҳисоб ва пардоҳт мешаванд.

8. Ҳангоми дар давоми мӯҳлати амали созишнома оид ба тақсими маҳсулот тағйир ёфтани тартиби пардоҳти андозҳо, инчунин тағйир ёфтани шакл, тартиби пур кардан ва мӯҳлатҳои пешниҳоди эъломияҳои андоз бе тағйир ёфтани манбаи андоз, меъёри андоз ва тартиби ҳисоб кардани

андозҳо, пардохти андозҳо, инчунин пешниҳод намудани эъломияҳо андоз мутобики қонунгузори андози Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешаванд.

Моддаи 316. Бузургиҳои (параметрҳои) асосии созишнома

1. Маҳсулоти истеҳсолшуда бояд байни давлат ва сармоягузор мутобики созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки бо дарназардоши талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» ва Кодекси мазкур баста шудааст, тақсим карда шавад.

2. Бо мақсадҳои ҳамин боб ҳарочоти чуброншаванда бояд аз ҳисоби маҳсулоти чубронӣ ба андозаи ҳарочоти воқеан анҷомдода шуда, вале на бештар аз маҳсулоти чубронии муқаррарнамудаи созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба сармоягузор чуброн карда шавад. Дар айни ҳол маҳсулоти чубронӣ дар ҳар як давраи андоз (ҳисобот) наметавонад аз андозае, ки мутобики моддаи 314 Кодекси мазкур муайян карда шудааст, зиёдтар бошад.

3. Созишнома оид ба тақсими маҳсулот, аз ҷумла бо мақсадҳои ҳамин боб, бояд инҳоро пешбинӣ намояд:

1) Дар сурати бастани созишнома тибқи шартҳои қисми 1 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) муайян намудани ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳалли тақсимкуниро гузаштааст ва арзиши он;

б) муайян намудани қисми маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳсулоти чуброниро ташкил медиҳад;

в) тақсими (муайян намудани таносубҳои тақсими) маҳсулоти фоиданок байни давлат ва сармоягузор.

2) Дар сурати бастани созишнома мутобики шартҳои қисми 2 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) муайян намудани ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшудае, ки маҳалли тақсимкуниро гузаштааст ва арзиши он;

б) тақсими (муайян намудани таносубҳои тақсими) ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда байни давлат ва сармоягузор ё эквиваленти арзиши ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда. Таносубҳои чунин тақсимкуни дар созишнома вобаста ба баҳодиҳии геологӣ-иқтисодӣ ва арзиши конҳои маъданҳои фоиданок, лоиҳаи техникий, нишондиҳандаҳои асосноккунии техникию иқтисодӣ муайян карда мешаванд.

3) Дар ҳамаи ҳолатҳои бастани созишнома мутобики моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тартиб ва шартҳои:

а) аз ҷониби сармоягузор ба давлат додани қисми маҳсулоти истеҳсолшудаи мутобики шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба давлат таалуқдошта ё эквиваленти арзиши он;

б) қисми маҳсулоти мутобики шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот ба сармоягузор таалуқдоштаро гирифтани сармоягузор.

4. Созишнома оид ба тақсими маҳсулот метавонад танҳо як усули тақсими маҳсулотро, ки ҳамин модда муқаррар кардааст, пешбинӣ намояд.

Созишнома оид ба тақсими маҳсулот наметавонад гузариш аз як усули тақсими маҳсулот ба усули дигарро, ки ҳамин модда муқаррар кардааст, муайян кунад, ҳамчунин наметавонад иваз кардани як усули тақсими маҳсулотро ба усули дигар пешбинӣ намояд.

5. Фаъолияти сармоягузор дар бобати иҷрои созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фаъолияти шахси ҳуқуқии мустақил – корхонае, ки резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ба ҳисоб меравад.

Моддаи 317. Муайян намудани ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти

истеҳсолшуда ва арзиши он

1. Ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти дар давраи ҳисботӣ (андозӣ) истеҳсолшуда дар маҳалли тақсимкуни маҳсулот тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян карда мешавад.

2. Маҳалли тақсимкуни маҳсулотро созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян менамояд.

3. Арзиши маҳсулоти истеҳсолшуда дар маҳалли тақсими маҳсулот барои ҳар як давраи ҳисботӣ (андозӣ) ҳамчун ҳосили зарби ҳаҷми (микдори) умумии маҳсулоти дар давоми давраи ҳисботӣ (андозӣ) истеҳсолшуда, ки дар маҳалли тақсимкуни андоза карда шуда, бо воҳидҳои даҳлдори ченак (тонна, метри мукааб, баррел ва ғайра) ифода ёфтааст, ба нархи таҳвил ва содирот дар маҳалли тақсимкуни дар давоми ин давраи ҳисботӣ (андозӣ) мутобики созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян карда мешавад.

Моддаи 318. Ҳарочоти чуброншаванда

Ҳарочоти чуброншаванда – ҳарочоти асоснок ва бо ҳуҷҷатҳо тасдиқгардидаи сармоягузор мебошад, ки ў воқеан ҳангоми иҷрои корҳо дар доираи созишномаи басташуда оид ба тақсими маҳсулот мутобики барномаҳои корҳо ва сметаҳои ҳарочоти тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» тасдиқгардида анҷом додааст, ба истиснои ҳарочоти чуброннашаванда.

Моддаи 319. Таркиби ҳарочоти чуброннашаванда

1. Ба ҳарочоти аз ҳисоби ҳиссаи маҳсулоти фоиданок анҷомдода шаванда (пӯшонидашаванда), ки ба сармоягузор тааллуқ дорад ва аз ҳисоби маҳсулоти чубронӣ чуброн намешавад, намудҳои зерини ҳарочот (масрафҳо) доҳил мешаванд:

-пардохти саҳм барои иштирок дар озмуни барномаҳои сармоягузорӣ барои гирифтани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризамињаз рӯи шартҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот»;

-барои гирифтани итилооти геологӣ;

-аз рӯи моддаҳои ҳарочоте, ки барои онҳо созишнома оид ба тақсими маҳсулот маҳдудиятҳо муқаррар намудааст, дар қисми зиёдтар аз ин маҳдудиятҳо;

-аз рӯи супоридани пардохтҳои ҳатмӣ барои аз меъёрҳои муқарраршуда зиёдтар ифлос кардани муҳити зист;

-барои пардохти таҳвил ё содироти маҳсулоти ҷубронӣ ва ҳиссаи маҳсулоти фоиданоки ба сармоягузор тааллукдошта, бо дарназардошти харочот барои аз маҳалли тақсимот то маҳаллиташвил ё содирот бурдани ин маҳсулот, талафҳо ҳангоми боркашонӣ, харочот барои суғурта ҳангоми боркашонии маҳсулот то маҳалли таъинот, харочоти комиссияни ва харочоти дигар;

-барои маблағгузории тафтиши (аудити) фаъолияти молиявию ҳоҷагӣ, ки бо талаби саҳмдорони (муассисони) сармоягузор анҷом додааст;

-бинобар аз ҷониби сармоягузор иҷро накардан ё дар сатҳи даҳлор иҷро накардан ўҳдадориҳо, ки созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар кардааст, бо дарназардошти ўҳдадориҳо мутобики қисми 2 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» пешбинишуда, инчунин харочот барои вайрон кардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-барои пардохти арзиши экскурсияҳо ва сайдӯҳатҳо, аз ҷумла бо роҳҳатҳо;

-додани мукофотпӯлӣ (фоизҳо) барои қарз (заём) ва истифодаи маблағҳои заём, инчунин пардохтҳои комиссияни ва дигар харочоте, ки бо ҷалб ва истифода намудани маблағҳои заём алоқаманд мебошанд, зиёда аз меъёри ЛИБОР бо ҷамъ намудани маржа, ки бо созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар карда мешавад. Ҳамзамон, маржа наметавонад аз меъёри ЛИБОР зиёд бошад;

-зарари (харочоти) расонидашуда (анҷомдодашуда) дар натиҷаи садамаҳое, ки бо айби сармоягузор бинобар риоя накардан технология ва (ё) техникии бехатарӣ рӯй додаанд;

-харочот барои суғуртai иҳтиёрии кормандон;

-харочоти вобаста ба тафтишоти судӣ;

-ҷарима ва пиняҳое (фоизҳо), ки мақомоти давлатӣ аз сармоягузор мегиранд;

-харочоти пардохти масрафҳо барои истифодаи шахсии кормандон, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ накардааст;

-андозҳо, хироҷҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии мутобики ҳамин боб пардохтушуда;

-тамоми харочоте, ки бевосита ба фаъолият аз рӯи созишнома оид ба тақсими маҳсулот тааллук надорад, бо дарназардошти арзиши молу мулки додашуда, корҳои иҷрошуда, хизматрасониҳои аз ҷониби сармоягузор (аз ҳисоби сармоягузор) ройгон (хайрия) расонидашуда.

2. Харочоте, ки дар сарҳатҳои сеюм ва ҷорумиқисми 1 ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, дар доираи маҳдудиятҳо ва меъёрҳои муқарраршуда ба таркиби харочоти ҷуброншаванда дохил карда мешаванд.

Моддаи 320. Тартиби пӯшонидани харочоти ҷуброншаванда

1. Харочоти ҷуброншаванда аз ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ тибқи тартиби дар ҳамин модда муайянгардиҳо дарназардошти ҳусусиятҳои дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқарраргардида ба сармоягузор ҷуброн карда мешаванд.

2. Пӯшонидани харочоти ҷуброншаванда сармоягузор аз ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ аз моҳи гирифтани маҳсулот сар карда, анҷом дода мешавад.

3. Тақсими маҳсулоти фоиданок ё ҳаҷми (миқдори) умумии маҳсулоти истеҳсолшуда низ байни давлат ва сармоягузор мутобики шартҳои созишнома оид ба тақсими маҳсулот, ки байни онҳо баста шудааст, аз моҳи гирифтани маҳсулот оғоз мегардад.

4. Барои мақсадҳои ҳамин боб харочоти ҷуброншаванда бояд аз ҳисоби ба сармоягузор додани маҳсулоти истеҳсолшуда ба миқдори на бештар аз маҳсулоти ҷубронӣ тибқи созишнома оид ба тақсими маҳсулот пӯшонида шаванд.

5. Бақияи харочоти ҷуброншавандае, ки дар охири давраи андоз пӯшонида нашудааст, чунин муайян карда мешавад:

-харочоти ҷуброншавандае, ки дар аввали давраи андозӣ ба сармоягузор ҷуброн карда нашудааст;

-ҷамъи харочоти ҷуброншавандае, ки сармоягузор дар давоми давраи андозӣ анҷом додааст;

-тарҳи харочоти ҷуброншавандае, ки дар давраи андозӣ (барои давраи андозӣ) ба сармоягузор ҷуброн карда шудааст.

Моддаи 321. Баҳисобигирии маҳсулоти ҷубронӣ, фоида ва харочоти ҷуброншаванда

1. Сармоягузор пешбуруди ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ва фоидаро бо воҳидҳои ҷонибӣ молӣ (натуралий), инчунин бо пулимилий ва асьори ҳориҷии озод табдилшаванда, ки дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот муайян карда шудаанд, тибқи қоидаҳои баҳисобигирии андоз, ки Кодекси мазкур муқаррар намудааст, бо дарназардошти муқаррароти ҳамин модда анҷом медиҳад.

2. Сармоягузор ўҳдадор аст пешбуруди ҳисоби маҳсулоти ҷубронӣ ва харочоти ҷуброншавандаро тавре таъмин намояд, ки ба инъикоси дукаратаи ҳамон як харочот дар маҳсулоти ҷубронӣ ва ҳам дар харочоти ҷуброншаванда роҳ дода нашавад.

Моддаи 322. Муайянкуни таносубҳои тақсими маҳсулоти фоиданок

Таносубҳои тақсими маҳсулоти фоиданок байни сармоягузор ва давлат дар созишнома оид ба тақсими маҳсулот муқаррар карда мешаванд.

Моддаи 323. Ҳисоб ва пардохт намудани андоз

1. Андозҳои дар асоси ҳамин боб пардохтнамудаи сармоягузор бо тартиб ва дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳисоб ва ба буҷет супорида мешаванд.

2. Эъломияҳои (ҳисоботҳо) андоз аз ҷониби сармоягузор дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пешниҳод карда мешаванд.

3. Назорати пардохти андозҳо аз ҷониби сармоягузорро ҳангоми истифодаи низоми андозбандии муқаррарнамудаи ҳамин боб нозироти андози андозсупорандагони қалон амалий менамояд.

БОБИ 49. АСОСҲОИ АНДОЗБАНДИИ ФАЪОЛИЯТИ МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИКТИСОДӢ

Моддаи 324. Муқаррароти асосӣ

1. Низоми имтиёзни андозбандии пешбининамудаи боби мазкур танҳо нисбат ба субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ дар қитъаи маҳдуни бо девор иҳоташуда ва муҳофизатшаванди қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷавобгӯи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, татбиқ карда мешавад.

2. Молҳои хориҷӣ ва ватанӣ ба минтақаи озоди иқтисодӣ бо пурра озод будан аз пардохти бочҳои гумруқӣ, андозҳо зери назорати мақомоти гумрук бо шартҳои муайяннамудаи низоми гумrukии минтақаҳои озоди иқтисодӣ ворид карда мешаванд.

3. Интиқолимолҳо аз ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ ба минтақаи дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳтиназорати мақомоти гумрук бо шартҳои муайяннамудаи низоми гумrukии иҷозатбарои муомилоти озод амалӣ карда мешавад.

4. Интиқоли молҳо аз ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ ба берун аз ҳудуди гумrukии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳтиназорати мақомоти гумрук бо пардохт ва (ё) бидуни пардохти бочҳои гумrukӣ, андозҳо бо шартҳои муайяннамудаи низомҳои гумrukӣ амалӣ карда мешавад.

5. Андозсупорандагон - шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, филиалҳои шахсони ҳуқуқии хориҷие, ки дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба сифати субъектҳои он фаъолият мекунанд, ўҳдадоранд дар айни замон ба чунин шартҳо ҷавобгӯ бошанд:

- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар бораи гузаштан аз қайди давлатӣ мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» ва дар нозироти андози ноҳияи (шахри) даҳлдор ба ҳисоб гирифта шудан, дошта бошанд;

- берун аз қаламрави минтақаи озоди иқтисодӣ воҳидҳои алоҳида надоста бошанд;

- намудҳои фаъолиятено амалӣ намоянд, ки низомномаи минтақаи озоди иқтисодии даҳлдор манъ накардааст.

6. Ба соҳиби объекти молу мулки ғайриманқули дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ қарордошта дар давоми 3 (се) сол баъд аз таъсис додани минтақаи озоди иқтисодӣ мӯҳлат дода мешавад, ки мақоми субъекти минтақаи озоди иқтисодии мазкурро соҳиб шавад ё дар асоси шартҳои низомҳои андозии муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ҳамчун шахсе фаъолият кунад, ки субъекти минтақаи озоди иқтисодии мазкур намебошад.

Моддаи 325. Низоми андоз дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ

1. Субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ва маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ дар доираи фаъолияти дар минтақаи озоди иқтисодӣ амалишаванд аз молу мулкии стифодашаванда аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз ва ўҳдадориҳои агенти андози муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба истиснои андозҳои дар қисмҳои 2-3 ҳамин модда пешбинигардида озод карда мешаванд.

2. Ташкилотҳо – субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ агентони андоз оид ба андоз аз даромад ва супорандагони андози иҷтимоӣ нисбат ба шахсони воқеене мебошанд, ки ба онҳо даромадҳо, мукофотпулиҳо, пардохтҳо, фоидава маблағҳои дигар мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур пардохт мешаванд (бояд пардохт шаванд).

3. Соҳибкорони инфиродие, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият мекунанд- субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ:

- нисбат ба даромадҳои бевосита гирифтаи (гирифта мешудаи) онҳо – мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур супорандагони андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ мебошанд, ки ҳар семоҳа пардохт мешаванд;

- нисбат ба даромад, подош, пардохт, фоида ва дигар пардохтҳои ба манфиати шахси воқеӣ пардохтшуда (пардохтшаванда) мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур супорандагони (агентони андози) андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ мебошанд.

4. Имтиёзҳои андоз барои субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ танҳо ба он қисми фаъолияти онҳо, ки он дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ ба анҷом расонида мешавад, амал мекунанд.

Моддаи 326. Тартиби ҳисоб ва пардохти андозҳо

1. Ҳисобкуни, тартиб ва мӯҳлати пардохти андозҳои барои субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ муқарраргардида, инчунин аз ҷониби онҳо пешниҳод намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебаранд.

2. Маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ ҳар семоҳа на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъд аз семоҳаи ҳисоботӣ фаро мерасад, ба мақоми андози маҳалли баҳисобигарии худ оид ба субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ва объектҳои андозбандӣ бо шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ мавъумот медиҳад.

3. Субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ҳисоби алоҳида даромадҳо, ҳароҷот, молу мулк ва фаъолияти ҳоҷагидории худро мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебаранд.

4. Объектҳои андозбандии дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ қарордоштае, ки ба субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ мансуб нестанд, мутобики Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда мешаванд.

5. Ҳусусиятҳои муносабати мутақобилаи мақомоти андоз бо маъмурияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ метавонанд дар созишномаи байнӣ онҳо басташуда муайян карда шаванд.

6. Назорати пардохти андозҳо аз ҷониби субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодиро мақомоти андоз ва гумruk амалӣ менамоянд.

ФАСЛИ XVIII. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ БОБИ 50. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 327. Муқаррароти интиқолӣ

1. Минбаъд, то ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобикӣ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба андозбандӣ дар қисме, ки ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолиф намебошанд, татбиқ карда мешаванд.

2. Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон дар муносибатҳои ҳуқуқие, ки пас аз мавриди амал қарор додани он ба миён меоянд, татбиқ карда мешавад. Дар муносибатҳои ҳуқуқие, ки то мавриди амал қарор додани он ба миён омадаанд, Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон нисбат ба он ҳуқуқ ва ўҳдадориҳо татбиқ карда мешавад, ки онҳо пас аз мавриди амал қарор додани он ба миён меоянд, агар мӯҳлатҳои муқарраршудаи давъо нагузашта бошанд.

3. Андозсупорандагоне, ки ба талаботи Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон тибқи натиҷаҳои соли 2012 мутобиқ намебошанд, ўҳдадоранд:

- соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда, ки даромади умумиашон дар соли 2012 аз ҳадди ниҳои даромад барои низоми патентӣ бештар мебошад, бояд то 1-уми априли соли 2013 фаъолияти соҳибкории худро қатъ намуда, ба фаъолият тибқи низоми андозбандии дигар шурӯй намоянд. Дар ҳолати идома додани фаъолияти соҳибкорӣ дар мӯҳлати пешбинигардида аз чунин шахсон бочҳои давлатӣ барои қатъ намудани фаъолият тибқи низоми андозбандии дигар ситонида намешаванд;

- соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, ки даромади умумиашон дар соли 2012 аз ҳадди ниҳои даромад барои андозбандии чунин соҳибкорон бештар мебошад, бояд то 1-уми априли соли 2013 фаъолияти соҳибкории худро қатъ намуда, ба фаъолият тибқи низоми андозбандии дигар шурӯй намоянд. Дар ҳолати идома додани фаъолияти соҳибкорӣ дар мӯҳлати пешбинигардида аз чунин шахсон бочҳои давлатӣ барои қатъ намудани фаъолият ва оғоз намудани фаъолият тибқи низоми андозбандии дигар ситонида намешаванд;

- супорандагони андоз тибқи низоми соддакардашуда, ки даромади умумиашон дар соли 2012 аз ҳадди даҳлдори даромад бештар мебошад, бояд то 1-уми январи соли 2013 ба низоми умумии андозбандӣ гузаранд ва барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шаванд;

- андозсупорандагони тибқи низоми умумии андозбандӣ фаъолияткунанда, ки даромади умумиашон дар соли 2012 аз ҳадди даҳлдори даромад кам буда, онҳо на кам аз 3 соли тақвимии пай дар пайи қаблӣ тибқи низоми умумии андозбандӣ фаъолият доштанд, бояд то 1-уми январи соли 2013 ба яке аз низомҳои маҳсуси андозбандӣ гузаранд ва бақайдигирии худро барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда бекор кунанд;

- андозсупорандагоне, ки бо бизнеси бозӣ машғуланд, ўҳдадоранд аз 1-уми январи соли 2013 ба низоми маҳсуси андозбандӣ барои субъектҳои бизнесибозӣ гузаранд. То қабули қарорҳои Маҷlisҳои вакилони ҳалқи шаҳрҳо (ноҳияҳо) доир ба маблағи андоз аз бизнесибозӣ, маблағи андоз аз бизнеси бозӣ барои шахсони мазкур дар ҳаҷми миёнаи моҳонаи ҳамаи андозҳои аз фаъолияти онҳо дар соли 2012 ҳисоб карда шуда, бо истифодаи коэффиценти баландкунандай 1,5 муайян карда мешавад;

-то қабули қарорҳои Маҷlisҳои вакилони ҳалқи шаҳрҳо (ноҳияҳо) доир ба андозҳои маҳаллӣ, ҳисоб ва пардоҳти андозҳои маҳаллӣ тибқи Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ анҷом дода мешаванд.

Моддаи 328. Дар бораи аз эътибор сокит донистани Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон

Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004 қабул карда шудааст (Ахбори Маҷlisи Олии Ҷумхурии Тоҷикистон, с. 2004, №12, к. 1, мод. 688; мод. 689; с. 2005, №12, мод. 629; с. 2006, №7, мод. 341; №12, мод. 543; с. 2007, №3, мод. 172; №7, мод. 668; с. 2008, №3, мод. 195; №6, мод. 455; с. 2009, №3, мод. 86; №5, мод. 332; №12, мод. 823; с. 2010, №7, мод. 559; с. 2012, №4; мод. 263; №7, мод. 702) аз 1 январи соли 2013 аз эътибор сокит дониста шавад.

Моддаи 329. Мавриди амал қарор додани Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон

Кодекси андози Ҷумхурии Тоҷикистон аз 1январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумхурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

ш.Душанбе,

17 сентябрь соли 2012

№901